

Назорати парламентии бахши амният: шарту шароит, механизмъо ва нуќтаи назари амалӣ

Њамаи ъуќуќью ба ёайд гирифта шудаанд. Нашр гардидани ягон ёисми дастури мазкур, нигоњ доштани он дар системаи ъифзи маълумот, интиқоли он дар ягон шакл ва тавассути воситањои гуногун, аз он ѡумла, тарики почтаи электронӣ, нусхабардорӣ, дар шакли сабтшуда ё дигар роњ бе розигии пешакии Иттињоди байнипарламентӣ ё Маркази назорати демократии юввањои мусаллањи Женева мањъ аст.

Нашри мазкур ба шарте пањи карда мешавад, ки минбаъд он дар ягон шакл бе розигии пешакӣ бо ношира ва ъамма гуна ороиш, ки аз нусхай нашгардида фарӯ мекунад ё ъянгоми шароитъои мувофиқ, ки ношири минбаъда он шароитъоро риоя мекунад, фурӯхта нашавад.

ISBN 92-9142-142-1 (IPU)
ISBN 86-83543-10-2 (CCMR-DCAF)

**Назорати парламентии бахши амният:
шарту шароит, механизмъо ва нўктаи назари амалӣ**

Аз тарафи сохторъои зайл ба табъ расидааст:
Иттињоди байнипарламентӣ
Маркази назорати демократии юввањои мусаллањи Женева

Сармуњаррирон:
Филип Флури, Швейцария
Андер Би Ёонсон, Швеция

Муњаррир ва муаллифи асосӣ:
Ганс Борн, Нидерландия

Presses Centrales Lausanne SA

Назорати парламентии бахши амният: шарту шароит, механизмъо ва нұқтаи назари амалі

“Vis consilii expers mole ruit sua”
(Қуввае, ки ақли солим маңрум аст,
худаш худашро бар бод медињад)
Горатсий, Одњо 3, 4, 65

*Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии құвваńо мусаллаń –
назорати парламенттіи сохтори амният, 2003*

**Дар таńияи дастури мазкур оид ба назорати парламенттіи бахши
амният шахсони зайл саýм гузаштаанд:**

Сармуňаррион:

Филлип Флури (Швейцария), Андер Би Йонсон (Швеция)

Мухаррір ва муаллифи асosi:

Ганс Борн (Нидерландия)

Њаммуаллифон:

Алексей Арбатов (Россия), Jean-Christophe Burkelt (Фаронса), Eva Busza (ИМА), Marina Caparini (Канада), Umit Cizre (Турция), David Darchiashvili (Грузия), Jonah Isawa Elaigwu (Нигерия), Hans-Peter Furrer (Швейцария), Denise Garcia (Бразилия), Suzana Gavrilescu (Румыния), Wilhelm Germann (Олмон), Owen Greene (ШМ), Miroslav Hadzic (Сербия ва Монтенегро), Karl Haltiner (Швейцария), Heiner Hänggi (Швейцария), David Hobbs (ШМ), Jan Hoekema (Нидерландия), Rogier Huizinga (Нидерландия), Andrzej Karkoszka (Полша), Peter G. Kelly (ИМА), Simon Lunn (ШМ), Tom McDonald (ШМ), Dorjan Marsic (Словения), Gian Giacomo Migone (Италия), Michael F. Noone (ИМА), Aleksandr Pikayev (Россия), Christine Pintat (Фаронса), Andreas Prüfert (Олмон), Christopher Sabatini (ИМА), Liliane Serban (Румыния), Ravinder Pal Singh (Њиндустон), Anders C. Sjaastad (Норвегия), Bauke Snoep (Нидерландия), Svitlana Svetova (Украина), Jan Trapans (Латвия), Matias Tuler (Аргентина), Marlene Urscheler (Швейцария), Pentti Väänänen (Финляндия), Biljana Vankovska (Македония), Marie Vlachova (Љумњурии Чехия), Casper W. Vroom (Нидерландия), Tamas Wachsler (Венгрия), Donna Winslow (Канада), Herbert Wulf (Олмон).

Њайати таńрия:

Willem van Eekelen (Нидерландия), Andreas Gross (Швейцария), Miroslav Filipovic (Сербия ва Монтенегро), Stepan Sulakshin (Россия), Dimitro Tabachnik (Украина), Ahmad Husni Hanadzlah (Малайзия), Adeseye Ogunlewe (Нигерия) and Elissavet Papadimitriou (Греция) – аъзои Кумитai Иттињоди байнипарламенті оид ба масъалаюи сиесї, амнияти байналмилалі ве беярокгардонї – ва Beth Mugo (Кения) and Ricardo Vasquez (Аргентина), аъзои Кумитai Иттињоди байнипарламенті оид ба масъалаи парламент, њуќуќио инсон.

Таќризгар:

Oliver Wates (Британия Кабир)

Нұсхас асл: ба забони английсї, Женева, 2003

Сарсухан

Амният дар њаёт ва фаъолияти одамон льои асосиро ишғол мекунад. Аз ин рӯ, нинъоят муњим аст, то ки дар сиёсати миллї нүктаи назари онњо дар бораи амният инъикоси худро ёбанд. Сиёсат бояд арзишъои асосӣ ва қоиданъоро, ки бо амният алоқаманд аст муттањид созад, давлат бошад онъоро муњофизат намояд.

Аз ин рӯ зарур аст, ки намояндагони аз тарафи халќ ба парламент интихобгардида бо њукумат ва соњаи амният њамкории зич дошта бошанд. Сању кўшиши њар як иштирокчи ин њамкорӣ бояд ба ба даст овардани маъсади ягона равона гарданд, гарчанде наќши онъо аз њамдигар бо куллӣ фарқ мекунанд. Парламент барои ќабули санадњои ќонунгузор, буъет масъул аст ва назорати бахши амнијатро амалӣ мегардонад. Парламент вазифањои зикргардидаро танъю дар мавриди дастрасии озод ба маълумот, донишњои зарурии техники, њамчунин њангоми мављуд будани ќувва ва хоњиши масъул будан барои њукумат пурра иљро карда метавонад. Ин дар навбати худ базаи иљтимоиро талаб мекунад, ки бо боварӣ ва њамдигарфањмӣ мустањкам гардидаанд.

Масалан дар Чили муносибатњои байни лъомеа ва ќуввањои мусаллањ тайи солњои охир ба куллӣ бењтар гардидаанд. Имрӯз лъомеаи лъајонӣ дар ин кишвар фазои њурмату эњтироми яқдигар ва њамкориро мебинад, ки он, мо умед дорем, оянда боз њам мустањкам мегардад.

Мо боварии комил дорем, ки дастури мазкур дар муттањид гардидани сању кўшиши њамаи шахсони дар арсаи амният амалкунанда дар роњи некӯањвонии њар як шањрванд мусоидат хоњад кард.

Сенатор Сержيو Паэз Вердugo
Раиси Шурои Иттињоди байнипарламентї

Пешгуфтор

Аз ќадимулайём мустаќилияти миллї ва амният омилъю мұнъым барои кобилияти њаётин давлат њисоб гардидаанд. Имрўз накши шахсоне, ки бо таъмини амният сару кор доранд, ба куллї таѓир меёбад. Намудъои нави низоъњои мусаллањ ва мустањкамгардонии робитањои байни давлатњо ба биниши нави худи идеяи асосии амният мусоидат мекунад. Њамлањои 11 сентябри соли 2001 ва оқибатъои он ин заруратро танъо таъкид кардан.

Назорати натильабахши парламентї, њамин тариќ, дар кори тањия ва лъорї намудани механизмњое, ки ба афзоиши шаффофијат ва масъулияти дар кори хидмати амният равона гардидаанд, њалкунанда мебошанд. Њангоми набудани чунин назорат хатари аз тарафи хадамоти амният нодуруст маънидод гардидани вазифањои худ ва аз рӯи ќоиди «давлат дар доҳили давлат» рафтор карданашон ба миён меояд: аз захирањои нодир сунистифода намуда, таъсири аз њад зиёди сиёсї ва иқтисодї расонда метавонанд. Онъо метавонанд ба демократизатсия халал расонанд ва, њатто, эътимолияти ба миён омадани низоъро пурзур гардонанд. Дар ъоле ки лъомеањои дар давраи гузариш ќарордошта ва аз лъанг бўйронњо харобгашта зери таъиди маҳсус ќарор доранд, кишваръюи бо демократияи устувор бояд дар он лъойњо барои њалли мушкилоти муносибатъои њарбию шаървандї қўмак расонанд, онъо таѓир дода, ба вазъияти лъорї мувофиқ гардонанд.

Худи табиат ва лъараёни инкишофи бахши амният зарурати гузаронадани назорати натильабахши парламентиро пешакї мұқаррар мекунад. То он даме, ки парламентњо аз таъќиқоти мустақил ва экспертиза истифода набаранд, гуногурангии масъалањои соф техники, њальми бузург ва мушкилоти сохторъои ташкили-штатии бахши амният, њамчунин ќонунъои маҳфї, амръо ва дастуръо кори аъзои парламентъоро мушкил мегардонад.

Аз ин рӯ, Иттињоди байнипарламентї (ИБ) ва Маркази назорати демократии ќуввањои мусаллањи Женева (МНДКМ) зарурати дар боло зикргардидаро ба назар гирифта, розї шуданд, ки дастури мухтасар ва дастрасеро тањия намоянд, ки он интихоби мукаммали таърибавї ва механизмњои амалигардонии назорати парламентии соъни амниятро пешниъод мекунад. Дастури мазкур ин таъассуми ин идея дар амал гардид. Дар лъараёни омодасозї матни дастур аз тарафи њайати таъририяи аъзои парламентъо ва мутахассисони соъни гуногун њаматарафа тафтиш карда шуд.

Дастури мазкур бо назардошти он навишта шудааст, ки модели ягонаи дар њамаи кишваръо амалкунандаи назорати парламентии бахши амният вуљуд надорад. Қоидањо ва таъриба, ки барои бъазъењо ќобили ќабул ва натильабахш аст, барои дигарон ќобили ќабул ва ғайриимкон буда метавонанд. Ба замми ин, аъзои парламентъои кишваръои гуногун ваколатъои гуногун

*Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ёуввањо мусаллањ –
назорати парламентии сохтори амнијат, 2003*

доранд. Ихтилофьюо мављударо ба инобат гирифта, баъзе пешнињодъю дар дастури мазкур омада мумкин аст аз ъяёт дур бошанд. Дар баробари ин, табиати душвори масъалай амнијат имкон медињад, ки дар як китоб ъамаи лъанбањо он баррасї гарданд. Дастури мазкур ъамчун курси муќаддимавие оид ба тањкими назорати парламентии бахши амнијат бояд баррасї гардад. Мо умед дорем, ки ин китоб хонандаро барои тањкӣоти минбаъда ъавасманд мегардонад ва дар дарки сиёсат ва таърибаи соъни амнијат ъамчун инъикоси кӯшиши самимии одамон боварӣ доштан ба чизе, ки баъраш онъо хидмат мекунанд, саъми арзандагони хоњад буд.



Андерс Би Йонсон

Котиби кулли Иттињоди
байнипарламентї



Сафир доктор Теодор Г. Винклер

Директори Маркази назорати
демократии ёуввањо мусаллањи
Женева

Аз дастури мазкур чї дарёфт кардан мумкин аст?

Дастур аз 8 қисм иборат аст, ки ńяр яке якчанд бобро дар бар мегиранд. Онро бо ду тарз хондан мумкин аст. Хониши пурра китоб дарки аз ńама бештар пурраи ńамаи масъалаи амният ва наќши назорати парламентиро таъмин менамояд. Аммо ńамчунин метавон боб ва қисматъои алоњидаи онро, ки барои шумо бештар шавқовар аст, хонд. Нишондоди мавзўї ва истинодъю гуногуни чандтарафа мањз барои ńамин таъин гардидаанд.

Дар дастури мазкур блокъои алоњида дохил карда шудаанд, ки саволъои мушкили матни асосиро мефањмонад, онро бо намунаи қонунъо ва амръо шаръ медињад ва ńамчунин таърибаи назорати парламентии соъни амниятро дар мамлакатъои гуногун равshan мегардонанд. Дар охири ńяр як қисмат блоке ńяст зери увони «Шумо ńамчун узви парламент чї кор карда метавонед», ки дар он тавсияњои алоњида дода мешавад. Аммо, чї тавре ки дар боло қайд гардид, ин тавсияњоро бо назардошли шароити миллӣ бояд баррасӣ намуд.

Ду қисмати аввал шарњы назариявӣ ва амалии назорати парламентии бахши амниятро дар бар мегирад. Дар қисмати 1 диккати асосӣ ба инкишофи идеяи асосии амният ва баразиси умумии наќши парламент ва дигар муассисањои давлатӣ дар соъни амният равона гардидааст. Масъалањои асосие, ки дар қисмати 1 баррасӣ гардидаанд:

- Муваффакиятъои солъои охири соъни амният?
- Ба ном таъдиџиои нав чист ва լъавоб ба онъо?
- Барои чї назорати парламентии бахши амният зарур аст?
- Шарту шароитъои асосии идоракуни демократияи бахши амният кадомъоянд?
- Наќши парламент дар муносабат бо ńукумат ва ńокимияти судї дар чист?

Дар қисми дуюм ńамаи зинањои сиёсати миллии амният, ńамчунин қоидањои байналмилалие, ки ба сиёсати миллии амният дахл доранд инъикос мейбанд. Ду боби охири қисмати 2 наќши лъомеи шаървандӣ ва воситањои ахбори умумро ńамчунин наќши сиёсати гендериро дар соъни амният равshan менамоянд. Масъалањои муњимтарини қисми мазкур инъоянд:

- Наќши парламент дар қабули қарор дар бораи сиёсати миллии амният дар чист?
- Бо қадом тарз ńукуќи байналмилали имкониятъои сиёсати миллии амниятро мусоидат мекунад ё онро мањуд менамояд?
- Лъомеи шаървандӣ ва воситањои ахбори умум ба соъни амният чї таъсир мерасонанд? Ин таъсирро парламент чї тавр метавонад истифода барад?
- Роњои маълумотгардонии лъомеа оид ба масъалаи амният кадомъоянд?
- Наќши занон дар соъни амният?

Дар қисмати 3 қўшиши լъавоб додан ба саволи «Кї дар соъни амният кї аст?» карда шудааст. Сухан дар бораи ńярбиён, хадамоти иктишофи, политсия ва дигар ташкилотъои ńярбии давлатӣ ва ширкатъои хусусӣ оид ба таъмини амният меравад. Масъалањои асосии ин қисм инъоянд?

- Вазифањои асосӣ ва тавсифи ńяр як хадамоти амният?
- Кадом механизмъои масъулияти дохилӣ ва беруниро бояд таъсис дод?
- Назорати парламентии хадамоти амниятро бо қадом роњою метавон самаранок гардидаанд?

Дар қисмати 4 санадъо ва воситањое, ки аз онъо аъзои парламентъо барои амалигардонии назорати бахши амният истифода бурда метавонанд, баррасӣ гардидаанд. Ҳамчунин ба саволъои зайл чунин լъавобио пешниъод гардидаанд:

- Барои амалигардонии назорати бахши амният аъзои парламентъо аз қадом ńуљчатъо метавонанд истифода баанд?

Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии қувањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

- Салоњиноки аъзои парламентъоро дар масъалаи амният бо кадом роњ метавон баланд бардошт?
- Гўшкунинњо ва тањќиќотъои парламентї дар масъалаи амният чї наќш мебозанд?
- Бањри самараноки кори кумитањои мудофиа чї корњоро метавон анљом дод?
- Наќши Омбудсмен?
- Бо кадом роњ институти Омбудсмен барои мудофиа кор меќунад?
- Барои чї аъзои парламентъо бояд ъйоњо ъйогиршавии хадамоти амниятро ташриф оваранд?

Кисмати 5 шароитъоero, ки барои амният тањдили муайян доранд, аз қабили вазъияти фавќуллода, тањдили амнияти дохилии кишвар, терроризм ва киберљинотъо, баррасї менамояд. Йамчунин сухан дар бораи иштирок дар миссияњои сулњовар меравад. Дар қисмати панъум масъалањо зайл равшан мегарданد:

- Чї тавр тавозуни байни вазъияти фавќуллода ва таъмини амнияти долхилї ва эътироми ъуќуќио инсонро метавон нигоњ дошт?
- Маќсад ва мањуддиятъои вазъияти фавќуллода кадомњоянд?
- Баъди 11 сентябр чї дигаргунињо ба амал омаданд? Чї тавр терроризмо аз эътирозъиои конунии демократї метавон фарќ кард? Оќибатъои 11 сентябр барои анияти байналмилалии давлатъо чї гунаанд? Наќши парламентъо дар ин соња чї гуна аст?
- Оё даҳолати парламент дар қабул намудани қарор дар бораи фиристодани қушунњои ъарбї ба хориља барои иштирок дар амалиётъои сулњъёнаи байналмилалї ба ѡост?

Дар қисматъои 6,7 ва 8 се намуди захирањо тањлил мегарданд, ки ба соњаи амният дахл доранд. Дар қисмати 6 ба масъалаи бульети мудофиа ва назорати иљрои он аз тарафи парламент ва апостериори ташкилотъои давлатии аудиторї диккати асосї дода мешавад.

- Оё бульет лъузъи таркиби амният шуда метавонад?
- Чї тавр шаффофијат ва масъулият бо бульети мудофиа муносибат доранд?
- Шароитъои назорати самарноки иљрои бульети мудофиа чї гунаанд?
- Бо кадом роњ метавон тафтиши аудитории бахши амниятро гузаронд? Барои чї тафтишъои аудитории мустакил заруранд ва онъо чї тавр фаъолият меќунанд?

Дар қисмати 7 сухан дар бораи кадръои бахши амният ва кўмак ба аъзои парламентъо дар масъалаи ба танзим даровардани ъайати кадрї, интихоби кадръо, омода намудани кормандон, ба нафаќа баромадан ё истеъло додан, ўъдадорињои ъарбї ва хидмати алтернативї меравад.

- Чї тавр арзишъои демократї дар кори кадръо дар соњаи амният татбиќ мегарданд?
- Оё хидматчиёни ъарбї метавонанд, ки иттирофои ъарбї таъсис динанд?
- Ҳусусиятъои хоси ўъдадорињои ъарбї ва хидмати алтернативї дар кишваръои гуногун чї гунаанд?
- Оё кодексъои рафтор барои кадръои соњаи амният вуљуд доранд? Оё стандартъои байналмилалї амалкунанда ъастанд?
- Кадом Ѽанбањои идоракуни кормандои соњаи амният ба аъзои парламентъо дахл доранд?

Дар охир қисми 8 захирањои маводии соњаи амният, аз лъумла тањвили яроќњо (чї ва аз кї), хариду фурӯши яроќ ва трансферњо баррасї мегарданд.

- Мальбурии юнунї чист?
- Қабули ъаматарафаи қарор дар бораи тањвили яроќ чї маъно дорад?
- Кадом вазъият аз Ѽинати ъуќуќи махфиятро сафед меќунанд?
- Чї тавр парламент метавонад ин мушкилотро арзёбї намояд?

Мундариља

Сарсухан	1
Пешгуфтор	2
Аз дастури мазкур чї дарёфт кардан мумкин аст?	4
 Кисми I	
Тањаввули ақидањои асосии амният ва иштирокчиёни он: ситезае, ки ба аъзои парламентњо дода шудааст	
Боби 1: Амнияти таѓирёбанда дар аънони таѓирёбанда	12
Боби 2: Мувофиқши назорати парламентї	15
Боби 3: Наќш ва ъададорињои парламент ва дигар сохторњои давлатї	17
 Кисми II	
Назорати сиёсати миллии амният	
Боби 4: Пурзур намудани сиёсати миллии амният	22
Боби 5: Сиёсати миллии амният ва созишномањои байналмилалї	27
Боби 6: Наќши лъомеаи шањрвандї ва воситањои ахбори умум	31
Боби 7: Масъалаи гендер ва сиёсати амният	39
 Кисми III	
Амалиётњои асосие, ки лъузъи таркибии бахши амният ба юисоб мераванд	
Боби 8: Низомиён	46
Боби 9: Дигар созмонњои давлатии ъарбикуонидашуда	51
Боби 10: Сохторњои политсия	53
Боби 11: Хадамоти маҳфї ва иктишофї	56
Боби 12: Хадамоти хусусии муњофизатї ва ъарбї	61
 Кисми IV	
Амнияти миллї зери назорати парламент: шароит ва механизмњо	
Боби 13: Шартњои назорати самарабахши парлумонї	66
Боби 14: Татбиќи механизмњои парлумонї дар бахши амният	71
Боби 15: Кумитањои парлумон оид ба масъалањои мудофиа ва амният	77
Боби 16: Омбудсмен	81
Боби 17: Ташириф овардан ба созмонњо ва иншоотњои бахши амният	85

*Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии ќуввањоу мусаллањ –
назорати парламентии сохтори амният, 2003*

Қисми V

**Назорати бахши амният дар амал:
шароитъои фавќулода ва амалиёт**

<i>Боби 18: Вазъияти фавќулодда</i>	90
<i>Боби 19: Таъмини амнияти дохиљ</i>	94
<i>Боби 20: Терроризм</i>	98
<i>Боби 21: Амният ва технологияи иттилоотї: мушиқилоти нав ва воситањоу њалли он</i>	106
<i>Боби 22: Миссияњоу байналмилаллии сулњъёна</i>	109

Қисми VI

**Захирањои молиявї:
муќаррар намудани назорати самараноки бульетин соњаи амният**

<i>Боби 23: Амният ва ъюкимияти пул</i>	118
<i>Боби 24: Назорати харољоти милии бульетї барои амният</i>	130

Қисми VII

**Захирањои инсонї дар соњаи амният:
таъмини кордонї ва назорати демократї**

<i>Боби 25: Мусоидат намудан ба тасдиќи арзишњоу демократї дар сохтори амният</i>	136
<i>Боби 26: Сиёсати кадрї дар соњаи амният</i>	146
<i>Боби 27: Ўњададории њарбї ва бинобар эътиќод саркашї кардан аз адoui хизмат</i>	149

Қисми VIII

**Захирањои маводї:
амалигардонии назорати самараноки интиќол ва хари迪 яроќ**

<i>Боби 28: Хариди яроќ ва техникии њарбї</i>	158
<i>Боби 29: Харидуфурӯш ва интиќоли яроќ</i>	163

Иттињоди байнипарламентї чист?

Маркази назорати демократии ќуввањоу мусаллањи Женева

Нишондоди алифбої

Рўйхати блокњо

Блоки № 1: Дигар таńдидъо амният имрўз	13
Блоки № 2: Намудъо гуногуни шартномаńо оид ба амният	14
Блоки № 3: Вазифаńо имконпазири шохаńо асосии ъюкимият дар соњаи амният	18
Блоки № 4: Идракуни самаранок – муҳимтарин арзиш барои назорати демократии дар сонаи амният	20
Блоки № 5: Масъалаńо асосии сиёсати милии амният	22
Блоки № 6: Демократияи бевосита ва тасдиќи шартномаńо байнамилалӣ ва дигар созишномаńо мӯйим: мисоли Швейтсария	29
Блоки № 7: Ўомеали шањрвандї дар Амрикои лотинӣ	32
Блоки № 8: Намудъо нави лянгњо: даврањои мушкил барои озодии сухан	34
Блоки № 9: Озодии сухан баъди 11 сентябри соли 2001	35
Блоки № 10: Интернет-сайтъои парламенті	36
Блоки № 11: Парламентъо ва воситањои ахбори умум	37
Блоки № 12: Масъалаи гендерї дар лъараёни барќарорсозии сулњ	39
Блоки № 13: Масъалаи гендерї дар амалётъои сулњъёна ва равандъо	40
Блоки № 14: Занон дар құвваńои мусаллаń: мисоли давлатъои ТШАШ	41
Блоки № 15: Лъалби занон ба соњаи амният ъамчун лъузъи таркибии сиёсати гендерї	42
Блоки № 16: Аспектъои нав ва мушкилот, ки дар натиљаи лъалби занон ба соњаи амният ба миён меоянд	43
Блоки № 17: Давлатъое, ки құвваńои мусаллаń надоранд	46
Блоки № 18: Маќсади исловојоти соњаи мудофиа	47
Блоки № 19: Лъалби ъарбиён ба фаболияти ъифзи ъуќуки шањрвандї дар Африкои лянубї	48
Блоки № 20: Мисоли дигар созмонъои давлатии ъарбиунонидашуда дар баъзе давлатъо	51
Блоки № 21: Тавсифи асосии политсия ъангоми вучуд доштани демократия	53
Блоки № 22: Шароит ва ъюлатъои хатарнок	54
Блоки № 23: Политсия дар Эритрея: мисоли давлати тараќќи ёфтаистода	55
Блоки № 24: Парламент ва маблаѓъои молиявї, ки барои хадамоти иктишофї таъин мегарданд: мисоли Аргентина	57
Блоки № 25: Кори кумитаńои парламентї бо маводи маҳфї	58
Блоки № 26: Сохторъои хусусии кудратї ва ъарбї ва хатари энтиимолї ба демократия	61
Блоки № 27: Усулу маблаѓъое, ки метавонанд аз лъониби парлумон барои амалисозии назорати демократии баҳши амният истифода карда шаванд	67
Блоки № 28: Дурнамои самараbahш барои назорати парлумонии баҳши амният	68

*Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ќувањо мусаллањ –
назорати парламентии сохтори амнијат, 2003*

Блоки № 29: Механизмњо ва тальрибаи баланд бардоштани салоњиятнокии вакилон оид ба масъалањо амнијат: якчанд маслињат	69
Блоки № 30: Тавсифи умумии усулью ва расмиёти амалигардонии назорати ъюкимијати иљроия	72
Блоки № 31: Маслињатњо барои гузаронидани пурсиши босамар	73
Блоки № 32: Тавсифи асосии кумитањои парлумон оид ба тањќик	75
Блоки № 33: Комиссия оид ба тадќикиoti лъйивазкуни ъайати ъарбии Канада ба Сомалї: инъикоси амалиёти давлатии ъисоботи парлумонї ба масъалањо амнијат	76
Блоки № 34: Вазифањои имконпазири кумитаи парлумон оид ба масъалањо мудофиа ва амнијат	78
Блоки № 35: Лъласањои якъояи кумитаи коръюи хорилї ва кумита оид ба масъалањо амнијати стортинг (парлумони Норвегия)	79
Блоки № 36: Омбудсмен	81
Блоки № 37: Шарњи фаъолияти омбудсменњо дар баъзе ишварњо	82
Блоки № 38: Ваколатдор оид ба масъалањо ќувањо мусаллањи (парлумони Олмон)	83
Блоки № 39: Тальрибаи Аргентина	85
Блоки № 40: Протоколи иловагї ба Конвенсияи СММ дар бораи мањи азоб имкониятъоро барои ташриф ба иншоотъои хадамоти амнијат васеъ меқунад	86
Блоки № 41: Вазъияти фавқулодда: маќсад ва принцип	91
Блоки № 42: Пуштибонии амнијат ва демократия	95
Блоки № 43: Тањриф ъянгоми тафсири қонунгизорї, ки оқибатъои вазнин дорад	96
Блоки № 44: Аксуламали Шўрои амнијати СММ ба ъодисаи 11 сентябри соли 2001	99
Блоки № 45: Мубориза ба муќобили терроризм	100
Блоки № 46: Конвенсия оид ба масъалањои ъифзи шаървандон вобаста ба истифодаи «Системаи худкори коркарди маълумотъои шахс»	107
Блоки № 47: Амалиётъои сулњъёна, амалиётъо доир ба нигоњ доштан ва барќарорсозии сулњъ: баъзе мағнумъои муфиди СММ	109
Блоки № 48: Раванди пай дар пайи амалигардонии амалиётъои сулњъёна таъти роњбарии СММ	113
Блоки № 49: Қоидањои истифодаи ќува/яроќ дар раванди кори миссияњои сулњъёна	113
Блоки № 50: Омодагии афсарони сулњъёи СММ	115
Блоки № 51: Бульет: юзъи асосии амалигардонии роњбарии демократї	118
Блоки № 52: Барои чї парламент дар тањияи бульет бояд иштироки фаъол дошта бошад?	119
Блоки № 53: Таносубияти фоизнокии харољот ба мудофиа ва ММД дар минтаќањои гуногуни лъањон ва баъзе мамлакатъо	120
Блоки № 54: Низоми банаќшагирї, барномасозї ва ташаккули бульет (НББТ)	122
Блоки № 55: Ўзъи асосии бульети мудофиа: бульети мудофиаи Испания барои соли 2002	123
Блоки № 56: Мамониатъои асосї барои шаффофијати бульети соњаи амнијат	124

*Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии құвваńо мусаллаń –
назорати парламентии сохтори амният, 2003*

Блоки № 57: Се дараљаң махфиятноки маълумот њангоми тавсифи бульети мудофия	126
Блоки № 58: Мушкилоти асосие, ки ба назорати самараноки истифодай бульети соњаи амният халал мерасонад	127
Блоки № 59: Намунаи бульети мудофия дар баъзе кишваръои Аврупои Лъянубу Шаркӣ (то соли 2001)	128
Блоки № 60: Аудитори генералӣ	130
Блоки № 61: Наќши Идораи аудитории миллии Британия Кабир дар назорати парламентии баҳши амният	132
Блоки № 62: Парламенти Гуръистон ва назорати бульет	133
Блоки № 63: Тавсияњои Шўрои Аврупо оид ба њуќуќъои иттињодияњо барои њарабиёни кадрӣ	138
Блоки № 64: Роњбаријат ва тањислоти шањрвандӣ дар құввањои мусаллањи Олмон: принципийо «роњбарикуни дохилӣ»	141
Блоки № 65: Кодекси рафтори кормандони маќомоти њиғзи њуќуќъ бо ќарори Ассамблеяи генералии СММ 34/169 аз 17 декабря соли 1979 ќабул гардидааст	142
Блоки № 66: Кодекси рафтори САЊА оид ба лъанбањои њарабӣ-сиёсии амният (1994): муќаррароти асосӣ	143
Блоки № 67: Идоракунни њайати шахсӣ : масъалањои асосӣ барои намояндагони парламент	146
Блоки № 68: Шароити хизмати њарабӣ дар мамолики гуногун	150
Блоки № 69: Таъќиби дъяватшудагон	151
Блоки № 70: Қарори Комиссияи СММ оид ба њуќуќъои инсон 1998/77: саркашӣ кардан аз хидмати њарабӣ бинобар эътиқод	153
Блоки № 71: Хидмати алтернативӣ: тальрибаи Швейтсария	154
Блоки № 72: Барои чӣ аъзои парламентњо бояд аз болои хариди яроќ назорат барапд	159
Блоки № 73: Сиёсати беасос ё дұхұра дар соњаи хариди яроќ, њамчунин хариди махфии яроќ метавонанд ба оқибатъои зайл расонанд	160
Блоки № 74: Сиёсати Нидерландия дар соњаи дархости њарабӣ: нуќтаи назари назорати парламенті	160
Блоки № 75: Интиќоли яроќ: равшанӣ андохтан	163
Блоки № 76: Шартномањои минтаќаї дар соњаи харидуfurӯши яроќ	164
Блоки № 77: Такмили мульозот барои таъмини сулъ: намояндагони парлумон чӣ тадбиръоеро метавонанд амалӣ намоянд	166
Блоки № 78: Фурӯши силоњи зиёдатӣ: натиљањои манфии халъи силоњ оташфишон	167
Блоки № 79: Нишондињандањои тахминии њаъыми фурӯши силоњи оташфишон	168
Блоки № 80: Барномаи амали СММ зидди фурӯши ғайриконуни силоњи оташфишон ва силоњи хурдкалибр: лъинатъое, ки бояд намояндагони парламентњо ба он тавалъљуň намоянд	169
Блоки № 81: Наќши парлумон дар назорати содироти силоњ: ошкорро будан ва масъулият дар мамлакатъои Иттињоди Аврупо	170

Кисми I

Тањаввули
аќидањои асосии амният
ва иштирокчиёни он:
ситетае, ки ба аъзои парламентъо
дода шудааст

Амнияти таѓийрёбанда дар ањони таѓийрёбанда

Дар даń соли охир вазъияти глобалі, ки ба масъалаńо амният дахл дорад комилан таѓийр ёфтаст. Тањдидъои кўйна гум шуда, льои онъоро тањдидъои нав баъзан боз ъам хатарнок гирифтаанд. Чунин вазъият дарки нави чунин мағиňумъоро ба монанди амният, сулъ ва низоъ талаб меқунад.

Сулъ ва мният дар давлатъои демократӣ

На ъама низоъю ба сулъ ва амният тањдид меқунанд. Дар ъаr як лъомеа оид ба бисёр масъалаю нуќтаюо назари раќобатнок ва ъатто муќобил вуљуд доранд. Дар давлатъои демократӣ озодии сухан ба одамон имкон медињад, ки фикру ақидаи худро ба аъзои парламентъо баён кунанд. Аъзои парламентъо, дар навбати худ, дар давраи дебатъои оммавӣ бояд ъамаи нуќтаи назарро муњокима намоянд ва санъланд. Ин тартиб ба давлатъои демократӣ имкон медињад, ки аз низоъю ранъ ёбанд ва роњюоero лъустулӯй намоянд, ки аќкалияти ањолиро қаноат кунонанд. Альиб нест, ки аз сабаби мављуд набудани институтъо дуруст амалкунанда шиддатнокӣ, одатан афзоиш меёбад ва ба низоъ мубаддал мегардад. Демократияро ъама вакт бо сулъ ва амният маъз тавассути механизми табии ба танзим даровардани низоъю алоқаманд меқунанд.

Алоқай демократия бо сулъ ва амният чунин маъно дорад: амният маќсади ягона нест, дар ъоли охир он бояд ба гулгушукуфии миллат хидмат кунад. Демократия, ки дар парламенти таъсирбахш маъмул шудааст (реша давондааст) ин нуќтаи назарро дар амал тасдиқ меқунад:

«Мустаќилияти лъомеа, минтаќа, миллат, давлат танъю
дар он вакт маъно дорад, ки он аз ягона мустаќилияти
њаќиќӣ – мустаќилияти инсон ъосил гардад». – Вацав Гаев

Амнияти миллӣ, ки маќсадаш муњофизт намудани давлат аст, амнияти лъамъияти «мегардад», агар он пеш аз ъама одамон ва лъомеаро муњофизат кунад. Дар амал ин ба фаъолшавии лъавобъои зерини давлат ба тањдиidi амният оварда мерасонад:

- ✓ **Чораъои пешгирикунанда:** ташаббусъо доир ба огоъ намудани низоъю, амалиётъои сулъхонона, ки ба ъалли низоъю мусоидат меқунанд;
- ✓ **Даҳолатпазирӣ:** дар ъолате, ки дигар чораъо натилье набахшидаанд даҳолат ба низоъюи дохилӣ имконпазир аст бо маќсади муњофизат намудани ањолӣ;
- ✓ **Амалиёъои лъавобӣ:** кўмак ба ањолӣ, ки дар давраи лъанги шанджӣ зарар додаанд. Масалан, таъсиси хаймаҳои барои муњольирон, пешнињод намудани паноъгоњо ва дигар кўмак ба гурезагон.

Аз амнияти ъарбі ба амнияти ъамалъониба

Гузарыш ба баррасии амнияти лъамъияті танъо ъангоми ба таври васеъ шаръ додани мафъуми «амният» имконпазир аст, он мафъуми соф ъарбі нест. Чунин ақидае вульуд дорад, ки мафъуми «амният» бояд аз нуктаи назари гуногун, аз лъумла бо назардошти омилъо ъарбі таълил карда шавад (ниг. Блок №1).

Блоки № 1

Дигар таъдиidъои амният имрӯз:

- ▷ **Таъдиidъои сиёсі –** ноустуровии дохилии сиёсии давлати муфлишшуда, терроризм ва вайрон намудани нүкүкъои инсон;
- ▷ **Таъдиidъои иктисаді –** камбизоатї, афзиш ёфтани фарќи байни давлатъои бой ва камбағал, бўйронъои байнамилалии молиявї, таъсири давлатъои ъамсояи аз лъиъати иктисаді пурзур ё ноустувор, «бораттарї»;
- ▷ **Таъдиidъои экологї ва сунъи –** садамаюи атомї таѓириёбињо глобалии экологї, камбағалшавии замин ва захиранои об, камбузии маъсулоти хўрока ва дигар захирано;
- ▷ **Таъдиidъои ильтимої –** низоъюе, ки ба масъалаи ақаллият, муъълират, лъиноятъои мутташакил, ҳаридуfurӯши маводи нашъадор, ҳаридуfurӯши ғайриқонунї, муъълирати оммави ва беморї алоқаманд аст.

Ахамияти мусбии барасии мафъумми амният аз нуќтаи назари гуногун дар он аст, ки он дарки ъаматарафаи таъдиidъои гуногуни амният ва лъавоб ёфтани ба онъоро таъмин менамояд. Ањамияти манғї он аст, ки хадамоти амният (созмонъое, ки ваколатдоранд қувва ё таъдиidi истифодаи қувва барои ъифзи шаървандон ва давлатро истифода баранд) метавонанд аз ъяд зиёд нуфузи калон пайдо кунанд, агар онъо ба соњаюи ғайрињарбии лъомеа лъалб гарданд. Ба замми ин, бахши амният на ъама вақт имконияти коғї барои лъавоб додан ба таъдиidъои навро дорад.

Аз амнияти инфиродии давлат ба ъамкории байни давлатъо

Ақида дар бораи он, ки ба даст овардани амнияти миллї танъо тавассути ъамкорї бо дигар давлатъо имконпазир аст, на бо қувваи худ, – нав нест. Дар асри XIX муносабати «тавозуни қуввањо» ъалкунанда буд. Дар асри XX созмонъои амнияти дастаљамъї ба миён омаданд, ба монанди Лигаи миллатъо ва пайрави он СММ, ъамчунин созмонъо оид ба мудофиаи дастаљамъї, ба монанди ТШАШ.

Баъд аз хотима ёфтани «љанги сард» шумораи низоъюи дохилї босуръат афзуд. Солъои охир мавзўъи терроризм дар сарлавњаюи рўзномаю барта-рї доранд. Глобализатсия (љаъонишавї) вобастагии мутақобили байни давлатъоро, аз он лъумла соњаи амниятро пурзур намуд. Имрӯз таъдиidi амнияти як давлат метавонад бо осонї ба дигар давлатъо пањн гардад ва вазъи ороми миңтаќаюи дигар ва ъатто тамоми лъаъонро ноором гардонад.

Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии құвваңоу мусаллаған – назорати парламенттік сохтори амният, 2003

Ин њаќиќати нав якъоя бо мушкилоти вұлуддоштаи васеъгардонии амният барои њамкории байналмилалі дар соњаи амният такони нав дод.

Блоки № 2

Намудъои гуногуни шартномањо оид ба амният

▷ Мудофиаи дастаљамыї (турұты)

Мудофиаи дастаљамыї њамчун шартнома байни ду ва ё зиёда давлатъо муаяйн мегардад, ки мувофиқи он онъю үнъдадор мешаванд дар њолати њамла беруна ба њамдигар құмак расонанд. Намунаи аз њама машыури чунин шартномањо ТШАШ ва Созмони давлатъои Амрико ба њисоб мераванд.

▷ Амнияти дастаљамыї

Мувофиқи шартномаи мазкур ломеа дар бораи даст кашидан аз истифодаи құвва ва дар бораи њиғзи ња० як узви ломеа агар яке аз тарафын аз зұроварі истифода барад, шартнома мебандад. Системаи мазкур լәвоби құввагии ломеаи ъаъониро ба вайрон намудани сұлъи байналмилалі пешбині менамояд. Дар мұқиса аз мудофиаи дастаљамыї амнияти дастаљамыї зидди хамла дар худи ломеа равона гардидаст. СММ намунаи системаси амнияти дастаљамыї ба шумор меравад. Мувофиқи моддањои 41 ва 42 Низомномаи СММ ломеаи байналмилалі бояд ба мамлакат-вайронкунандай сұлъ тавассути воситањои ғайриňарбї ё бо истифода аз құвваңои ња० таъсир расонад.

Сарчашима: Simma, Bruno: Низомномаи СММ, 1995

▷ Њамкорї дар соњаи амният

Њамкорї дар соњаи амният бо құшиши ба даст оварданы амнияти умумі алоќаманд аст. Он њамчун «муносибати васеъ, серченак ва бузург нисбат ба маңфуми амният, ки ба боваркуной, на ба тарс, ба воридкунино, на истисноно бартарият медињад, муаяйн мегардад; он миќдори иштирокчиёнро маңдууд намекунад; муносибатъои дуттарафа не, балки њаматарафоро лөрі мекунад; ба тарзъио ғайриňарбии њаълли низоъю бартарият медињад; пешбині менамояд, ки на танъю давлат-иштирокчи асоси системаси амният ба шумор меравад, балки сохторъои ғайридавлаті низ наќши мұнім бозида метавонанд; зарурати таъсиси институтъои расмиро надоранд, аммо онъюро инкор низ намекунанд; ва албатта, зарурати ба миён оварданы шароитъои доимі барои муколама дар асоси њаматарафа эълон мекунад».

Сарчашима: Evans Gareth: Њамкорї ба хотири сұлъ, 1993

Шартномаи дастаљамыї оид ба мудофиа яке аз намудъои натильабахши њамкорї ба њисоб меравад. Илова бар ин ќайд кардан зарур аст, ки њамкории на он ќадар муттањид дар соњаи амният дар намуди шартномањо дуттарафа ё њаматарафа бе таъсиси созмонъо расмі ё базави ња० байналмилалі мегузарад.

Ќарор дар бораи њамроъ шудан ба созмони њамкорї дар соњаи амният, маҳсусан ба созмони мудофиаи дастаљамыї ба вазъият дар соњаи амнияти давлат таъсири саҳт хоњад расонад. Умуман, чунин њамкорї амнияти миллиро мустањкам мегардонад, чунки լәвоби дастаљамыро ба тањид таъмин менамояд. Аммо узвият арзиши худро низ дорад: давлат бояд ба маќсад ва талаботъои иттињод мутобиќ гардад, њамин тариќ озодии шахсии интихоби сиесати миллии амниятро маңдууд мекунад. Ба замми ин, он ба назорати парламентті таъсир мерасонад, чунки раванди ќабули ќароръо қисман аз соњаи миллї ба байналмилалі мегузарад.

Мувофиќии назорати парламентї

Аќида пањшудае вульд дорад, ки сиёсати амният вазифаи «табиии» юкимияти ильроия ба њисоб меравад, чунки он дорой донишъои зарурӣ мебошад ва имконияти ба он тез лъавоб доданро дорад. Парламент ъамчун институти ба дараљаи камтарин муфид барои ъалли мушкилоти амният ба њисоб меравад ва ба њайси исбот, одатан, раванди тўлкашидаи қабули ёарор ва камбудии экспертизаи пурра ва итилоот оварда мешавад. Аммо маън парламент вазифадор карда шудааст, ки фаъолияти юкимияти ильроияро назорат ва тафтиш намояд, ъамчун дигар соњаи сиёсат. Њадди камтар чор сабаб ъаст, ки аз рӯи онъо чунин назоратро ъалкунанда њисоб кардан мумкин аст.

Пойдевори демократия – огоњии юкимияти мутлак (автократия)

Собиќ Сарвазири Фаронса Жорж Клемансо рӯзе гуфт: «Лъанг чизи нињоят лъиддиест, то ки онъоро ба ъарбиён динъем». Тамасхуромезона ин изњорот ъамин чизро ба ёд меорад, ки ъангоми демократия намояндагони халќ юкимияти олий доранд ва ягон бахши давлаті аз назорати он набояд маърум бошад. Давлатеро, ки дар он назорати парламентии бахши амният, маҳсусан соњаи ъарбӣ, вульд надорад, мебояд, давлати бо демократияи нопурра ё давлате, ки дар он демократия дар раванди барқарорсозӣ аст, номид. Аз рӯи гуфтаи олими амрикоӣ Роберт А.Дал, «мушкилоти асосӣ ва доимии сиёсат ин худдорӣ кардан аз идоракуни автократі мебошад».

Аз сабаби он ки бахши амният ба яке аз вазифањои марказии давлат машӯул аст, дар муќобил ба юкимияти ильроия вульд доштани системаи назорат ва тавозун зарур аст. Назорати парламентии бахши амният ъамин тариқ, пойдеворест – лъузъи зарурии тақсими юкимият дар сатъи давлаті ба хисоб меравад, ва агар он самаранок бошад, пас он ъатто ваколатъои юкимияти ильроия ё президентро маъдуд менамояд.

Бе намояндагӣ ягон андозбандӣ

Имрӯэњо яке аз механизмињои асосии назорати юкимияти ильроия бульет ба њисоб меравад. Њанӯз аз даврањои ъаласањои аввалини қонунгузорӣ дар Аврупои ғарбӣ аъзои парламентњо дар ъалли мушкилоти сиёсӣ ъуқуки овоздињиро талаб мекарданд, аз он лъумла изњор менамуданд, ки: «ягон андозбандӣ бе намояндагӣ». Аз сабаби он ки муассисањои бахши амният қисмати бештари бульети давлатиро харъ мекунанд, зарур аст, ки парламент назорати босамар ва оқилонаи истифодаи захирањои давлатиро амалӣ гардонад.

Таъсиси доираńои ńуќукї барои соњаи амният

Дар амал лоињаи қонунъои ба соњаи амният даҳлоштаро њокимияти ильроия тањия менамояд. Бо вульди ин, аъзои парламент њангоми баррасии чунин лоињањо наќши муњум мебозад. Њангоми зарурат онъо метавонанд иловањо пешнињод кунанд, ки ин имкон медињад дар низомномањои пешнињодгардидаи қонунгузор фикронии нав дар соњаи амният комилан мувофиќ инъикос гардад. Ба замми ин, парламент бояд назорат барад, то ки қонунъо дар коғаз намонда, балки пурра иљро гарданд.

Робита бо лъомеа

Ба намояндагони њокимияти ильроия пурра доистани мушкилоти амният зарур нест. Ин ńуќукї аввалиндаральаи шањрвандон ба ńисоб меравад. Аз сабаби он ки аъзои парламентњо дар робитай доимї бо мардум ќарор доранд, фикри мардум ба онъо хуб маълум аст. Бо мурури замон онъо метавонанд дар парламент масъалањоero бардоранд, ки шањрвандонро ба ташвиш меоран ва назорат баранд, ки чї тавр манфиатъои онъо дар қонунъо оид ба амният ва сиёсат инъикос гардидаанд.

Зарурати назорати парламентии бахши амният

Лоаќал се лъанбаи соњаи амният талаботъои воќеи барои гузаронидани назорати парламентиро дар бар мегиранд:

- ✓ Қонунъо бо мўњри «махфї» ба таъмини ошкорбаёни бахши амният халал расонида метавонанд. Махсусан дар мамлакатъои роњи демократиро интихобкарда ва давлатъои аз сабаби низоъњо лъодгардида, чунин қонунъо назорати парламентиро дар соњаи амният метавонанд мањуд кунанд ё ба он зарар оваранд. Чунин вазъият дар натильаи мављуд набудани қонунгузорї дар бораи озодии ахборот низ ба амал омада метавонад.
- ✓ Соњаи амният соњаи нињоят мушкил ба шумор меравад, ки дар он аъзои парламентњо бояд чунин соњањоро ба монанди, харидуfurуши яроќ ва техникаи њарбї, таъњизоти лъангї ва омодагии њарбї/омодагии қисмњову итињодияњо назорат баранд. На њамаи аъзои парламентњо дар соњаи мазкур донишу таърибиа кофї доранд. Мўњлати истодани онъо ба ńайси аъзои парламент ба онъо имкон намедињад, ки донишњои зарурї гиранд, чунки доирањои муvakќатї ва дастрасї ба сарчашманъои экспертї дар дохили мамлакат ва хорилъи он метавонанд мањуд бошанд.
- ✓ Мутаммарказонидани диќќат ба њамкории байнамиллалї дар соњаи амният ба ошкорбаёнї ва қонунияти демократии сиёсати давлатии амният таъсири манфї расонида метавонад, агар парламент худро аз ин раванд дар канор гирад. Њамин тариќ, он чиз њалкунанда ба ńисоб меравад, ки то кадом андоза парламент дар тањияи ќарор ва муњоки-маронињо дар сатъи байнамиллалї фаъолона иштирок мекунад.

Наќш ва њададорињои парламент ва дигар сохторињои давлатї

Таќсимоти ўњададорињо

Аз сабаби он ки парламент ва њукумат дар соњаи амнијат наќшъои гуногун мебозанд, онњо бо маќсади дар сатњи зарурї нигоњ доштани кори баҳши амнијат ўњададорињоро бояд таќсим кунанд. Фикри таќсими ўњададорињоро дар муносабати байни роњбаријати сиёсї ва њарби низ истифода бурдан мумкин аст. Ин ду тараф набояд ќамчун раќиб, ки маќсадъои муҳолиф доранд, барасї гарданд. Баъракс онњо баъри ба даст овардани сиёсати натильбаҳши соњаи ва ба манфиати мардум лъавобгубуда ба ќамдигар заруранд. Йемин тариќ, назорати демократї бояд муколамаи байни пешвоёни сиёсї ва шахсони расмии олимартбаи соњаи ќарбиро дар бар гирад, ки ба боварї, сўњбати ошкоро ва ќурмати тарафайн асос ёфтааст. Чунин мубодилаи доимі бартарияти иловагї низ дорад: пешвоёни сиёсї ва ќарбиро аз лъудашавї нигоњ медорад, ки ин дар пурзур намудани устуворї кўмак мерасонад.

Таќсими наќшњо

Се шоҳаи ќокимијати давлатї – иљроия, ќонунгузор ва судї – дар ташаккули сиёсати миллии амнијат наќши асосї мебозанд. Кўшиши тавсифи онњо дар блоки №3 карда шудааст, ки дар он вазифањои хоси ќар як қисми таркибии ќокимијати давлатї инъикос гардидааст: сардори давлат, ќукумат ва штаби генералї. Маќсади лъадвал – шарњи вазифањои имконпазири онњо мебошад, чунки дар системањои гуногуни сиёсї фарќиятњо вуљуд доранд. Ба ғайр аз парламент, шохањои иљроия ва судии ќокимијат дар ташакул ва лъорї намудани сиёсати амнијат лъомеаи шањрвандї ва воситањои ахбори умум сањм меѓузоранд, ки лъомеаро дар бораи фаъолият ва нияти шахсони давлатї хабардор мекунанд (ниг. боби 6).

Нињоят, дар назорати лъорї намудани сиёсати миллии амнијат ва бульети вуљуддошта чунин сохторињои давлатї, ба монанди Омбудсмен (Ваколатдор оид ба ќуќуќиои инсон) (ниг. боби 16) ва аудитории генералї (ниг. боби 24) наќши ќалкунанда мебозанд.

Тобеияти сиёсї

Хадамоти амнијат бояд ба ќар яке аз шохањои ќокимијати давлатї тобеъ бошанд.

- Ќокимијати иљроия** тавассути маќомоти марказї, минтаќавї ва мањаллии идоракунї бевосита назорат мебараад, бульет тањия мекунад, самт-

*Иттињоди байнипарламентті ва назорати демократии құвваńо мусаллаń –
назорати парламенттіи сохтори амният, 2003*

- њои умумі ва афзалиятъои фаъолияти хадамоти амниятро муайян мекунад;
- ✓ **Њокимиати қонунгузор** соњаи амниятро тавассути қабули қонунъо, ки фаъолияти хадамоти амниятро муайян мекунад ва танзим медарорад ва ваколатъои онъоро, њамчунин тавассути тасдиќи маблаѓъои мувофики бульетиро назорат мекунад. Чунин назорат таъсиси вазифаи Омбудсмен дар парламент ё Комиссия оид ба тафтиши арзу шикоятъои лъомеаро пешбині менамояд.
 - ✓ **Њокимиати судї** њамзамон бахши амниятро назорат мекунад ва дар њолатъои зарурї, парвандыои шањрвандї ва ё лъиної нисбати ходимони давлатї, ки њуќұк вайрон кардаанд, оғоз мекунад.

Блоки № 3

**Вазифаńои имконпазири шохаńои асосии њокимиат
дар соњаи амният**

	Парламент	Њокимиати судї	Њокимиати ильроия		
			Сардори давлат	Њукумат	Сардори штаби генералї
Њайати фармонд ињандаго ни Олї	Дар баъзе кишваръо парламент масъалаи сарфармонденьро баррасі менамояд ва/ё сарфармонденьро таъин менамояд	Суди Конституциянің қонуні будани таъини президент ё њукуматро њамчун сарфармонденьро мувайян мекунад	Дар баъзе кишваръо давлат наќиши расмі мебозад, дар дигар кишваръо бошад, - њокимиати воеёй дорад, яъне дар давраи лъанг сарфармонденьро мекунад	Дар вакти лъанг Њукумат вазифаи сарфармонденьро ильро мекунад	Дар баъзе кишваръо вазифаи сарфармонденьро муваккәтист (дар давраи лъанг), дар дигар кишваръо – доимї
Сиёсати амният	Мағнуми амниятро баррасі ва тасдиќ, қонунъо қабул мекунад	–	Дар соњаи сиёсати амният қонунъо ба имзо мерасонад	Сиёсати амниятро пешинъод ва лъорї менамояд	Ба њукумат маслињат медињад, дар лъорї намудани сиёсати амният күмак мерасонад ба наќша метирад ва амалї мегардонад
Буљет	Буљетро тасдиќ мекунад			Лоињаи буљетро пешинъод мекунад	Ба њукумат маслињат медињад, қонунъо амалї мегардонад
Қонунъо дар бораи мудофиа	Заң қабылдайды	Суди Конституциянің қонуні будани қонунъо мөфаъмонад	Қонунъо барои баррасии омма ба имзо мерасонад	Қонунъо пешинъод мекунад ва қароръо қабул мекунад	Ба њукумат маслињат медињад, қонунъо амалї мегардонад



*Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ќуввањо мусаллањ –
назорати парламентии сохтори амнијат, 2003*

Њайати шахсї	Дар батьзе кишварњо парламент ваколатдор аст, ки бештари таъино-тро ба вазифањои идора-ракунанда тасдиќ намояд	Қонунї будани рафтори кормандонро о арзёбї менамояд	Фаромндењ они асосиро таъин мекунад, наќшай ќайати крмандонро тасдиќ мекунад	Сарфармон дењонро таъин мекунад	Оид ба ма-съалаи наќ-шаи ќайати крмандон маслињатъо медињад, онро амалї ме-гардонад ба вазифањои нисбатан паст фармондењонро таъин мекунад
Таъвили ярок (захиракунї)	Лоињањои асосиро оид ба таъвили ярок баррасӣ ва тасдиќ мекунад	Оид ба вай-рон намуда-ни қонунњо-ро дар бораи ришваҳӯрӣ ва қаллобӣ тафтишот мебарад		Таъвили ярокро пешнињод мекунад	Раванди таъвили ярокро пешнињод мекунад ва амалї мегар-донад
Фиристо-дани ёки-мънои ъарбї ба хориљи кишвар/ка-були ёшу-нъои хориљи	Априори (насанъида) тасдиќ меку-над априори, (батди санъии) ё тасдиќ меку-над ё не	Қонунї буда-ни рафтори онъиро ар-зёбї мекунад		Дар бораи иштирок дар амал-њои байнал-милаљ гуфтушунидъо мебарад, оид ба давъатномањо қарор қабул мекунад	Фармондади юни амалиёт-њои ъарбї
Созишино-мањои байн-налмилаї, ки ба итти-њодињо муттањид гардонида шудаанд	Тасдиќ мекунад		Созишино-мањои байн-налмилаї мебандад ва онро тасдиќ мекунад	Барои гуфтушунид-њои байнал-милаљ масъул аст	Ба ъукумат маслињат медињад

Чї тавре, ки дар боло ёайд гардид, наќши се шохай ъокимијати давлатї дар ъар як давлати алоњида мумкин аст аз ъамдигар фарќ кунанд. Аммо вуљуд доштани таќсимоти ъокимијат, албатта, зарур аст. Дар акси ъол тафтишот самаранок нахоянанд буд ва пешигирӣ кардани сунистифодан сиёсї дар бахши амнијат эътиимол аст. Бо назардошти он ки дар бештари давлатъо ъукумат кўшиш мекунад, ки дар ъаллии мушкилоти амният наќши асосї бозад, зарур аст, то ки ъукумат барои амалигардонии назорати самараноки ъокимијат ва захирањо ваколат дошта бошад. Ин боз аз он сабаб зарур аст, ки хатарњои нав (ниг. боби 1) метавонанд муассисањои лъамъиятиро водор созад, ки наќшњои худро аз нав дида бароянд.

*Иттињьоди байнипарламенті ва назорати демократии құвваńо мусаллаń –
назорати парламентии сохтори амният, 2003*

Шартъои назорати демократі ва парламенті

Дар соňаи назорати демократі ва парламенті дар сатыи байналмилалі стандартъои ягона вұльуд надоранд, чунки ńама вайт амният ва мудофиа лұззы таркибии истиқололияти миллі ńисобида мешуд. Баъзе стандартъои мінтақаві вұльуд доранд. Масалан, Кодекси рафттор (барои маълумоти мұфассал ниг. блоки №72). Шартъои муайяне вұльуд доранд, ки муносибатъои демократии шаńрванді өткізу мүмкін болад:

- ✓ давлат субъекти ягонае дар лъомеа мебошад, ки ба ү ńуќуќи қонуни истисанни истифодай құвва дода шудааст: хадамоти амният ба маќомоти қонунгузори демократии ńокимият тобеъ мебошанд;
- ✓ парламент маќомоти мустаќил ва тобеъ ба ńисоб меравад. Вай ńанғоми таńяя, лъорі намудан ва аз нав дида баромадани сиёсати амният ва мудофиа аз болои ńокимияти ильроия назорат мебараад;
- ✓ парламент дар баррасі өткізу тасдиқи харольоти бульет барои мудофиа ва амният наќши истисанни қонуні (аз рўйи конститутсия) дорад;
- ✓ парламент дар эълон намудан ва бекор кардани вазъияти фавқулодда ва ńолати лъангі (ниг. боби 18) наќши ńалқунанда мебозад;
- ✓ шартъои идоракунни самаранок (ниг. блоки №4) ва меъёрюи ńуќуќ ба ńамаи шохаńои ńокимият, аз он лъумла соňаи амният дахл доранд;
- ✓ ńайати шахсии кормандони бахши амният шахсан дар назди маќомоти суді барои вайрон намудани қонуньои миллі ва байналмилалі лъавобгү мебошанд (барои вайрон намудани ńуќуќьюи вазифавии шаńрванді ётпілген);
- ✓ созмонъое, ки ба бахши амният дохил мешаванд, аз лъинъати сиёсї бетарафанд.

Блоки № 4

Идоракунни самаранок – мухимтарин арзиш барои назорати демократии дар сонаи амният

«Идоракунни самараноки ба сиёсати пештүишаванда, ошкоро ва босавод асосёфта бо равандъои шаффофф тавсиф мейбад, ки барои осудањолии лъомеа, волияти қонун, ńамчунин мављуд будани лъомеаи пуркүввати шаńрванді, ки дар ńаёті ламъияті иштирок мекунад, амал мекунад. Идоракунни суст бо сиёсати мустабид, биорократия, системаи ноадолатонаи юридик, ки берун аз қонун амал мекунанд, бо сунистифода аз мансаб (ńокимият) мављуд будани лъомеаи шаńрвандие, ки дар ńаёті ильтимои иштирок намекунад ва пањи гардиданаи ришвахүрі тавсиф мейбад».

Сарчашма: Бонки умумилаńони, 1994. Идоракун: таърибаи Бонкиумумилаńони. Вашингтон

Қисми II

Назорати сиёсати миллии амният

Пурзур намудани сиёсати миллии амният

Лъузъи таркибі

Сиёсати миллии амният муносибати ńуқумат ба масъалаи амният ва тарзъой ба даст овардани онро муайян мекунад. Қароръо асосии дар соњаи сиёсати миллии амният қабулгардида ба ńолати дохилі ва берунни давлат ва лъомеа таъсир мерасонад. Сиёсати амният шартъои доктринаи ńярбири ташкил медињад ва қисми системаи созишинаңои байналмилалі ван минаќаві ба ńисоб меравад, ки ба онъо давлат ńямароń мешавад. ńямин тарік, сиёсати амният на факат ба манфиати милліи ва афзалияти амният асос мейбад, балки зери таъсири омиљои беруна, фишор ва ўњаддорињо қарор дорад. Дар ńяма ńолат он бояд ба арзиш ва шартъое, ки дар сарқонуни давлат ё низомнома омадаанд, лъавобгү бошад.

Блоки № 5

Масъалаńои асосии сиёсати миллии амният

Нъангоми муколама ва тасдиќи ńульъатио дар бораи сиёсати миллии амният ё дар давраи муколамањо оид ба лъорї намудани он намояндагони лъомеа бояд ба масъалаńои зайл диккат динъанд:

- ✓ Аз кадом намуди тањид лъомеаро бояд муњофизат кард? Кадом арзишъои лъамъиятиро муњофизат кардан зарур аст? Яъне, амният бояд чї гуна бошад?
- ✓ Сиёсати миллии амният тадќиќоти чунин намудъои нави тањид, ба монанди лъинояти мутташакил, терроризм, ноустувории дохилі, минтаќањои иќтисодии офшориро дар бар мегирад ё не?
- ✓ Кадом сатнии амният кофї хоњад буд?
- ✓ Бо кадом роњ аз ńяма бентар амнияти давлатро ба даст овардан мумкин аст: ба иттињод ńямароń шудан ё бетарафиро нигон доштан?
- ✓ Барои таъмини амният аз тарафи құвваńо миллі кадом намуди амалиёт амалї мегардад, танъо амалиётъои мудофиавї ё амалиётъои сулњхонъ?
- ✓ Барои ба даст овардани амнияти дилхонъ кадом воситањоро доштан зарур аст ва кадом бахшъоро бояд дохил кард? Ба кадом ваќт ва дар кадом шароит?
- ✓ Сиёсати амниятро баъди чанд ваќт аз нав дида баромадан лозим аст?



Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ќуввањоу мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

- ✓ Чї тавр мувофиқатии сиёсати миллии амниятро бо ќонунъои байналмилалї ва шартъои муњофизати њуќуќъои инсон ва њуќуќъои башар бояд таъмин кард?
- ✓ Чї ќадар харольоти молиявї ва иќтисодї сарф мегарданد, чї ќадар маблаѓ андозупорандагон метавонанд пардохт кунанд?
- ✓ Сиёсати амният ва лъорї намудани он бо муносибатъои байналмилалї ва устуровии минтаќавї чї тавр таъсир мерасонад?
- ✓ Вазъияти мусосир ва дурнамо стратегияи миллї доир ба яроќи ќатли ом чї гуна аст?

Одатан, лъорї намудани сиёсати миллии амният иштироки сохторъои зиёди давлат ва ташкилот, тайёр намудани њуљъатъои бисёро талаб мекунад. Дар навбати худ нињоят зарур аст, ки давлат стратегияи ъаматарафаи амнияти миллиро бо иштироки ъамаи лъанбаъои он ва иштирокчиён тањия намояд. Чунин муносибат ба давлат имкон медињад, ки ба таъидидъо ъаматарафа ва пурра лъувоб дињанд. Чунин таъидидъои нав, ба монанди терроризм ва лъинояти байналмилалї маҳсусан амалиётъои муттафиқонаро талаб мекунанд. Чунки мубориза бо чунин таъидидъо иштирокчиёни зиёдро талаб мекунад: ъарбиён, вазорати молия, политсия, ќонунъои сарњадї, хадамоти иктишофи ва ғ.

Зарурати иштироки парламент

Парламент манфиат ва нуќтаи назари халќро инъикос мекунад. Аз ин рў, барои иштироки он дар сиёсати миллии амният ва пайваста лъорї намудани он асосињои зайлро метавон лъудо намуд:

- ✓ Сиёсати миллии амният ба ъаёт, арзиш ва осудањолии одамон таъсир мерасонад, аз ин рў он набояд ба салоњияти танъо ъюқимияти иљроия ё ъарбиён доҳил гардад;
- ✓ Сиёсати миллии амният ба ояндаи соњаи ъарбї ва хидматчиёни ъарбї таъсири калон мерасонад;
- ✓ Ин сиёсат барои андозупорандагон оќибатъои муњими молиявї дорад;
- ✓ Ба ғайр аз харольоти молиявї, чорањо оид ба таъмини амният озодї ва амнияти шањрвандиро мањдуд ва барои демократия оќибатъои лъиддї дошта метавонанд;
- ✓ Ўамин тариќ, зарур аст, то ки парламент чорањои мувофиќе андешад, ки ба њуќуќъои байналмилалии башарї, маҳсусан чор созишномаи Женева ва ду протоколи он, бо созишномањо оид ба ъифзи њуќуќъои инсон ва созишномаи байналмилалї дар бораи њуќуќъои шањрвандї ва сиёсї мувофиқат кунад. Дар ягон ъолат давлат набояд одамонро аз ин њуќуќъо мањрум созад (ниг. ъамчунин бобињои 18-20).

Накши парламент дар даврањои тањияи сиёсати амният миллі

Муњокмаронии сиёсати амнияти миллі набояд амалиёти яклањзайна, балки раванде бошад, ки аз чор давра иборат аст: тањия, қабули қарор, амалигардоні варзебі. Бол назардошти он ки дахолат ба фаъолияти ъюкимияти ильроия ва тањияи сиёсати амнияти миллі имконпазир аст, ин раванд бояд ошкоро бошад ва бо маќсади ба даст овардани тавозуни зарурі байни иштирокчиени бонуфуз (соњаи амният) ва комплекси ъярбї-саноати миќдори ъяр чї қадар зиёди иштирокчиенро дар бар гирад.

Дар ъамаи даврањо аъзои парламенттю аз механизмъи мављуда бояд истифода баранд, то ки ъюкимияти ильроия энтиёлтот ва орзу омоли ањолиро дарк намояд: саволъои хатті ва шифоної, пешнињодњо, дархост, гүшкунинъо, аризањо ба вазорату корхонањо (ниг. ъамчунин боби 14 – дар бораи истифодай механизмъо дар бахши амният).

Тањия

Дар ъамаи давлатъои системай парламенттю иштироки парламент дар тањияи сиёсати нави амният мањуд аст. Ин вазифањо асосан ба салоњияти муассисањо ва сохторъои давлати дохил мешаванд. Аммо парламент ва аъзои он дар таъмини ба манфиат ва орзу омоли мардум лъявобгү будани сиёсати мављуда ва дар ъюлати зарурі аз нав диди шудани чунин сиёсат наќши ъялкунанда бозида метавонад.

Дар асл ин наќш набояд бо қабул ё рад карданы қонунъо мањуд бошад. Барои ба ин лъараён додани такони зарурі аллакай дар зинаи аввали он кумитањои парламенттю бояд нуќтаи назари гуногуни сиёсиро муњокима кунанд, ъуѓульъатъоро тањия намоянд, базаи қонунгузор омода созанд. Ин бояд на танъо баќайдигирии манфиатъои лъамъиятиро дар зинаи аввали тањия таъмин намояд, балки дар ваќти муњокима ва тасдиќи ъуѓульъатъо дар парламент фазои боз ъам дўстонаро кафолат медињад. Муносибатъои сиёсии байни аќкалият ва муҳолифин набояд ба баррасии демократии қонунъои амнияти миллі халал расонанд, чунки охирин манфиати миллатро инъикос менамоянд. Дар чунин фазо парламент ба ъуѓульъати пешнињодшуда бояд иловањо пешнињод намояд.

Қабули қарор

Дар давраи қабули қарор парламент метавонад ва бояд наќши муњим бозад. Аз лаъзами ба парламент ворид шудани ъуѓульъат дар бораи масъалањои амнияти миллі, он, бояд гуфт, ки «моликияти» ў мегардад ва вазифаи бевоситай парламент омӯзиш ва такмил додани он аст. Барои омӯзиши пурраи он ба парламент ваќти муайян лозим аст, аз ин рў, аз баррасии саросемавории он даст кашидан лозим аст».

Парламент ъуѓук дорад сиёсати нав ва базаи қонунгузории онро, ки аз тарафи ъукумат пешнињод гардидааст, тасдиќ кунад ё онро рад кунад ва иловањо пешнињод намояд. Дар ин давра парламент бояд фаъолона амал кунад, пешнињодњо пурра ва ъаматарафа тањия кунад, агар зарур бошад, таъсири худро истифода барад.

Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ќуввањоу мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

Масъалањои асосие, ки дар лъараёни муњокимаронињои парламент ва ќабули ёарор бардошта мешаванд, аллакай дар боло зикр гардидаанд.

Дар ин давра таъсири парламент тавассути тасдики маблаѓъудокунии бульетї (муфассалтар ниг. ќисми VI – дар бораи захиранои молияв) амалї мегардад. Ин таъсир зиёд мегардад, агар парламент тавонад ба гузаронидани муњокимаронињои алоњида ва овоздињи оид ба нъар як моддаи алоњидаи маблаѓъудокунї ва бульетї сиёсати амнияти миллї, умуман, муваффаќ гардад. Баррасии наќшаи мудофиа дар ваќт бояд аниќ муайян гардида бошад, дар ин ъюл алоќаи зичи ин наќшањоро бо бульет бояд ба назар гирифт.

Наќши парламент дар пурзур намудани дастигии лъомеа ва таъмини ќонуни сиёсати ќабулгардида муњим аст. Дар ин лъо нињоят зарур аст, ки лъомеа ва воситањои ахбори умум ба муњокимаронињои парламентї ва гуфтушунидњо оид ба масъалаи амният дастрасї дошта бошанд, яъне онъю бояд ошкоро гузаронида шаванд

Амалигардонї

Масъулияти парламент барои амнияти миллї бо тасдики ъуљъатњо ва ъатто бульет ба анъом намерасад: минбайд назорат ва вазифаи аудитории он меафзояд. Дар лъараёни татбиќ парламент бояд бодикат фаъолияти ъукуматро бо кўмаки ъамаи ъуљъатњои дар иҳтиёраш дошта (ниг. боби 14) ва институтъои мониторї (масалан, корхонаи аудиторї – ниг. боби 24) назорат барад. Дар аксар ваќт таъсири он дар ќабули ёарор ю оид ба маблаѓъудокунињои бульети мувофиќ зоњир мегардад. Парламент салоњияти созмониои аудиторї, ъамчунин тафтишоти аудиториро назорат мекунад.

Баъзан парламент ба амалиётњои ъукумат дахолат карда метавонад, ки тасдики онро ъангоми тайироти лъиддї ё бўйрон, масалан фиристодани ќисмъои ъарбї ба хориъи кишвар (ниг. боби 21) ё эълон намудани вазъияти фавқуллода (ниг. боби 18) талаб мекунад. Даҳолати парламент ъамчунин зарур аст, агар ъукумат хатогињои лъиддї содир карда бошад. Дар ин бора парламент масъаларо ба муњокима мегузорад, дар ъолатъои фавқуллода – тафтишоти маҳсус оғоз мекунад.

Арзёбї ва дарси ибрат

Дар лъомеаи демократї ъукумат барои арзёбии мувофиқи маќсад будани сиёсат ва ба маълумоти лъомеа расонидани натиљањои ин арзёбї дар парламент – ба маънои сифатї ва миќдорї масъул аст. Аз нуќтаи назари парламент чунин арзёбї бояд ъатман аудити нишондодњои сифатї ва фаъолиятиро – лъори намудани маблаѓъудокунии мувофиқи бульетиро дар бар гирад. Њатто агар арзёбї дер гузаронида шуда бошад ъам, онро ъама ваќт дар назар доштан мумкин аст, то ки сиёсати амалкунандаро мустаъкам намуд ё сиёсати навро таъния намуд. Масалан, арзёбии миссияњои сулъовар, системањои нави таънзизоти лъангї, ъамчунин системаи ќабули ъайати кормандони вазорати мудофиа (маҳсусан даъват ба хидмати ъарбї). Аъзои парламентњо ъамчунин ваколат доранд, ки барои тафтишоти аудитории маҳсус мушовирон таъин намоянд.

Шумо ъамчун аъзои парламент чї кор карда метавонед?

Сиёсати амнијат

- ▷ Боварӣ юосил намоед, ки байни сиёсати миллии амнијат, доктринањои амалкунанда, наќшанањои мудофиа ва дарҳости буљетӣ алоқаи мантиқӣ вуљуд дорад.
- ▷ Агар зарур бошад – маҳсусан, баъди муќоиса бо сиёсати дигардавлатю, масъалаи маќсаднок будан ва/ё имконияти тағйири сиёсати амнијатро дар парламент дар партави юдисоти охир бардоред (ниг. ӯисми 1 – дар бораи инкишофи концепсияи амнијат ва иштироқчиёни он).
- ▷ Парламент бояд қонунъоро дар раванди таъия, қабули қарорњо, татбиќ ва арзёбии сиёсати амнијати миллӣ, яъне дар ъамаи чор давра ба табъ расонад.

Масъалањои асосӣ

- ▷ Боварӣ юосил намоед, ки дар давраи таъияи сиёсати миллии амнијат бештари масъалањои блоки №5 «Масъалањои асосии сиёсати миллии амнијат» баррасӣ гардидаанд.

Сиёсати миллии амният ва созишномањои байналмилалї

Принципъои байналмилалї

Созишномањои байналмилалї тањияи сиёсати миллии амниятро мањдуд ё фаъол карда метавонанд. Бештари давлатъои лъањон аъзои СММ мебошанд ва бо ъамин тарз бо Низомномаи СММ моддањои 2.3 ва 2.4 мањдуд мебошад, ки эълон медорад:

«Њамаи аъзои СММ бањсьои байналмилалии худро бо роњи сулъ тарзे ъал менамоянд, ки сулъи байналмилалї, амният ва адолатро зери хатар намонанд».

«Њамаи аъзои СММ бояд дар муносибатъои байналмилалии худ аз тањиди ќувва ё истифодаи он чї зидди дастнорасии марзї ё истиколияти сиёсии ъар як давлат ва чї аз дигар амалиётъои ба маќсадъои СММ номувофиқ худдорї намоянд».

Принципъои байналмилалї структураи муносибатъои мутаќобилаи байни давлатъоро таъмин менамояд. Изъороти 2625 (XXV) Ассамблеяи генералї дар бораи дўстї ва ъамкории байни давлатъо (1970) шаръи пурраи Низомномаи СММ эътироф гардидааст ва барои ъамаи аъзои СММ зарур ъаст. Дар изъороти мазкур 8 принципъои баробари ъуќуќъои байналмилалї мухтасар ифода ёфтаанд:

Принципи 1 Истифода накардан ќувва ва тањиди ќувва

Принципи 2 Њалли осоиштаи бањсьои байналмилалї

Принципи 3 Устувории саръадъю ва таќсимназирии марзии давлатъо

Принципи 4 Истиколияти таќсимназирии давлатъо ва даҳолат накардан ба коръои доҳилї

Принципи 5 Њурмати ъуќуќъои инсон

Принципи 6 Њуќуќи мардум ба худмуайянкунї ва мављудияти осоишта дар ќаламравї худ дар саръадї дар сатъи байналмилалї эътироф-гардида

Принципи 7 Њамкории байни давлатъо

Принципи 8 Иљрои бовильданаи ўњадорињои ъуќуќъои байналмилалї.

*Иттињоди байнипарламентӣ ва назорати демократии ӯввањоу мусаллањ –
назорати парламентии сохтори амният, 2003*

Шартномањои ъаматарафа оид ба амният ва мудофиа

Дар соњаи амният миќдори зиёди шартномањои ъаматарафа вуљуд доранд. Категорияњои асосии онњоро шартномањои зайл ташкил медињанд (рӯйхати шартномањо мукаммал нест, танњо намунаи бъзэе шартномањоро дар ъар як категория медињад):

Шартномае, ки амнияти байналмилалиро ба танзим медарорад:
Низомномаи СММ;

**Шартномањои байналмилалӣ оид ба ъуќуќиои байналмилалии башарӣ,
ки низоъњои ъарбии байналмилалӣ ва ғайрибайналмилалиро ба танзим
медароранд;** чор созишномаи Женева (1949), аз он лъумла ду протоколи
иловагӣ ба онњо (1977);

**Шартномањои байналмилалӣ дар бораи намудъюи гуногуни яроќ ва
системаи онњо:** Шартнома барои мањи ракетањои баллистики, Низомномаи
Созмони давлатњои Амрико, Шартнома дар бораи Шурои Аврупо: ъуѓульяти
натильавии САЊА – РБСЕ / ОБСЕ, санади конститутсионии Шурои Африқо;

**Шартномањои минтаќавӣ дар бораи ъамкории ъарбӣ ва мудофиа
дастальзамӣ:** Шартномаи НАТО, Шартномаи ъамшарики бањри сулъ,
Шартнома дар бораи иттињоди Аврупои ъарбӣ, Шартномаи байниамрикоӣ дар
бораи кўмаки тарафайн.

Аз тарафи давлатњо тасдиқ гардидани шартномањои байналмилалӣ маънои
онро дорад, ки онњо принсипњои рафтори байналмилалиро бо маќсади
пурзур намудани амнияти байналмилалӣ ва минтаќавӣ ва бењтаршавии
ъамкории дутарафа ва ъаматарафа эътироф мекунанд. Ўокимијати иљроия
одатан гуфтушунидъоро бо иштироки Вазорати корњои хорилъ мегузаронад.

Созишнома ва шартномањои дутарафа дар бораи сулъ, ъамкорӣ ва кўмаки тарафайн

Њангоми тањияи сиёсати амнияти давлат наќши марказӣ ба созишномањои
дутарафа дода мешавад. Шартњои чунин созишномањо нисбатан мањуд ва
муффасал буда, ба арзишњои маҳсус, шартњо ва талаботи давлатњои
манфиатдор дахл дошта метавонанд. Мисоли он созишнома дар бораи кам
кардани яроќиои стратегии байни собиќ СССР ва ИМА буда метавонад.

Чунин намуди шартномањоро на танњо барои изњори дўстию рафоқат ба
имзо мерасонанд (масалан, шартномаи дутарафа дар бораи дўстӣ, ъамкорӣ ва
кўмаки тарафайн байни Россия ва Армения, август, 1997), онњо ъамчунин дар
њалли масъалањои ъамкории ъарбӣ, аз он лъумла дар бъзэе ъолатњо
иљозат гирифтган барои лъойигир кунонидани күшунњо ва яроќ дар қаламрави
давлати хорилъ кўмак мерасонанд. Дар давоми солњои 1990 Россия як қатор
шартномањои дутарафа дар бораи ъамкории дутарафа бо лъумъурињои
собиќ Иттињоди Шуравӣ бастааст.

Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ёуввањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

Чунин шартномањо, агар зарур бошад, масъалаи кўмаки ъарбиро низ дар баргирифта метавонанд.

Вобаста ба ин Низомномаи шарики демократии 1994-ро ъамчун идомаи шартномаи байни ИМА ва Қазоқистон соли 1992 баррасі намудан мумкин аст, ки роњ ба инкишофи муносабатъои дутарафаи ъарбї кушод.

Умуман шартномањои дутарафаро ъамчун ъульъати сиёсати хорильи амният, бењтаршавии муносабатъои дўстона бо дигар мамлакатъо ва ъалли мушкилоти аниќ баррасі намудан мумкин аст.

Зарурати ъалби парламент ва ъомеа

Дар давлатъое, ки таърибаи даҳолатпазирии ъомеа ва парламент дар раванди тасдики шартномањои байнамилалї пањнагардидааст, онро ворид намудан зарур аст, чунки он дар ба даст овардани дастгирии ањолї кўмак мерасонад. Умуман, дар мамлакатъои демократї ъокимиюти иљроия бехабар ва розигии парламент шартномањои маҳфї ё шартномањои дутарафа баста наметавонад. Шартномањои парламентие, ки ба истиқлолият, маќоми арзї ва байнамилалии давлат даҳл доранд, бе шубња, бояд аз тарафи парламент муъюкима ва тасдиќ карда шаванд.

Дар баъзе мамлакатъо, масалан Швейтсария, шартномањои асосї мавзўи референдуми умумихалкї мебошанд. Дар чунин ъолат ъалби ъомеа дар ворид намудани таѓироти асосї ба сиёсати берунаи давлат кафолат дода шудааст. Дар Швейтсария референдуми умумихалкї бояд тасдиќ гардад (ниг. ъамчунин блоки №6).

Блоки № 6

Демократияи бевосита ва тасдики шартномањои байнамилалї ва дигар созишномањои муњим: мисоли Швейтсария

Дар Швейтсария дар Ѽараёни тасдики созишномањои байнамилалї парламенти федералї (ъукумат) ва ањолї иштирок мекунанд. Созишномањои барои давлат муњим мавзўъи баъси на фаќат парламент, балки ъомеа низ мегарданд. Ўомеа дар бораи ба имзо расонидани шартномањо дар давраи референдум фикри худро метавонад баён кунад. Бо ёрии референдум ъомеа ъамчунин метавонад ба Шўрои федералї мандат барои оғоз ё қатъи гуфтушунидъо оид ба имзо расидани шартномањои оянда динъад. Референдум зарур аст, агар ъукумат қарор қабул кунад, ки ба амнияти дастаљамъ ё ъомеаи «супрамиллї» ъамроњ шавад.(моддаи 140. в. сарқонуни федералї).

Шумо нъамчун аъзои парламент чі кор карда метавонед?

Гуфтушунидъо оид ба бастани шартномањо

- ▷ Таъмин намудан, то ки парламент ва күмита-(њои) мувофиќ:
 - бо раванди гуфтушунид алоқаманд башанд, аз он лўмла аъзои парламенти самтъюн гуногуни сиёсї нъамчун намояндагони як тим дар гуфтушунидъо;
 - аз ломеа, маҳсусан аз созмонъои даҳлдори тадќикоти ва адвокати оид ба ин масъалањо тавсияњо гиранд;
 - дар ваќташ нуќтаи назари худро ва пешнињодъоро пешнињодъо карда тавонанд, ки дар онъо манфиат ва орзу омоли ҳалқу нукумат ињикос гардидаанд.

Таълили таъсир

- ▷ Кўмак расонидан, то ки парламент таълили пурраи таъсири ояндадори (миёнамуддат ва дарозмуддати) шартномаи мазкурро – сиёсї, иқтисодї, иљтимої, экологї ва файраро ба даст орад ва муъюкима намояд.

Тасдиќ (ратификатсия)

- ▷ Таъмин намояд, то ки парламент шартномаро дар ваќташ тасдиќ намояд.
- ▷ Таъмин намояд, то ки шартномањои байналмилади ва қонунгузории дохилї бо нъам мувофиќ башанд. Дар мавриди зарурї тағйирот ва мундариља онро пешнињод намоянд ё оиди шартномаи байналмилалии мазкур шарњу эзоњ динанд ё фаъмонанд.

Шарњу эзоњ ва фаъмондадињ

- ▷ Таъмин намояд, то ки амали шарњу эзоњ ва фаъмондадињо, ки аз тарафи давлат карда шудааст, давра ба давра аз нав дида шавад, нъамчун лўзъи таркибии сиёсати миллии амният.

Наќши лъомеаи шањрвандї ва воситањои ахбори умум

Бахши амният аз њад зиёд афзуд ва мушкил гардида. Мањз ъамин барои парламентњо тањдид меорад – ба парламентњо аксаран барои назорати самараноки бахши амният захира ва мутахассисон намерасад. Дар натильा барои иљрои ин вазифањо миќори зиёди сохторъои иловагї пайдо шудааст. Дар баробари ин парламент маќомоти опии маъсул мемонад, ки ба ў ъкумат ъисибот медињад. Њам лъомеаи шањрвандї ва ъам воситањои ахбори умум ба назорати ъаматарафаи парламентии бахши амният дар доираи аз тарафи парламент муайянкарда кўмак расонида метавонанд.

Чомеаи шањрвандї

Лъомеаи шањрвандї ба созмонњою худмухтор таалуќ дорад, ки аз як тараф дар байни институтњою давлатї ва аз тарафи дигар ъаёти шахсї ва лъомеањо лъойгир мебошанд. Он дар худ спектри васеи иттињодияњои ихтиёри ва ъаракатњои иљтимої, яъне доираи васеи созмонњо ва гурӯњњое, ки манфиатњои гуногуни иљтимої ва намудњои фаъолиятро муаррифї мекунанд, дар бар мегиранд. Дар поён масъалањои зайл баррасі карда мешаванд: барои чї лъомеаи шањрвандї бояд ба баланд бардоштани тобеияти бахши амният таъсир расонад, ин таъсиррасонї бояд чї гуна бошад ва бо кадом роњ лъомеаи шањрвандї ба назорати парламентии бахши амният кўмак мерасонад.

Лъомеаи шањрвандї ва демократия

Лъомеаи шањрвандї ъамзамон қисми муњими таркиби ва татбиќи раванди демократї ба ъисоб меравад. Ба он наќши афзузаистода дар амал кардани демократия мансуб аст. Лъомеаи шањрвандї фаъолона ба пешвоёни сиёсї ёдрас менамояд, ки ъангоми ќабули ќарор нисбат ба харольоти лъамъияти, сиёсати давлатї талаботњои сершумори рақобатнок ва манфиатњоро ба инобат гирифтани зарур аст. Мањз аз ин рў лъомеаи шањрвандї талаботи асосии демократия ба ъисоб меравад. Он баръакси потенсиалии ъокимијати давлатї ба ъисоб меравад, ба авторитаризм тан намедињад ва ба шарофати моњияти плюралистии худ чунин ъолатеро таъмин менамояд, ки давлат олати инъикиси манфиатњои гурӯњњои на он ќадар калон ё интихобарида намебошад.

Лъомеаи шањрвандї ва соњаи амният

Чунин гурӯњњо дар дохили лъомеаи шањрвандї ба монанди донишкадањои илмї ва тадќикотї, созмонњо оид ба ъукуќиоин инсон, созмонњои ғайридавлатї ба ќарор ва сиёсати соњаи амният таъсир расонида метавонанд. Њукуматњо иштироки сохторъои ғайридавлатиро дар муњокимаронињои лъамъияти оид ба масъалањои амнияти миллї, ќуввањои мусаллањ, сиёсат ва иктишоф ъавасманд карда метавонанд. Чунин муњокимаронињо, дар навбати худ, ошкорбаёни фаъолияти ъукуматро таъмин менамояд.

Наќши маңсус ва сањми созмонъои ғайридавлаті ва денишкадаńои тадќикоті дар соњаи амният

Созмонъои ғайридавлаті умуман созмонъои инфириоди бе даст овардани фоида ба ъисоб мераванд. Одатан, онъо дар назди худ маќсад мегузоранд, ки сањю күшиши иљтимої ва манфиатъоро дар соњаńо гуногун муаррифі намоянд. Гап сари институтъои тадќикоті равад агар, пас онъо метавонанд ъам ғайридавлаті бошанд ва ъам бо ъукумат робита дошта бошанд, масалан, тавассути маблаѓузории давлаті.

Созмонъои ғайридавлаті ва денишкадаńои тадќикоті назорати парламенті ва демократии бахши амниятро тавассути роњъо зайл метавонанд пурзур намоянд:

- ✓ Пањн намудани натиљаńои тадќикотъо мустаќил ва маълумот дар бораи соњаи амният, мушкилоти ъарбі ва мушкилоти мудофиа дар парламент, воситањои ахбори умум ва дар байни лъомеа;
- ✓ мониторинги муносабатъо нисбати муњофизати ъукуќъои инсон ва ъурмату эњтиром бартарият доштани ъукуќъо дар соњаи амният;
- ✓ ворид намудан ба рўзномаи лъаласа мушкилоти амният, ки барои тамоми лъомеа муњим мебошанд;
- ✓ баланд бардоштани салоњияти парламенті ва қобилияти корї бо роњи гузарониданимашкъо ва семинарью;
- ✓ пешнињод намудани нұќтаи назари ъукуматии эксперті оид ба сиёсати амният, бульети ъарбі, хариди яроќ ва щаклъои захирањо: ъавасманд-гардонии гузаронидани музокироти лъамъияті ва ташакули шаклъои имконпазири сиёсат;
- ✓ таъмини алоќаи баръакс байни қароръо оид ба масъалањои сиёсати миллии амният ва иљроиши онъо;
- ✓ таълимни лъомеа ва кўмак расонидан ба гузарондиани муњокимаронъои интихобї (алтернативї) дар соњаи лъамъиятї.

Даҳолати лъомеаи шањрвандї дар Амрикои лотинї, масалан, наќши созмонъои ғайридавлаті ва марказъои тадќикотиро дар назорати бахши амният инъикос менамояд (ниг. Блоки № 7).

Блоки № 7

Лъомеаи шањрвандї дар Амрикои лотинї:

Наќш ва мөнъияти сомонъои лъомеаи шањрвандї

Гурӯньои зиёди лъомеаи шањрвандї дар Амрикои лотинї дар охири солъои 1980–1990 бо маќсади бенгтар намудани муколамаи байни лъомеа ва ъарбиён ташаккул ёфтанд, чунки ъукумати нав интихобгардиади шањрвандї кўшиш мекард, ки құвваńо мусаллаńро аз сари нав ташкил динъад. Чунин муколамањо кўмак расондан, ки ўлдогузории (изолятсия) құвваńо мусаллаń шикаст дода шавад ва раванди мубодилаи қасбии байни лъомеаи шањрвандї, шахсони интихобгардиади масъул ва фармондињии олии ъарбі оғоз гардид. Аз ъамон ваќт ин гурӯньо наќши муњим мебозанд, аксаран ин наќшро ба сифати сарчашмаи муњими экспертизаи шањрвандї ва кўмаки техники оид ба масъалањои амният ва мудофиа илро мекунанд ва ъамчунин масъулиятро барои гузаронидани назорати ъаматарафаи сиёсати ъарбі ва бульет бар души худ мегиранд.



Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ёкувањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амнијат, 2003

Мисолњо

Яке аз мисолњо гурӯњи “SER en 2000” Аргентина мебошад. Баъди күшиши табадду-лоти йаrböй дар соли 1990 ташкил ёфта, гурӯњи мазкур йамчун созмон барои дастти-рии муколама байни намояндагони Ѽomeai шаҳвандӣ, йизбъои сиёсӣ ва йаrbïён фаъолияти худро оғоз намуд. Ин муколама асосе буд барои таъмин намудани санъми шаървандӣ дар лоињањо ва ташкили Ѽuzъъои асосии ёконунгузорӣ, ки ин дар навбати худ асосе шуд барои таъмини ташаккули сиёсати минбаъдai мудофиа.

Чунин ъолат дар Ѽumъурии Доминикан низ ба амал омад, ки дар он Ѽo Ѽomea ва мутахассисони соъни мудофиа барои кор бо йаrbïён созмони FLASCO таъсис додан бо маќсади таъияи лоињањо ёконунъо оид ба ислонъоти сиёсат ва баъдан ба ъюкимијати иљроя ва конгресс маслињат доданд, ки онро ба сифати ёконун қабул намоянда. Гурӯњои зиёд дар Амрикои лотинӣ бо кумитаъои мудофиа ва амнияти конгрес-съои миллӣ бо маќсади пурзур намудани имконияти инсонӣ ва техникии парламентъои худ барои аз нав дига баромадани вазифаъои йаrböй ъамкории зич доранд. Гурӯњи аз Перу (Донишкадаи тадќикоти мушкилоти сиёсай ва стратегӣ (IDEPO)) аъзои парламент ва кормандони онро аз кумитаъои мудофиаи конгресс оид ба таъияи буълет ва идоракунӣ тайёр мекунад.

Гурӯњи FLASCO дар Гватемала ба конгресс Ѽumak мерасонад, ки баъзе ёконунъои ба йаrbïён таалуќдоштаро, аз он Ѽumla ислонъоти соъни иктишоф ва хидмати йаrbiro то таълил ва баррасӣ намоянд.

Салоњият

Дар Амрикои лотинӣ Ѽomea дар соъни мудофиа ва амният ба қадри кофӣ комилъуќӣ нест. Комилъуќӣ набудан ба самаранокии доонишкадаъи иљроя ва ёконунгузор халал мерасонад, ки барои аз нав дига баромадани вазифаъои йаrböй таъин гардидаанд. Аммо дар вакъти оид ба ёконунгузори созмонъои Ѽamъиятӣ метавонанд ин камбудиро паси сар кунад бо роњи Ѽumak расонидан ба институтъои давлатӣ дар тайр намудани қадръои гражданӣ.

Маъмӯи ъамкорињо

Дар хотима қайд менамоем, ки “SER en 2000” чанде пеш шабакаи минтаќавии марказ-њои таълилӣ ва созмонъои ғайридавлатиро оид ба мушкилоти амният ва мудофиа таъсис додааст. Шабакаи алоќаи мутақобилаи RESDAL (www.ser2000.org.ar) базаи маълумотъоро оид ба мавод ва ёконунгузорӣ дар соъни амният ва мудофиа таъсис додааст ва барои шаҳсон оид ба гузаронидани тадќикот ва ташрифи созмонъо барномањо пешниъод мекунад.

Сарчашма: Крис СабатиниЮ, фонди милӣ барои демократия, Вашингтон, 2002

Воситањои ахбори умум

Воситањои ахбори умуми мустаќил (BAU) умуман ба Ѽomea ва намояндагони сиёсии он дар маълумотдинӣ оид ба қароръои қабулгардида Ѽumak мерасонанд. Онъо дар назорати амалиёти се шоҳаи ъюкимијати давлатӣ Ѽumak мерасонанд ва ба мундариља ва сифати мушкилоте, ки дар Ѽaraeни муколамањо ба миён меоянд ва дар навбати худ ба фаъолияти ъukumat, тильорат, таъсилот ва Ѽomeai шаъrvandӣ таъсир мерасонанд. Њамин тариќ, BAU мустаќил Ѽuzъъои асосии демократия ба ъисоб мераванд. Дар блоки № 8 мушкилоти зиёде ёдрас мегарданд, ки бо чунин мушкилот журналистоне, ки кўшиш мекунанд ъukumatи худро таъnid кунанд, рӯ ба рӯ мешаванд. Барои озодии матбуот шарти аосӣ ин амнияти журналистон ба ъисоб меравад.

Блоки № 8

Намудъои нави ълангъо: давраńои мушкил барои озодии сухан

«Каріб сяеки ањолии қўраи замин дар давлатньое зиндагонї меќунанд, ки озодии сухан дар онъю манъ аст. (...) Мо бояд он журналистонеро, ки дар минтаќаи амлалётњои њарбї на ъамтун журналист күшта шудаанд ва он журналистонеро, ки қасдан барои тадќикотъи худ ва маќолањои ба мушкилоти саҳти дахлдор, барои мањумк мурдани рафтори золимона, тассаруф намудани моликияти дигар кас, ноадолатї, лъиноят ва ришвахўрии сиёсї күшта шудаанд, фарќ кунем. Намудъои нави ълангъо, ки ба монанди давраи пеш на байни қўшунъои доимї, балки байни гурӯйњои этникї, идеологї ва мазњабї ё танъо барои манфиати лъинои мераванд, кори хабарниторонро нинъоят хатарнок мекунад. Аммо марг ё маљўти журналистон дар низоъњои зикргардида на ъама вакт тасодуф аст. Баъзан њарбїён, ъатто аз қўшунъои доимї, қасдан шоњидони номатлуб коръои худро нишон мегиранд».

Сарчами: Матрўзаи солонаи барои соли 2002. Хабарниторон бе сарњад

Дар давалатньое, ки ВАУ аз институтъюи ъукуматї вобастагї доранд, аз онъю бо маќсади ташвиќот бо осонї суиистифода кардан мумкин аст. Дар чунин ъолат ВАУ қодир нестанд, ки ошкорбаёнї ва назорати соњаи амниятро таъмин намоянд.

Бо пайдоиши Интернет датрасии лъомеа ба маълумоти расмї афзуд. Тайи дањ соли охир раванди умумї нисбати афзоиши ошкорбаёнї, масъулияти ильтимої ва дастарасї ба маълумоти расмї зоњир гардидааст. Ин равандро дастгири намудан зарур аст, чунки он ба маълумотирии лъомеа, самаранокии муқоламањои лъамъиятї оид ба мушкилоти муњимтарини сиёсї ва бенътаршавии идоракунї кўмак мерасонад. Интернет ъамчунин заرار расонида низ метавонад. Он метавонад аз тарафи гурӯйњои экстремистї барои пањнамудани најодпарастї ва яњудибадбинї истифода бурда шавад. Чунончї, дар баъзе низоъњои қаблї воситањои иттилоотї, масалан шабакањои радио барои гурӯйњои ифротгаро таъкурсї таъмин намуданд ва дар ба миён овардани муњити бадбинї байни гурӯйњои гуногуни лъомеа кўмак расонданд.

Лъамъ ва пањ намудани маълумот дар бораи мушкилоти амният

Аз нуќтаи назари идоракуни демократї ВАУ ъуќук доранд дар бораи мушкилоти амният, ки барии лъомеаи муфид аст, маълумот лъамъ ва пањнамоняд. Онъю ъамчунин барои пешнињоди ахборот, ки ба стандартъюи ъаќиқат, ростї бояд мувофиқат кунанд, масъуланд.

ВАУ, ъамин тариќ, ба ъукумат ва парламент дар фаъмонидани қарорњо ва сиёсати худ ба шањрвандон, ки ба гирифтани маълумот ва иштирок дар раванди сиёсї ъуќук доранд, кўмак мерасонад. Масалан, ВАУ метавонанд дар татбиќи ъуќуќи шањрвандон дар бораи доностани кї дар соњаи амният кадом вазифаро ильро меќунад, кадом сиёсати амният қабул гардидааст, дар бораи созишномањо ва дигар намуди шартномањои ба он асосёфта, дар бораи пањнамони кардани қўшунъо дар хориъи кишвар, доктринаи њарбї, хариди яроќ, дар бораи иштирокчиён, дар бораи таъдидъюн имконпазири амният ва муқоламањои мувофиқ кўмак расонанд. Дар баробари ин, ваќте гап дар бораи маълумоти маҳфї меравад, албатта бояд сензураро истифода бурд.

Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ъувањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амнијат, 2003

Конунгозорї дар соњаи ВАУ ва оид ба мушкилоти амнијат

Дар юнунгозории ъамаи кишварњо худ бобњое юастанд, ки ба мушкилоти озодии сухан дахл доранд. Ин принсип дар моддаи 19 Изњороти умунибашарии юуќуќио инсон чунин инъикос гардидааст:

«Няар як шањрванд ба озодии фикр ва эътиќод юуќуќ дорад: ин юуќуќ дар худ озодии изњор карданни фикру ақидаи худ бе дахолати дигарон ва ъамчунин ёфтган, гирифтан ва интиқол додани маълумот тавассути ъама гуна воситањо ахбори умуро новобаста аз сарњад, дар бар мегирад».

Азбаски дар сатњи байнамилалї принсипъои роњарикунанда мувофиќ, ки аз рӯи онњо чунин озодиро ба даст овардан ва муњофизат кардан мумкин бошанд, вуљуд надорад, қайд кардан мумкин аст, ки амал намудани принсипи дар боло зикргардида дар вакт мањдуд нест ва ягон истинодро ба мањдудњи имконпазири умуумии ба масъалаи амнијат дахлдорро дар бар намегирад.

Блоки № 9

Озодии сухан баъди 11 сентябри соли 2001

Рӯзи байнамилалии озодии сухан ъар сол 3 май лашни гирифта мешавад. Соли 2002 дар вакти лашни ин рӯз диккат ба таъсири озодии сухани ба он чорабинињое, ки давлатњо метавонанд барои мустањкам намудани амнияти миллии ва байнамилалї баъди юлуми терористии 11 сентябри соли 2001 истифода баранд, марказонида шуда буд.

«Бе шубъя байни принсипъои асосии озодї ва талаботи пурзур намудани амнијат дар назди терроризм мухолифат вуљуд дорад, аммо ъама гуна маъракањои зиддитеррористї барои озодии мо бояд бехатар бошанд, – гуфт лъаноби Койчиро Мацуура директори генералии ЮНЕСКО.

Сарчашма: Лъанони парламент, № 6, май 2002

Алоќаи парламент бо лъомеа оид ба мушкилоти амнијат

Принсипи дурусти идораи назорати демократї ба шарте самаранок Буда метавонад, ки агар лъомеа донад, ки кадом мушкилоти асосї барои муњокимаронї дар сатњи парламентї кушода мебошанд.

Натиљабахши алоќаи лъамъияти оид ба мушкилоти амнијат аз миёдор ва дурустии маълумот, ки аз тарафи парламент ё ъукумат ба лъомеа пешнињод мегардад, вобаста аст. Парламент бояд дар пањн карданни маълумоти мувофиќ ва сифати он манфиатдор бошад, то ки лъомеа дар бораи вазъияти лъории мављуда ва оқибатъои раванди қабули қарор дар парламент тасавурот дошта бошад.

Дастрасии лъомеа ба юульчатњо

Роњи аз ъама самараноки таъмин намудани ањолї бо маълумот оид ба амнијат аз тарафи парламент ва ъукумат ин таъсис додани вараќањои вебсайт аст.

Блоки № 10

Интернет-сайтъои парламентӣ

Мувофики маълумоти то моњи майи соли 2002 ба даст расида дар 188 давлат 244 парламентъои парламентӣ вуљуд дорад (64 парламент – дупалатағӣ). Иттињоди байнипарламентӣ дар бораи 165 сайтъои парламентӣ дар 128 давлат маълумот дорад (дар бъзе парламентъои дупалатағӣ њар як палата санъифаи электронии алоњида дорад). «Директивано оид ба мисќор ва мундариљаи сайтъои парламентӣ», ки аз тарафи Шӯрои Иттињоди байнипарламентӣ моњи майи соли 2000 тасдиқ гардидаанд, дар сайти Иттињоди байнипарламентӣ ёфтан мумкин аст: <http://www.ipu.org>.

Намунаи мисолињо дар бораи мушкилоти амният, ки ба լъомеа пешнињод карда мумкин аст:

- ✓ Њульъатъои моњияти стратегидошта, ба монанди сиёсати миллии амният;
- ✓ Буљети мудофиа (истисно моддањои маҳфи);
- ✓ Пресс-релизъо оид ба муколамањои асосии парламент, қарорњо, пешгүйно, қонунъо ва ғайра, ки ба баҳши амният даҳл доранд;
- ✓ Суратњисобъои ъамаи иълосияњои парламентӣ (кумитањо) ва муколамањо оид ба мушкилоти амният (истисно ъаласањои пӯшида); суратњисобъои гушкунинъои пӯшида бояд маърӯзањоро дар бораи миќёс ва доираи ваколатњо дар бар гирад;
- ✓ Нашрияњо бо тадќикоти парламентии оид ба мушкилоти амният алоқаманд;
- ✓ Маърӯзањои солонаи парламентӣ ё тафтишот, ки ба фаъолияти хадамоти амният даҳл доранд;
- ✓ Маърӯзањои ваколатдор оид ба Ҷукуќои инсон (Омбудсмен) ё аудитори кулл оид ба масъалањои амният, оид ба бъзе тафтишоти маҳсус; маърӯзањои Омбудсменро ба муњокимаронии լъомеа баровардан мумкин нест, аммо ў бояд онро ба кумитањои интихобгардида барои баррасӣ пешнињод намояд; Ҷукумат бояд амалиётро, ки аз рӯи маърӯзаи Омбудсмен ва аудитор дар парламент андешида мешаванд, бояд мулоњиза намояд;
- ✓ Маълумот дар бораи созишномањои бисёртарафа ва дутарафа;
- ✓ Маълумот дар бораи овоздињии аъзои парламенти алоњида ё фраксияњои сиёсӣ дар парламент оид ба мушкилоти амният (масалан, буљет, дохил шудан ба иттињодияњои байналмилалӣ, даъват ба хидмати ъарбӣ, хариди яроқ);
- ✓ Дар бораи озодии Сухан.

Кўмак расонидан дар ъалб намудани լъомеа ба кори парламент

Маълумоти яктарафа кофӣ нест (аз парламент ё Ҷукумат ба լъомеа). Парламент бояд ба լъомеа имкон динъад, ки бо ў оид ба мушкилоти амният дар робита бошад. Алоқаи тарафайн ё муколама ањамияти муњим дорад, чунки:

- ✓ Он иштирок ва назорати доимии шањрвандонро таъмин менамояд;
- ✓ он боварии լъомеаро ба фаъолияти парламент зиёд мегардонад;
- ✓ он ба амлаигардонии назорати идора мусоидат меқунад (масалан, тавассути Ваколатдор оид ба Ҷукуќои инсон дар парламент);
- ✓ он дастгирии լъомеа ва қонунӣ будани қонунгузорӣ ва сиёсати Ҷукуматро таъмин менамояд ва устувории демократияро мутаносибан.

Алоќаи тарафайн бо маълумоти парламентї, гушкунињо ва мониторинги хадамоти иттилоотї, муњокимаронињо телевизионї, ъямчунин ахбороти аз тарафи аъзои кумитањои маҳсус дархостгардида, ки аз тарафи хадамоти тадқиқотии парламентї пешнињод мегардад, таъмин шуда метавонанд.

Блоки № 11

Парламентњо ва воситањои ахбори умум

«11. Ассамблея парламентњо миллиро барои баррассии фаврии чорабинињо даъват меќунад, ки равона гардидаанд:

- i. ба таъмини ошкорбаёни бештари кори парламент, аз он ўумла ѡаласаи кумитањо, то ки ин масъала на танњо дар контексти алоќа, балки ъамчун бартарияти муњими сиёсӣ бо оқибатњои бевосита барои демократия баррасӣ карда шавад;
- ii. ба бењтаршавии истифодаи методњои класикии алоќа ва технологияњои нави иттилоотї, аз он ўумла:
 - a. таъмини шароити бењтарин барои кори ВАУ ва маҳсусан барои мухбирон, ки ба парламент ваколат доранд;
 - b. таъмини пањни оперативии маълумот дар бораи муколамањо бо пешнињоди протокольо ва маърузаи таътулафзии иштирокчён;
 - c. Таъсиси хадамоти он-лайнї барои алоќаи бевоситаи электронї бо ўомеа ва журналистон;
 - d. таъмини дастрасии бевосита ба нуъљатъои парламентї бо маќсади гузаронидани муколамањои оммавӣ пеш аз ба овоз монандани ёонун.
- iii. Истифодаи маслињати мутахассисон дар давраи мукотиба.
- iv. Сода намудани матнњои юридиکї барои дастрас будан ба хонандагони оддї.
- v. Амалигардонии ёадамњои зарурӣ дар давраи муколамањои сиёсӣ (масалан, муаяйн намудани соњањое ки дар онњо раванди ёабули ёароњоро суръатнок кардан мумкин аст).
- vi. Дастигирни пањи намудан тавассути каналњои иттилоотї ва хадамот оид ба алоќа бо ўомеа маъмӯи ёонунњо, тавсифи характеристикањои асосии он барои доираи журналистон ва мутахассисони манфиатдори касбӣ.
- vii. Ташкили семинарњо барои журналистон бо маќсади ошно намудани онњо бо тартиби ёонунгузорӣ ва гушкунињои парламентї, кори парламент ва институтињои парламентї. Дијккати маҳсус ба журналистони ВАУ маъналї ва минтаќавӣ додан зарур аст.
- viii. Таъсиси шабакањои интерактивї дар Интернет барои сўњбат бо парламент ва хадамоти иттилоотии парламентї.
- ix. Кўмак расонидан дар таъсиси шабакањои мустаќили телевизионї, ки кори парламентњоро равшан меќунанд (дар мисоли баъзе мамлакатњои Аврупо, ИМА ва канада)
- x. Кўмаки молиявї ва дигар ба ВАУ мустаќил, ки кўшиш меќунанд ахбороти баландсифат омода созанд ва дар шароити иктисоли бозоргонї ба онњо хатари муфлишшавї таънид мекунад».

Сарчашма: Ёарори 1142 (1997) Ассамблеяи парламентии Шурои Аврупо

Иштироки ўомеа барои нигоњ доштани устувории системи демократї муњим аст. Сатњи иштирок барои юар як давлат гуногун аст. Баъзе парламентњо ба ўомеа ильозат медињанд, ки дар ѡаласањои кумитањо ширкат варзанд. Ин барои фаъолияти созмонњои ғайридавлатї ва шахсони алоњида, ки дар раванди ёабули ёонунҳо манфиатдоранд, шавқовар хоњад буд. Агар чунин

Иттињоди байнипарламентӣ ва назорати демократии ӯзванањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амнијат, 2003

иштирок дар лъаласаи кумитањо ба шахсон њуќуќи даҳолат карданро надињад њам, иштироки онњо аллакай ӯзматнок аст.

Шумо њамчун аъзои парламент чї кор карда метавонед?

Сањми созмонњои ғайридавлатӣ дар сиёсати амнијат

- ▷ Боварњосил намоед, ки таъсири намояндагони лъомеаи шањрвандӣ ба кори парламент дар масъалаи амнијат ва мудофиа фоида меорад.
- ▷ Бо ин маќсад, агар зарур бошад, барои тасдики ӯзнатвории мувофиқ, ки ба институтъи салоњиятдор, созмонњои ғайридавлатӣ ва ВАУ имкон медињад дар кори кумитањои парламентӣ, ки ба масъалањои амнијат ва мушкилоти вобаста ба он салоњиятдоранд, иштирок намоянд.

Боҳабарии иътимоӣ

- ▷ Боварӣ ъюсил намоед, ки парламент дар соњаи робитањо бо ломеа дар масъалаи ӯзнатворӣ, ки ба амнијат ва раванди ӯзнатворӣ дар ин соња таъсир мерасонанд, сиёсати фъюзона дорад.

Алоқаи байнни амнијат ва озодии сухан

- ▷ Боварӣ ъюсил намоед, ки озодии сухан дар соњаи амнијат ба таври дуруст бо ӯзнатворӣ таъриба дастгирӣ мебанд ва ягон мањуддиятъи гузашташуда принципъи байналмилалии њуќуќъои инсонро вайрон намекунанд.
- ▷ Боварӣ ъюсил намоед, ки ӯзнатвории мувофиқ дар бораи озодии иттилоот мављуд њаст.

Масъалаи гендер ва сиёсати амният

Баробарии гендерї мағиљуми нисбатан нави ильтимої ба ъисоб меравад. Имрӯз он ба параметрьои муњими мушкилоти амният на танъо аз он сабаб дахл дорад, ки миќдори зиёди одамон, аз он лўумла гурезагон ва шахсони ильбории дохили кишвар зери таъсирни низоъи мусаллањ мондаанд, балки ъамчунин аз он сабаб, ки занон нисфи аյолии лъаъонро ташкил медињанд, бо мардон ъукуќъои баробар доранд ва дар ъалли мушкилоти амният сањми калон мегузоранд. Қобилият ва гувоњии дили занон дар ёфтани ъалли мушкилоти зиёди амният кўмак мерасонанд. Масъалаи таъмини баробарии марду занонро дар соъни сиёсати амният аз ду нўктаи назар бояд барраси намуд. Якум, сиёсати амният бояд ба ин мушкилот диккат динъад. Тањияи қароръои мувофиқ ва таъсиси сохторъое, ки ъукуќъо ва манфиатъои занонро кафолат медињанд, зарур аст. Дуюм, иштироки занонро дар ъамай давраюни қабули қарор ва дар ъамай соънаюни сиёсати амният дасттирий намудан зарур аст.

Занон ва ъалли низоъъо

Ъалли низоъъо ва фаъолияти сулъъёна на танъо ғамхории онъое, ки бевосита дар лъанг ё низоъъои мусаллањ иштирок мекунанд ва иштирокчиёни он асосан мардон ба ъисоб меравад, ба шумор меравад. Иштироки занон дар мизи гуфтушунидъо ъама вақт маъндуд буд ва то ъол маъндуд мондааст, ъатто агар дар натильиан лъанг ё низоъи мусаллањ онъо маъбур буданд аз доираи наќши анъанавии худ баромада, ўйдадориъои марданоара ба зиммаи худ гиранд. Дар амал лъалби бевоситай занон дар раванди қабули қароръо, дар амалиёт оид ба ъалли низоъъо ва нигоњдории сулъ, дар таѓирии биниши анъанавии наќши мувофиқи занон ва мардон дар лъомеа, умуман, ва дар мавридиюи низоъї, аз он лўумла, зарурат дорад.

Блоки № 12

Масъалаи гендерї дар лъараёни барќарорсозии сулъ

«Нар як раванди сулъъёна, ки дар он зарурат ва наќши зан инкор карда мешавад, ғайритабиӣ ба ъисоб меравад... Нянгоми дигаргуниниои баъди низоъ ваколати занон барои аз нав барќарор сохтан, инкишофи иктиносӣ ва ильтимої яњамиятии калон доранд. Занон ва мардон қурбонӣ ва шахсони амалкунанда дар лъанг ва низоъъои мусаллањ ба ъисоб мераванд, аммо албатта, дар соънаюни гуногун. Дар давраи лъанг



Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии құвваńо мусаллаń – назорати парламентии сохтори амният, 2003

занон дар намудъю нави фаъолият иштирок мекунанд ва наќшью навро бозі мекунанд, одатан, масъулияти калонро бар души худ мегиранд. Ба ин таѓиротто нигон накарда, занон аксаран барои барќарорсозии суль, чї дар љомеи баъд аз низоз барќарорёфта ва чї дар амалиётю байналмилалии сульвар ба таври нокифоя дархост мешаванд.

Сарчами: Масъалаи гендер ва амният инсон: аз наќши мањуд то муттањидии занон дар раванди сулњъёна, 2001. Донишкадаи корњои байналмилалии Норвегия

Блоки № 13 иќтибосњоро аз ѡарори Шўрои амнияти СММ 1325 (2000) пешнињод мекунад, ки арзиши таѓирёбии биниши занонро таъкид мекунад: на ъамчун қурбонии оддии низоъњо (аз он лъумла зўроварї ва тальовуз ба номус ъамчун тарзи бурданни лъанг), балки ъамчун иштирокчиёни ъалли низоъњо ва фаъолияти сулњъёна дар асоси ъукуќиои баробар бо мардон. Чунин таѓирёбии биниш баррасии наќш ва фаъолияти занон ва мардонро то лъанг, дар давраи лъанг ва баъди лъанг ё низоъни мусаллањ дар назар дорад. Ин маъни онро дорад, ки баробарии лъинсӣ ва масъалаи гендерӣ дар зинаи ибтидоии сиёсӣ дар қонунгизории мувофиқ дар сатни байналмилалӣ ва миллӣ баррасӣ мегарданд.

Блоки № 13

Масъалаи гендерӣ дар амалётюи сулњъёна ва равандњо

Шўрои амният (...)

- «7. Давлатъю аъзоро водор месозад, ки ихтиёран дасттирии молияї, техникии маводиро, саъю қўшињоро, ки ба ъалли масъалаи гендерӣ равона гардидаанд, аз он лъумла саъю қўшиши хазинањо ва барномањои маҳсусро афзун гардонанд, масалан Хазинаи СММ барои занон ва Хазинаи қўдакони СММ, ъамчунин идораи комисари олии СММ оид ба масъалаи турезагон ва дигар сохторъюи наздик;
8. Аз ъамаи иштирокчиён даъват ба амал месозад, ки дар давраи гуфтушунидъ оид ба барќарорсозии суль масъалаи гендериро ба инобат гирад, ки дар бар мегирад,
 - (а) талаботи маҳсуси занон ва қўдакон дар давраи ба ватан бозгаштан ё баргардонида шудан, муњоъириат ё оғијат (барќарорсозии ъукуќио), аз нав муттањидшавӣ (ба даст оварданни шањвандии такрорӣ дар худи ъамон як давлат) ва барќарорсозӣ дар давраи баъди низоъ;
 - (б) чорањои оид ба нигондории ташаббусъои сулњъёнаи занон ва раванди маъналлӣ оид ба ъалли низоъњо, ки занонро ба механизмию љорӣ намудани созишиномањои дўстӣ љалб менамояд;
 - (в) чорабинињое, ки муњофизат ва ъурмати ъукуќиои занон ва қўдаконро кафолат медињанд, маҳсусан мувофиқи сарқонун, системаи интихоботӣ, политсия ва сохторъюи судӣ (...).
15. Омодагии худро барои кафолат додани он, ки миссияиои Шўрои амният масъалаи гендерӣ ва ъукуќиои занонро ба инобат мегиранд, аз он лъумла машваратњо бо гурӯњиои маъналлӣ ва байналмилалии занона, изъор мекунад; (...).»

Иќтибос аз ѡарори Шўрои амнияти СММ 1325 (2000), ки 31 октябрини соли 2000 қабул гардидааст

Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ёуввањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

Бо назардошти юорори 1325 (2000) муншии умумии СММ маърӯзаро зери увони «Занон, сулъ ва амният» (16 октябри соли 2002) пешнињод кард. Дар маърӯза масъалањои зайл баррасӣ шуданд: таъсири низоъю мусаллањ ба занон ва дуҳтарон, доираи қонунгузории байналмилалӣ, иштироки занон дар раванди сулњъёна, амалиётњо оид ба нигоъ доштани сулъ, амалиётњои башарӣ, азнасовиз ва офият, њамчун дар беяроғардонӣ ва азнатакмилсозӣ. Яке аз ин низомномањо дар тавсияњо дар охирин боб муттањид гардонад.

Занон дар кумитањои парламентї оид ба мудофиа

Маърӯзањои Иттињоди байнипарламентї дар бораи иштироки занони давлатњои лъяњон дар сиёсат тайи 25 соли охир нишон медињанд, ки миќдори онъо дар кумитањои парламентї оид ба мудофиа нињоят паст ва танњо намояндагӣ мекунанд. Йольъат ба гуфтани нест, ки онъо нињоят кам дар вазифањои раис ё лъонишинони он ва ъатто маърӯзачӣ хизмат мекунанд. Маърӯзи Иттињоди байнипарламентї барои соли 1997 («Занон ва мардон дар сиёсат: демократия дар раванди инкишоф») аз он шањодат медињанд, ки дар парламентњои 97 давлат, ки маълумот дар бораи иштирок дар кумитањои парламентї пешнињод мекунанд, танњо 3% зан кумитањои мудофиари роњбарӣ мекунанд. Умуман, намояндагии занон ба сифати раис дар њамаи кумитањои парламентї танњо 18,6%-ро ташкил медињад. Чунин вазъиятро бо ду омиљои асосӣ фаъмондан мумкин аст. Якум, дар лъяњон занон-аъзои парламентњо нињоят каманд (14,3% то моњи майи соли 2002). Дуюм, дар тамоми лъяњон ба шарофати ањанае (стереотип), ки дар фикри мардум чунин ақида чӯкур решаш давонадааст, ки масъалаи сулњу ва лъанг дар дараљаи камтар кори занон аст, нисбат ба мардон. Ин нуќтаи назар њалталаб аст, чунки лъангњо бе шубња ба њамаи ањолии мамлакат таъсир мерасонанд, занон бошанд нисбат ба мардон дида бештар қурбонии онъо мегарданд.

Занон дар хидмати њарбӣ

Дар бештари мамлакатњо чунин ақида ањанавӣ ва маъмулӣ аст, ки занон дар ёуввањои мусаллањ дар вазифањои маъмурӣ, ақибгоъ ва ёридињанда адои хизмат мекунанд. Иштироки занон дар вазифањои захираӣ на танњо дар давраи оромӣ муњим аст, балки дар лъараёни лъанг ё дар давраи низоъю мусаллањ низ муњим аст. Барои мӯкоиса: дар сатњи ќарбӣ ва оперативӣ чунин лъалбакун юдиси тез-тез рӯйдињанда мебошад. Дар сатњи байналмилалӣ ва олӣ шумори занон дар ёуввањои мусаллањ калон нест. Дар блоки № 14 мисоли иштироки занон дар ёуввањои мусаллањи давлатњои аъзои ТШАШ оварда шудааст.

Блоки № 14

Занон дар ёуввањои мусаллањ: мисоли давлатњои ТШАШ

Давлат	Шумора	% аз њамаи ёуввањо
Белгия	3,202	7,6%
Канада	6,558	11,4%



Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии құвваńо мусаллаń – назорати парламентті сохтори амният, 2003

Люмъурин Чехия	1,991	3,7%
Дания	863	5,0%
Фарон	27,516	8,5%
Олмон	5,263	2,8%
Гретсия	6,155	3,8%
Венгрия	3,017	9,6%
Италия	438	0,1%
Люксембург	47	0,6%
Нидерландия	4,170	8,0%
Норвегия	1,152	3,2%
Полша	277	0,1%
Португалия	2,875	6,6%
Испания	6,642	5,8%
Туркия	917	0,1%
Шоњигарии муттаңыда	16,623	8,1%
ИМА	198,452	14,0%

Сарчашма: Шаръи НАТО, тобистони соли 2001

Одатан, лъалби занон ба хидмати њарбї аз рўй даъват ё дар асоси касбї аз тарафи роњбарияти сиёсї ташаббус дода мешавад ё натильа инкишофи худи баҳши амният шуда метавонад. Ин бо ду зуњурот асос меёбад, ки новобаста аз яқдигар лъой дошта метавонанд:

- ✓ Дарки зарурати сафарбаркунин њамаи ањолї барои муњофизат ва пурзур намудани амнияти миллї;
- ✓ Навкунин құвваńо мусаллаń, ки ба монанди дигар намуди фаъолиятњо барои инкишофи иљтимої қушода аст ва бо њамин тарз ба консепсияи баробарии лъинсият эњтиёльманд мегардад.

Блоки № 15

Лъалби занон ба соњаи амният њамчун лъузъи таркибии сиёсати гендерї

Сиёсати њукуматии амният бояд аз нұќтаи назари принципи њукмрон нисбати занон арзебї ёбад. Дар конференси 4 умумильтанони СММ оид ба мушкілоти занон дар Пекин намояндагони СММ барқарорсозии сиёсати гендериро њамчун стратегияи глобалии ба даст овардані баробарии лъинсї эълон намуданд. Шўрои иќтисодї ва иљтимоии СММ сиёсати гендериро њаучун «...раванди арзебии лъалби занон ва мардон дар њамаи чорабинини ба наќшагирифташуда, аз он лўумла қонунгузорї, сиёсат ё барномањо дар њамаи соњањо ва дар њамаи сатъњо муайян мекунад. Ин стратегияи муттаңызды нұќтаи назар ва таърибай чї занон ва чї мардон дар раванди тањия, иљро, назорат ва арзебии сиёсат ва барномањо дар њамаи соњањо мебошад: иќтисодї, иљтимої – бо маќсади ба даст овардані фоидаи баробар чї аз тарафи занон ва чї аз тарафи мардон; нобаробарї дастигирї карда намешавад. Маќсади асосї – ба даст овардані баробарии лъинсї».

Әдебиет: БҮУ Экономикалық-ауруметтік комитетінің 1997/2 Келіслеген Корытындылары

Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ќуввањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

Лъалби афзудаи занон ба ќуввањо мусаллањ метавонад дар навбати худ ба гузариш аз мудофиа анъанавї то амнияти инсон мусоидат намояд: ба тадќиќот, технологияњо иттилоотї (аз он лъумла кори бонкї), фъюлияти иктишофї, ки метод ва амалњо ќувваи лъисмонї ва машќњоро талаб мекунанд, диќќат дода мешавад. Ин раванд имкониятњои нав барои занон пешнињод мекунанд, маҳсусан дар мамлакатњое, ки занон ва мардон ба тањсилот њуќуќйои баробар доранд.

Блоки № 16

Аспектъои нав ва мушкилот, ки дар натиљаи лъалби занон ба соњаи амният ба миён меоянд

Аз сабаби афзоиши наќши занон дар соњаи амният, дар соњаи њарбї ва политсия чунин савол ба миён меояд: омодагии лъисмонї ва интизом оё баробар бояд ба занону мардон панън гардад ё не?

Ба танзимдарорї низ масъалаи фарќияти лъинсиро талаб мекунад, ки аз соњаи њарбї, дигар сохторъои давлатии њарбикунонидашуда ва политсия хориљ карда шудаанд: талаботъои маҳсус ва манфиатъои лъуфтъои муъларрад ва оиладорро дар якисмъюи њарбї ё ғуногун ба инобат гирифтани зарур аст. Масъалаи модар ва кӯдак ва падар ва кӯдакро ва гайра ба инобат гирифтани зарур аст.

Масъалаи либос, дилкашии эстетикии ва шањвонии он баррасии минбâъдаро талаб мекунад: оё либос барои занон ва мардон бояд якхела бошад? Оё занон бояд ба мисли мардон мўйи сар монанд ё не?

Њалли ин масъалаю фикронии навро талаб мекунад. Қонунгузории миллї њамчунин қоидањои ба танзимдарории соњаи њарбї, дигар созмонъои давлатии њарбикунонидашуда ва сохторъои политсия бояд барои њаќиќати мусоир тањия гарданд ва мутобиќ гардона шаванд.

Иштироки занон дар амалиётъои сулњъёна.

Иштироки занон дар вазоратъои мудофиа

Чуноне ки аз маълумоти аз тарафи ТШАШ пешнињодшуда бармеояд (тобистони соли 23001) шумораи занон, ки ба амалиётъои сулњъёна лъалб гардидаанд, аз охири лъянги дуюми лъяњон сар карда кам мемонад. Танъю якчанд давлат – Канада, Венгрия, Нидерландия ва Португалия – дар њайати ќуввањои сулњъёнаи худ беш аз панъ фоиз зан доранд. Чуноне ки таърибаи СММ нишон медињад иштироки онъо аз тарафи ањолї дуруст қабул карда мешавад ва ба натиљањои амалиётъо таъсири мусбї мерасонад: масалан, ба масъалаю лъинсї, мубориза бар зидди зўроварї ва гайра бештар диќќат дода мешавад.

Таъин намудани занон ба њайси вазир ё лъонишини вазири мудофиа нињоят кам ба назар мерасад. Њисоботи лъяњонии Иттињоди байнипарламентї аз он шањодат медињад, ки моњи марта соли 2000 занон танъо 1,3% њамаи вазирони амният ва мудофиа ва 3,9% лъонишинони вазир, дигар кормандони вазорат, аз он лъумла котибони парламентї дар ин соњаро ташкил доданд (ниг. Харитаи лъяњон, ки якъюя бо Иттињоди байнипарламентї ва СММ «Занон дар сиёсат: 2000» ба табъ расидааст).

Шумо ъамчун аъзои парламент чӣ кор карда метавонед?

Маълумот

- ▷ Дар бораи таносуби занон дар ъар як намуди ӯзванањи мусаллањ, дигар созмонъюи давлатии ъарбикунонидашуда, дар политсия ва хадамоти иқтишофи, ъамчунин марказъи машқунӣ маълумоти оморӣ талаб намоед. Иловатан дар бораи фоизнокии занон дар вазифањои масъулиятноки харбии намояндагӣ ва хидматчиён, ки ӯзбекӣ мекунанд, ъамчунин дар бораи ѡалби занон ба шумораи намояндагони давлати шумо ба СММ, ТШАШ ва дигар созмонъюи байналмилалӣ, ки дар онъо масъалаи амнијат баррасӣ мёбанд, дархост намоед.

Масъалаи гендерӣ, Ҷалли низоъ ва барќарорсозӣ^{*})

- ▷ Боварӣ юосил намоед, ки ъайати гурӯни намояндагони дар гуфтушунидъо иштироккунанда аз миқдори баробари мардону занон иборат мебошанд.
- ▷ Таъмин намоед, то ки созишномањои сулъ давра ба давра ва ошкоро натиљањои низоъюи мусаллањро ба қисми занонаи аъюлӣ, санъи онъоро дар раванди сулъ, эътиёлти онъо ва афзалиятъо дар давраи бъяди низоъ инъикос намояд.
- ▷ Боварӣ юосил намоед, ки дониш, таъриба ва имконияти занон дар давраи барќарорсозӣ пурра истифода мешаванд.

Масъалаи гендерӣ ва миссияњои сулъљӯёна^{*})

- ▷ Талаб намоед то ки занон дар миссияњои сулъљӯёна ва соҳтмони бъядиљангӣ иштирок намоянд;
- ▷ Аз рӯи имкон, мувофики қонунгузорӣ таъмин намоед, ки ъайати шахсии ӯзванањои сулъхоњо ва дигар ӯзванањои байналмилалӣ оид ба маданияти баробарии лъинсӣ машкӯро гузаранд;
- ▷ Талаб намоед, ки ъайати шахсии ӯзванањои сулъхоњо ва дигар ӯзванањои байналмилалӣ, ки нисбати зан ъукуќињои инсонро вайрон кардаанд, лъазо гиранд.

Њукумат

- ▷ Боварӣ юосил намоед, ки сатни намояндагии занон ва мрдон дар вазорати мудофиа тайи 10 соли охир баробар буд. Тафтиш намоед, ки барои ба вазифаи роњбарикунанда таъян гаштан занон ва мардон аз лъиъати қонун ва дар амал ъукуќињои баробар доранд ё не?

Парламент

- ▷ Њайати кумитањои парламентӣ оид ба мудофиа ва амнијат, ъамчунин сатни ваколатъюи занонро дар чунин кумитањо тафтиш намоед – дар ретроспективаи таърихӣ ва давраи мусоид.
- ▷ Тафтиш кунед, ки ки кумита ба масъалаи гендерӣ дикӣкат медињад ё не: ба танзимдарории муносабати миқдории занон ва мардон дикӣкати маҳсус динъед, маъалаи баробарии лъинсиро ба миён оред.

^{*}) Тавсияњо, ки аз маърӯзаи котиби қӯдами СММ «Занон, сулъ ва амнијат»
, 16 октябрини 2002 иктибос оварда шудаанд

Кисми III

Амалиётњои асосие,
ки лъузъи таркиии
бахши амният ба
њисоб мераванд

Низомиён

Ќуввањо мусаллањ дар давоми асрњо вуљуд доранд ва ъама ваќт ъамчун сипар ва шамшери давлат баррасї мегардиданд. Дар блоки № 17 нишон дода мешавад, ки дар миёнаи солњои 2002 танњо якчанд давлатњои лъањон ќуввањои мусаллањ надаштанд.

Блоки № 17

Давлатњое, ки ќуввањои мусаллањ надоранд

Баъзе давлатњои ќуввањои мусаллањ надоранд, аз он љумла: давлатњои хурд дар Океанији лъанубӣ, ба монанди Науур, Малдивњо, Кирибати, Самоа, лазирањои Соломон, Тувалу, Палау ва Вануату; дар нъавзаи Кариб: Сент-Винсент ва Гренадина, Сент-Китс ва НЕвис, Сант-Люсиа, йўмниурии Доминикан, Гренада. Дигар давлатњои гайрињарбӣ – Коста-Рика, Исландия, Маврикий, Панама, Тимори гарбӣ, Сомали (дар раванди таъсис артиш), Андорра, Сан-Марино ва Гаити. Дар бештари ин далатњо ташкилотњои нимњарбӣ вуљуд доранд (масалан, гвардияи миллӣ ва гвардияи сарњадӣ).

Вазифањои низомиён

Баъди ба анъом расидани «љангги сард» инкишофи равандњои амният ба соњаи амнияти тамоми лъањон таъсири саҳт расонид. Ќуввањои мусаллањ иљрои ўњадорињои асосии худро идома дода истода ъамзамон вазифањои нав гирифтанд. Имрӯз ќуввањои мусаллањ дар тамоми лъањон панъ вазифањои асосиро иљро мекунанд:

- ✓ Њифзи истиқлолият, соњибиҳтиёри ва тақсимнозирии марзии давлат, ъамчунин њифзи шањрвандони он;
- ✓ Миссияи сульъётёнаи байналмилалӣ ва миссияњо оид ба мустањкам намудани сулъ;
- ✓ Барњам додани оқибатњои садамањо;
- ✓ Дастигирни амнияти дохилӣ (кўмак ба маќомоти њифзи ъукуќ оид ба нигоњ доштани тартиб);
- ✓ Иштирок дар ташаккули миллат (вазифаи ильтимої).

Дараљаи лъалби низомиён ба иљрои ин вазифањо вобаста аз давлат ва юнунгузории миллӣ, ъамчунин дарки амният фарќ мекунад.

Муњофизати истиқлолият ва лъомеа

Ба таъидидњои нав ва инкишофи бахши амният нигоњ накарда, барои бештари ќуввањои мусаллањ вазифаи маъмулӣ њифзи давлат ё давлатњои иттињод аз ъуљумњои хорилї мемонад. Ин вазифа на танњо муњофизати ёаламрав ва соњибиҳтиёрии сиёсии давлатро, балки њифзи лъомеаро, умуман, дар бар мегирад.

Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии қуввањоу мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

Баъди ба анълом расидани лъанги сард пешвоёни сиёсї ва ъарбї дарк карданد, ки ба истиқолияти миллї на танъо қушуньюои хорилў, балки таъндињои ғайрињарбї низ, аз қабили терроризм, лъангъои шаървандї, лъинояти муташаккил, киберљиноятњо ва ришвахўрї таъндиц мекунанд (ниг. Блоки № 1). Қарib дар ъамаи қуввањои мусаллањ раванди ислоњоти соънаи мудофиа рафта истодааст. Дар Блоки № 18 се раванди асосии мудофиа баррасї гардидаанд.

Блоки № 18

Маќсади ислоњоти соънаи мудофиа?

Аз оғози солъю 1990 дар қуввањои мусаллањи бештари давлатњо ислоњот гузаронида шуданд. Дар давлатњои туногун ислоњот бо сабабъои туногун ба амал омад. Се маќсади асосии ислоњотро лудо кардан мумкин аст.

▷ **Демократизатсия**

Дар бештари давлатњо, ки режими коммунистї ё диктаторї вуљуд дошт ё низоњю ба амал меомаданд, маќсади асосии ислоњот демократизатсия буд:

- Низомиён бояд ба роњбаријати сиёсї, ки бо роњи демократї интиҳоб гардидааст тобеъ бошад, дар акси ъюл онъю ба демократия таъндиц хоњанд кард;
- Истифодай самарноки захиранъо, ки барои соънаи ъарбї ва дигар соънањои лъамъият заруранд.

▷ **Мутобиќшавї ба муњити нави амният**

- Ба танзим даровардани ъальми қуввањои мусаллањ ва булет вобаста аз таъндиц амният;
- Омодагии ъарбиён ба миссияњои нав, масалан сулъъёна.

▷ **Интернатионализатсия**

Дар солъю охир шумораи зиёди низомиён дар доираи сарњади миллї не, балки дар якъоягї бо қисмъои ъарбии дигар давлатњо амал мекунанд. Ўамкории байнамилалї метавонад ё ба маќсади умумї (масалан, миссияњои сулъъёнаи СММ) ё асоси дарозмуддати институтсионалї (масалан Нато) ё асоси дутарафа ё бисёртарафа асос ёбад.

- Тобеияти қисмани низомиён ба фармондењии байнамилалї ва сохтори ташакиї;
- Васеъ гардонидани имконияти низомиён барои гузаронидани амалиётњои умумї бо қуввањои мусаллањи дигар давлатњо: аз нав таълиминии техники, омӯзиш, маълумотдинъ, омӯзиши забонъои хорилў, таъкими системами назорат ва фармондадинъ (ивазшавии таарфайн).

Намунаи қисмъои ъарбии байнамилалии доимї амалакунанда:

- Корпуси 1 (Олмон-Нидерландия)
- Батальони Балтика (Литва, Эстония, Латвия)
- Корпус (Полша, Дания, Олмон)
- Баталони бисёрмиллати муњандис (Словакия, Венгрия, Румыния ва Украина) (Баталони «ТІСА»).

Мусоидат намудан ба лъањони байнамилалї

Низомиён аз ду сабаб дар миссияњои сулъъёна иштирок мекунанд. Якум, барои огоњ намудан дар бораи низоњю ва пешгири кардани оқибатњои имконпазири манфї, ба монанди вайрон шудани тасбити минтаќањо, зараррасонї ба иктиносидиёт ва ташакули лъараёни беназорати гурезагон. Дуюм, барои кўмак расонидан ба амнияти одамон ва муњофизати ањолии минтаќаи низоъ. Амнияти одамон, амалигардонии юуќуќьюои инсон – маќсади нийоят

Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ќуввањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амнијат, 2003

муњими сиёсати лъомеа байнапарламенти мебошанд, маҳсусан бо назардоши он, ки охири низоњью бисёр берањмана буданд ва барои ањолии oddi оқибатњои манфї доштанд. Натиљаи иловагии иштирок дар миссияњои сулњъёна – имконияти машки ќисмњои ъаrbї ва ба даст овардани таљриба дар шароитњои хаќикї мебошад.

Рафъи фалокатњо

Њар як давлат аз фалокатњои табиї ва техногенї зарар дидо метавонад: замингъунбї, обхезї, сўхтор ё садамаи таёрањо дар минтаќањои ањолинишин. Дар натиљаи ъолатњои фавќуллода ъокимијати шањрвандї барои кўмак ба низомиён барои рафъи фалокат муръоят мекунанд. Низомиён чунин вазифањоро ба монанди таъмини ъуќуќ ва тартиб, овардани мањсулоти хўрока, пешнињоди кўмаки тиббї ва дигар намудъюи кўмак, нигоњдорї ё барќарорсозии хатъюи алоќа ва наќлиёт иљро мекунанд. Иштироки низомиён дар амалиётњо оид ба рафъи фалокатњо ба он мусоидат мекунанд, ки онњо дар назди лъомеа нақши муњум мебозанд ва дастирии онњо аз тарафи ањолї афзоиш меёбад.

Кўмак ба маќомоти ъифзи ъуќуќи шањрвандї

Вазифаи дигаре, ки баъзе низомиён иљро мекунанд – ин кўмак расонидан ба маќомоти ъифзи ъуќуќи шањрвандї мебошад. Лъомеа метавонад аз тањидид зарар бинад, ки барњамдињи оқибатњои он барои созмонњои шањрвандї ва политсия нињоят мушкил аст. Намунаи чунин тањидидъо: актъои террористї, лъинояткории мутташакил, кочоќи маводи нашъадор. Дар чунин ъолатњо боз ба ъарбиён муръоят мекунанд. Аммо истифодаи ќуввањои мусаллањ ба дараљае баъснок аст. Хатари истифодаи ъарбиён барои муњофизати тартибу ъуќуќ чунин аст:

- ✓ Он ба назорати шањрвандии ъарбиён тањидид карда метавонад;
- ✓ Он бечунучаро ба сиёсткунонии соњаи ъаrbї оварда мерасонад;
- ✓ Ўарбиён қодиранд танъю мувваќатан тартибу ъуќуќро барќарор созанд, аммо онњо қодир нестанд, ки сабабињои сиёсї, ильтимої ё иқтисодии низо ё бесарусомонињоро баръям динъанд;
- ✓ Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ќуввањои мусаллањ – назорати
- ✓ Хатари раќобат байни политсия ва ќуввањои мусаллањ вуљуд дорад.

Блоки № 19

Љалби ъарбиён ба фаъолияти ъифзи ъуќуќи шањрвандї дар Африқои ъанубї

(...) Қуввањои ъанубии мудофиаи миллии Африқо (SANDF) дар шароитњои истиноси истифода шуда метавонанд, масалан ъангоми ба вуљуд омадани бесарусомонињои ильтимої, ки аз доираи имкониятњои политсияи Африқои ъанубї ё маќомоти мудофиаи милли бароянд. Истифодаи дохилии ќушунњо мавзӯи назорати парламентї ва шарту шароити конститутсионї дар бораи ъуќуќњои асосӣ мебошад ва аз тарафи қонунгузорї ба танзим дароварда мешавад.

Сарчашима: «Мудофиа дар давраи демократия»

Қонун дар бораи мудофиаи миллии йўлмнурори Африқои ъанубї, майи майи соли 1996.

Вазифаńо ильтимої

Чунин эътироф гардидааст, ки ńярбиён, маҳсусан даъватшудагон, ба ташак-күләбии миллат күмак мерасонад, чунки лъавонон (аксаран мардон) аз минтақаńо гуногун, қабатъо гуногуны ильтимої ва пайдоши этник якъоя кор мекунанд. Ин маҳсусан дар лъомеаńо сермиллат ва лъамъиятъо мұнъольирон, ки дар он лъо ńярбиён вазифаи «деги гудозишро» ильро мекунанд, тасдиќ мегардад. Вазифаи дигари ильтимоии соъни ńярбі ин имконият додан ба аңылі барои дастрасі ба таъсилот аст. Одамоне, ки кор надоранд, метавонад барои хизмат ба құвваńи мусаллаń дохил шаванд. Боз як вазифаи ильтимоии соъни ńярбі (аксаран дар давлатъо муттараќкі) – ин күмак ё дастгирии фаъолияти маъмурияти шаńрванді дар ноңияńо алоњида оид ба тандурустї ё истифодаи чорабинио пешгирикунанда оид ба мұнъити гирду атроф мебошад. Ин вазифаńо ильтимої мисоли он хизмат карда метавонанд, ки чї тавр низомиён бо лъомеа ńямкорї карда метавонанд. Аммо дар баъзе давлатъо мо оқибатъои манфии дахолати низомиёнро дар коръои лъомеа, иқтисодиёт ва сиёсат мушоњида менамоем. Масалан ńодисаńои дахолати ńярбі ба фаъолияти ńукумат вульд дорад. Мутаасифона, баъзан лъалби низомиён ба додугирифти тильоратии ғайрикунунї ба вульд меояд, ки ба онъо фоидан иловагиро таъмин менамояд ва онро бо роњи демократї назорат бурдан имконнапазир аст.

Шумо ńамчун аъзои парламент чї кор карда метавонед?

Вазифаи низомиён

- Боварї ńосил намоед, ки кори соъни ńярбі:
- бо доираи қонунгузорї ва низомномаву қонунъои ńярбі муайян гардидаанд;
 - ба концепсия ва сиёсати амнияти миллї лъавобгү мебошад;
 - ба талаботи ńякийни лъомеа мувофиқат мекунад;
 - вазифаńои ғайриńярбі бо сабаби омодагии ńярбиён барои ильро намудани вазифаи асосии худ зарар надидаанд, яне – мұнъофизат намудани истиқло-лияты миллї ва күмак расонидан ба тартибу ńукукі байналмилалі.

Ислоњоти соъни мудофаи

- Боварї ńосил намоед, ки кумитањои салоњиятдори парламентті маърўзањои муфассал дар бораи ислоњоти пешбинишуда ё обозгардида бо таълими мувофиқи таъсири он ба даст метиранд ва онъо вобаста ба ин метавонанд гүшкуниниои парламентті ташкил кунанд.

Истифодаи низомиён дар фаъолияти ńукукі шаńрвандї

- Үмуман қобили қабул нест, ки низомиён ба фаъолияти шаńрвандии ńифзи ńукукі лъалб карда шаванд, лекин агар роњи дигаре набошад, парламент боядәскердің азаматтық құқық корғау ісіне араласуында төмендегі мәселелер:
- шароите, ки дар мавриди он ба күмаки ńярбі мурољиат кардан мумкин аст;



*Иттињоди байнипарламентӣ ва назорати демократии ӯзванањо мусаллањ –
назорати парламентии сохтори амнијат, 2003*

- моњият ва мањуддияти чунин кўмак;
 - давомнокии лалби низомиён;
 - намудъюйо қисмиюй низомӣ, ки дар намудъюй гуногуни фаъолияти шањврандӣ иштирок мекунанд;
 - институтъюе, ки дар бораи лалби ъарбиён ва дар бораи қатъи фаъолияти онъю қарор қабул мекунанд;
 - амалигардонии адолати ъукуќӣ дар мавриди вайрон намудани қонун ва ъукуќьюи инсон.
- ▷ Вобастақуни қонунгузории ильозатномањ ё ордерњо, ки аз тарафи институтъюи ваколатдор барои кофтукови бино, зиндан кардан ё барои кушодани оташ дода шудааст.
- ▷ Боварӣ хосил намоед, ки дар мавъуд будани механизме (парламентӣ ё дигар), ки иштироқи низомиёнро дар фаъолияти шањврандии ъифзи ъукуќ кафолат медињад, ба ъукуќи байналмилалии башарӣ ва принципъюи ъукуќьюи инсон мувофиқат.

Дигар созмонъо давлатии њарбикунонидашуда

«Ибораи «дигар созмонъо давлатии љарбикунонидашуда» (ДСДН) вобаста аз шароити муњит ва давлате, ки дар он ъо онъо амал меқунанд, маъни гуногун дошта метавонанд. Дар ъама гуна маврид дигар созмонъо давлатии љарбикунонидашударо бояд аз созмонъо шахсии љарбї фарќ кард. Мувофики тавсифнома институти байнаплиалии тадќикиоти стратегї (Лондон) концепсияи ДСДН (ки онъордо баъзан нимъарбї низ меноманд) «жандармерия», хадамоти гумрук ва гвардияи сарњадиро дар бар мегирад, агар ин ќушунъо оид ба тактикаи љарбї тайёр гузаштаанд , тальъизоти љарбї доранд ва зери фармони роњбарияти љарбї дар давраи лянг амал меқунанд. Қарид ъамаи давлатъои ляњон дар баробари ёуввањо мусаллањ дигар созмонъо давлатии љарбикунонидашуда доранд. Ин созмонъо бо соънаи љарбї алоқаи зич доранд ва дар баъзе мавриди низомиён ба онъо тальъизот, дастрасї ба базаи љарбї пешнињод меқунанд ва дар гузаронидани машкъю ба онъо кўмак мерасонанд. Ўодисањое маълум аст, ки созмонъои давлатии љарбикунонидашуда дар фаъолияти шаървандии юнфзи юуќўк воситањои техникии љарбиро аз рӯи таъиноташ истифода набурдаанд ва ё барои вайрон карданни юуќўки инсон ба лъавобгарї кашида шуданд. Аз сабаб он ки фаъолияти созмонъои давлатии љарбикунонидашуда фарќи байни политсияи шаървандї ва ёуввањои мусаллањро аз байн мебараад, зарур аст то ки наќши онъо ва лъойи онъо аниқ муайян карда шавад. Нағз мебуд агар иштироки онъо дар амалиётъои доҳиллии амният қатъ карда мешуд. Бо ин маъсад парламент бояд ќонунгизори мувофиқ қабул намояд ва амалиёти юкуматро назорат кунад. Президент ё сарвазир бояд назорати парламенти созмонъои давлатии љарбикунонидашударо на танъо барои он ки мувофики ќонун ъама гуна ёуввањое, ки из тарафи давлат маблағузорї карда мешаванд бояд аз тарафи парламент назорат карда шаванд, тасдиқ кунанд, балки барои он ки бе назорат мондани фаъолияти онъо хатарнок аст.

Блоки № 20

Мисоли дигар созмонъои давлатии љарбикунонидашуда дар баъзе давлатъо

Давлат	Шумораи њайати шахсии ёуввањои мусаллањ	Шумораи њайати шахсии дигар созмонъои давлатии љарбикунонидашуда	Намуди дигари дигар созмонъои давлатии њарбикун
Финландия	31.700	3.400	Гвардияи сарњадї
ИМА	1.365.800	53.000	Патрули ъавої



*Иттињоди байнипарламентті ва назорати демократии құвваńо мусаллаń –
назорати парламентті сохтори амният, 2003*

Федератсияи Россия	1.004.100	423.000	Гвардия саръаді, күшуньо ҳдохилі, құшуньо барои ыифзи ФР, ХФА, олонсии федералі оидба коммуникатсия ва иттилоот, құшуньои роны оңан ва ғайра.
Марокко	198.500	42.000	Жандармерия, Құшуньо ёридиńданда ва ғайра.
Фаронса	294.430	94.950	Жандармерия
Италия	250.600	252.500	Карабинерю вә гвардияни ыифзи лъамъиятии вазорати корњои дохида
Туркия	609.700	220.200	Жандармерия, гвардияни миллї, гвардияни соњилї
Буркина-Фасо	10.000	4.450	Жандармерия, ширкатын оид ба амният
Чили	87.000	29.400	«Карабинерю»
Лумпјурии Корея	683.000	3.500.00	Корпуси мудофиаи шаңрванді вә политсия бањрї
Индонезия	297.000	195.000	Политсия, политсияни бањрї вә құвваńо ыарбї ёридиńданда мањаллї

*Сарчашма: Институты байналмилади тадќикоти стратегї
Мұғалжанати ыарбї 2000-2001, Лондон*

Вазифаńо иттињодияńо давлатии ыарбї

Созмоньои давлатии ыарбї як қатор вазифаńоро ильро мекунанд, ки аз ыама пањнгардида онюо ба таври зайл аст:

- ✓ Назорати саръаді, аз он лъумла назорати ыамлу нақли маңсулот вә одамон;
- ✓ Назорати риояи тартиботи лъамъиятті;
- ✓ Таъмини тартибу ыуқуќ дар холатиои фавќуллода, ыифзи сарвари давлат вә объектъиои асосї, масалан нерўюни атомї.

Шумо ыамчун аъзои парламент чї кор карда метавонед?

Аз шумо энтиромна хоњиш менамоем, ки ба бобъои қисмъои пешина вә минбаъда муролиат намоед.

Сохторъои политсия

Политсия дар давлатъои демократ

Дар ъама давра политсия бояд дар доираи ќонун амал кунад. Политсия бо ќонун алоказанд аст, ки иљрои онро бояд таъмин ва ъифз намояд. Ба замми ин, наќши политсия аз наќши чунин институтъои асої дар системаи адолати ъуќӯї ба монанди прокуратура, суд ё муассисањои испоњотї фарќ мекунад. Аз нўқтаи назари идоракуни дуруст, ъамаи давлатъо бояд амнияти лъамъиятиро бо энтироми ъуќӯк ва озодињои инсон таъмин намоянд. Шањрвандон дар давлати демократї ъуќӯк доранд, ки муносибати адолатнок ва беѓарази политсияро талаб кунанд. Муносибати политсия ба лъомеаро ъамчун яке аз нишонањои асосии давлати демократї баррасї намудан мумкин аст.

Блоки № 21

Тавсифи асосии политсия ъянгоми вучуд доштани демократия

- ▷ Хадамоти политсия бояд волоияти ќонунро мутобики кодекси касбии рафтор бояд энтиром намоянд.
- ▷ Политсия дар давлатъои демократї амнияти лъамъияти ва энтироми ъуќӯкои инсонро таъмин менамояд:
- ▷ Тобеияти хадамоти политсия бояд ошкоро бошад: бояд механизмъои дохилї ва берунаи мушоњида ва назорат вуљуд дошта бошанд.
- ▷ Дастирии тартибот бо ёрии политсия дар давлатъои демократї раванди дутарафа ба ъисоб меравад, ки ба талабот ва манфиати шахсони алоњида ва лъомеа լавобӯгӯ аст ва боварӣ, ризоият ва дастирии ањолиро талаб мекунад. Ин раванд ба ошкорбаёнӣ ва мусоњиба асос меёбад. Барои ин дар бештарии давлатъо политсия бо маќсади լавоби мувофиқ ва тез додан ба талаботи ањолӣ ғайримутамарказонида шудааст.

Зарурати муњофизати маҳсус

Хадамоти политсия олати ъюкимиати иљроия ба ъисоб мераванд. Онъо барои истифодай ќувва дар лъомеа дорои монополияи истисної мбеошанд. Аммо аз ъамин сабаб онъо ъамчун олат барои зўроварӣ, сунистифодай аз вазифа, паст кардани ъуќӯкои инсон, ъамчунин ришвахӯрӣ истифода шуда метавонанд. Хадамоти политсия дар давлатъои демократї барои кафолати манфиати лъомеа ба маќомоти маҳсуси муњофизат энтиёль доранд ва онъо бояд манфиати лъомеаро муњофизат кунанд, на манфиати сиёсатмадорон, бирократъо ва худи политсияро. Политсия бояд озодона амал кунад ва мустаќил бошад, дар баробари ин вай бояд адолати ќонунро энтиром кунад

Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ќуввањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

ва аз рўи ќонун амал кунад. Кормандони политсия бояд кодекси касбии рафторро дуруст дарк кунанд ва онро риоя намоянд.

Кодекси рафтори касбї эътироми њукуќьо инсон ба ъаётро пешбинї менамояд, њамчуни ўњадор аст, ки ќувваро дар ъолатњои зарурї барои ба даст овардани маќсад мувофики ќонун истифода барад. Истифодай ќува аз тарафи политсия бояд ба ќоиди таносуб лъавобгӯ бошад. Илова бар сохторњои масъули дохилї (сиёсї ва судї) (ниг. Бобби 3) њамчунин бояд сохторњои масъули беруна ё бюрократї амал кунанд. Дар низоми касбии политсия бояд назорати дохилии риояи интизом аз тарафи кормандони политисия, њамчунин назорат аз болои баррасии шикоятњои лъомеа амалї гардад.

Блоки № 22

Шароит ва ъолатњои хатарнок

«Идоракуни ўайриде демократии ќуввањо амният бартариятњои амниятро дигар карда метавонад. Дар бештари кишварњо муносибати беасос ба амнияти ъарбї ба он оварда расонд, ки њукумат политсияро ъарбї кунонид (минбаъд фарқи байни низомиён ва политсияро аз байн бурда) ё маблаѓузории онро ѡатъян кам кард ва бо ъамин имконияти кафолати амнияти одамонро вайрон кард. Махсусан дар давлатњои сатњи зиндагиашон паст политсия ва дигар маќомоти амният чунин тавсиф меёбанд, ки кормандони он мононаи паст мегиранд ва он барои зиндагии онњо кофї нест, омодагии мањуд доранд ё умуман ягон омодагї надоранд, дар чунин маќомот идоракуни фасод ва сатњи баланди бесаводӣ њукмрон аст. (...) Дар давлатњои роњи демократї интихобкарда пешвоёни интихобгардида баъри дар сари давлат мондан ба ќуввањои амният дидаву дониста тобеъ мешаванд, чунки ин ќуввањо дар лъомеа аз ъама пурзуранд. Бо ин маќсад чунин пешвоён ба ошкорбаёни ва масъулияти дар соъни ъарбї муќобилияти нишон дода метавонанд, чунки манфиати шахсии онњо аз ќуввањои ъарбиён вобаста аст».

Сарчашма: Матрӯза дар бораи рушди инсоният, 2002

Ташаббусњои ғайрирасмї

Назорати демократии политсия ба шарофати таъсиси чунин иттињодияњои ғайридавлатї, ба монанди созмон оид ба ъиғзи њукуќьо инсон дар сатњи лъомеањои мањаллї бењтар кардан мумкин аст. Дар навбати худ ин ба политсия боварии лъамъиятиро кафолат медињад. Маќомоти шањрвандии назорат, ба монанди Омбудсмен (Ваколатдор оид ба шикоятњои шањрвандон бар зидди политсия) масъулияти берунаи политсияро дар назди лъомеа таъмин менамояд. Дар баъзе ъолатњои таъсиси шўрои минтаќавии амният, ки намояндагони чомеаи шањрвандї ва пешвоёни мањаллир дар бар мегирад, ба бењтаршавии фаъолияти хадамоти политсияи мањаллї таъсири мусбї мерасонад. Масъала оид ба зарурати таъияи қонунгузорї оид ба муъофизати гурӯйни назоратчиёни лъомеаи шахвандї ва маълумотдињандагон (информаторњо) аз амалиёти политсия, хадамоти иктишофї ва низомиён, ки тафтишовар аст, ба миён меояд.

Блоки № 23

Политсия дар Эритрея: мисоли давлати тараќќи ёфтаистода

Муносибати байнни политсия ва ѥомеа юама ваќт серпанљу мебошад. Барои тавсифи он аз юама хубтар ду љузъи асоси фаъолияти политсияро баррасӣ намудан бентар аст: истифодаи ёувва барои таъмини тартибот ва юкуќ ва пешнињоди хадамот ба ѡомеа. Дар давлатъои тараќќиёфтаистода, масалан дар Эритрея ин таҳсимот равshan аст. 30 соли муборизаи озидихоњоа бар зидди Эфиопия паси сар шудааст, ки чунин ба назар мерасад, ки то ъюл ба анъом нарасидааст (амалиётъои Ѽанҷ солњо 1998 ва 1999) аз нав сар зада буданд). Дар аввали солњо 1990 ёуввањои политсия бо 5000 афсарони армияи собиќи озодиҳоњо пур карда шуд. Сабаб оддист: юкумат бояд нисбати ветеранъои худ ғамхорӣ зонъир намояд. Батзе аз кормандони олимаком хидматро дар политсия ба сифати афсар дар собиќ Эритрея-Эфиопия гузаронидаанд.

Талабот ба таѓироти муаяйни фаръянгӣ, юамчунин дар намудњои гуногуни кӯмаки техникӣ барои гузаронидани тафтишоти Ѽиноӣ, таъсиси академия, политсия, таънияти барномањои таълими (њамаи ин аз тарафи юкумати Дания дастгирӣ ёфта буд) равshan буд, лоаќал барои доноњро ва баргузидагони мамлакат. Собиќ низомиён ба истифодаи ёувва нуќтаи назари дигар доранд, нисбат ба, масалан, корманди одии политсияи Англия. Лоињаи таѓироти фаръянгӣ дар сохтори политсияи Эритрея – бо кӯмаки юкумати Дания – ба таъсиси политсияи демократӣ, ки бо барќарорсозии тартиботу юкуќ бо истифодаи минималии ёувва тавсиф меёбад, равона гардидааст.

Сарчашма: Каспер В.Варум, Донишгоњи Маастрих, Нидерландия,
шиширокҷи лоињаи таѓироти фаръянгӣ дар сохтори политсияи Эритрея, 2002

Шумо юамчун аъзои парламент чӣ кор карда метавонед?

Доираи демократӣ

- ▷ Боварӣ юсолил намоед, ки политсия дар доираи қонун амал мекунад.
- ▷ Боварӣ юсолил намоед, ки политсия мувофиқи кодекси рафтори қасбӣ амал мекунад, юамин тарик юамаи шаървандон метавонанд ба муносибати адолатона ва беѓаразонаи политсия умединанд. Вобаста ба ин боварӣ юсолил намоед, ки давлати шумо ба кодекси рафтор дохил гардидааст, ки аз тарафи СММ барои кормандони маќомоти юифзи юкуќ соли 1979 (ниг. Блоки № 65) таъни гардидааст.

Омодагӣ

- ▷ Боварӣ юсолил намоед, ки таъсилоти қасбӣ ва омодагии политсия маќсади барќарорсозии юкуќ ва нигоњ доштани тартиботи Ѽамъиятӣ бо истифодаи юадди камтарини ёувваро дорад ва бо ин маќсад арзишъои демократӣ этнӣ, юкуќъои инсон ва масъалаи баробарии Ѽинсӣро меомӯзад (ниг. юамчунин боби 7).

Юамчунин тавсияњоро дар қисмњои VI, VII, VIII оид ба захиранъои молиявӣ, инсон ва маводӣ нигаред.

Хадамоти махфі ва иктишофі

Хадамоти иктишофі (онъюро «хадамоти махфі» низ ном мебаранд) иттилооти ба амнияти давлату льомеа алоказандро ба таври воќе тањлил менамоянд. Њарчанд ин хадамот тобеи њокимиғи ильроия мебошанд, vale парламент дар назорати фаъолияти онъю нақши муњиме дорад.

Тањдидъо нави амнияти дохилли давлаті, ки дар натиљаи терроризм, хариду фурӯши моддаъои нашаовар, лънояткори муташаккина, муњогъирати гайриконуні ба вуљуд омадаанд, барои пурзур намудани имкониятъо иктишофі огоњии лъидді мебошанд. Хусусан, байди юодисањо 11 сентябри соли 2001 чунин мењисобанд, ки доштани хадамоти иктишофии хуб зарурат аст. Дар моњою аввали байди ин юодисаи террористі њукуматъо як қатор мамлакатъо ба хадамоти иктишофі ваколатъои бештареро, масалан, иљозати гүш кардан ва таъқиб барои муюшират дар Интернет, тавассути телефонњо ва факсро voguzor кардан (ниг. ба боби 20 дар бораи терроризм).

Технологияи нав барои васеъ гардидаи имкониятъо бо маќсади таъқиб, ошкорсозӣ (гүш кардан) ва дастирги намудани гумонбаршудагон дар ильрои лъиноят мусоидат мекунад. Миёни хадамоти иктишофии мамлакатъо њамкории боз њам зичтар њам дар самти дохилї ва њам дар самти хорилў ривольу равнаќ меёбад. Таъмини кафолати он ки васеъ гардидаи ваколатъои хадамоти иктишофі ба қонунъои байналмилалии соњай њуќуќи инсон ва принципъои башарият муќобил набошанд, аз вазифаъои мустасноии парламент мебошад.

Барлау қызметінің табигаты

Моњияти хадамоти иктишофі аз лъамъоварі ва тањлили иттилоот иборат аст. Ин гуна фаъолият даралай баланди махфі буданро талаб менамоянд. Аз дигар тараф, хатари он вуљуд дорад, ки иттилооти мазкурро дар лъанбаи сиёсати дохилї метавонанд сиистифода кунанд. Дар ин гуна маврид хадамоти иктишофі барои лъомеа ва низоми сиёсие, ки аз рӯи таъинот њимоятгари онанд, хатар эъзод менамоянд. Танњо низоми санъиш ва тавозун метавонад истифодаи парламент ва њокимиғи ваколатъои қонунии худ, меъёръои њуќуќи – конституционі ва анъанањои демократі фаъолият менамоянд.

Дар мамлакатъои демократі хадамоти иктишофі бояд барои кори самаранок, бетарафии сиёсї (беѓараз) күшиш намуда, одобу ахлоқи касбири дастирги менамоянд ва мувофиқи ваколатъои қонунии худ, меъёръои њуќуќи – конституционі ва анъанањои демократі фаъолият менамоянд.

Назорати демократии хадамоти иктишофі бояд аз тањияи базаи қонунгузории даќиќ коркардашуда, ки барои таъсиси ташкилотъои хадамоті дар асоси са-надъои қонунгузории аз тарафи парламент қабулшуда мусоидат менамоянд, оғоз ёбанд. Мутобики қонун доираи ваколатъои хадамоти мазкур, метод ва воситаъои кори онъю, ки барои он масъулият доранд, бояд муайян гарданд.

Блоки № 24

**Парламент ва маблатъю молиявї, ки барои хадамоти
иктишофї таъин мегарданд: мисоли Аргентина**

Қонун «Дар бораи хадамоти иктишофї» таъти №25, 510 аз 27 ноябрри соли 2001.

Моддаи 37: «Кумитаи дупалатагии Конгресси миллї оид ба таъқиб ва назорати маблатъю барои сохторъю гуногуни хадамоти иктишофї таъингардида». Бо ин маќсад кумитаи дупалатагии Конгресси миллї метавонад ъама гуна қонунеро, ки бо салоњияти он даҳл дорад, амалї намояд, аз лўмла:

1. Дар муњоқимаи Қонун дар бораи буљети миллї, ки ъюкимијати иљроия ба Конгресс ирсол менамояд ва дар мубоњисањо нисбати Қонун дар бораи буљети миллї ширкат меварзанд. Ўюкимијати иљроия тамоми ъуљлатъю заруриро ирсол менамояд, аз лўмла: а) муќаррапотро дар бораи буљетъюи захиравї, конфиденциалї ва маҳфї ва ё дар бораи буљетъюи маъдуди дастнорас, ки тибки қонун харъ мегарданд; б) муќаррапоте, ки маќсад, барнома ва моддаюи хароъотро дар бар мегиранд.
2. Аз тамоми нињодъю хадамоте, ки дар қонун зикр гардидааст, дар бораи пешнињоди иттилоот ва ъисбот, ки ба фаъолияти онъо даҳл доранд, кўмак талаб намояд. Ўангоми зарурат метавонад иттилоот ва ъуљлатъоеро, ки дар моддаи 39 қонуни мазкур зикр гардидаанд, талаб намояд.
3. Мавофиқи маќсадњое, ки қонуни буљет даръ гардидаанд, сарф гардидан маблатъю месанъанд.
4. Њисботи солонаро барои Конгресси миллї ва президент бо назардошли масъалањои зайл омода менамояд: а) таълил ва баъодињии тамоми маблатъю буљетї, ки барои хадамоти иктишофї људо гардидаанд; б) тавсифи фаъолияти оид ба мушоњида ва назорати анъомдодай кумитаи дупалатагӣ, инчунин ъамаи тавсияњои кумита».

Сарчашма: Қонуни №25, 520 дар бораи хадамоти иктишофии миллии Аргентина; 27 ноябрри соли 2001).

Бисёре аз мамлакатъо маъмулан назоратро дар шакли мушоњидањои парламент амалї менамоянд. Салоњиятъои кумитаюи дар парламент амалқунанда, масалан; кумита оид ба масъалањои мудофиа ва ќуввањои мусаллањ баъзан нисбати масъалањои вобаста ба мудофиа ва ќуввањои мусаллањ низ пањн мегарданд. Дар як қатор кишварњо парламентъю кумитаюи парламентї ва зеркумитаюро, ки барои назорат аз болои хадамоти иктишофї ва хадамоти маҳфї маҳсус гардонида шудаанд, таъсис додаанд. Ба кумитаюи мушоњиди парламентї бояд дастрасї ба иттилоот, юуќи иштирок дар таъини роњбарони хадамоти иктишофї, инчунин юуќи амалисозии назорати буљет кафолат дода шавад. (ниг. ба блоки №24 – дар бораи фонњои маҳсус).

Ўангоми мавчуд набудани кумитаюи салоњиятдор баъзе давлатъю кумитаюи мушоњидро аз болои хадамоти иктишофї берун аз ъюкимијати иљроия ва ё кабинаи вазирон ташкил додаанд. Кабина ва ё маќомоти назоратии ъюкимијати иљроия, маъмулан вазифањои идоракунї ва ё маъмуриро иљро менамоянд ва барои људо набудан аз сохторъое, ки фаъолияти онъоро назорат менамоянд, кўшиш намуда, аз кумитаюи парламентї, ки дар кори онъо намояндагони сатъюи мухталифи сиёсї лъалб мегарданд, фарќ доранд.

Блоки № 25

Кори кумитањои парламентї бо маводи маҳфї

- ▷ Нянгоми зарурат аъзои кумита пушти даръои баста машварат доир менамоянд.
- ▷ Кумита дар љаласањои пленарї њисобот медињад, ки баъд аз он мӯъокимињои оммавӣ сурат мегиранд (аз рӯи масъалањои ғайримаҳфи).
- ▷ Кумита барои гирифтани ъама гуна иттилоот зимни ифшо накарданни иттилооти ба амалиёти љорї ва ё номи кормандони хадамоти иктишофї даҳлдор ваколат дорад.
- ▷ Кумита барои ошкоро будани ъама гуна иттилоот баъд аз тасдики қарор (аз тарафи аксарияти ваколатдор ва ё аксариияти мӯкаррарии овозњо) дар барои ба нафъи љомеа будани чунин ошкорнамои ъаќ дорад.
- ▷ Кумита бо гирифтани иттилооти дархостшуда мањуд намегардад. Бо ташаббуси шахсии худ вазири масъули хадамоти иктишофї бояд ба кумита ъамеша ъангиши пайдо шудани зарурат барои дарки вазъият иттилоот пешнињод кунад.

Тавсифи хадамоти иктишофї дар мамлакатњои демократї

Шакли маҳсуси назорати хадамоти иктишофї ва ё хадамоти маҳфї ба анъанањои юнунгузории давлатї, низоми сиёсӣ ва омиљои таърихи дорад. Масалан, баъзе мамлакатњое, ки аз таъсири њуќуки умумии бритониёвӣ бархурдоранд, ба лъанбаи судии назорат эътибори маҳсус медињанд. Баръакси онъо мамлакатњои Аврупои континенталї ва он мамлакатњое, ки дар тӯли таърихи мусоир то қадом андзое режимњои тоталитарии репрессивиро додаанд, шакли назорати юнунгузориро интихоб мекунанд. Дар ИМА механизми мушоњида ъам дар ъоқимияти иљроия, ъам дар юнунгузорї ва ъам дар шоҳаи судии ъоқимияти федералї амал менамоянд. Дар баъзе аз мамлакатњо институти Омбудсмен (мансадборе, ки арзу шикояти шахсонро аз болои мақомоту муассисањои давлатї баррасі мекунад) таъсис ёфтааст, ки барои ангъом додани таъќиқот оид ба вайрон кардани њуќуки инсон аз тарафи хадамоти иктишофї бо роњи лъалбсозии одамон ва љомеаро аз натиљањои таъќиқот хабардор намудаанд, ваколатдор аст (ба боби 16 дар барои Омбудсмен нигаред).

Сарњадњо

Назорати хадамоти иктишофї бисёр ваќт мањудуд аст. Мањудудият метавонад ба навъи фаъолияти (дохилї – зиддикишофї ва ё берунї – иктишофї) ва ё соњањои он (усулъои оперативї ва ё амалиои маҳфї) даҳл дошта бошад.

Муњокимањои ошкоро ва пинњонї дар парламент

Назорати хадамоти иктишофї дар мамлакатњои демократї дар мӯкоиса бо дигар соњањои фаъолияти давлатї камтар ошкоро ва рушдёфта боқї мемонад. Масалан, баррасии масъалањо дар кумитањо оид ба назорати хадамоти иктишофї, одатан, на ъамеша бо муњокимањои ошкоро сурат мегиранд ва аъзои парламент, ки ин масъалањо бевосита ба ваколати онъо даҳл доранд, бояд барои ифшо накарданни иттилооти ба онъо маълумгашта забонхат нависанд. Қатъи назар аз қабули шакљои муайяни назорат мамлакатњои демократї барои нигоњ доштани мувозинат миёни риояи рафтори юнуни даҳлдор ва юисботдињанда будани чунин ташкилотњо бо ёрии санъишњои мунтазам аз

Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии құвваńо мусаллаń – назорати парламентии сохтори амният, 2003

як тараф ва аз тарафи дигар таъмини мағфияти онъю ва самараноки таъмини ńифзи амнияти миллі саъю қўшиш менамоянд.

Таќсими супоришњо

Роњьои таркибии назорати хадамоти иктишофї иборат аз он аст, ки аз инњисорї фаъолияти иктишофї аз лъониби як ташкилот ва ё агентї худдорї бояд намуд. Зиёд кардан миќдори хадамоти иктишофии гуногун, ки ба сохторъои гуногун тобеъ мебошанд, ба мисли құвваńо мусаллаń ва политсия, хадамоти иктишофии дохилї ва ё берунї мумкин аст ńянгоми рақобати бюрократии на он қадар самарабахш бошад, аммо барои назорати демократї таъсири мусбї дорад. Мутаносибан дар бисёре аз мамлакатњо хадамоти иктишофии дохилї ва хадамоти иктишофии ńярбї дар алоњидагї фаъолияти худро ба амал мебароранд. Ин гуна мањудият аз нуќтаи назари демократї, ба ғайр аз ńюлатъое, ки ба лъамъоварї ва таънили маълумоти иктишофї дахл доранд, манфиат дорад, ки маҳсусан баъди ńямлаи террористї ба ИМА мушкилот ба бор овард.

Тайёр намудани кадръои хадамоти иктишофї

Тайёр намудан ва ташаккули касбии мутахассиси хадамоти иктишофї лъузви муњими назорат мебошад. Садоқат ба меъёръои демократї ва принципъои ńукуќи инсон, ńисси масъулияти шаървандї ńянгоми тайёр намудани кадръои хадамоти иктишофї лъузъиёти муњим ба шумор меравад. Мамлакатъои демократї барои тайёр ва лъалб намудани на танъо ńярбиён, инчунин шаървандон низ дар хадамоти иктишофї қўшиш менамоянд.

Бардоштани муњри маҳфї аз ńуљъатъо

Омили дигаре, ки барои бењтаршавии назорат ва ńисибот мусоидат менамояд, ин имконпазирии бо мурари замон барои лъомеа дастрас гаштани иттилоот ба фаъолияти хадамоти иктишофї дахлдор мебошад. Ба ин Қонун дар бораи озодии иттилоот ва қоидањои нашри маводи маҳфї кўмак мерасонад. Чунин имконияти ошкоршавии ба таъхир андохташуда ва мушоњидаи комилан имконпазир метавонад боиси бењтар шудани назорати демократї гардад (ниг. боби 21).

Шумо ńамчун аъзои парламент чї кор карда метавонед?

Механизмъои назорати парламентї

- ▷ Мўтакид бошед, ки дар парламенти Шумо кумита ва ё зеркумита дорои ваколатъои маҳсус оид ба назорати тамоми хадамоти иктишофї фаъолияти менамояд (барои муќоиса ба боби 15 – оид ба кумитањои парламентї нигаред).
- ▷ Мўтакид бошед, ки ваколатъои чунин маќомот ба таври даќиқ муайян буда, мањуд натардидаст ва ба кормандони он ńама туна иттилооти зарурї ва экспертиза дастрас аст.
- ▷ Мўтакид бошед, ки кумитањои парламентї оид ба бозёфтъо, хуносано ва тавсияњои худ давра ба давра чорањо меандешад ва ńисибот медињад.



Асосъюи демократї ва ъуќуќї

- ▷ Мўътаќид бошед, ки бо ёонун дар бораи хадамоти иктишофї масъалањои маќом, салоњият, амалиёт, ъамкории хадамоти иктишофї ба танзим дароварда мешавад; ки масъалагузорї мекунад, ъисобот медињад ва назорати хадамоти иктишофиро анъом медињад. Инчунин ёонун тарзи истифодаи усуљои маҳсуси гирифтани иттилоот ва маќоми кормандони хадамоти иктишофиро муайян мекунад.
- ▷ Назорат кунед, то хадамоти иктишофї ба сиёсат дода нашуда, мутобиќи этикаи касбї, ки садоқат ба меъёръои демократї ва ъиси масъулияти шањрвандиро пешбинї менамояд, амалї намоянд.
- ▷ Мўътаќид бошед, ки кумитаи парламент оид ба назорати хадамоти иктишофї тадбиръоеро меандешад, ки гирифтани донишњо дар бораи принципњои демократия ва ёонунњо дар бораи ъуќуќи инсонро кафолат медињанд.
- ▷ Парламент бояд ёонунњоеро, ки ба ъамаи се шоҳаи ъюнимияти давлатї вазифањои дахлдорро voguzor менамояд, ёабул кунад аз лўмла:
 - ба ъюнимияти иљроиа – ъуќуќи нињои мұкаррар намудани вазифа ва додани афзалият ба хадамоти иктишофї;
 - парламент ёонунњои дахлдор ёабул мекунад, буъетро назорат мекунад; наќши ъукумат ва фаболияти хадамоти иктишофиро назорат мекунад;
 - парламент набояд ба амалиёти хадамоти иктишофї дахолат намояд, ъатто агар барои ин асос мавъуд бощад;
 - ъюнимияти судї, агар хадамоти иктишофї дахолатро ба ъаёти шахсї ва/ва ё сўнъбатъо зарур шуморад, иљозат (ордер) медињад ва барои дар доираи ёонун амал намудани хадамоти иктишофиро назорат мебарад.

Ошкоро ва ъисоботї будан

- ▷ Мўътаќид бошед, ки ба кумитаи парламентї назорати хадамоти иктишофї машварат ва ё иттилоот оид ба сиёсати умумии ба хадамоти иктишофї дахлдор, ки аз ѡониби ъюнимияти иљроиа таъния мегардад, дода мешавад.
- ▷ Мўътаќид бошед, ки кумитаи парламентї назорати хадамоти иктишофї барои нигтоъ доштани хусусияти ёонунї, масъулиятшинисои ва ъисоботии амнијати хадамоти иктишофї кўшиш ба ҳаръ дода, ъамзамон маҳфият ва самаранокии заруриро таъмин менамояд; ин қарори судиро низ дар бораи гўш карданро дар бар мегирад.
- ▷ Мўътаќид бошед, ки ба кумита дар бораи амалъои хадамоти иктишофї дар ъаъми пурра иттилоъ дода шудааст ва дар таъини роњбарияти хадамоти иктишофї ва маҳфи наќши заруриро дорад.

Масъалањои вобаста ба маҳфият

- ▷ Мўътаќид бошед, ки ёонун дар бораи озодии иттилоот барои ъифзи ошкоро будан ва назорати хадамоти иктишофї воситаи мұйым аст (ъам бевосита ва ъам бавосита).
- ▷ Бо маќсади ъифзи тавозун миёни талаботи маҳфият ва ъисоботї дар фондњои маҳфи (агар онъо мавчуд бошанд) аудитъои маҳсус бояд анъом дод.
- ▷ Мўътаќид бошед, ки омилъои ба таъхир гузаштани нашри маводи маҳфи дар гузашта ба хотири амнијат аз лъиъати ъуќуќи асоснок буд. Номѓуи ъисобот, ки ба он дастрасї дар асоси ёонун дар бораи озодии иттилоот муюссар мегардад, бояд ба таври даврї нашр гардад

Нигаред ба боби 20 – дар бораи терроризм ва фасли IV – дар бораи захиранъои молияй.

Хадамоти хусусии муњофизатї ва ъарбї

Истифодаи ќонуни ќувва тањти монополияи давлат ќарор дорад ва ъамчун тарафи ягона барои таъмини амният дар дохили мамлакат ъимояз аз душмани берунї баромад менамояд. Аммо солњои охир мављи муноќишањои дохилї феноменеро бо номи хусусигардонии вазифањои ъимояз рӯй кор овард.

Субъектњои ғайридавлатие пайдо гаштанд, ки аз шакљои назорати демократии дар соњаи амният даъват ба амал оварданд. Аз солњои 1990-ум сар карда, миќдори ташкилотњои хусусии ъарбї ва барои мудофиа масъул рӯ ба афзоиш нињод. Қисмати зиёди онъоро ба се ғурӯњи асосӣ лъудо намудан мумкин аст: зарҳаридон, ташкилотњои хусусии ъарбї ва ширкатњои хусусии муњофизатї. Аз лъониби механизми давлатї тањти назорат ќарор гирифтани чунин субъектњо хеле муњим аст.

Вазифањо ва хатари ташкилотњои хусусии ъарбї ва муњофизатї

Ба ташкилотњои хусусии ъарбї ва муњофизатї давлатњои қафомонда ва ё љангзада майли мурољиат карданро доранд. Дар аксар ъолатњо ин аз нарасидани (ва ё набудани) омодагии даҳлдори ъарбї ва ќудрати ъарбї; набудани имконияти кафолати амнияти тамоми шањрвандон ва (ва ё) ғурӯњо, набудани майлу ҳоњиши тањти монополияи давлат ќарор додани истифодаи ќувва, маќсади амалї нагардонидани назорати демократии соњаи амният; бархуру бо муноќишањои дохилї сар мезандад.

Дар ин ъолат чунин ба назар мерасад, ки истифодаи ташкилотњои ъарбию ќудратї барои мўълати кўтоњ натиљањои мусбат ба бар меоварад, хусусан дар доираи баланд бардоштани савияи малакаи умумии касбї ва қобилияти машкї ва дар бâъзе ъолатњо ъатто дар доираи баланд бардоштани савияи ҳудмуњофизатї. Зиёда аз ин, таъсирни манғии ташкилотњои зикргардида дар раванди демократикунони метавонад хеле ъам бештар ва гуногунпанълӯ бошад (ниг. ба блоки №26).

Институтњои бо роњи демократии интихобшудаи лъомеа механизми таъсирбахшро на тањњо нисбати сохторњои ќудратии худи давлат, балки нисбати сохторњои ъарбию қудратии хусусї таќозо менамоянд.

Блоки № 26

Сохторњои хусусии қудратї ва ъарбї ва хатари эњтимолї ба демократия

- ▷ Субъектњои қудратии хусусї метавонанд дар соњаи ъарбию ќудратї оромии муайянро таъмин намоянд, аммо ъангоми истифодаи дарозмўњат бâъзе давлатњо метавонанд ба ќуввањои мусаллањ ъамчун воситаи ъалли муноќишањои дохилї бовар намоянд;



- ▷ Бо лъалби экспертьои хорилў муайян намудани масъалаńо лъанбаи бульет ва бехатарии нъарбии миссияи амнияти онюо: аз нүктаи назари демократия ва ньюкомият чунин масъалаńо нъамеша бояд мавзўи мұњокимаńо парламенті ва лъамъияті бошанд.
- ▷ Дар аксар маврид субъектъои хусуси мазкур нъамчун миёнаравыи нъарбі ба монаңди миссияńо ошкоро (ва то андозае қонуні) амал менамоянд.

Зархаридњо

Муноќишаńо ба наздики рўҳдода нишон доданд, ки зархаридонро дар бисёре аз қисматъои лъаńон воҳурдан мумкин аст. Мағнуми зархарид дар моддаи 1 Конвенсияи байнамиллаті оид ба манъи киро, истифода, маблаѓузорї ва таъмини зархаридњо, ки бо қарори Ассамблеяи генералї аз 4 декабри соли 1989 таъти раќами 44/34 қабул шудааст, оварда мешавад.

Конвенсия мањумро, ки дар моддаи 47 Протоколи иловагии 1 ба Конвенсияи женевагии соли 1949 оварда шудааст, ба таври васеъ шаръ медињад (ба одамоне дахл дорад, ки максус барои иштирок дар амалиёти мувофиқашудаи зуроварона бо маќсади сарнагун сохтани њукуматъо ва ё бо ъама гуна роъ баръям додани соҳти конститутсионї ва ё вайрон намудани тамомияти арзи кироя мешаванд).

Мағнуми зархаридро, ки дар моддаи 1 Конвенсияи мазкур ифода гардидааст, меоварем,

1. Зархарид – одамеро мегўянд, ки: а) ўро маҳсус дар он лъо ва ё дар хориль барои иштирок дар муноќишаńо мусаллаńона кироя мекунанд; б) иштиrokerи ў дар амалиётъои нъарбі бо сабаби майлу ҳоњиши ба даст овардани манфиати шахсї сурат мегирад ва аз тарафъю ё аз номи тарафъюи даргирї муноќиша лъуброни моддї мегирад, ки аз маблаѓи лъуброни нъарбиёни ба рутбаи онюо баробар ва иљрои вазифаńо монанд дар құвваńои мусаллаńи ъамин кишвар хеле зиёд аст; в) ба миллати тарафъюи даргирї муноќиша муносибат надорад ва сокини қаламравї таъти назорати тарафъюи даргирї муноќиша нест; г) узви құвваńои мусаллаńи тарафъюи даргирї муноќиша намебошад; д) ўро давлате, ки яке аз тарафъюи даргирї муноќиша нест, ба хизмати расмї ба сифати хидматчии нъарбии құвваńои мусаллаńи худ равон накардааст.
2. Зархарид инчунин одамеро мегўянд, ки дар ъама гуна вазъияти дигар: а) аз ъисоби ањолии таъњои ва ё хориль барои иштирок дар амалиои зўроваронаи таъниядушда бо маќсади: сарнагун сохтани њукумат ва ё баръям додани соҳти конститутсионї ва ё вайрон кардани тамомияти арзи давлат; кироя мешаванд; б) сабаби иштирок дар амалиёти номбаршуда талаби гирифтани фоудаи шахсї, ваъдаńои саргармикунанда ва ё пардохти лъуброни моддї мебошад; ба миллат ва сокини давлате, ки амалиёти номбаршуда зидди он нигаронида шудааст муносибат надорад; в) ўро давлат ба хизмати нъарбї равон накардааст; г) ў ба құвваńои мусаллаńи давлатъое, ки дар қаламрави онюо амали террористи рух додаст, муносибат надорад»

Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии қувањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

Конвенсияи байналмилалї амали ъама гуна шахсонеро, ки зархариданро киро мекунанд, истифода мебаранд, маблаѓузорї ва ё омода менамоянд барои содир намудани чунин кирдор кўшиш мекунад ва ё шарики ин гуна амалъо ва ё қасдъо мебошанд, ъамчун лъинояти лъиддї арзёбї мекунад. Зиёда аз ин, ъолатъое низ вульду доранд, ки ъукуматъо экспертьюо ъарбии хорильиро барои супоришъои маҳсус (пилотъои тайёрањои реактив, иштирокчиёни амалиёти зиддитеррористї ва гайра) киро мекунанд.

Њисоботдињандай маҳсус оид ба зархаридъо дар назди Комиссияи СММ оид ба ъуќуки инсон дар ъисоботи худ зикр менамояд, ки «Ассамблеяи генералї бояд тамоми ъукуматъои дахлдорро дар бораи зарурати риояи Конвенсия ва ё ъамроњашвї ба он хабардор кунад». Њамзамон вай бояд аз ъамаи давлатъои аъзо дар бораи мутобиќардонии қонунгузории миллиашон ба Конвенсияи мазкур даъват ба амал орад (параграфи 70).

Сохторъои хусусии ҳарбї

Сохторъои хусусии ъарбї ин яке аз шаклъои кирояи корпоратив мебошад. Ба монанди зархаридъо онъо барои гирифтани фоида кор мекунанд, яъне хизматъои ъарбї мерасонанд ва ё агар аниктараш гўем, наќши ъарбї ва (ва ё) ғайриъарбиёро ба лъо меоранд. Аз нўктаи назари ъуќуќи онъоро бо маънни маънуди зархарид фаъмидан номумкин аст, зеро ки маъмулан аз ъарбиёни мустаъфи, ки алъол дар ҳадамоти амниятї кор намекунанд, иборат мебошанд. Сохторъои хусусии ъарбї доираи васеи хизматрасониро, аз иштиrok дар ъар (ба ъайси мушовир ва ё инструктор) то таъмини силонъ, лъамъоварии маълумоти маҳфї ва озод намудани гаравгонњо, пешнињод менамоянд. Қатъи назар аз шакли хизматрасонї, ки онъо ба анъом мерасонанд, истифодай онъо ъянгоми мурољиати ъукуматъо, маҳсусан дар вазъияти муноқиша ва ё барқарорсозии байди муноқиша аз хислатъои умумии онъо бокї мемонад.

Мисоли чунин сохтори хусусии ъарбї MPRI дар ИМА буда метавонад. Ин сохтори қасбии ъарбии дорои қарордодъо дар соњаи мудофиа мебошад ва дастигирию қўмак дар масъалањои мудофиа аз лъузъиёти он ба шумор мера-вад (салоњияти мақомоти ъифзи ъуќуќ ва рушди идоракунї). Ин сохтор аз лъониби афсанони собиќ соли 1988 таъсис ёфта, онро ъарбиёни собиќ роњ-барї менамоянд.

Сохторъои хусусии муњофизатї

Сохторъои хусусии муњофизатї барои ъимояи соњибкорї ва моликият таъин бо ъамин роњ дар пешгири намудани лъинояткорї саъми худро мегузоранд. Бо ин маќсад сохторъои хусусии муњофизатї дар ъама лъо вульду доранд, аммо тамоилъои охир аз он шањодат медињанд, ки доираи истифодай онъо васеъ гаштааст, маҳсусан дар минтаќањои даргирї муноқиша, ки соњибкорї ба ъимояи бештар аз оне ки давлат таъмин менамояд, ниёз дорад. Гумон меравад, ки онъо аз лъинъати ъарбии муноқиша дид, ба лъинъати ъимояи моликият ва ё ъайати шахси манфиат доранд. Аммо дар амал ин сохторъо дар бисёр мавридињо вазифањои ъарбї ва муњофизатиашонро муттаъид менамоянд, зеро дар минтаќањои дахлдор зарурати иљрои ин вазифањо дар як сатъ карор доранд. Ин тамоил фарқияти байни сохторъои хусусии ъарбї ва муњофизатиро аз байн мебарад.

Бар асари афзоиши наќшу эътибори субъектъюи хусусии муњофизати муассисаиои демократі, мањусан парлумонро зарурати бенињоят муњим пеш меояд, то ънадди ақали мушоњыдаи мұќаррарі ва ё назорати субъектъюи навро дар бахши амният таъмин намоянđ. Дар акси ънол ба принципъои асоси демократия хатар тањидид мекунад.

Шумо ъамчун аъзои парламент чї кор карда метавонед?

Қонунгузорї

- ▷ Мўътаќид бошед, ки мамлакати шумо узви Конвенсияи байналмилалии соли 1989 оид ба манъи киро, истифодабарї, маблаѓузорї ва тайёр намудани зарҳаридњо мебошад ва қонунъои дахлдорро дар ин ъланба қабул намудааст.
- ▷ Амали базаи ъуқуќиро барои сохторъои хусусии ъарбї ва муњофизатї санъида бароед.

Эътироми меъёр ва эмбарго барои силонъ

- ▷ Дар ъолате, ки сохторъои хусусии ъарбї ва муњофизатї дар мањалли муноќиша ва ё хориља амал мекунанд, барои аз тарафи парлумон санъидани мутобиқати фаъолияти сохторъои хусусии ъарбї ва муњофизатї дар мамлакати шумо лойгиршуда ба стратегияи амнияти миллї, сиёсати берунї ва қонунъо, меъёрњо ва қароръои байналмилалї қўшиш намоед.
- ▷ Барои ба сохторъои хусусии ъарбї ва муњофизатї надодани иљозати фаъолият дар минтаќа ва ё мамлакатъое, ки нисбати онъо эмбарго барои силонъ амал мекунад.

Ошкоро будан

- ▷ Мўътаќид бошед, ки ягон сохтори хусусии ъарбї ё муњофизатии хориљ дар қаламрави мамлакат бе иљозати пешакии парлумон иљозати амал карданро надорад, ъатто агар онъо бо талаби ъукумат ва ё бо розигии он амал намоянđ.
- ▷ Мўътаќид бошед, ки буъети барои сохторъои хусусии ъарбї ва муњофизатї ва фаъолияти онъо таъингардида аз ъониби парлумон таъти назорат қарор дорад.

Нисоботї будан

- ▷ Мўътаќид бошед, ки ъукумат дар назди парлумон вобаста ба ъама масъалаиои сохторъои хусусии ъарбї ва муњофизатї ъам дар қаламрави мамлакат ва ъам берун аз он нисоботден мебошад.

Қисми IV

Амнияти миллі зери назорати парламент: шароит ва механизмъо

Шартъои назорати самара- бахши парлумоні

Назорати парлумонии бахши амният аз мутаносибии њокимияти парлумон, њукумат ва хадамоти бехатарі вобаста аст. Дар айни њол, зери мағнұмы њокимият мањорати таъсир расонидан ба афкор ва рафттори њукумат дар њамбастағ бो ақидаи дастъамъонаи одамон фаъмида мешавад. Инчунин, он назорати татбиќ намудани сиёsat, қонунъо, қароръо ва бульетро, чї тавре, ки парлумон тасдиќ намудааст, пешбині менамояд. Чунин њокимият натанъо бо конститутсия ва қонунъо, балки бо қоидаńо расмиёті парлумоні ва тальрибаи умумі низ қайду шарт шудааст.

Шартъои назорати самара-бахши парлумонии бахши амният иборатанд аз:

- ✓ њокимияти конститутсионі ва њуќукии амиќ муайяншуда;
- ✓ тальрибаи умумі;
- ✓ захирањо ва таҳассусият (салоњият);
- ✓ иродаи сиёсі.

Салоњияти конститутсионі ва њуќуќі

Конститутсия (ё ивазкунандаи он) махзани қонунии муњимтаринро барои амалисозии назорати парлумонии бахши амният таъмин менамояд. Конститутсияло дар кишваръои дигар гуногун буда, аз мероси сиёсї, фаръянгї, иктисолија ва ильтимої вобастағ доранд, лекин дар аксар конститутсияњо қайд гардидааст, ки:

- ✓ намояндаи њокимияти ильроия (масалан президент, сарвазир ё вазири мудофиа) барои хадамоти бехатарі масъул мебошанд;
- ✓ намояндаи њокимияти ильроия ба парлумон њисоботдењ мебошад.

Аз сабаби он ки низомномањои конститутсионі маќоми баландтарини њуќуќиро доро мебошанд, муњим аст, ки ваколатъои парлумоні оид ба бахши амният ба конститутсия ворид карда шаванд. Конститутсияро ба таври осон дигаргун кардан номумкин аст, зеро њар як испюњот аксариати парлумонии касбира талаб мекунад. Њамин тариќ, конститутсия тасвиргари тарзи самараноки њифзи ваколатъои парлумон дар ин соња мебошад. Чунин ваколатъо бо қонунъои махсус ва қоидањои расмиёті парлумоні вусъат мейбанд. Гайр аз ин, бо гузашти ваќт, меъёру қоидањое, ки бо њисоботдињи ви назорати парлумоні вобастаанд, тањия мегарданд.

Дар ќисмати №27 доираи васеи ваколатъо зикр гардидаанд, ки аз он парлумон њанғоми амалисозии назорати бахши амният метавонад истифода барад. Дар хусуси аксари ин ваколатъо дар бобињои минбаъда сухан хоњад рафт.

Блоки № 27

**Усулу маблагњое, ки метавонанд аз љониби парлумон
барои амалисозии назорати демократии баҳши амният
истифода карда шаванд**

1. Ваколатњои умумї

- а. тањияи қонунњо
- б. ворид намудани таѓириу иловањо ба қонунњо;
- в. саволгузорӣ ба намояндагони ъокимијати иљроија;
- г. даъват намудани аъзои ъокимијати иљроија барои иштирок дар маълисњои парлумонӣ;
- д. даъват намудани ъайати шахсии хизматчиёни ъарбӣ ва шањрвандон барои иштирок дар маълисњои парлумонӣ;
- е. даъват намудани коршиносони гайринизомӣ барои иштирок дар маълисњои парлумонӣ;
- ж. гирифтани хульлатњо аз намояндагони ъокимијати иљроија;
- з. амалисозии тањкики парлумонӣ;
- и. муњокимањои парлумонӣ

2. Назорати буљет

- а. дастрасӣ ба тамоми ъуљлатњои буљетӣ;
- б. ъукуќи санъидан, пурра кардан фондњои буљетие, ки барои таъмин намудани мудофиа ва амният пешбинӣ шудаанд;
- в. амалисозии назорати буљет дар сатњи барнома, лоињањо ва харољоти моддањои дигар;
- г. ъукуќи қабул/рад намудани ъар гуна таклифњои иловагии вобаста ба моддањои буљет барои мудофиа ва амният

3. Вазифањои сульварӣ/ъойгирикунонии контингент дар хориља: ъукуќи парлумон ба қабул ё рад намудан

- а. иштирок дар қабул намудани қарорњо пеш аз фиристодани қўшунњо ба хориља;
- б. ваколати ъайат; таъмин намудани ваколати СММ;
- в. буљети ъайат;
- г. таънидњо ба ъайти ъарбӣ, ки ба он вобаста аст;
- д. қоидањо дохил шудан ба ъайат (контингент);
- е. рӯйхати масъулият/ назорат;
- ж. муддати супориш;
- з. ъукуќи дидан намудан аз қўшунњое, ки дар ъайат ъойгиранд

4. Таъминот

- а. ўйдадорињои ъокимијати иљроија –сари ваќт ва ба таври пурра дар хусуси ъаљм ва қарорњои вобаста ба таъминот иттилоъ додан;
- б. ъукуќи қабул /рад намудани қарордодњо;
- в. санъидани зинањои зерини таъминот:
 - i. муайян намудани эътиёлот ба техникаи нави ъарбӣ;
 - ii. муќоиса ва интихоби истеъсолсундана;
 - iii. бањодињи таклифњо оид ба ѥуброн.

5. Сиёсати умумї дар соњаи мудофиа ва амният: хуќуќи қабул/рад намудани

- а. таҳмини самти вобаста ба мудофиа;
- б. таҳмини менеъмент дар ъюлатњои бўйрони;
- в. сохтори ёуввањои мусаллањ;
- г. дурнамои ъарбӣ/ доктрина.

6. Ўайати идорањои мудофиавӣ/қудратӣ

- а. ъукуќи қабул/рад намудани ъайати кормандон;
- б. ъукуќи мӯкаррар намудани миќдори нињоии ъайати шахсӣ;
- в. ъукуќи қабул/рад намудан ё ъукуќи гирифтани маслињат оид ба таъин намудан ба вазифањои баланди ъарбӣ (масалан, вазифаи мушовир фармондев).

Тальрибаи муќаррапі

На ъамеша рафтор ва хамкориро дар асоси қонун танзим намудан мүмкин аст. Њамин тариі, дар сурате, ки назорати парлумоні ба чунин меъरьюо ичтимої ба монанди ńурмати ъамдигар ва боварі асос ёфтааст, аңана ва тальриборо ба таври баробар равнаќ додан лозим аст. Масалан, иттилоотоні дар бораи дастовардьюи нав дар соњай амният ва пешаки ѡзбек таъсисати парлумон ба таври пурра ба ин масъалањо- натанњо нисбат ба масъалаи шаффофијат ва ńисиботдињи, балки ба сўњбат низ.

Захирањо ва салоњиятнокі

Умуман, ба мањорати назоратии парлумон аз болои бахши амният омилиои муваккәтӣ, сатњи салоњиятнокі ва иттилооте, ки ба он дастарӣ вуљуд дорад, таъсир мерасонанд.

Омили муваккәтӣ

Муњим он аст, ки парлумон сариваќт оид ба наќшањо ва ѡарорьюи ńукумат иттилоъ гирад, ки онњо ба масъалаи амният ва бахши амният вобастаанд. Парлумон далелюи амиќро соњиб намегардад, агар ńукумат байди ёабул намудани ѡарори нињои ńисиботи кўтоњ динъад. Дар чунин ъолат, парлумон танъо дар бораи далели амалигашта огоњ мегардаду халос ва дар ин сурат, ба гайр аз ёабул ё рад кардан ѡарори ёабулшуда дигар чорае вуљуд нахояњад дошт.

Њангоми бўйронњои миллӣ ва ъолатъои фавқуллодда, ńукумат мальбур аст, ки фавран амал намуда, пралумонро ба таври постфактум огоњ намояд. Бо вуљуди ин, ъолати мазкур онро аз амалиёт дар доираи муайяннамудаи парлумон озод намекунад.

Дар хусуси сиёсати дарозмуддат ва муќаррапі бошад, парлумон бояд барои таънил ва муњокимаи чунин масъалањои муњим ба монанди бульети мудо-фиавӣ, ёабул намудани ѡарор дар бораи таъвили яроќ ва санъиши қўшунњо вақти лозимі дошта бошад.

Роњи ягонаи баратараф намудани фишори бо ваќт юридикаларни, таъния намудани дурнамои самарабахш мебошад. Дар юрисдикцияси №28 якчанд унсурюи чунин дурнамои самарабахш оид ба амалисозии назорати парлумонии бахши амният зикр мегарданд.

Блоки № 28

Дурнамои самарабахш барои назорати парлумонии бахши амният

Аксар ваќт дар фаъолияти парлумонњо ахбори рӯз бартарӣ дорад. Гайр аз ин, рӯзномаи сиёсии онњо аксан аз ѡониби ҳукумат муќаррап мегардад. Чораи самараноки бартарафсозии мањудиятъои муваккәтӣ, ин таънии дурнамои назорати парлумоні мебошад. Чунин дурнамо метавонад иборат бошад аз.

Муќаррап намудани рӯзнома: вакилони парлумон бояд хамеша қўшиш кунанд, ки хоњиши одамон, энтиёли онњоро оид ба масъалањо, ки ба рӯзнома дохил карда мешаванд, фанъимида тавонанд.



Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии құвваńо мусаллаń – назорати парламентии сохтори амният, 2003

Таңыяńои охирин: Зарур аст, ки парлумон ňамеша оид ба навгонињои охирини миллиә ва байнахалкї оид ба масъалањои амният ва мудофиа иттилоъ динад. Ин њолатро натанъю тавассути ńукумат, балки тавассути ташкилотъо ғайридавлаті: Донишгоњо, марказъюи таңлилі вә ғ. низ ба даст овардан мумкин аст.

Таърибаи бадастомада: парлумон бояд таърибаи фаъолиятеро, ки намояндагони құвваńои амният бо роњи санъишињои мунтазами сохториї амалї мегардондан, истифода барад.

Санъишињои доимі: парлумон бояд талаб кунад, ки ńукумат тамоми навгонињо ва таърибаи њангоми аз нав дид баромадан ва интихоб намудани сиёсати навро дар соњаи амният ба назар гирад.

Ақпарат, кесіби біліктілік және парламент қызметкерлері

Назорати самарабахши парлумонии бахши амният аз парлумон салоњиятнокі ва захираньои инсониро талаб мекунад. Лекин салоњиятнокии парлумон аксар вайт аз салоњиятноки ńукумат ва құвваńои амният камтар аст. Дар аксари њолатъо парлумон дар ихтиéraш миќдори ками коршиносонро дорад, агар умуман онъю бошанд, дар сурате, ки ńукумат метавонад ба кормандони вазорати мудофиа ё дигар вазоратъое, ки ба бахши амният алоқаманд мебошанд, такя кунад. Баъзе парлумонњо, масалан конгресси Аргентина идораи алоқаи ба таври доимі мустањкамшудаи њарбї дорад, ки он метавонад ба вакилон, аз лъумла аъзои кумитањо оид ба масъалањои бехатарі ва мудофиа машварату маслињатъо динад. Җи тавре, ки маълум аст, вакилонро ба муддати муайян интихоб мекунанд, дар сурате, ки хизматчиени ғайринизомі вә њайати њарбї дар вазорати мудофиа ба таври доимі фаъолият мекунанд. Мушкилоти асоси дар он аст: парлумонњо ба иттилое такя мекунанд, ки аз лъониби ńукумат ё њарбиён пешнињод шудааст ва онро бояд назорат кард. Ин кор парлумонро нисбати ńукумат ва њарбиён дар њолати ногувор қарор медињад. Хусусияти пўшидаги бахши амният аз сабаби маҳсусан њарбї будани фаъолият ва маҳфї будани он њолатро боз њам мурракаб мегардонад.

Дар қисмати № 29 якчанд маслињатъо оид бабаланд бардоштани салоњиятнокии вакилон нисбати бахши амният зикр гардиаанд.

Блоки № 29

Механизмъо ва таърибаи баланд бардоштани салоњиятнокии вакилон оид ба масъалањои амният: якчанд маслињат

- ▷ Таъсис додани кумитаи парлумони оид ба масъалањои амният- дар лоे, ки он њамчн муассисаи алоњида таъсис дода нашудааст, ки дар он љалб намудани вакилони аз њама салоњиятнок оид ба масъалахои амният зарур аст: парлумон бояд имконияти таќсим намудани ин кумитаро ба зеркумитањо оид ба масъалањои таъминот, масъалаи қадрњо, буљет ва сулњовари дида барояд.
- ▷ Иштирок намудан дар семинарњои миллиә ва байнахалкї, омүзишињо, бозидид аз њадамоти амният (ниг. боби 11- оид ба хадамоти маҳфї ва разведка), иштирок дар тренингтю, инчунин брифингтю барои вакилони кишваръю, ки кўшунъюи миллии онъю дар њайатъои сулњовар иштирок мекунанд;



Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии ќуввањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

- Иваз намудани таърибаи амалӣ ва назарияи бо вакилони кишварњои гуногун, масалан њангоми ѡаласаи ассамблеяњои парлумонии байналхалќӣ.
- ▷ Доштан њайати ба таври хуб омодашууда ва сершумори касбии соњаи даҳлдор.
 - ▷ Таъмин намудани дастрасӣ ба китобхонаю маҳсусгардонидашудаи замонавӣ, марказъю иттилоотию тадќикотӣ, аз љумла маҳзанъюи электронии маълумот.
 - ▷ Маслињат намудан бо коршиносони ташкилотъои ғайридавлатӣ (денишгоњо, марказъюи таънлил) ва хизматчиёни њарбии ба истеъ孚 баромада (нигаред ба боби 6- оид ба љамоатъои шањрвандӣ).
 - ▷ Таъмин намудани дастрасии вакилон ба қарордодъои тасдиќнамудаи байналхалќӣ ва минтаќавӣ дар соњаи амният, ки бо забонъои милли навишта шудаанд, ичунин ба њуљъатъои даҳлдори муассисањое, ки чунин қарордодъоро назорат мекунанд, агар чунин муассисањо вуљуд дошта бошанд.
 - ▷ Нъамасола интихоб намудани ду ё се мавзӯи вобаста ба баҳши амният, ки ба таври мушаххас (масалан аз љониби кумитањо) омӯхта мешаванд.
 - ▷ Таъсис намудани турӯни парлумонӣ аз љумлаи намояндагони њама њизбъо, ки он турӯи масъалањои амният ва мудофиаро роњбарӣ мекунад: масалан, ба маркази ғайрирасми таънлил барои дигар баромадани чунин масъалањо маълиси пӯшидаи аъзои хизби сиёсӣ ё фраксия қўмак расонида метавонад.

Иродай сиёсӣ

Гарчанде, ки заминаи ќонунгузорӣ барои амалисозии назорати парлумонӣ бенуќсон аст ва парлумон барои њалли масъалањо захиранъои кофӣ ва дараљаи лозимии салоњиятнокӣ дорад, – ин њоло кифоя нест. Шарти аз њама мӯйим барои назорати босамари парлумонии баҳши амният, ин иродай сиёсии вакилони он мебошад. Набудани иродай сиёсӣ њангоми назорати ќуввањои бехатарӣ бо омилъои гуногун вусъат ёфта метавонад, аз љумла бо:

- ✓ Интизоми њизбӣ: чунки дастигирӣ намудани намояндагони ќокимијати иљроия бар манфиати вакилони њизби идоракунанда аст, бинобар ин, онъо аз танқиди оммавии ќокимијати иљроия худдорӣ мекунанд;
- ✓ Манфиат ё мављуд набудани манфиати интихобкунадагон: дар аксари кишварњо љамъият умуман бо масъалањои амният сару кор надорад. Бинобар он, аксари вакилон дар заминаи аз нав интихобшавӣ ба мӯълати дигар, сарф кардан вакටро ба масъалањои амният бе натиља мешуморанд.
- ✓ Мафњумъои амният вакilonro (масалан, аъзои кумитаи њадамоти разведка) ба он водор мекунад, ки маълумоти мављударо мавридди ошкоркунӣ қарор надињанд.

Дар натиљаи чунин вазъият усуљои парлумониро на он ќадар фаъолона истифода бурдан мумкин аст, ваќте ки кор то амалисозии назорати сиёсат ва амалиёти ќокимијати иљроия, ба ғайр аз њолатъои сар задани вазъияти ғайричашмдошт (масалан муноќиша ё вазъияти фавќуллода) рафта мерасад. Лекин амалисозии назорати амиќи наќшаю амалъои ќокимијати иљроия – ўњаддории конститустсионӣ ва вазифаи мӯйими вакilon мебошад.

Татбиќи механизмъи парлумонї дар бахши амният

Тамоми низоми ъуќукї ба вакилон имконияти гирифтани иттилоотро барои амалисозии сиёсати назоратї- амалисозии назорати маъмурият, юифзи ъуќукъо инсон, инъикос ё ошкор намудани суниситифода ва ноадолатї фароњам меорад. Гайр аз ин, онъо метавонанд таърибаи усуљои гайрирасмиро вусъат динанд, ки онъо усулу механизмъи конститутсионї ва қонунгузориро пурра мегардонанд.

Се имконияти қонуни гирифтани маълумот аз ъуќумат мавъуд аст:

- ✓ Муњокимаи парлумонї;
- ✓ Талаботи парлумонї;
- ✓ Таъкики парлумонї.

Гуфтушуниди парлумонї оид ба масъалањои амният

Гуфтушуниди парлумонї оид ба масъалањои амният барои мубодилаи афкор ва лъамъоварии маълумоти муњум оид ба наќшањои ъуќумат имконият фароњам меоранд. Гуфтушуниди парлумонї оид ба масъалањои сиёсат ва амният метавонанд бо сабабъои зерин ба миён оянд:

- ✓ Бо пешнињоди лоињаи бульети ъарсолаи мудофиа аз лъониби намояндагони ъокимијати иљроия;
- ✓ Бо аризањои расмї ва гайрирасмї, вазирони дахлдор, масалан вазири мудофиа ва вазири коръюн хориљ;
- ✓ Бо санъиши мудофиаи миллї, пешнињод намудани бүллетени ъарбї ё дигар ъуљъатъои муњум оид ба мудофиаи миллї;
- ✓ Пањн намудани барномањои ъуќуматї, ки чун қоида баъди интихобот таъсир мерасонанд;
- ✓ Ба миён омадани масъалањое, ки муњокимаи парлумониро талаб мекунанд, масалан муноќиша дар бахши амният ва ғ.



Блоки № 30

**Тавсифи умумии усулью ва расмиёти амалигардонии
назорати ъюкимияти ильрия**

▷ Муъюкима

«Дар байз кишваръю муќаррапоти конститутсия талаб мекунад, ки ъюкимияти ильрия ба парлумон мунтазам оид ба назорати худ ъисобот пешниъод кунад. (...). Дар аксари кишваръю масъалаю сиёсати умумӣ барои тадќикиоти даврӣ натмӣ нестанд. Чунин масъалаю ба мунъокимањо даҳл надоранд, агар аъзои парлумон он масъаларо маҳсус набардоранд (...).»

▷ Интерpellатсия (дарҳост)

«(...) Интерpellатсия – расмиёти стандартӣ барои ба даст овардани маълумот ва амалисозии назорат дар системаи классикии парлумонӣ мебошад. Интерpellатсия ба вазир ё роњбари ъукумат бо маќсаде равона мегардад, ки муайян намояд, ки сохтори он оид ба масъалаю сиёсати умумӣ ба таври мушаххас қадом корро ильро намудааст. Интерpellатсия ду масъалаи асосиро ба анъом мерасонад: якум ин ки, он ба гуфтушунидӯ водор месозад; дуюм ин ки он амалигардонии санксияњои сиёсиро муќаррар мекунад, чунки гуфтушунидӯ бо овоздињӣ ва муайян намудани мавќеи парлумон ба тафсире, ки аз лониби ъукумат пешниъод шудааст, анъом мейбад. Интерpellатсия – расмиёти нисбатан босамар мебошад, чунки дар натиљаи он вазирон бевосита ба լавобарӣ кашидা мешаванд. Ин натанъю воситаи ба даст овардани маълумот, балки шакли бевоситаи назорат низ мебошад (...).»

▷ Боздоштани пешниъодъо

«Ба низоми Бритонияг расмиёти интерpellатсия маълум нест, гарчанде, ки он ба расмиёти «боздоштани пешниъодъо» алоқаманд нест. Расмиёти боздоштани пешниъодъо, ки он бевосита пеш аз танаффус оғоз карда шудааст, имконияти пешниъод намудани саволњоро ба ъукумат медињад, инчунин имкони барпо накарданни овоздињиро низ (...).»

▷ Дарҳостъо

«Маќсади расмиёти дарҳостъо – ба даст овардани маълумоти мушаххас аз маъмуряят, таъќиқ намудани даҳолати он ва дар ъолатњои зарурӣ ошкор намудани сувиистифода ва љустани роњюю иҶалли мушкилот мебошад. Ин расмиётро инчунин барои ба даст овардани далелњои амиќ, ки ба вакilon дар дарки масъалаю мушкили қонунъо ва шаклъои оинномавӣ, ки барои баррасӣ ба парламент пешниъод шудааст, кўмак мерасонад (...). Ра‌миёт шаклъоеро, ки имконияти ошкор намудани тарафъои заифи фаъолияти парлумонро медињанд, пешбинӣ намуда, бо роњи баён намудани онъю ба маъмуряят таъсири манғӣ мерасонад (...) шўйрати ин расмиётро метавон бо он ъолат шаръ дод, ки ғанѓоми истифодади ъуқуқи дарҳост намудан узви парлумон мутлаќо озод аст: ниг. қисмати №32 (...).»

Сарчашма: Мишел Амел. Парлумонъо, Иттињоди байнипарлумонӣ, 1966.

Дарҳостъо дар шакли хаттӣ ва шифоњӣ яке аз вазифањои парлумон мебошанд ва расмиёти аксар ваќт истифодашавандай парлумониро барои назорати фаъолияти ъукумат инъикос менамояд.

Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ёуввањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

Наќши муњимро бозида, дархостъю, метавонанд ба самараноки назорати бахши амният ба таври мушахас таъсир расонанд. Дар байни дархостъю парлумонї, ки ба амният алоќаманданд, дархостъю зеринро зикр намудан мумкин аст:

- ✓ Ба аъзои парлумон таъмин намудани имконияти сариваќт гирифтани маљумоти даќиќи ба сиёсати ъукумат дар соњаи амният ва мудофиа, инчунин масъалањои ба амният алоќаманд;
- ✓ Кўмак ба парлумон дар амалисозии назорати иљрои юнунъои вобаста ба амният;
- ✓ Амалъое, ки барои равона сохтани диќкоти лъомеа ба масъалањои амният ва мудофиа, хусусан, агар дархост шифоњи башад ва лъавоби он тавассути радио ё телевизион пахш карда шавад ё ба таври дигар дар гуфтушунидъои парлумонї ва бولлетени расмї инъикос ёбад (маълум аст, ки вазифаи иттилотии дархостъюи парлумонї танъо бо парлумон мањуд намегардад; дархостъю инчунин ба пешнињод намудани иттилооти доираи васеъ равона гардидаст, аз лъумла воситањои ахбори омма, иттињодияњои ғайридавлатї ва лъомеа);
- ✓ Таѓир додани рўзномаи ъукумат оид ба масъалањои амният;
- ✓ Ильзат додан ба аъзои муҳолифин барои баррасии масъалањои вобаста ба амният, ки барои донистани он манфиатдоранд ё дар бобати онъо то ъол маљумоти юноатбахш нагирифтаанд.

Дархостъю парлумонї оид ба бахши амният ба таври афзалиятнок мураккаб мебошанд. Вазироне, ки барои пешнињод намудани лъавобио масъуланд, аксар ваќт барои ин кор на он қадар кўшиш мекунанд. Барои лъавоб гардондан хоњиш надоштани вазирон асосан бо он вобаста аст, ки фаъолият дар бахши амният хусусияти маҳфї дорад. Ўн қоида, ъульъатъои вобаста ба амнияти миллї маҳфї мебошанд, бинобар он, он маљумот на ба вакилон ва на ба лъомеа дастрас нестанд.

Блоки № 31

Маслињатъо барои гузаронидани пурсиши босамар

- ▷ **Омодагї:** агар масъалањо ба бахши амният алоќаманд бошанд, сохтакорї кардан хеле душвор аст, хусусан оид ба масъалањои техники. Робитањои ғайрирасмї бо хайати ъарбї низ имконпазир аст.
- ▷ **Забони буррои амиќ:** надоштани забони амиќ дар шарњи масъалањо метавонад ба яон нофањмињо, лъавоби ғайриқоатбахш ва нокифоя аз лъониби вазорат оварда мерасонад.
- ▷ **Интихоби ваќт:** ваќте, ки ягон масъала ба миён меояд, барои ба он пурра лъавоб гардондан, самаранокї, таъсир ва ошкор будани он хеле муњим аст.

Лекин, намояндагони ъокимијати иљроия бо доираи юнун мањуд мегарданд. Бар замми ин, раванди маҳфигардонии ъульъатъо бояд кушод бошад, яъне бояд ошкор бошад, ки барои қабул намудани қарор оид ба он, ки кадом ъульъатъо, барои чї гуна мўњлат бояд маҳфї карда шаванд, шартъои маҳфиқунї ва ошкоркунї чї гунаанд, кадом шахс масъул аст ва ё.

Иттињоди байнипарламентӣ ва назорати демократии ӯзванањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амнијат, 2003

Дар шарњи институтсионии самаранокии дархостњои парлумонӣ омиљои зерин таъсир мерасонанд:

- ✓ Имконият ба вакилон барои пешнињод намудани дархостњои иловагӣ ъяр дафъае, ки лъавоби он ӯзунтарин намегардонад ё дар оянда аниқ намудани онро талаб мекунад;
- ✓ Имконият ба вакилон барои оғоз намудани мубоњисањо оид ба масъалањои ӯзун ба миён омада;
- ✓ Хоњиши аъзои парлумон барои истифода намудан аз имконияти расмиётї барои пешнињод намудани дархост;
- ✓ Имконият барои лъомеа барои иштирок дар лъаласањои парлумон ё мушоњида намудани рафти он ба воситаи радио ва телевизион;
- ✓ Ошкорбаёнӣ, ки дар якъоягӣ бо мӯъюдати амалӣ мегардад ва ъамеша нашри дархостњоро дар Ҷульлатњои ба лъомеа дастрас таҳмин мекунад.

Тањќиќи маҳсуси парлумонӣ оид ба масъалањои амнијат

Кумитањои парлумонӣ дар лъараёни ӯзунгузорӣ иштирок мекунанд, инчунин назорати пурсамири сиёсати ӯзунматро амалӣ месозанд. Назорати фаъолияти ӯзунматро тавассути таќсимоти муваќќатии маълумот дар байни якчанд кумита бо нашри минбаъдаи ӯзисоботи иттилоотӣ амалӣ сохтан мумкин аст. Комиссияњое, ки тањќиќи маҳсуси парлумониро мегузаронанд, бояд ваколати ба суд лъалб намудан ё амалӣ гардондани тањќиќи судиро дошта бошанд.

Афзалиятњои асосӣ ва тавсифи комиссияњои тањќиќотӣ

Наќши комиссияњои тањќиќии маҳсусро оид ба масъалањои амнијат ва мудофиа ӯзунматро амалӣ месозанд:

- ✓ Таъсисёбии онъоро лъомеа метавонад Ҷамчун нишонаи мусбати сиёсӣ ӯзунматро амалӣ месозанд;
- ✓ Онъо метавонанд Ҷамчун воситаи даҳлдор барои мушоњидаи Ҷурдагиронаи масъалањои мураккаби сиёсӣ бошанд, ки ба баҳши амнијат алоқаманданд;
- ✓ Онъо метавонанд ба сиёсати ӯзунматро оид ба масъалањои маҳсуси амнијат баъзи амиқ дода, дар Ҷулатњои зарурӣ воситањои аз нав равонкуниро, ки мумкин аст Ҷамчун муроҷаи парлумон ва Ҷамчун ӯзунматро алоқаманданд;

Блоки № 32

Тавсифи асосии қумитањои парлумон оид ба тањќик

«(...) Кумитањои тањќикӣ барои омӯхтани масъалањои маҳсус ба таври васеъ истифода бурда мешаванд. Бо ин маќсад парлумон ба аъзои онъю лъамъ овардани маълумоти лозимиро супориш медињад ва ба онъю чунин имконият фароњам меорад, ки назоратро амалӣ намуда, њисоботъоро тайёр кунанд, ки дар асоси онъю дар њолатъои зарурӣ муњокимањо гузаронида шуда, ќарорњо ќабул мешаванд.

Њуќуќи оғоз намудани тањќик мазмунан аз ќоидае бармеояд, ки парлумон метавонад оид ба тамоми масъалањои фаъолияти њукумат пурра иттилоотонида шавад (...).

Дар бâъзе кишварњо ба қумитањои тадќикотӣ тадќики пурсамарро гузаронидан хеле мушкил аст. Аксар онъю њатто ваколати маљбур кардани одамонро барои омадан ба лъаласа, ба истисни мутъокимаи судӣ, надоранд. Ин њолат ба даҳолати њокимият оварда мерасонад ва кори қумитањою ба таъхир меандозад. Гайр аз ин, роъи бењтарини гузаронидани тањќикӣ парлумонӣ, ин бетаъхир гузаронидани он мебошад (...).

Баъзан хизматчиёне, ки ба ин ё он вазорат тобеанд, ба қумитањои тањќикӣ маводеро, ки маълумоти кофӣ надорад, пешнињод мекунанд. Њукумат то қадом андоза ба онъю манъ кардааст, ки ба саволъои пешнињоднамудаи парлумон лъавоб гўянд? (...) Дар бâъзе кишварњо хамеша розигии департаменти даҳлдор барои пешнињод намудани маълумот лозим аст; Агар чунин маълумот њамчун «барои амнияти лъомеа хатарнок ё њамчун маълумоти хатарнок ва мураккабсозанди иљрои фаъолияти лъамъият» тасниф шавад.

Қайд кардан лозим аст, ки њангоми иљрои њар гуна низом, қумитаи барои гузаронидани тањќик таъсисёфта танъю мақомест, ки тањќик гузаронида, далелњоро муќаррар мекунад ва вазифаи ягонаи он - пешнињод намудани њисобот ба парлумонест, ки ин мақомро таъсис додаст. Ваколати худи парлумон- хамеша тартиб додани хулосаи лозимӣ оид ба тањќикӣ гузаронидашуда ва иттилоотест, ки дар натиљаи ин кор маълум шудааст (...).

Сарчашма: Мишел Амел. Парлумонњо, Иттињоди байнипарлумонӣ, 1966

Боз як омили муњими қумитањои тадќикотӣ – њайати онъост. Мутаносибии мухолифини парлумон ва аксарияти парлумонӣ, алабатта барои натиљаи тадќикот хеле муњим аст.

Ваколат оид ба гузаронидани тадќикот дар парлумонњо ва қумитањои гуногун ба таври куллӣ фарќ мекунад. Ваколат асосӣ аз имкониятъои зерин иборатанд:

- ✓ Интихоби мавзӯъ ва доираи тадќикоти парлумонӣ;
- ✓ Боздид аз базањои њарбӣ ва дигар объектъои ќуввањои амният (ниг. боби 17);
- ✓ Лъамъ намудани тамоми иттилооти даҳлдор аз лъумла маълумоти маҳфӣ ва нињоят маҳфӣ аз маъмурияти президентӣ, њукуматӣ ва аз њайати масъули њамоњангсозӣ;
- ✓ Гирифтани шањодатномњо зимни савгандёдкунӣ аз аъзои маъмурияти президентӣ ва њукуматӣ, инчунин аз њарбиён ва лъомеа;
- ✓ Ташкил намудани муњокимањои кушода ва пӯшида.

Тадќикоти гузаронидаи Канада оид ба вусъат додани њайати њарбии дар Сомалӣ лъойгирифта (ниг.ќисмати №33) инъикоси бењтаринест.

Блоки № 33

**Комиссия оид ба тадќикоти љойивазкуни њайати
њарабии Канада ба Сомалі: инъикоси амалиёти давлатии
њисоботи парлумоні ба масъалањои амният**

Њангоми вусъат додани ќўшунъои Канада дар Сомалі соли 1993 ҳолатъое ба миён омаданд, ки аксари канадагињоро дар ъайрат гузашт, - күштори якчанд сомалигињо дар мањаллаи Канада барои кормандони корхонаи тилло ва алмоскобӣ дар Белеет Хуан, күштори наврас, ки аскарони полки 2юми десантини Командос ба ъабс гирифта буданд, сўйиқасди барадъо ба худкушии яке аз аскарони канадагӣ, инчунин ъюлатъои рўйиушкун ё соҳтакории маълумот аз љумлаи он ъодисањоянд. Ба диккати омма навори видеои бо инъикоси рафтори дањштавари аъзои полки десантини Канада пешкаш карда шуд. Йўкумат амалиёти комиссияи ъарабии тадќикотиро, ки вазъиятро тадќик намуд, нокифоя ва ба стандартъои ъисоботи Канада дар назди љомеа номатлуб шуморид ва ъамин тариќ парлумони Канада мутобики қонун дар бораи тадќикӣ љамъиятиро оғоз намуд.

Доира ва ъокимият. Конун дар бораи таъкид ваколати ба суд даъват намудани шоњид, ъангоми шањодаткун иштирок намудан, мушовир-коршиносонро киро кардан ва ба далелю бањо гузаштанро медињад. Чунин ваколатъо, ъамчун малбур кардан ба шањодатнома ягона механизм барои муайян намудани рўйдодъои дар Сомалі ва идораи мудофиаи миллӣ руҳдода мебошанд. Қариб 116 шоњид дар маълисью, ки ба таври мустақим тавассути телевизион дар сартосари Канада пахш карда шуд, шоњид доданд. Доираи тадќикот танъо бо ъюлатъои дар Сомалі руҳдода мањуд намешавад, инчунин амалиёти афсарони фармондени, интизом, амалиёти ќўшунъои Канада, амалњо ва қарорњои Департаменти мудофиаи миллӣ баррасӣ карда шуд. Қисми дуюми пешбуруди кор талаб мекард, ки шахсони маҳсуси ваколатдоршуда ба ъюлатъои муњими вобаста ба давраи то вусъати ъаят дар давраи лянг ва баъдилангӣ дар Сомалі диккат дильанд.

Гайрисудӣ. Таъкид нияти ба суд мубаддал шуданро надошт, гарчанде, ки гуфтушунидъо омӯзиши сабабиои институтисионӣ, љавобњо ва ъюлатъое, ки бо ба ъабс гирифтан ва додан ба суд анъом мейфтанд, дар бар мегирифтанд. Дар таъкид ба масъалањои институтисионӣ оид ба ташкили идоракуни ќуввањои мусаллањи Канада ва Департаменти мудофиаи миллӣ ъангом супориши Сомалӣ; муњим будани фармондени дар ќуввањои мусаллањи Канада; мубоњиса оид ба маданият ва одоби ъарабӣ; муносабати байни шањравандн ва ъарабиён дар Канада ва й. Њисобот бо як қатор тавсияњо ва дастурњо ба анъом мерасад, ки онъо бо фъолият ва сиёсати хукумат ва ќуввањои мусаллањи Канада алоқаманданд, ки аксари ин тавсияњо дар лараёни татбиќ қарор доранд.

*Сарчашима: профессор, доктор Данная Винслой,
мушовир техникии кумитаи тадќикоти парлумонӣ, 1966*

Кумитањои парлумон оид ба масъалањои мудофиа ва амнијат

Сохтори хуб инкишофёftai кумита оид ба масъалањои амнијат ва мудофиа, ки барои кори лозимии бахши амнијат таъисис дода шудааст, дар таъмини таъсиррасонї ба юкимијти иљроия дар бахши номбурда наќши муњим дорад. Назорати парлумонии бахши амнијат на аз лъониби як кумита, балки аз лъониби якчанд кумита, ки дар парлумонњои гуногун метавонанд бо номњои гуногун фаъолият кунанд (ва баъзан ваколатъои онњо метавонанд муттањид карда шаванд) сурат мегирад.

Асосан ин кумитањои зерин мебошанд, ки метавонанд баъзан барои иштирок ба лъаласањои якъоя даъват карда шаванд:

- ✓ **Кумита оид ба мудофиа** (баъзан кумитай ёуввањои мусаллањ ё кумитай мудофиаи миллї ва корњои беруна ном бурда мешаванд), ки одатан бо баррасии ъамаи масъалањои бо бахши амнијат алоқаманд машѓул аст: миссияњо, ташкил, ъайат, амалиёт, инчунин маблагузории ъарбиён, даъват ба армия, таминот ва ғ.
- ✓ **Кумита оид ба корњои хорилї** ёаороръо ёабул мекунад ба монанди: оё дар амалиёти сулњхонъона иштирок намудан зарур аст; оё ба мављуд будани ёуввањои сулњхонъ дар ъудуди худ розигї додан лозим ат, инчунин ёаороръо оид ба амнијати байналхалќї, оид ба ташкилотъо, ёаороръоддюо ва созишиномањои байналхалќї/минатќавї;
- ✓ **Кумитай бульет ё молия**, ки ба таври нињои бульети ъамаи ташкилотъои бахши амнијатро муайян мекунанд; кумитањои бульетии шањрвандї низ вулъуд доранд, ки ъисиботи аудиторонро оид ба бульети миллї, аз лъумла бульети мудофиавї тафтиш мекунанд;
- ✓ **Кумита (ё зеркумита) оид ба хадамоти разведкавї ва корњои разведкавї**, ки аксар дар паси даръои пўшида сурат мегирад;
- ✓ **Кумита оид ба саноат ва савдо** хусусан муњим мебошад, ваќте, ки сухан дар бораи таъвил ва савдои яроќ меравад (љуброну пардохтњо);
- ✓ **Кумита оид ба илм ва техника** (барои гузаронидани тадќикот дар соњаи ъарбї);
- ✓ **Кумитай корњои дохилї**, ки ба салоњияти он политсия, ёушунњои сарњадї ва дигар ташкилотъои ъарбишуда дохил мешаванд.

Ваколату воситањо

Ваколатъои кумитањои парлумон – лъамъ кардан ва гирифтани далелњо аз сарчашмањои беруна- ба таври васеъ таѓири мёёбанд. Баъзе кумитањои парлумон, масалан, кумитањои доимии маҳсуси палатаи лъамоањои Бритониё барои лъамъ кардани далелњо ваколатдор нестанд, дар сурате, ки дигар кумитањо,

Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии құвваńо мусаллаń – назорати парламентии сохтори амният, 2003

масалан кумитаńои конгресси ШМА барои гирифтани далелъо аз сарчашмаńои беруна ваколатъои номаńдуд дошта бошанд (њангоми савгандёдкунї).

Баъзе кумитаńои парлумон ба юнунэльодкуń њуќук доранд – қабул намудан ва ъатто таńияи лоиňаи юнунъои нав ё пешнињод намудани таѓири уиловањо ба юнунъои аллакай вульддошта низ ба ваколати онъо дохил шуда метавонад. Дар як вайт дигар кумитаńо таńю барои бодикат омұхтани амалиети ъокимияти ильроия ва маблаѓузории бульети ваколатдоранд, бе имконияти юнунэльодкунї.

Сатъи салоњиятноки воситањое, ки кумита дар ихтиёр дорад, ильрои самараноки ваколатъои онро муайян мекунад: шумораи ъайат, сатъи дониш ва доимиияти ъайат, ки ба кумита хизмат мерасонад; иќтидори тадќиќотии кумита (мављудияти тахассусият); дастраси ба маълумот ва тасдики ъульъатноки он (имконияти ба даст овардан ва коркарди он); њуќукি мурольиат намудан ба коршиносон; њуќукі гузаронидани гүфтушунидъо ва пешбурди тадќиќот (муфассалтар ниг ба боби 14- оид ба воситањои парлуонї) ва усуљъо.

Блоки № 34

Вазифаńои имконпазири кумитаи парлумон оид ба масъалаńои мудофиа ва амният

Сиёсати бехатарї

- ▷ Омұхтан ва ынисобот додан оид ба њар ташаббуси мұнними сиёсі (курс), ки аз љониби вазорати мудофиа пешнињод шудаст.
- ▷ Мунтазам тағтиш кардани он, ки вазири мудофиа чї тавр вазифаńои худро оид ба самти интихобнамуда ильро мекунад.
- ▷ Аз љониби вазири мудофиа ильро шудани юнун дар бораи озодии маълумот ва маълумот ба парлумон чї тавр пешнињод мешавад, бадикат мушоњида кардан.
- ▷ Омұхтани ариза ва шикоятъои ъайати њарбї ва шањрандон, ки ба бахши амният алоќаманданд.

Конунгозорї

- ▷ Баррасі ва ынисобот додан оид ба хар як лоиňаи юнуни ба њукumat пешнињодшуда, ки ба он парлумон такя мекунад.
- ▷ Баррасии ќарордод ва созишиноңаи байналхалќи ва минтаќави, ки ба доираи масъулияти вазорати мудофиа дохил мешаванд.
- ▷ Қадри имкон вұсъат бахшиданы юнунъои нав тавассути мурольиат намудан ба вазир, то ин ки ў юнуни нав пешнињод кунад ё мустакилона пешнињод намудани лоиňаи юнунъо.

Харољот

- ▷ Таńкик ва ынисоботдини оид ба модданои асосии харољот ва харољоти солонаи вазири мудофиа.
- ▷ Баррасі намудани њар як моддаи харољот, ки аз љониби вазорати мудофиа пешнињод шудааст ва додани ынисобот дар назди парлумон ъатто агар ин њолат баррасии минбаъдаро талаб кунад.
- ▷ Дар ъюлатъои зарурї ба сохторъои босалоňияти ъокимият барои гузаронидани аудит супориш додан.



Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ёуввањоу мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

Идора ва маъмурият

- ▷ Баррасї намудан ва қадри имкон гирифтани далелњо оид ба њар супориши сохтори даҳлдори иљроия (фармондењони пешбари њарбї ва шахсони баландмартаба);
- ▷ Баррасї намудани сохтори дохилии бахши амният тавассути идораю берунае, ки ба пардумон таалдуќ доранд (масалан, омбудсмен) ва диккати онро ба номутобикиятио имконпазир љалб намудан.

Сарчашма: ба юисоботи расмии љаласањоу парлумонии комиссияи љамъиятї оид ба назорати парлумонии Брритонији Кабир асос меёбад, 2001

Дар блоки №35 ба сифати намуна усуљои кори парлумони Норвегия оварда шудаанд.

Блоки № 35

Љаласањои якъояи кумитаи коръои хорилї ва кумита оид ба масъалањои амнияти стортинг (парлумони Норвегия)

«Вазифаи кумитаи васеъ оид ба коръои хорилї иборат аст аз муњокимаи сиёсати муњими беруна, сиёсати савдо ва сиёсати миллї оид ба амният бо ъюкумат мебошад. Ин муњокимањо бояд пеш аз ќабули ўаророи муњим гузаронида шаванд. Дар ъюлатњои маҳсус қумитаи васеъ метавонад ба стортинг (парлумони Норвегия) тавсияњо пешнињод кунад.

Кумитаи васеъ иборат аст аз аъзои муќаррарии кумитаи доимї оид ба коръои хорилї, президент ва ноиб-президенти стортинг (агар онъо ъюло аъзо набошанд) дар якъягї бо раиси кумитаи доимї оид ба мудофиа ва то ёздан аъзо, ки аз љониби кумитаи интихоботї таъин шудаанд. Пас аз анъом додани таъинкунї, инунин мутаносибӣ дар намояндагии гурӯйои ызбиро низ ба назар гирифтсан лозим аст.

Аз рӯи ин ќоида кумитаи интихоботї вакilonero, ки дар њар гуна вазъият бояд даъват карда шаванд, таъин мекунад. Кумита вакте ѡамъ мешавад, ки Раис онро лозим шуморад ё бо талаби сарвазир, вазири коръои хорилї ё сеяки аъзои кумита даъват карда мешавад.

Коръои кумитаи васеъ бояд маҳфї бошанд, ғайр аз ъюлатњои ба таври амиќ ќайду шартшуда. Ин ъюлат ба љаласањои якъояи кумитаи мазкур ва дигар кумитањо низ даҳл дорад. Раиси кумита метавонад ўарор динъад, ки њатто худи даъват ба маълис низ бояд маҳфї бошад.

Муњокима дар љаласаи кумитаи васеъ оид ба коръои хорилї бояд ќабл аз маълиси стортинг сурат гирад ва дар он на камтар аз шаш узви кумита бояд иштирок кунанд, агар масъала ба рӯзнома дохил карда шуда бошад. Кумита бояд ба назар гирад, ки оё аз љониби стортинг ъама шартњои муњокима риоя шудаанд ва дар ин ҳусус ба раёсат хабар динъад. Стортинг бе шахсони бегона њаъл мекунад, ки чунин љаласањоро чї тавр бояд гузаронд – дар шакли кушода ё пӯшида. Ақидаи стортинг бояд дар ыисоботи расмї ба узви даҳлдори ъюкумат пешнињод гардад. Муњокима бояд дарњоъл пас аз додани ыисобот ё ынангоми гузаронидани маълиси оянда тибқи ўарори стортинг гузаронида шавад. Таклифи кумитањо метавонанд барои баррасї дохил карда нашаванд».

*Сарчашма: ќоидањои расмии ёти парлумони Норвегия (стортинг).
Парраграф 13: <http://www.stortinget.no/gj>*

Шумо ъамчун аъзои парламент чї кор карда метавонед?

**Соңаńо, ки ба онńо фаъолияти кумита оид ба масъалаńои
мудофиа дар парлумон ё палатаи Шумо паńын мегарданд**

- ▷ Аз нав дида баромадани ваколатńо кумита ва зеркумитаńо имконпазири он барои боварї ньосил кардан ба:
 - амиќ мұайян будани онńо;
 - онńо ба кумитаńо имкон медињанд, ки ба ъамаи соңаńо диккәти лозима динъанд;
 - онńо ба сиёсати амният ва бо самти фаъолияти вазорат, ки метавонад ба амният алоќаманд бошад, мувофиқа шудаанд, масалан коръюи хорилї амнияти бањрі ва ńавої, саноат ва таъмини нерў ва г.

Кумитаи босамари парлумони

- ▷ Кафолат додан ба он, ки кумита ё зеркумитаи Шумо ъам ба таври қонунгузорї ъам дар мисоли таърибаи механизмиюи дар қисмати №34 зикргардида таъмин мебошанд.
- ▷ Дида баромадани таъсиси зеркумитаńо барои чунин соңаńо мудофиа ба монанди буљет, таъминот, кадръо ва супоришъои сулњхонъона.
- ▷ Вусъат додани қонунгузорие, ки бо сиёсати иттилоотті алоќманд аст ва дида баромадани моддаńои харољот барои мудофиа.
- ▷ Боварї ньосил кунед, ки кумита дараљаи лозимии захирањоро дорад, аз լумла имконияти гирифтани маслиňати коршиносонро.
- ▷ Таńкик ва аз нав дида баромадани таърибаи беňтарини байналхалкї барои амалисозии назорати парлумонии бахши амният.

Омбудсмен

Дар байни субъектъю институтсионї, ки бахши амниятро назорат мекунанд, омбусмен льойи намяоёно ишѓол менамояд. Дар баъзе кишваръо омбудсмен таснифоти умумї дошта, бо ъялли тамоми мушкилоте, ки дар натильи хатои маъмурият ба миён меоянд, машѓул мешавад. Баъзе кишваръо дигар маќомоти юқимият доранд, ки вазифањои ба ин монандро ильро мекунанд, масалан комиссари ваколатдор ё кумита оид ба шикоятъюи шањрвандон (дар Нигерия). Дар аксари кишваръо мансаби омбудсменъо соъбиатъриба вульуд дорад, ки бо ъялли масъалањои ёувањои мусаллањи машѓул мебошанд.

Блоки № 36

Омбудсмен

«(...) Омбудсмен шикоятъюи аз ѡониби шањрвандон дохилшударо баррасї мекунад, ки онъо бо ёароръо, амалю ё хатоюи идоракуни давлатї алоќаманданд. Номзаднъоро ба ин мансаб пардумон интихоб мекунад, ё аз ѡониби сардори давлат ё юкумат юнгоми гузаронидани машваратъю бо пардумон ё баъд аз аньомия одамон аз поймолшавии юкуќињояшон, суистифода аз мансаб, хатою, нофањмињо, ёароръюи ноадолатона, роњбарии нольоиз, барои инкишиоф додани идоракуни давлатї, шаффофтар кардани амалюи юкумат ва юкумату аъзои онро дар назди лъомеа юисботдех будан. Мансаби омбудсмен метавонад бо конститустии кишвар ва дар сатъи юнгозорї таќвият ёфта, инчунин метавонад дар асоси санади юнгозорї таъсис ёбад.

Барои юифзи юкуќињои одамон омбудсмен ваколатъо зеринро дорост:

- 1) омӯзиши он, ки оё юкумат бар хилофи юнун ё ноадолатона амал мекунад ё не;
- 2) агар дар натильи таъкики хамалониба амалюи нольоизи юкумат ошкор гарданд, бо тавсияњо нисбати ин амалю баромад мекунад;
- 3) дар юлатъюи маҳсус оид ба фаъолияти худ ба юкумат ва даъвогар юисбот медињад, дар юлатњое, ки агар тавсияњои он аз ѡониби юкумат ильро нашуда бошанд, ба моќомоти юнгозор мурољиат мекунад. Аксари омбудсменъо юмасола оид ба фаъолияти худ дар назди маќоми юнгозор ва ѥамъият хисбот медињанд.

Чун ќоида, омбудсмен ваколати ёабул намудани ёарорро надорад, чунки ин кор ба ваколати юкумат дохил мешавад. Зери юқимияти умумии омбудсмени бахши ѥамъиятї миќдори зиёди ташкилотъюи юкуматї ёарор доранд. Дар баъзе юлатъю доираи ташкилотъю метавонад васеъ шуда, маќомоти судї, потлitsия ва юарбиро дар бар гирад, юамзамон дар баъзе кишваръо якбора як ё якчанд самтъо имкониопазир аст».

*Сарчашма: буклети иттилоотии Дошишкадаи байналхалќии омбудсмен:
<http://www.law.alberta.ca/centres/oi/>*

*Ниг. Инчунин: мансаби комиссари ваколатдори
Милади муттавањий оид ба юкуќињи инсон. С.19.
Муассисањои милади оид ба мусоидат ва юифзи юкуќињи инсон*

Омбудсмен дар соњаи мудофиа

Омбудсмен дар соњаи мудофиа ъамчун идораи алоњида дар қонунгузории якчанд давлат зери номъюи гуногун пайдо мешавад: омбудсмен дар соњаи мудофиа дар Финляндия, Норвегия, Португалия ва Олмон; комиссари ъарби оид ба шикоятъои хизматчиёни ъарби дар Истроил; омбудсмени Депраратенти мудофиаи миллӣ ва ӯзванањои мусаллањи Канада – дар Канада, омбудсмени ӯзванањои мусаллањ дар Австралия ва ғ.

Блоки № 37

Шарњи фаъолияти омбудсменњо дар баъзе ишварњо

Кишвар	Салоният	Вазифа	Њисоботдињ ва маќом нисбати юзкимияти сиёсӣ
Австралия	Омбудсмен ӯзванањои мусаллањ бо ёарори ъукумат таъин мегардад	Ошкор намудани ъар хотои идоракунӣ дар ӯзванањои мусаллањи Австралия	Њамасола ба вазир хисботро барои пешкаш намудан ба парлумон пешнињод мекунад
Канада	Омбудсмен дар соњаи мудофиа бо ёарори ъукумат таъин мегардад	Барќарор намудани ъукукъои хизмат-чиёни Департаменти мудофиаи миллӣ ва ӯзванањои мусаллањи Канада	Додани ъисбот дар назди Департаменти мудофиаи миллӣ ва ӯзванањои мусаллањи Канада. Њамасола ба вазир хисбот пешнињод мекунад
Норвегия	Омбудсмен дар соњаи мудофиа дар доираи парлумони Норвегия	Њифзи некӯањволии ъар як солдат; дар њалли ниزوњо ва нигонъ доштани фазои боварӣ в шаффофият дар ташкитотъои мудофиавии соњањои гуногун	Тавсияњо, дастурњо ва танқиди муас-сисањои даҳлдори шањрвандиро, ки ба таври ихтиёрӣ аз онъо истифода мекунанд, баён мекунад

Омбудсмен инъикоскундандаи механизми иловагӣ барои амалисозии назорати ъарбиён аз номи шањрвандон ва /ё парлумон мебошад. Вазифаи асосии омбудсмени ъарби – омузиши ёароръои шубъяноки арбитражӣ ё лъиноятъои аз лъониби шахсони масъули хадамоти бехатарӣ, хусусан ъарбиён содиршуда мебошад.

Љерикуни институтсионии омбудсмени ъарби ба низоми сиёсӣ дар ъар кишвар ба таври гуногун сурат мегирад. Омбудсмен метавонад аз лъониби парлумон таъин гашта, ба парлумон ъисботдеъ бошад (Олмон, Швейцария) ё метавонад аз лъониби вазiri мудофиа таъин шавад (Истроил, Канада). Идорањои баъзе омбудсменњо дар Ҷудуди парлумон лъойгир шудаанд (ба монанди комиссари олмонии парлумонии ӯзванањои мусаллањ ниг. Қисмати №38) ё идораи он метавонад берун аз худуди парлумон лъойгир шавад (Швейцария).

Шањрвандон ё хизматчиён, ки нисбати онъо аз лъониби ъарбиён муносабати бад раво дидо шудааст, метавонанд барои оғоз намудани тадќикот ба омбудс-

мен мурольиат кунанд. Гайр аз ин, вакилон метавонанд ба омбудсмен бо хоњиши гузаронидани тадќикоти ъюлатъио беадолатї мурольиат кунад. Аксар, парвандањое, ки омбудсмен баррасї меқунад, бо холї намудан аз вазифа, муваќкаташ дур кардан аз хизмати ънатми ъарбї, гузаронидан (аз рўи хизмат) ва азнатавтиңкунї ъянгоми хизмати ъарбї, лъавоб додан ба сафи захирањо, рухсатї ва лъиноятъио интизомї вобаста аст. Агар омбудсмен ёарор ёабул кунад, ки шикоят сафед карда шудааст, ў метавонад бо тавсияњо баромад кунад, аз лъумла бо ъуќуќи талаб намудани таѓир додан ё аз нав дида баромадани ёарор оид ба парвандаи мазкур.

Омбудсмен ва маҳфият

Бо назардошти хусусияти бахши амният, ба манфиати бехатарии миллї байзе маълумотро ифшо намекунанд. Аксар кишваръо оид ба он ки омбудсмен нисбати парвандањо оид ба маҳфияти миллї чї гуна рафтор кунад, илова ба юнун ёароръио маҳсус ёабул намуданд. Ўатто ъянгоми истифодаи юндишими маҳфияти баланд низ, ба омбудсмен ильозат дода мешавад, ки ъар гуна тањкики лозимиро гузаронад ва ба базањои ъарбї, ъама ъуљъатъио дахлор оид ба ъар масъалаи маҳсус дастрасї дошта бошад. Лекин омбудсмен наметавонад, ки далелъио дар натильи гузаронидани тањкик ба даст омадаро мавриди ошкорбаён ёарор дињад.

Блоки № 38

Ваколатдор оид ба масъалањои ќуввањои мусаллањи (парлумони Олмон)

Солюи 1950-ум ќуввањои мусаллањро аз сари нав таъсис дода, Олмон ба назорати парлумони дилќати маҳсус медод. Барои кафолат додан дар бораи он ки арзишњо бо конститутсије, ки инсонро ъамчун маркази сайёра муайян меқунад, таќвият дода шудаанд, ба сарқонуни Олмон ба таври илова моддаи 45 дохил карда шуд. Мутобиќи он: «... Комиссари парлумони барои он таъин меқунанд, ки ба аъзои ќуввањои мусаллањ риоя шудани ъуќуќъи асосӣ кафолат дода шавад ва борои қўмак расонидан ба бундестаг дар амалисозии назорат». Ўама тағсилот оид ба истифода шудани ин модда бо Конун «Дар бораи комиссари парлумонии ќуввањои мусаллањ» мұкаррар карда шудаанд.

Комиссари палумони шахси бовариноки парлумон (бундестаг) буда, ъамчун узви ъюнимияти юнунгузор метавонад бо супориши бундестаг ё кумита оид ба мудофиа ва ё мувофики вазъият парвандањои маҳсусро омӯхта, аз рўи салоњиди худ ёароръо ёабул кунад.

Мутобиќиан бо юндишими таќсимоти ъюнимият, комиссар вазири мудофиа назорат меқунад. Ў метавонад маълумот ва дастрасиро ба маълумот ва дастрасии тамоми агентињо ва юйатъио тобеъ ба вазорат талаб кунад. Ў метавонад ъар вақт, ъар лўзъу том, идораи асосӣ (штаб-квартира), агентї ёроњбаријати ќуввањои мусаллањ ва муассисањои онъиро бе оғонї боздид ба амал орад. Ў метавонад бо ташабуси худ тањкињо гузаронад, хусусан вақте, шикояти аъзои хадамот, новобаста аз мансаб ва рутбаи онъиро. Њар шахс дар ќуввањои мусаллањ ъуќуќ дорад парвандаи худро бевосита ба баррасии комиссар биёрад, на тавассути муассисањои расмї, ки дар ин юлат ба ў хатари лъазо гирифтган ё таъќиб из сабаби шикояти пешнињоднамудааш таънид мекунад.

Сарчашма: <http://www.bundestag.de/>

Омбудсмен: сарчашмаи боварии баланд дар армия

Њисоботи расмии омбудсменъои ъарабӣ, масалан омбудсмени ъарабии Шветсия (ин мансаб соли 1915 таъсис гардид) аз он шањодат медињад, ки ин мансаб ба воситаи пурӯзввате табдил ёфт барои зиёд кардан боварии мардум ба бахши мудофиа.

Гайр аз ин, омбудсмен хизматчиёни алоњида ва занонро аз муносибати тањќиромез нисбати онъо дар армия ъимоя мекунад. Қайд кардан мумкин аст, ки дастоварди асосии омбудсмен дар бахши амнијат ин баланд бардоштани боварӣ ба бахши ъарабӣ тавассути таъсис додани шаффофиати бисёр дар лъараёни маъмурӣ, бе гунањкорунии табакаи (иерархияи) ъарабӣ ва кам кардан қобилияти ъарабӣ мебошад.

Шумо ъамчун аъзои парламент чӣ кор карда метавонед?

Мансаби омбудсмен

- ▷ Агар дар кишвари Шумо ин мансаб ъоло таъсис наёфта бошад, чорабинињоero фикр карда бароed, ки таъсис додани онро тезонанд.
- ▷ Бо ин сабаб тавсияњо идоракунӣ (меърӯно), маълумот ва таърибаи ба даст омадаро, ки ба сайти: <http://www.ombudsmaninternational.com> муроъиат намуда, ба даст оварда метавонед, дар хотир доред

Омбудсмен дар бахши мудофиа ва амнијат

- ▷ Агар дар кишвари Шумо ин мансаб ъоло таъсис наёфта бошад, чорабинињоero фикр карда бароed, ки таъсис додани онро тезонанд.
- ▷ Аз таърибаи бадастовардаи аксари кишваръю, ки дар онъо омбудсмен оид ба масъалањои мудофиа вузъуд дорад, маълумот гиред.
- ▷ Агар дар кишвари Шумо мансаби омбудсмен оид ба масъалањои мудофиа якчанд муддат бошад, баррасии салоњият, вазифањо, расмиёти умумӣ, аз лъумла хисобот ба парлумон, таъсир, захиранъо ва буъетро дар мӯкоиса бо мансабињои даҳлдор дар кишваръю дигар бо вазъияти мазкур дар бахши амнијат талаб қунед.

Ташриф овардан ба созмонњо ва иншоотњои бахши амният

Моњият

Барои вакilonи парламент пурра шинос шудан бо Бахши амният нињоят муњим аст. Бо маќсади бењтару хубтар дарк кардани бахши амният донишњои назариявї бояд бо таърибаи амалияви мустањкам гарданд. Дар ин лънба ташрифи парламентии иншоотњои бахши амнијатро метавон ъамчун роња ба муколама, боварї ва ъусни тафоњум қабул кард. Чунин ташрифњои вакilonи парламент дар фаъимидани Мушкилоти ъамарӯзи аскарон кўмак мерасонад ва ба ъарбиён нишон медињад, ки роњбарони сиёсӣ дар ъалли чунин мушкилот манфиатдор мебошанд ва фаъолона иштирок мекунанд.

Блоки № 39

Таърибаи Аргентина

Сиёсатмадорон бо маќсади мубодилаи афкор бо ъайати шахсии ъарбиён базаи ъарбӣ ва қисмњои ъарбиро ташриф меоваранд. Ин ташрифот бо иљозати фармондењони ќуввањои мусаллањ амалӣ мегардад ва ин дар навбати худ нобоварӣ ва муносибати беѓаразро паст мекунад. Дарки бентари мушкилоти ъарбӣ дар натиљаи муносибати байни ваклони парламент ва хидматчиёни ъарбӣ ба миён меояд.

*Сарчашма: Пабло Карлос Мартинес.
Реструктуризатсији ќуввањои мусаллањ ва наќши парламент.
Таърибаи Аргентин, <http://www.pdgs.org>*

Дар марказњои боздошт ва ъабсхонањо дастгиршудагон пурра зери назоарт ъастанд. Дар чунин ъолат маҳсусан, юуќуќъои онъо мумкин аст поймол карда шаванд. Бадбахтна, ъодисањои азобу шиканъя додан ва муносибати бад дар ъабсхонањову марказњои боздошт нињоят пањн гардидааст. Мутаносибан чунин муассисањо бояд зери назорати маҳсус қарор гиранд. Усули муфид дар ин масъала ташрифи вакilonи парламент ва коршиносон бо маќсади ошкор намудани ъодисањои муносибати бад ва пешгири намудани вайронкорињои минбаъда ба ъисоб меравад.

Дар блоки № 40 механизмињое оварда шудаанд, ки ъангоми ташриф ба марказҳои боздошт истифода мешаванд ва дар Протоколи иловагӣ ба Конвенсияи СММ дар бораи манъи азоб навишта шудаанд.

*Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии құвваńо мусаллаń –
назорати парламентии сохтори амният, 2003*

Блоки № 40

Протоколи иловагі ба Конвенсияи СММ дар бораи маньи азоб имкониятъоро барои ташриф ба иншоотъои хадамоти амният васеъ мекунад

Моңи декабри соли 2002 Ассамблеяи генералии СММ Протоколи иловагі ба Конвенсияи СММ дар бораи маньи азоб ва дигар муносибат ё лаози бераýмона, гайриинсониї ва таýкимезро тасдиќ намуд. Протоколи мазкур давлатъоро ўйдадор мессозад, ки дар кишваръои худ марказъои боздошт бо маќсади ташрифи мумайизони мустакили ватанию хориў таъсис дийанд. Ба мумайизони мустакили ватанию хориў ильозат дода мешавад, ки баňри кам кардани хатари муносибати бад тавсияю пешниъод кунанд.

Барои гирифтани маълумоти муфассал ба сайти зерин ташриф оваред: unhcr.ch.

Шароитъо барои ташрифи бомуваффаќият

Њольат ба гүфтан нест, ки ташрифи парламенті ба муассисањои хадамоти амният, аз қабили базаи ъарбї, бояд аз тарафи вазорати дахлдор мутобик карда шавад. Ташрифоти гайричашмдошт ва ба мувофиқа оварда нашуда оқибатъои манғі дошта метавонад, чунки чунин ташрифот мумкин аст ъамчун мавъуд набудани боварї ба ъарбиён тафсир карда шавад. Чунин ташрифот ба дуруст амал намудани иншоотъои ъарбї халал мерасонанд. Намояндагони ъизбъои гуногуни сиёсї ба чунин ташрифот бояд ъалб карда шаванд ва ба чунин ташрифот бояд хуб ва ъаматарафа омода бинанд.

Мањудияти чунин ташрифот чунин маънидод карда мешавад, ки комитетъои парламентъо он иншоотъоero, ки фармондењони хадамоти амният нишон медињанд, дида метавонанд.

Чунин ташрифот моњияти мушкилотро ошкор намесозад, лекин ба ъарбиён имкон медињад, ки чунин вазъиятре, маҳсусан дар мавриди талаботын буљетї, ба манфиати худ истифода барад. Чунин ъолатро бо роњи истифодаи се намуди ташрифот дуруст кардан мумкин аст: ташрифоти аз тарафи ъарбиён тавсияшаванда; ташрифоти аз тарафи парламент тавсияшаванда, ки дар бораи он пешакї маълумот доранд; ташрифоти аз тарафи парламент тавсияшуда ва дар муддати кўтоњ амалигашта.

Шумо ъамчун аъзои парламент чї кор карда метавонед?

Қонунгузорі дар бораи ташриф овардан ба иншоотъои хадамоти амният

- ▷ Ба он мувваффаќ гардед, ки ташрифи парламенті ба иншоотъои хадамоти амният (аз он ўумла қонунъое, ки берун аз кишвар қарор доранд) бо қонун пешбинї шуда бошанд.



Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии қувањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амнијат, 2003

- ▷ Нъангоми мављуд набудани ёонун, ки ба вакилони парламент нүкуќи ташриф оварданро таъмин мекарда бошад, аниќ намоед: оё ташрифи иншоотњою хадамоти юарбї аз тарафи вакилони парламентї пешнињод шудааст ё не; маълум намоед, ки дар кадом асос, чї тавр, аз рўи кадом мезъёр ва бо қўмаки кї вакилони парламент интихоб гардида буданд;
- ▷ Эътиимод дошта бошед, ки парламент дар Ѽояш масоили зеринро муайян мекунад:
 - ба кадом иншооти хадамоти амнијат ташриф овардан мумкин аст;
 - чунин ташрифот дар кадом шароит ва бо адом шарт ба амал омада метавонад; оё чунин ташрифот дар лаъзањои гуногун амалї мегардад ё не.
 - таъриба ва мунтазамии ташрифоти парламентї ќисмъои юарбии миллї ва базањо;
- ▷ Боварї пайдо кунед, ки ба парламент ва комитетъои дахлдор нысботи муфассал дар бораи ин ташрифот пешнињод ва ба мунъокима гузонта шудааст.
- ▷ Таъсири ташрифоти амалишударо арзёбї намоед;
- ▷ Аниќ намоед, ки давлати Шумо Конвенсияи СММ дар бораи манъи азоб ва Протоколи иловагиро ба он тасдиќ кардааст ё не.

Узвият дар ъайати парламентие, ки ташрифотро амалї мегардонанд

- ▷ Боварї дошта бошед, ки ъайати парламентї маќсадъои ғаразнок надоранд ва аз намояндагоне, ки дар парламент аксариятро ташкил медиъанд ва аз намояндагони оппозитсия баробар иборат мебошанд.
- ▷ Кўшиш намоед, ки ъангоми интихоби ъайати вакilon (ба қадри имкон) баробарии марду зан риоя карда шавад.

Омодагї ба ташрифот

- ▷ Баъри пешгирии таъсири манғї эътиимод дошта бошед, ки ташрифи парламентї бо вазорати мудофиа ба мувофиқа оварда шудааст.

Нысбот дар назди парламент

- ▷ Боварї дошта бошед, ки ба парламент нысботи муфассал барои мунъокима ба парламент ё кумитаи дахлдор пешнињод карда шудааст.
- ▷ Боварї пайдо намоед, ки ъокимијати салоњиятдори хадамоти амнијат пешакї ба нысбот бо маќсади баён намудани эродъои худ дастарсї дорад.

Таъсириот ва умуумият

- ▷ Боварї пайдо намоед, ки хулосаву таклифъои ъайати вакilon ва қароръои дахлдори парламент амалї мегарданд ва қароръои баррасишуда ва қабулгардида ёонун ёзлон карда мешаванд.

Қисми V

Назорати бахши
амният дар амал:
шароитњои фавқуллода ва амалиёт

Вазъияти фавќулодда

Њолатъо истисноне ба монаңди лъанг, муноқишаи дохилі вә ё дигар навъյои вазъияти фавќулодда ба вұлуд меоянд, ки њанғоми онъю давлат маљбур аст ваколатъо вә механизмъои маҳсусеро барои њалли муноқиша истифода барад. Механизмъои зикргардида набояд ба низоми демократии идорақуні таъсири манғірасонанд.

Лъанг ва баъзе шаклъои вазъияти фавќулодда дахолати њарбі вә дар баъзе њолатъо њатто эълони вазъияти лъангро талаб менамояд. Дар чунин њолатъо құвваńо мусаллаń вә соъна амният бояд дар доираи як қатор принципіо вә кафолатъо, ба монаңди њуќуки байналмилалии гуманитарі амал намуда, инчунин таъти назорати демократі қарор гиранд.

Њуќуки инсонро то дараљаи имконпазир риоя намудан зарур аст. Њуќуќыои асосии инсон бояд поймол нагарданد, чунонки дар тағсире умумии № 29 Кумитаи СММ оид ба њуќуки инсон аз августи соли 2001 вобаста ба моддаи 4 Конвенсияи байналмилалі оид ба њуќуќыои шањрванді вә сиёсї омадааст.

Вазъияти лъанг

Дар моддаи 2.4 Оинномаи СММ омадааст:

«Аъзо Созмон дар муносибатъои байналмилалии худ аз таъдиid бо зўрї ва истифодай он худдорї менамоянд (...).»

Њамин тавр, истифодай құвва бар зидди давлати дигар қатъиян манъ аст. Назорати риоя гардидани маъдудиятъои муќарраргаштаи байналмилалі аз лъониби мақомоти њокимияти ильроия, яке аз вазифаńои парламент мебошад, то ин ки њукуматъо барои таъдиidi истифодай құвва вә бо роњи лъанг њал намудани муноқиша шитоб нақунанд, инчунин дар вақти муноқиша аз доираи ваколатъои худ берун наоянд. Мамлакатъои бетараф (масалан, Швейтсария) умуман аз лъанг њамчун воситай њалли баъссо дар доираи муносибатъои беруні даст қашидаанд. Лъопон дар конститутсияш (аз соли 1946) доштани құвваńо мусаллаńро ба таври возеъ манъ мекунад. Мамлакатъои дигар, ба монаңди Мальористон дар бораи худдорї аз лъанг њамчун воситай њалли муноқишањо миёни мамлакатъо эълон намуданд.

Њанғоми лъанг парламентъо метавонанд ба лъараени қабули қароръо, ақаллан бо се роњ, (бо тартиби камшавии ањамият) лъалб гарданд:

(1) Конститутсия њуќуки мустаќилона эълон карданы лъанг вә сұльро аз лъониби парламент метавонад муќаррар кунад. Њарчанд дар замони њозира амалан ин шарт њамчун фарзия бокі мемонад, зеро лъанг бе огоњі оғоз мейбад ва њодисањо дар њаќиќат мүмкін аст ба парламент имконияти қабули қарори мувофиќро надиňанд.

(2) Конститутсия метавонад аз њокимияти ильроия гирифтани розигии парламентро то аньлом додани ягон намуд амалиёти њарбі вә ё бастани сулъ талаб намояд. Ин муќаррапот ба парламент барои муњокимаи масъалањо оид ба

анљом додани ъама гуна амалиёти мушаххаси ъарбї ва зиёда аз он – ъангоми тальовузи берунї ильзат медињад.

(3) Конститутсия метавонад ба парламент ъуќуќе динад, ки мувофики он ъокимијати иљроја ўњадор аст дар бораи ёарби оид ба анљом додани амалиёт ъарбї бе розиги пешакии парламент онро хабардор намояд. Амалан, аксарияти конститутсияњо ба парламент дар ин бора иттило пешбинї менамоянд.

Вазъяти фавќулодда

Вазъяти фавќулодда ва ё бўйрони миллї доираи васеъи шароитро дар бар меѓирад. Конститутсия ва базаи юнунгузорї доираи муайянни шароитро, ки ъангоми он эълони вазъяти фавќулодда мумкин аст, аз ъульуми мусаллањона, ки ба соҳти конститутсияни ва ъаммияти тањид мекунад, сар карда, то оғатъои табии, хуруъи эпидемия, бўйрони миллии иктисади ве ё бўйрони молияві муайян намояд.

Вазъяти фавќулодда танъо дар ъолатъо истисної ва мутобиќи принципъои даќиќи муайян эълон мешавад, то ин ки принципъои демократияро (ниг. ба блоки №41) зери хатар нағузорад. Муайян намудани чунин ъолатъо истисної аз соҳти конститутсияни ва базаи юнунгузории ъарбї мамлакат вобаста аст. Конститутсия ва базаи юнунгузорї набояд ба ъокимијати иљроја барои эълон намудани вазъяти фавќулодда бо сабабъои сиёсї ильзат динад. Илова бар ин, конститутсия ва юнунъои дахлдор бояд табодулоти ъарбиро ъамчун амали бидуни ќувваи юнуни конститутсияни арзёбї намоянд.

Блоки № 41

Вазъяти фавќулодда: маќсад ва принцип

«Њамаи низомъои юнунгузорї барои аз байн бурдани вазъяти фавќулодда воситаюи маҳсусеро таъмин менамоянд. Аммо ъамагуна безътиної нисбати ъуќуќ, ки барои рафъи бўйрон лозим меояд, мумкин аст танъо муваќқатї бошанд ва маќсади барќарорсозии вазъяти мӯтъадил, инчунин ъимояни ъуќуќъои бештар фундаменталиро доранд (...).»

Принципъои байналмилалї

«Принципъои байналмилалї, ки ба вазъяти фавќулодда дахл доранд, ба таври зайл тавсия мешаванд:

Принципи юнуният мувофиќатро миёни эълони вазъяти фавќулодда ва тадбиръои тасдиқгардида оид ба рафъи он – аз як тараф ва эълони вазъяти фавќулодда ва юнунгузории миллиро аз дигар тараф талаоб мекунад.

Принципи эълон кардан ба зарурати эълони ошкори вазъяти фавќулодда дахл дорад.

Принципи робита ўњадор менамояд, ки ба дигар мамлакати – аъзои иттињоди умумї ба воситаи намояндаи маҳсус дар Созмони Миллали Муттањид дар бораи риояи ъуќуќи инсон ъангоми вазъяти фавќулодда иттило дода шавад.

Принципи муваќқатї ба хусусияти истисноии вазъяти фавќулодда дахлошта мањудияти ѡатмии онро дар ваќт муайян мекунад.

Принципи тањиди маҳсус пешбинї менамояд, ки хатари бўйрон барои ъомеа, имрўз ва фардо воќея ва ногузир аст.



Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии құвваńо мусаллаń – назорати парламентии сохтори амният, 2003

Принципи таносуб мутаносибии сатъи хатари мављуда ва тадбирńо барои рафы он андешидашударо таќозо менамояд.

Принципи устурови пешбини менамояд, ки ńукуќио асоси ба ъель вальъ набояд поймол гардан.

Парламент, ки аз ńукуќи инсон дифор мекунад, бенињоят мұным аст, ки худ қурбони аввалини вазъияти фавќулодда нағардад (сұхан дар бораи имконияти бевосита пароканда намудан ва ё манғы мұваќкятия ваколатъои он, маңдудияти қатыи ваколатъои қонунгузори вә ваколатъо оид ба назорати ńокимияти ильроия меравад). Парламент бояд вазифаю худро чї дар давраи эълон ва чї дар давраи бекор кардани вазъияти фавќулодда ильро намояд (...).

Ба расмият даровардани вазъияти фавќулодда

«(...)Ба расмият даровардани вазъияти фавќулодда бояд тарзе сурат гирад, ки тадбирьои онро тасдиќкунанда (эълон, тасвиб ва м. и.), инчунин тадбирьое, ки байд аз он аньлом дода мешаванд, (манғы мұваќкәти вә маңдуднамои ńукуќио муйайян ва м. и.) бояд лағобѓү мөйеръои ńукуќи башанд ва ńамин гуна мавриди назорат қарор бигиранд (...).

Фаъолияти парламент

«Намагон эътироф менамоянд, ки принципи мустакилият ва баробарии шоханьюи гүногуни ńокимияти давлати қисми таркибии мөйеръои ńукуќи мебошанд. Аз ин рў, қонунгузори аксарияти кишваръои дуне иштироки фаъоли парламентро дар раванди эълон ва ё тасвиби вазъияти фавќулодда аз լъониби ńокимияти ильроия таъмин менамояд. Маќсади принципи мазкур пешгири намудани пайдоиши шароите мебошад, ки зимни он танъо ńокимияти қонунгузор барои қабули чунин қарори мұным масъулият дорад (...)

Муќаррароти қонунгузори оид ба вазъияти фавќулодда

«Таъриба афзалияти эътибори конститутсиони доштани муќаррароти муйайнкунандай вазъияти фавќулоддаро нишон медињад. Қонунгузори аксарияти кишваръо комилан ба ин мутобиќ мебошанд, гарчанде байзан ва ғайримустаким чунин ńолатъо дида мешаванд; «...њангоми ба вуљуд омадани вазъияти фавќулодда ягон сохтори ńукумати ńукуќи ба худ гирифтани вазифаю ńокимияти қонунгузорро надорад». (...)

Сарчашма: иктибос аз матрўзаи ланоби Л. Дестун, намояндаи маҳсуси СММ оид ба ńукуќи инсон ва вазъиятиои фавќулодда дар симпозиум МС дар Будабешт, соли 1993 дар мавзуди «Парламент ва таъмини ńукуќи инсон

Вазъияти фавќулоддаи тўлони

Вазъияти фавќулоддаи тўлкашида, ки муддати якчанд сол ва ё ńятто дањсолањо аз լъониби парламент такроран тамдид мегардад, метавонад боиси вайроншавии мөйеръои ńяётин լъомеаи шањрвандї, инчунин ба вуќў пайвастани чунин ńолате гардад, ки ташкилоти барои таъмини амният масъул метавонанд бе лъазо монданро эъсос намуда, демократияро таъти хатар гузоранд. Ин ба парламент таъсири манғї расонида онро заиф менамояд. Вазъиятиои фавќулодда бемаврид дар он шакле, ки айни ńол дар байзәе кишваръо вуљуд дорад, ба назорати парламентї дар бахши амният, ки дорои ваколатъои васеъ дар фаъолияти худ мебошад, бевосита таънид мекунад.

Шумо њамчун аъзои парламент чї кор карда метавонед?

Конунгузорї оид ба вазъияти фавқулодда

- ▷ Мўътаќид бояд буд, ки дар конститутсия ва конунгузорї шаклъои гуногуни вазъияти фавқулодда муайян гардидааст.
- ▷ Амали вазъияти фавқулодда бояд худ аз худ баъди се ва ё шаш моъ ёатъ гардад, агар мўълати мазкур аз љониби парламент тибќи ёарор бо овоздинї кабулгашта тамдиц наёбад.
- ▷ Барои дар конунгузории миллї доир ба вазъияти фавқулодда таълусум ёфта ни принсипъои байналмилалии конуният, эълон намуда, робита, муваќќатї, таъниди маҳсус ва файрано мусоидат намудан лозим аст.
- ▷ Мўътаќид бояд буд, ки љуќуќи гуманитарї, кафолатъои конститутсионї ва конунгузорї дар соњаи љуќуќи инсон њангоми вазъияти фавқулодда эътиром карда мешаванд.
- ▷ Мўътаќид бояд буд, ки ваколатъои дахлдори ъюкимијати иљроия ва парламент оид ба эълон ва бекор кардан вазъияти фавқулодда дар конститутсия ва конунгузорї даќик ва мукаммал муайян гардидаанд.

Парламент њангоми вазъияти фавқулодда

- ▷ Мўътаќид бошед, ки лёрї намудани вазъияти фавқулодда ваколатъои парламентро оид ба назорат аз болои амалъои ъюкимијати иљроия дар соњаи амният ба таври пурра мањудуд накарда, эътиром нисбати љуќуќи дахлно-пазири инсонро халаадор намесозад.

Таъмини амнияти дохилі

Амнияти дохилі (ва ё лъамъияті) ва тартиботи лъамъияті аз лъузъиёти муњимтарини ъяёти муќаррарии одамон ба ъисоб меравад. Он ба тамоми қишрьюи лъомеа тааллук дошта, бидуни ъель гуна шакльюи поймолсозі (дискриминация) муњольирон ва хориљинъоро, ки дар қаламрави мамлакат қарор доранд, дар бар мегирад. Ин принципінъо набояд аз лъониби пешвоёни сиёсі ва сохторьюи қударті бо маќсадио шахсі ва ё ба манфиати бахши амният ъямчун ташкилоти ъимоятгари лъомеа истифода шаванд.

Омилњои асосии умумі ва хусусиятъои қонунгузорї дар соъзи мазкур

Њамаи низомъюи ъуќуќи дар қонунгузории худ муќарраротеро пешбини менамоянд, ки зимни вазъияти дахлдор ба эълон намудани вазъияти фавқулодда эътиёль нест, аммо дар амал метавонад барои амнияти миллї ва тартиботи лъамъияті хатар эълод намояд.

Қонунгузорї дар соъзи мазкур ба ъокимиияти ильроия ваколатъои маҳсусро voguzor менамояд ва ба андозаи муайян метавонад баъзе ъуќуќъоро мањуд намояд ва баъзан бо маќсади ъимояни дигар ъуќуќъои бунёді, ки ба онъо зимни ъолатъои муайян хатар таъвид мекунад, вайрон намояд ва ин ъам шаръу тавзези даќиқро талаб мекунад.

Ба ъуќуќъое, ки бештар мањуд ва поймол карда мешаванд, ъуќуќ ба озодии иттилоот, ъуќуќи баргузории намоишњо, ъуќуќ ба озодї ва паноњгоњи сиёсі дохил мешаванд. Қонунгузории байналмилалї поймол намудани ъуќуќъои дахлнапазирро ба монанди ъуќуќ ба ъяёт ва ъуќуќ мавриди азобу шиканъя ва ё дигар шакльюи лъазоњои лъисмонї қарор натирифтган, таъќир ва ё муносибати ғайриинсониро манъ намудааст. Аз ъама бештар ъуќуќи муњольирон, журналиствъо, фаъолони сиёсі, ъимоятгарони ъуќуќ, шахсони ба паноњгоњи сиёсі мўйтотъ, инчунин намояндағони ақаллиятъои динї ва миллї поймол мегардад.

Хатарњо

Хатарњои ба қонунгузории соъзи таъмини амнияти дохилі ва тартиботи лъамъияті алоқаманд инъоро дар бар мегиранд:

- ✓ Тавсифи хеле васеъи моњияти хатар, ки барои ба манфиатъои худ шаръу тафсир намудани онъо ба ъокимиияти ильроия имконият медињад;
- ✓ ба ъокимиияти ильроия (тавассути он ба баъзе ташкилотъои соъзи амният) додани ваколатъои фавқулодда ва доимї бидуни назорат ва тавозуни дахлдор, инчунин бидуни мульозоти зарурии маъмурї ва ъуќуќї;

Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ќуввањоу мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

баъзан бо бањонаи нигоњдории амнияти дохилї ва тартиботи лъамъиятї систифода бо маќсади њифзи манфиатъю танъю як ё якчанд ќишири лъомеа, роњбаријати сиёсї ва ё худи соњаи амният ба амал меояд, ки барои он тамоми маљумїи воситањои мањудсозии њуќук ва анљомдињии назорат аз болои амалъю лъомеа мавриди татбиќ ќарор мегиранд.

- ✓ мусаллањсозии политсия – муњофизи тартиботи дохилї ва ќонунгузории миллї – фарќи байни онњоро ба њарбиён – муњофизони амнияти беруниро аз байн мебарад. Ин раванд фавќулодда хатарнок мегардад, вайќе, ки чунин ќуввањо ба таври кофї маблаѓузорї намешаванд ва њамин тариќ гирифтори васвасаи систифода аз њолатъю амният мегардад, ки метавонад ба коррупсия оварда расонад.
- ✓ Хавфи дигари мусаллањшавии ќуввањои политсия дар он аст, ки баъзе шахсони ваколатдор метавонанд политсияро (ва баъзан хадамоти иктишофї ва ташкилотъюи њарбиро) ба њайси восита на барои њифзи амнияти дохилї ва тартиботи лъамъиятї, балки барои назорат ва пахши муҳолифин истифода баранд. Ба ғайр аз ин, истифодаи зиёди ќушунњо метавонад ба сиёсї шудани соњаи њарбї оварда расонад.
- ✓ Боздоштани фаъолияти парламент ва њокимияти судї маҳсусан дар соњањое, ки онњо ваколатъюи иљроия надоранд.

Њамин тариќ, чорањои малбурии барои таъмини амнияти дохилї ва тартиботи лъамъиятї татбиќшуда боиси поймол намудани њуќукї инсон аз лъониби намояндагони хадамоти амниятї мегардад ва дар баъзе њолатъю аз ин амал, амалъю бельазо манфиат мебардоранд. Дар аксар мавридињо бинобар сабабъю зикргардида њуќукїои зайл поймол мегарданд: њуќук ба њаёт; њуќукї мавриди азобу шиканља; муносибати ғайриинсонї ва тањќир ќарор нагирифтан; њуќук ба озодї аз њабси беасос; њуќук ба тафтишоти боадолатона ва суди мустақил, ки мутобики ќонунгузории амалкунанда таъсис ёфтааст; њуќук ба озодии андеша, изњори иродиа ва муттањидшавии лъамъиятї.

Блоки № 42

Пуштибонии амният ва демократия

Тӯли таърихи гузашта ва имрӯз дар бисёр мамлакатъю мутараќкї њукуматъюи авторитарї дар роњи ба сӯи демократия монеа гузашта, демократияро аз тартиботи лъамъиятї ва амнияти шахсї бегона менисобанд. Аммо омор акси ин њолатро ба мо нишон медињад: идоракунии демократии шањрвандї аз лъониби сохториои миллї, ки бояд вазифањои пуштибонї аз амнияти шахсии шањрвандонро анъом динъанд, яке аз манфиатъюи миллии давлат њисобида мешавад. Бидуни ин назорат фаъолияти кафилъюи амнияти шахсї метавонад ба хатари бузурги миллї табдил ёбад. (...)

Сарчашма: Иќтибос аз њисоботи СММ оид ба рушди гуманитарї, 2002, с. 87

Дар ќисмате аз мамлакатъю ќонунгузории маҳсус оид ба њимояи принципъюи демократї муќаррар гардидааст. Масалан, дар Аргентина мутобикии Конун «Оид ба њимояи принципъюи демократия» таъти раќами 23.077, ки аз соли 1984 инљониб амал менамояд, ба Кодекси лъиної таѓирот ворид гардид ва барои амалъю зидди низоми демократї равонагардида лъазои маҳсуси лъиної муќаррар гардид, ба монанди лъазо барои таъсиси ассоциатсияњои ғайриќонунї бо маќсади тањид ба демократия ва ё конститутсия.

Дастгир кардани шахсони барои амнияти дохилї ва тартиботи лъамъияти хавфнок

Тамоми қонунгузорі оид ба таъмини амнияти дохилї ва тартиботи лъамъияти дастгир намудани шахсонеро, ки барои хатар эльод намудан дар ин соња гумонбар мешаванд, пешбині менамояд. Вобаста ба ин ду шакли қонунгузорі амал мекунад:

- ✓ Қонунгузорі, ки дастгир намудани ъама гуна шахсонеро, ки воќеан барои амнияти миллї хатарноканд, пешбині мекунад; ин гуна дастгир карданњо одатан аз лъониби ъокимиияти судї танзим гашта, дар ъолат-ъои маҳсус метавонад танъо аз лъониби ъокимиияти иљроия ба амал бароварда шавад.
- ✓ Қонунгузорі, ки дастгир намудани ъама гуна шахсонеро, ки тибќи хулосаи ъокимиияти ироия метавонист барои амнияти миллї хатар эльод намояд, яъне қонунгузорие, ки ба ъокимиияти иљроия оид ба назорат ва ё пешгирии ъолатъои тибќи хулосаи он барои амнияти миллї хатарнок ваколатъои маҳсусро voguzor менамояд.

Дар бештари мамлакатъои собиќ иттињоди бритониёвӣ шаклъои гуногуни қонунгузорие амал мекунанд, ки ба гурӯњи дуюм тааллӯк доранд. Мутобики қонунгузории мазкур одатан ба ъокимиияти ироия истифодаи ваколатъои фавқулодда оид ба манъи амали як қатор кафолатъои конституцисионї бе розигии пешакии ъокимиияти қонунгузор ва судї дода шудааст. Яке аз масъалањои мұнъим мавриди баъс оид ба ваколатъои ъокимиияти иљроия лъинъати додани ордер (дар сатъи маъниурӣ ва ё вазорат) барои дастгир намудани шахсони барои амнияти миллї хатарнок мебошад. Мұнълати боздошт аз лъониби маќомоти ъокимиияти иљроия муйян карда мешавад. Қонунгузории баъзе кишварњо мављуд будани сохторъоеро пешбині мекунад, ки ваколатъои машваратї ва ё барои аз боздошт озод намудани ваколати ба ъокимиияти иљроия амр намуданро доранд. Ин сохтор метавонад бо ъокимиияти иљроия дар муносибатъои гумон қарор дошта бошад.

Чунин шакли қонунгузорі дар аксари кишварњо аз замони мустамликадорї бокї мондаанд ва амрўз мувофики маќсад будани он таълили васеъро металабад, зеро ваколатъои фавқулоддае, ки қонунгузорі ба ъокимиияти иљроия ва сохторъои құдратї маҳсусан ба полиятия voguzor мекунад, ба риояи ъукуќиои шањрвандї ва сиёси таъсири манғі мерасонанд.

Блоки № 43

Таъриф ъангоми тафсири қонунгузорї, ки оқибатъои вазнин дорад

Агар ъукумат дар соњаи амният ба фишантъои сиёсии худ такя намояд, неруњои амниятті аксанан ба омили асосии хатар барои шањрвандони худ ва кишварњои ъамсоя табдил мейбанд. (.....) Ваќте ки құшунъои дохилии ВКД, политсияи ъарбї ва хадамоти иктишофї ба бозињои сиёсии дохилї լалб метарданд, талош барои беъбүдии назорати хатар қарор мегирад.

Сарчашма: Иктибос аз ъисоботи СММ оид ба руиши ломеа, 2002, с. 87, 92

Шумо ъамчун аъзои парламент чї кор карда метавонед?

Конунгузорї оид ба таъмини амнияти дохилї ва тартиботи ъамъиятї

- ▷ Мўътаќид бояд буд, ки амнияти дохилї ва тартиботи ъамъиятї ба манфиати мардум таъмин мегардад ва он ба сифати асос ва воситаи зулму ситами мардум ва ё таъќибиою сиёсї истифода нагардад.
- ▷ Мўътаќид бояд буд, ки юнисанои муълозотї истифода бурдан ва мусаллањшавии аз ъиад зиёди мақомоти ынифзи ъукуќ лйой надорад.
- ▷ Ҳисоботдинанда будани мақомотро дар назди парламент таъмин намудан ва даќик муйян кардани маънудсозии ваколатъои онъо тибқи конунгузорї.
- ▷ Ниисбати сохторъои қудратї истифода бурданни муълозоти маъмурї ва ъукуќиро дар ъама гуна юлатъои сунистифода аз ваколатъо ва ё қувва таъмин намудан.
- ▷ Кобили қабул будани қонунро дар бораи ынифзи принсипъои демократия таънили намудан.

Назорати парламентї

- ▷ Мўътаќид бояд буд, ки парламент ъамеша масъаларо оид ба амнияти дохилї ва тартиботи ъамъиятї баррасї менамояд ва мутобиқати принсипъои асосии конунгузории амалкунандаро оид ба масъалаюи мазкур месанъяд.
- ▷ Эътимод бояд дошт, ки кумитаи салоњиятдори парламент тамоми чорањоро ва воситањоро барои дарёфти иттилооти даҳлдор қабул менамояд ва назорати самарабаҳшро бо назардошти ѿланбаюи амнияти дохилї ва тартиботи ъамъиятї ањом медињад. Ѝянгоми зарурат андешидани тадбиръо лињати таќвияти қуввањо ва воситањои (бо назардошти экспертиза) барои кумитаюи мазкур имконпазир.
- ▷ Аз рӯи имконият ва ъянгоми зарурат баргузор намудани мұньокимаюи оммавї оид ба масъалаюи мазкур.
- ▷ Барќарор кардани муколамаюи институтї ва мустақил бо ташкилотъои ғайридавлатии бо амнияти дохилї ва тартиботи ъамъиятї алоқаманд ва муйян намудани таъсири тадбиръои қабулшуда барои риояи ъукуќиои конституционї ва озодии инсон.

Терроризм

«Терроризм яке аз хатаръоест, ки давлат бояд шаńрвандони худро аз он ńымоя намояд. Дар баробари ин давлат бояд табдирьое андешад, то ки чорабиниńо ба мұқобили терроризм равонагардида ба восита пинъюн доштан ва сафедкунни ńодисаńоу поймолқунни ńуќұқи инсон табдил наёбанд».

«Дар муносибатъоу дохилї ҳавф аз он иборат аст, ки мо барои таńкими амният саюу күшии намуда, дар нињоят озодиńои асосиро аз даст медињем ва ńамин тарик амнияти умумиамонро на ин ки мустањкам, балки заиf менамоем, ки ин боиси пўсиши киштии демократияи давлат аз дохил мегардад».

Кофи Аннан, Муншии умумии СММ 21 ноября соли 2001

Терроризм яке аз хатаръои дохилї, минтаќави ва байналмилапї ба шумор меравад. Аксуламал ба терроризм хусусияти гуногунлабын дорад (махсусан, бо назардошли он ки терроризм дар бисёр ńолатъю бо лъинояткории муташаккилона алоказаманд аст): аз чораńои қабулнамудаи политсия то фаъолияти хадамоти иктишоғї, аз чорабиниńо дар соъни молия ва технологияи иттилоотї.

Баъди ńодисаńоу 11 сентябри соли 2001 бисёр давлатъо ба таńкими қонунгузории худ дар ин соъяño таваъльўни бештар зоњир менамоянд. Ба ғайр аз ин, ńамкории байниндорї дар сатъи давлатї, хусусан вобаста ба табодули маълумоти иктишоғї ва технологияи иттилоотї мустањкам гардад. Албатта, ин бояд бидуни эъоди ҳавфу хатари поймолсозии ńуќұқи инсон ва озодиńои шаńрвандон сурат гирад.

Дар қарори Шўрои амнияти СММ, ки аз 28 сентябри соли 2001 тасдиќ гардидааст, ба назорати равандъои молиявї диккәти маҳсус дода шудааст. Дар қарори мазкур ањамияти назорати ноњияńои наздисарњадї ва санъиши ńульъатъои тасдиќунанда шахсият, инчунин ńульъатъои сайёňи бо маќсади пешгирии лъойивазкунї ва убури сарњад аз лъониби террористъо ва гурӯйњои террористї зикр гардидааст.

Қарор як идда тавсияњоро дар бораи манъи лъалби одамон ба гурӯйњои террористї, бо силоно ва воситаńои моддї таъмин намудани террористъо дар бар гирифта, роњиою таńкими чораńои эътииётиро бо назардошли ńамкорињою байниндорї дар сатъи давлатї нишон медињад. Қарор огоњ менамояд, ки шахсони дар маблаѓузорї, наќшакашї, тайёри ва ё содир намудани амали террористї ва ё дастирии он иштирокнамуда ба лъабогарї кашида мешаванд ва зиёда аз ин гуна амалъои террористї мутобики қонунгузории миллї ńамчун ńуќұќвайронкунни лъинони лъиддї арзёбї гардида, ба таври дахлдор мавриди мульозот қарор мейбанд. Қарор инчунин ба табодули иттилоот мутобики қонунгузории миллї ва қонунгузории байналмилапї, ба ńамкорї дар соъяńои маъмурї ва судї бо маќсади пешгирии содиршавии амали террористї даъват менамояд. Мутобики қарори мазкур Кумитай Шўро амният таъсис ёфт, ки ба ńайати он ńамаи аъзои Шўро шомил буда, вазифаи он аз назорати ильрои мұкаррапоти қарор иборат аст.

Блоки № 44

**Аксуламали Шўрои амнияти СММ ба ъодисаи
11 сентябри соли 2001**

Шўрои амният (...)

3. Барои иљрои амалъои зайл датьват менамояд:

- a) лъустульёи роњои тезонидан ва самарабаҳши табодули маълумоти фаврї, хусусан вобаста ба амалъо ва љойивазқунии террористъои људогона ва гурӯйњои террорист; нуљъатнои сохта ва қалбак; фиристодани силон, моддаъои тарканда; истифодаи технологияи коммуникатсионӣ аз љониби террористъ; инчунин ҳаҷфи соњои шудани гурӯйњои террористъ ба силони қатли он;
- b) табодули иттилоот мутобикийони байналмиладӣ ва миллӣ, инчунин њамкории маъмурои њуќуќӣ бо маќсади пешгирии содиршавии амалъои террорист;
- b) њамкорӣ маҳсусан тавассути механизмиюи дуљониба ва бисёрлониба бо маќсади пешгири ва пахши њамлаъои террористъ, ќабули чорањои љиддӣ содиршавии чунин амалъо;
- г) аз рӯи имконият њамроњашавии њарчӣ зудтар ба конвенсияиои байналмиладии дахлдор ва протоколъо оид ба мубориза бар зидди терроризм бо назардошти Конвенсия оид ба мубориза бар зидди маблаѓузории терроризм аз 9 декабри соли 1999.
- ғ) таъкими њамкорињо дар ин соња ва татбиќи пурраи конвенсия ва санадъои байналмиладии дахлдор, ки ба терроризм даҳл доранд, инчунин ќарори раќами 1269 (1999) ва 1368 (2001) Шўрои амнияти СММ;
- д) истифода аз вазъи гуреза, пешнињод намудани ин маќом мутобикийи муќаррароти ќонунгузории дохилӣ ва њуќуќи байналмиладӣ андешидани тадбирњо бо назардошти стандартъои байналмиладӣ дар соњаи њуќуќи инсон бо маќсади муайян намудани он ки оё шахсони ба паноњоғо мӯътоль наќшаи амали террористъ доштанд ва ё не, бо онъо њамкорӣ доштанд ё не ва дар содир намудани онъо иштирок доштан ё не;
- е) мутобикийи њуќуќи байналмиладӣ ба иљроқунандагон ва ташкилқунандагони амалъои террористъ ва ё мададрасонъои онъо надодани имконият барои сустифода аз маќоми гуреза ва бо бањонањои сиёсӣ аз супурдани шахсони гумонбаршуда барои иштирок дар амалъои террористъ саркашӣ кардан; (...)

Сарчашма: Қарори Шўрои амнияти СММ 1373, аз 28 сентябри соли 2001

Конвенсияи байналмиладӣ оид ба манъи маблаѓузории фаъолияти террорист, ки 9 декабри соли 1999 аз љониби Ассамблеяи генералии СММ ба тасвиб расидааст, аз тамоми кишварњои аъзои онро имзонауда супоридани шахсони ба маблаѓузории терроризм алоқаманд, ва ќабули тадбирњоро оид ба санъиши ќарордодњои молиявии шубъянок таќозо менамояд. То 2 апрели соли 2002 Конвенсияи мазкурро 132 мамлакати љањон имзо намуда, дар 26 мамлакат раванди тасвиби он ба анъом расидааст, ки онъо иштирокчии он гаштанд. Конвенсия аз соли 2002 ёувваи ќонунӣ пайдо кард.

Таъсири ъодисаи 11 сентябри соли 2001

Барои намояндагони парламент амалӣ намудани назорат аз болои лъараёни љаллу фасли мувозии аз љониби њукумат оид ба мубориза муќобили њамлаъои террористъ ќабулгардида, тарзи муносибате, ки њам амният ва њам њуќуќи инсонро њимоя менамояд, хеле муњим мебошад. Ба ақидаи намояндагони

Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии құвваńо мусаллаń – назорати парламентии сохтори амният, 2003

парламент бояд масъалаńо зайл дар соңаи мубориза бо терроризм ńяллу фасл гарданد: ташакули базаи қонунгозор, лъустулью роњоно нави чорабини-њо оид ба таъмини амният ва мубориза бар зидди терроризм, инчунин лъустулью мувозинат байни амният ва озодињо, ки эңтироми њаматарафаи њуќуќи байналмилалии гуманитарї ва риояи њуќуќио инсонро таъмин менамояд.

Мафњуми терроризм аз нигоњи њуќуќи

То ба имрўз мафњуми аз љониби љомеаи байналмилалї ќабулгардидаи терро-ризм вуљуд надорад. Ва то замоне, ки љомеаи башарї вобаста ба мафњуми умуї ба як хулоси муайян намеянд, терроризмо њамон гунае, ки зуњур наменамояд, ном мебаранд. Мутобики њуќуќи байналмилалї мубориза барои озодии миллї ва мустаќилият аз таъловузи хориљи ин њаќќи ќонунии њар халќ аст ва чунин фаъолият ба амали террористи муносибат надорад. Зиёда аз ин, љомеаи байналмилалї бо Иттињоди байнипарламенті доимо таъкид менамоянд, ки тер-роризм наметавонад бо њель гуна дине, миллате, шакли соҳти давлатї ва ё ро-бита, мадад ва ё бо ин далелњо худро њаќ шуморад. Усули дигари муайянсозии мафњуми терроризм ин тавсифи шаклъои ба худ хоси њамлаи террористї, ки њамеша аз љониби љомеаи байналмилалї мањкум мегарданд: њамлаи берањ-мона дар њама гуна шакл, хусусан ваќте ки одамони бегуноњ зарар мебинанд ва ё дигар шаклъои зўроварї бо иштироки гурўњои миллї ва ё агентъои маҳфи.

Њамлаюи террористї њамчун зўроварии бефоида бар зидди мардумони осоишта, безэньтироми нисбати арзишъои башарї ва кўшиши «шұњратпаратсї» матьнидод мешавад. Мъймулан усульнюо зайл истифода мегардад: рабудани тайёраюи шањрвандї, тарконидани мошинањо, худкушї бо роњи тарконидан, күштори сиёсї ва оммавї. Фаъолияти дуру дарози террористї ба дастирии молиявї, таъминоти доимї бо аслиња ва лавозимоти лъангї ниёз дорад ва аксаран аз љониби шабакаи муташаккили байналмилалї дастирии меёбад. Бисёр ваќт террористњо мавриди мададу пуштибонии давлатъои сеюм қарор мегиранд. Дар блоки №45 омилъои асосии роњои муносиби мубориза бо терроризм оварда шудааст. Дар банди 37 сухан дар бораи зарурати андешидани чорабинињо на танъю ба мұқобили терроризм, балки нисбати рушди ильтимої, сиёсї ва иқтисодии мамлакатъо мераравад, ки наслъюи нави террористъоро тайёр мекунанд.

Блоки № 45

Мубориза ба мұқобили терроризм

34. (...) иштирокдорони конфронс изъюр намуданд, ки мубориза барои озодии миллї ва мустаќилият аз ишғолгарони хориљи њаќќи ќонунуни тибќи санадъои байналмилалии мұкарраргардида мебошад ва фаъолияти мазкур амали террористї ба њисоб намеравад. Иштирокчиёни конфронс таъкид менамоянд, ки бо вуљуди ин њель гуна мубориза наметавонад дурустии њамланои нафратоварро, маҳсусан, агар онъо боиси марти одамони осоишта гардида бошанд ва ё њама гуна шаклъои дигари терроризми муташаккили давлатиро сабит намояд.

37. Иштирокчиёни конфронс зарурати њатмии таќвияти чорабинињо зиддите-рро-ристиро тавасути андешидани тадбирю барои рушди минбаъдаи иқтисодї ва ильтимої, инчунин тањкими демократия таъкид намуданд.

*Сарчашма: Њуљьати ламъастии конфронсси сеюми Иттињоди байнипарламентї
оид ба масъалаюи амниятту њамкорї дар минтақаи Бањри Миёназамин, Валлетта, Малта, ноябр с. 1995*

*Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ёуввањоу мусаллањ –
назорати парламентии сохтори амният, 2003*

Қонунъои мухталифи зидди террористї, масалан, дар Австрия (лоињаи банди 2786 Кодекси лъиної), дар Олмон (банди 129 а Кодекси лъиної) ва дар Канада (моддаи С-36) лъанбањои зериро дар бар мегиранд:

- номгӯи мухтасари ъуќуќвайронкунињое, ки ъамчун амали террористї тас-ниф мешаванд, яъне бефаъолияти ва ё тањид, ки ба куштор оварда расонд, гаравгон гирифтан, ғайриконунї даромадан ба тайёра бо маќсади ғасби он, ташкил намудани таркишъои террористї ва ё маблаѓузории фаъолияти террористї, номгӯи ъуќуќвайронкунињо ба фаъолиятњое истинод меоварад, ки аллакай мутобики қонунъои амалкунанда (қонунъои зиддитеррористии олмон, Австрия ва канада) ғайриконунї ъисобида мешаванд;
- роњбарї ва дастгирии (молиявї ва ё дигар) гурӯњъои террористї низ аз шаклъои фаъолияти ғайриконунї ба шумор меравад (Олмон, Канада ва Австрия);
- муќаррар намудани сабабъои фаъолияти терористї-сиёсї, идеологї ва ё динї (Канада);
- ошкор намудани ниятъои фаъолияти террористї, масалан, тарсу вањм ва тањид ба лъомеа, инчунин, кўшиши маъбуркуни лъомеа ва ё ъукумат барои иљрои фаъолияти муайян ва ё даст кашидан аз иљрои ўњдадорињои муайян (Канада);
- муайян намудани маќсади бевоситаи фаъолияти террористї: боиси марг ва ё расонидани зарари лъисмонї ба одамон шудан дар натильаи зуроварї, ъаёти касеро зери хатар гузоштан, боиси вайроншавї ва ё халалдор кардани фаъолияти хадамот ва ё системањои муњими хусусї ва ё лъамъияти (Канада);
- пешбуруди фаъолият, ки барои муќаррар ва ё барќарор намудани демократия ва ъуќуќи инсон, инчунин ъифзи қонунъои гуманитарї равона гардидааст (Австрия).

Бо назардошли тамоми лъанбањои фаъолияти зиддитеррористї метавон хулоса баровард, ки терроризм бо зуроварї, инчунин расонидани зарар ба шахсони ало-њида ва муассисањо алоќаманд мебошад. Ба ғайр аз ин, дар қонунъо номгӯи мухтасари амалъои ба фаъолияти террористї алоќаманд оварда шудааст. На фаќат содир намудани амали террористї, балки шомил будан ба гурӯњи террористї (ъамчун узв ва ё пешво) низ амали ғайриконунї ъисобида мешавад. Вазифањои назорати парламентиро ба назар гирифта, истифодани даќиќи мафъуми терроризм дар қонунгузории зиддитеррористї таъмин намудан муњим аст. Аз як тараф, роњъои наздишавї ба масъалаи набояд аз ъяд зиёд мањдуд бошанд, зоро ин метавонад аз номгӯй эътиимоли амалъои гурӯњъои зиддитеррористиро сарфи назар намояд, ъарчанд, аз тарафи дигар, вай набояд аз ъяд зиёд васеъ бошад, зоро ин хатари ворид намудани эътирозъюи террористї эълод мекунад.

Ва ин лъо саволи аввал пайдо мешавад: то кадом андоза зўроварї дар лъомеаи демократї дуруст аст? Қонунгузорони кишваръои гуногун ба ин савол посухъюи гуногун медињанд, зоро ъяр лъомеа дар тӯли таърихи дароз мафъуми хоси қонунияти зўровариро ташаккул додааст. Ин саволро андеша намуда, ъяр кас метавонад қонунї будани зўровариро мадди назар орад. Дар сурати лъоиз будани зўроварї вай бояд ба зиддияти хатар, ки ба муќобили он нигаронида шудааст, лъавобгӯ бошад.

Саволи дуюм ин аст, чорабиниňо зиддитеррористті чї гуна бояд мутаносиб карда шаванд. Зикр бояд намуд, ки маќсади қонунъо зиддитеррористті ин кўмак расонидан ба политсия ва сохторъо құдраті барои муборизаи самаранок ба муќобили фъюлияти террористті мебошад. Ин қонунъо набояд барои мањуд сохтани озодии сухан ва муттањид шудан дар ассоциациянои гуногун татбик гарданд, инчунин онъо набояд барои пашш ва ё айбордкунни мухолифини қонунии сиёси истифода бурда шаванд.

Се роњи мубориза ба муќобили терроризм

Сохторъо құдраті мутобиќи се навъи амал барои ńифзи лъомеа ба муќобили терроризм аксуламал нишон дињанд:

- ✓ **чорабиниňо зиддитеррористті:** амалі намудани чорабинињое, ки ба одамон, ńяёти лъамъияті, биною ва инфраструктура зарари камтар мерасонад;
- ✓ **андозањо мубориза бо террор:** пешигрі намудани ńамлаи террористтіо бо роњи ошкорсозии онъо ва роње надодан ба амалиёти онъо;
- ✓ **андозањо оид ба идораи бўյрон:** танзим ва тасбити вазъият (фалокат, ńюлатъои фавқулодда) баъд аз амали террористті.

Таънил нишон медињад, ки қисми зиёди фаъолияти террористті бо инъо алоқаманд аст: (1) бо қонунгузории миллї, ńамоњангсозї, маблағузорї, (2) амнияти дохилї, (3) хорильнио, (4) назорати лъойивазкунї ва назорати саръадї, (5) маблағузорї, (6) ńамкориňои байналмилалї ва (7) хатаръои атомї, биологї ва кимиёї. Ин номгүй ногурраи эътиимолии чорабиниňо зиддитеррористті буда метавонад.

Қонунгузории миллї, ńамоњангсозї ва бульет

- тасдиќи қонунъои нави зиддитеррористті ва ё мутобиќсозии қонунгузории амалкунанда;
- лъудо кардани воситањо иловагї барои баргузории чорабинињои гуногун ва барои сохторъои муайян (барои политсия, марзбонон, хатъои ńавоии миллї, сохторъои масъули тандурустї, ńярбиён);
- бењтар намудани табодули иттилоот миёни хадамоти дохилли амният;
- таъсис додани марказъои масъул барои мураттабсозї ва ńамоњангсозии самтъои гуногуни хадамоти амниятї (политсия, ńярбиён, хадамоти иктишофї, марзбонон) дар сатъои мањаллї ва федералї/миллї;
- фароњам овардани имконият ба шахсони мансабдори хадамоти иктишофї ва маќомоти ńифзи ńукуќ барои дастёбї ба иттилоот оид ба шахсони муайян дар гумрук ва сохторъои андоз.

Амнияти дохилї

- назорати Интернет, гүш кардани телефонъо ва назорати алоқаи факсимиллї (бе огоњсозии муассисањои назораткундана дахлдор, масалан суд дар ин бора);
- аз ширкатъои телекоммуникатсионї талаб кардани ńифзи маълумот дар бораи гуфтукүйои муштариён (масалан то як сол) ва фароњам овардани имконият ба маќомоти ńифзи ńукуќ барои дастрасї ба маълумоти коммуникатсионї;
- бе иттилоъ додан ба гумонбаршудагон дар бораи онъо гирифтани маълумот аз банкъю, провайдеръои Интернет ва барои маъхази электронии маълумот;
- татбиќи системањои лъустульюи компьютерикуонидашуда боз ńям самарарабахш тавассути муттањидсозии якчанд маъхази маълумот ва иттилооти лъамъиятї;

Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии қуввањоу мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

- додани ильозати истифодаи маъхази маълумоти политсия ба шахсони мансабдоре, ки ба ин сохтор мутааллиќ нестанд;
- боздошти шахсон ба мӯълати тӯлоні бо мақсади гирифтани иттилооти бештар;
- созмон додани системаи миллии назорат, масалан, лъорї намудани вараќањои мушаххас.

Хорильињо (муњольирон, гурезањо ва шањрвандони хорилы)

- фароњам овардани имконияти дастрасии хадамоти амниятї ба маъхазъио маълумоти хорильиён;
- назорати шахсони ба гурӯњио мудайяни қавмї мутааллиќ (мансубияти наждї);
- қатъи аз нав диди баромадани парванди судї, агар гуреза барои иштирок дар фаъолияти террористї гумонбар шуда бошад;
- надодани паноњгоњи сиёсї, агар идорањои даҳлдор (вазир) гувоњї динъанд, ки шахси мазкур барои амнияти миллї хатар эълод менамояд;
- њифзи наќши ангуштони муњольирон ва гурезањо (ба мӯълати 10 сол);
- боздошти шахсоне, ки хатарноканд, vale берун кардани онњо аз мамлакат имконпазир аст;
- бењтар намудани тартиби тафтишот њангоми додани раводид: таќвият додани тафтишоти дўстону атрофиёни шахсоне, ки нияти гирифтани раводид ва паногоњи сиёсї доранд.

Назорати аз як чой ба љои дигар гузаштани кўшун ва назорати сарњадї

- пурзур амнудани назорати сарњадї;
- мусаллањгардонии њайати идоракунданда тайёрањои ғайринизомї;
- шинондани дари тирногузар дар њульраи алоњидаи њайати идоракунанда (экипаж);
- љои намудани тафтишоти садфоизаи бағоль дар ъамаи фурӯдгоњо;
- пурра намудани шањодатномањои шахсї/шиносномањо бо тавсифномаи биометрикї;
- таъмини назорати боз ъам пурра дар ќитъањои сусти мудофиа (аѓбањо ва фурӯгоњо);
- расмигир дар бунгоњо гузариш.

Молия

- тафтиши созишномањои молиявї;
- пурзур намудани назорати бонкњо ва муассисањои қарздињї бо мақсади пеш-гирї намудани роњи рабудани пул ва қаллобї; бетаѓир монондани њисобъиои бонкї, ки эътимол бо фаъолияти террористї алоќа дошта бошанд;
- талаб намудан аз ъамаи бонкњо пешнињод намудани маълумот дар бораи ъамаи њисобъо ва дастрасї ба маълумоти бонкии марказї (мубодилаи маълумот дар бораи њисобъиои бонкї), аз он лъумла, сабаби рад кардани бонк дар масомили надодани маълумот дар бораи амалиётъиои бонкї, агар бонк донад ё гумонбар бошад, ки чунин амалиёт бо фаъолияти террористї алоқаманд аст;
- таъсис додани ќисмњо ё сохтори хадамоти молиявї (дар вазорати молия) ё ба он кўмак расонидан.

Њамкории байнамилалї

- пурзур намиудани ъамкории байнамилалї дар доираи амали Ольонсии аврупої оид ба додани ордери ъабс ё зуд экстрадиксия кардани шахс;
- љои намудани муќаррарорти созишномањои байнамилалї дар соњаи мубориза бо терроризм дар қонунгузории миллї;
- густурдани кўшунњои ъарбї дар доираи иттињоди байнамилалї дар Афғонистон;

Иттињьоди байнипарламентї ва назорати демократии ќуввањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

- ба имзо расонидан ва тасдиќ намудани конвенсияњои СММ дар соњаи мубориза бар зидди терроризм;
- мубодилаи иттилоотии байни хадамоти амният дар сатњи байналмилалї;
- решакан кардани сабабињои асосии терроризм, яъне мусоидат намудан ба инкишофи кишварњое, ки террористонро «тайёр» мекунанд.

Тањиди истифодаи яроќињои ядрої, биологї ва кимиёї

- мусоидат намудан ё баланд бардоштани самаранокии марказињои мубориза бар зидди яроќињои қатли ом; ъамоњангсозии саъю кўшиш дар ин соња, тайёр намудан ва лъамъ намудани ваксинањои зарурї (масалан: ваксинаи зиди бемории нағзак);
- баланд бардоштани омодагии муассисањои тандурустї; таъмини тањвили доруворињои зарурї;
- бењтар намудани иншотињои ядрої (масалан: шинондани радаръои барои муаяин кандани тайёрањои хурд, ки дар баландињои паст парвоз мекунанд).

Тавозуни мувофики байни юкуќињои инсон ва амният

Якум, чорањо , ки аз тарафи кишварњо истифода мешаванд, ба истифодаи на муваќкәти, балки дарозмуддат равона гардидаанд. Аз ин рӯ, чорањои зиддитеррористї ягон чизи истисної набуда, як лъузъи маъмулии ъаёти инсон ба ъысоб меравад. Ин дар ъолатињо махсусан зарур аст, ки чунин чорањо ба юкуќињои инсон, ба монанди озодии сухан, узви иттињодъо шудан, юкуќи шахсони алоњида дахл дошта бошанд. Чорабинињо, ки дар вайти вазъияти фавқуллода ё вазъиятињо махсус истифода мешаванд, набояд дар ъаёти маъмулї истифода шаванд.

Дуюм, чорабинињо зиддитеррористї таќсимоти анъанавии ваколатињои маќомоти ъифзи юкуќ ва хадамоти иктишофиро аз байн мебарад. Маќомоти ъифзи юкуќ , ба монанди политсия ва хадамоти иктишофї маќсадињои гуногун доранд. Хадамоти иктишофї маълумоти дахлдорро дар бораи тањидидио имконпазир лъамъ меоранд, политсия бошад, нигоњ доштани қонуният ва тартиботро амалї мегардонад. Одатан, хадамоти иктишофї гумонбаршудагонро дастгир ё зиндон намекунанд, политсия бошад, агар исботи боэътиномиди содиршавии лъиноятро надошта бошад, ба фаъолияти иктишофии пешгирикунанда машӯул намешавад. Бо назардошли идоракуни демократї, хадамоти иктишофї набояд ба «льосусї» нисбати шањрвандони худ лъалб карда шаванд. Таќсимоти ваколатињо торафт мушкилтар мегардад, чунки зарурати мубориза бо терроризм дар кишварњои гуногун бо маъдудияти истифодаи усуљиои иктишоф барои нигоњ доштани тафтишоти дохилии лъиної алоқаманд аст.

Сеюм, мушкилот аз ни борат аст, ки хадамоти иктишофї бе маълумоти пешакї ба маќомти назораткунанда , ба монанди суд, аксар вайти ильозати назорат бурдан аз болои шањрвандони кишвари худ мегиранд. Ин ба вайронкунии лъиддии юкуќињои инсон оварда мерасонад. Ба омбудсмен ва созмонињои ғайридавлатї назорат кардани юкумат ва сохторъои он мушкилтар мегардад, чунки юкумат ва сохторъои он дар бораи фаъолияти назоратї ъабардор кардани омбудсмен ва созмонињои ғайридавлатиро зарур намешуморанд.

Чорум, муњольирион, гурезагон, хорильиён метавонанд объекти чорабинињо оид ба мубориза бар зидди терроризм гарданд. Бар замми ин, хатаре вуљуд дорад, ки чунин чорабинињо ба кашмакашињои гурӯйњои гуногуни этникї ва

ќабилањо оварда мерасонад, ъамчунин онњо меѓерњои ъуќуќиеро, ки баробарии ъамаро дар назди ќонун пешбинї менамоянд, вайрон мекунад.

Гарчанде ъамаи ин чорабинињо барои таъмини пурсамари мубориза бар зидди терроризм муфид бошанд ъам, парламент бояд мувофиқатии онњоро ба принципињо ва меѓерњои ъуќуќијои байналмилалии башарї ва ъуќуќијои инсон маујян намояд. Ба ибораи дигар, амнијати комил на танњо татбиќнашаванда, балки номатлуб аст. Ин факат ба ъокимијати мутлак оварда мерасонад, ки ба консепсияи демократия муҳолиф аст. Аз ин рӯ, ъамаи низоми ќонунгузорї ваколатњои маҳусуси ъокимијати иљроијро мањуд месозанд. Бо назардошти муборизаи мусосир бо терроризм дар назди парламентњо интихоби лъиддї байни озодї ва амнијати меистад. Њамин тариќ, равшан аст, ки муайян намудани тавозуни байни озодї ва амнијат набояд имтиёзи истисноии ъокимијати иљроија бошад ва парламент ъамчун кафили таъмини ъуќуќијои инсон дар назорати ин бањш бояд иштироки бевосита дошта бошад.

Шумо ъамчун аъзои парламент чї кор карда метавонед?

- ▷ Дар мубориза бар зидди терроризм на танњо истифодаи муносибате, ки ба таъмини муњофизат ва амнијати равона гардидааст, балки баррасии терроризм, сабабои асосии он, ба монанди низоњои дохилї ва гайра зарур аст. Дар назар дошта бошад, ки юалли сұлъњүёнаи низоњои минтаќавї ва мусоидат ба муколамаи байни фаръангњо ва ъамдигарфањмї омили асосии пештирии терроризм ба ъисоб меравад.
- ▷ Сабабои асосии низоњои минтаќавї бањсу мунозирањои байни гурӯњои хурди этникї ва динї ба ъисоб мераванд. Дар чунин бањсу мунозирањо мумкин аст кўшунњои мусаллањ истифода шаванд. Аъзои парламентњо аз ъисоби гурӯњои хурди этникї ё динї бояд ба найати комитет оид ба масъалањои мудофиа, иктишоф ва корњои судї шомил бошанд. Барои муњофизати чунин гурӯњю парламентњо бояд комиссияњо ва судњои (трибуналњои) маҳсус таъсис динанд.
- ▷ Боварї дошта бошад, ки давлати шумо узви конвенсияњои дахлдор ва протоколю дар соњаи мубориза бар зидди терроризм, аз он лўмла, Конвенсияи байналмилалии мубориза бар зидди маблағузории террористї аз 9 декабри соли 1999 мебошад. Дар мавридињои зарурї барои таъмини тасдиќ ё узви чунин механизмњо шудан, ъамчунин ёабули ќонунгузории мувофиќ чорањо андешидан зарур аст.
- ▷ Аз болои фаъолияте, ки ба ёабули Конвенсия оид ба мубориза бар зидди терроризм бо истифодаи яроќи ядрої, ъамчунин Конвенсия дар бораи барњам доддани терроризм равона гардидаанд, назорат баред.
- ▷ Бањри ёабули ќонунгузорие, ки подошро ба қурбонињо ъамлањои террористї ъамчун изъори ягонагии миллї пешбинї менамояд, саъю кўшиш намоед.
- ▷ Боварї дошта бошад, ки ќонунгузори зиддитеррористї тавозуни заруриро байни талаботи амнијати ва риояи ъуќуќијои шањрвандон ва ъуќуќијои сиёсӣ нигоњ медорад; таъсири чунин ќонунгузориро ба соњаи дахлдор ошкор намоед; барои амалигардонии он нархи таќрибиро муайян намоед.

Ниг. Тавсияҳо дар блокњои дахлдори бобби 19 – дар бораи таъмини амнијати дохилї ва тартиботи Ѽамъиятї.

Амният ва технология иттилоотӣ: мушкилоти нав ва воситањои ъалли он

Ворид намудани технология нави иттилоотӣ барои таъмини амният кўмак мерасонад, лекин дар баробари ин таъдидъои нави лъиддӣ ба миён меорад. Қарори 1373 Шўрои амнияти СММ (2001) (ниг. блоки №44), ки ба он дар боби гузашта истинод карда шуда буд, аниқ исбот менамояд, ки лъомеаи байналмилалӣ имконияти истифодаи духелаи технологияи иттилоотиро аз сабаби терроризми байналмилалӣ ва хатар ба тамоми лъаъонро дарк менамояд.

Дар давоми ду дањсолаи охир созмонъои байналмилалии туногун ба таънияи усуљое, ки истифодаи технологияи иттилоотиро бо маќсади лъиної ё амале-ро, ки бо амнияти байналмилалӣ, озодӣ ва ъуқуќъои инсон таъдидкунандаро дастгирӣ мекунанд, огоњ мекарда бошад, машгӯл буданд.

Барои таънияи қонунгузорӣ дар соњаи зикргардида ба аъзои парламентъо мълумоти зерин муфид аст.

Лъиноятъои кибернетики

Таърифи мафъуми лъиноят бо истифода аз Интернет то ъюл вуљуд надорад, бо вуљуди ин, ин мафъум одатан нисбат ба лъиноятъо ва сустифодањо дар соњаи технологияи иттилоотӣ, ки намудъои маъмули он шикастани шабакањои компьютерӣ ва таънияи барномањои вирус мебошад, истифода мешавад. Ба он нигоњ накарда, ки танъо дар солъои охир нисбати ин соња шавқу ъавас зиёд гардидаст, мушкилоти лъиноятъои вобаста ба компьютер нав нест. ИН мушкилот бо пайдоиши компьютер ба миён омад. Бартарияњои зиёде, ки аз тарафи Интернет пешнињод мегарданд, аз тарафи лъомеа ъарҷӣ бештар истифода мешаванд. Навигарӣ танъо дар миёси ин мушкилот аст, чунки Интернет торафт машњуру маъмул мегардад. Дар баробари ин истифодаи васеи Интернет барои лъамъшавии мушкилот таконе гардид ва чунин ба назар мерасад, ки рӯзе нест, ки мо дар бораи содиршавии лъиноятъои киберӣ маълумот нагирем.

23 ноябри соли 2001 Шўрои Аврупо Конвенсия дар бораи мубориза зидди лъиноятъои кибернетикуро тасдиқ намуд, ки айни замон дар лъараени тасдиқшавист ва бъяди ба имзо расидан аз тарафи 5 давлат маврид амал қарор мегирад. Аз 5 давлат 3 давлат аъзои Шўрои Аврупо мебошанд (моњи майи соли 2002 конвенсияи мазкурро 29 давлат – аъзои Шўрои Аврупо ва 4 давлате, ки аъзои созмони зикргардида нестанд, имзо карданд). Конвенсия ба эътироф намудани зарурати таънияи сиёсати умумӣ оид ба мубориза зидди лъиноятъое, ки ба муњофизат намудани лъомеа равона гардидаст, асос меёбад, аз он лъумла қабули қонунгузории мувофиқӣ ва амалӣ гардонидани ъамкории байналмилалӣ.

Амнияти системањои иттилоотї

Суръати тези истифодаи системањои иттилоотї дар соњањои гуногун барои ба даст даровардани маќсадњо созмонњои давлатиро бо тањидњои имконпазир ба ташвиш овардааст. Ин, дар навбати худ, ба он оварда расонд, ки Созмони оид ба масъалањои ъамкории иќтисодї ва инкишоф моњи ноябрی соли 1992 дастуруламалъю мұфассалро оид ба масъалањои амнияти системањои иттилоотї тањия намуд. Ин дастуруламал пешбинї менамояд:

- ✓ ба мағнуми тањид ба системањои иттилоотї чукӯр сарфањм рафтан ва тањлил намудани воситањои мубориза бар зидди чунин тањидњо;
- ✓ таъсис додани системаи умумї бо маќсади расонидани кўмак ба масъулин дар бахшњои лъамъиятї ва хусусї дар тањия ва амалигардидан чорањои мувофиқ, таъриба ва механизмъюи амнияти системањои иттилоотї;
- ✓ кўмак расонидан дар ъамкории байни бахшњои лъамъиятї ва хусусї бањи инкишоф ва лъорї намудани чунин чорабинињо ва механизмъю;
- ✓ пурзур намудани боварї ба системањои иттилоотї ва усуљои таъмин ва истифодаи он;
- ✓ кўмак расонидан дар масъалањои ъамкории байналмилалї бањи ба даст овардани амнияти системањои иттилоотї.

Њангоми тасдиќи ин дастуруламалъю Шўрои Созмони оид ба масъалањои ъамкории иќтисодї ва рушд нишон дод, ки дастуруламалъю ба юкуќињои соњибихтиёрии ъукумат соњаи амнияти миллї ва тартиботи лъамъиятї, ки ъама ваќт бо юнунгузории миллї муайян мегарданд, таъсир намерасонад.

Маълумотњои шахсии компьютеркунонидашуда

Моњи декабри соли 1990 Ассамблеяи генералии СММ Дастуруламалъоро оид ба истифодаи маълумотњои шахсии компьютеркунонидашударо тасдиќ намуд. Пеш аз ин, соли 1990 Созмон оид ба масъалањои ъамкории иќтисодї ва рушд дастуруламалъоро дар соњаи ъифзи маълумотњои шахсии характери хусусидошта ва муносибатњои байналмимилалї дар ъамин соњаро тадиќ намуд. Соли 1981 Шўрои Аврупо Конвенсияро оид ба масъалањои ъифзи шањрвандон дар соњаи системањои худкори коркарди маълумотњои шахсї (ниг. блоки №46) тадиќ кард.

Блоки № 46

Конвенсия оид ба масъалањои ъифзи шањрвандон вобаста ба истифодаи «Системаи худкори коркарди маълумотњои шахсї»

«Конвенсияи мазкур аввалин юульлати байналмилалиест, ки шањрвандонро аз сунстифодањо, ки метавонанд лъамъ ва коркарди маълумотњои шахсиро намојндай кунанд, муњофизат менамояд ва ба ба танзим даровардани муносибатњои байналмилалї равона гардидаанд. Ба замми додани кафолат дар масъалаи лъамъ ва коркарди маълумотњои шахсї, он ба коркарди маълумотњои «нозук» оид ба нахожд,



Иттињьоди байнипарламентї ва назорати демократии ќуввањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

Эътиқоди сиёсі, њаёти шањвонї, корњои линої, дар њолати вуљуд надаштани кафолатъюи ќонунин мувофиќ, иљозат намедињад. Конвенсия њамчунин њуќуќи инсонро ба доистанни он, ки оё нисбати ў базаи маълумотъо күшодааст, пешбинї менамояд. Дар њолати зарурї шахс метавонад ин маълумотъоро дуруст созад. Мањудияти њуќуќъо, ки бо конвенсия пешбинї шудааст, њангоми ба миён омадани манфиатъои афзалиятнок (масалан, давлат, амният, мудофиа ва ғ.) имконпазир аст. Конвенсия њамчунин ба фиристодани маълумоти шахсї ба он давлатъое, ки ќонунгузории чунин давлатъо мунъофизати мувофиќро пешбинї намекунад, бâззе мањудиятъо мегузорад».

Сарчаима: сайти Шурои Аврупо, <http://conventions.coe.int>

Шумо њамчун аъзои парламент чї кор карда метавонед?

Ќонунгузорї ва технологияи иттилоотї

- ▷ Боварї њосил намоед, ки дар соњаи технологияи иттилоотї, киберъиноятъо – ќонунгузории мувофиќ вуљуд дорад, ва аз сабаби он ки ин технологияю босуръат меафзоянд, чунин ќонунгузорї мунтазам дида мешаванд ва нав карда мешаванд.
- ▷ Боварї њосил намоед, ки давлати шумо ба њайати конвенсияюи мувофиќи байналмилалї ва минтаќавї шомил аст ва ќонунгузории миллї ва самти сиёсат ба њуљатъюи байналмилалї мутобиќ кунонида шудаанд.
- ▷ Боварї пайдо намоед, ки ќонунгузории дохилий ва сиёсат дар соњаи истифодаи технологияи иттилоотї бо назардошти моњияти нигоњ доштани њуќуќъои инсон ва озодињои асосї тањия гардида буданд ва истифода шуданд.
- ▷ Дар мариди зарурї ба њукумат бо дарҳости парламентї бо маќсади муњокима намудани масъалаюи њалталаб ва андешидани чорањо барои мӯтадил гардонии вазъият мурољиат намоед.

Восита ба захираньюи парламентї

- ▷ Боварї њосил намоед, ки дар назди қумитаи парламентї ё зеркумитаи он вазифа гузашта шудааст, ки доимо ба масъалаи технологияи иттилоотї ва истифодаи он машгул шаванд.
- ▷ Дар њолатъюи зарурї чорањо андешед, то ки чунин қумитањо ё зеркумитањо таъсис дода шаванд ё њамин масъаларо бар души яке аз қумитањои мављуда voguzor намоед.
- ▷ Боварї њосил намоед, ки сохтори паламентии манфиатдор ба қадри кофї ба захиранъо таъмин аст ва бораи иљрои вазифањои гузашташуда мутахассис доранд.
- ▷ Агар ќобили ќабул бошад, пешбинї намоед, то ки бораи гузаронидани гушкунинъои расмї дар ин соњаи фраксияюи ғайрирасмии парламентї таъсис дода шаванд. Гушкунинъои ғайрирасмї, аз рӯи имкон, бояд бо иштироки намояндагони њар ду парламент гузаронида шаванд.

Миссияњои байналмилалии сулњъёна

Дар шароити байналмилалии мављуда сању ќушишњо ќарчї бештар ба ъалли низоњо бо кўмаки воситањое, ки дар ъалли Низомномаи СММ ёқисми VI (ъалли дўстонаи бањсно) ё ёқисми VII (љавоб додан ба тањиди сулњ ва амалњои тальовуз) муайян гардидаанд, равона мегарданд. Ба ин шартњо такя намуда, СММ якчанд концепсия ва муќаррарот (барои муаян намудан ниг. блоки №43), ъамчунин тартиби ташкил ва гузаронидани чунин миссияњо (ниг. блоки № 48 – дар бораи амалиётњои сулњъёнаи СММ ва блоки №50 дар бораи тайёр намудани афсанони сулњоњи СММ) тањия намуд. Вобаста ба инкишофи вазъият дар соњаи амнияти байналмилал давлатњо барои иштирок дар чунин миссияњо лъалб карда мешаванд.

Иштирок дар амалиётњои байналмилалии сулњъёна

БАмалиётњои сулњъёна, амалиётњо оид ба нигоњ доштан ва барќарорсозии сулњ аз иштироки давлатњо – аъзои СММ ва мандати Шурои Аврупо вобаста мебошанд. Давлатњо тез – тез ќушунњои ъарбии худро барои илрои вазифањо ба хорильба бо маќсади барќарорсозии сулњу оромї дар минтаќањои ноором мефиристанд. Кайд кардан зарур аст, ки густурдани ќушунњо бояд мувофики ќоида ва муќарраротти байналмилал гузаронида шаванд. Принципњои муњими ин муќаррарот дар боби 5 муайян гардидаанд, ки ба масъалаи амнияти миллї ва созишномањои байналмилал бахшида шудаанд.

Барои баробар намудани муносибати байни парламент ва ъукумат, хуб мебуд, агар парламент барои иштирок дар раванди ќабули ќарор дар бораи фиристодани ёқисмњои ъарбии ќувањо мусаллањ ба хорильба лъалб карда шавад.

Блоки № 47

Амалиётњои сулњъёна, амалиётњо доир ба нигоњ доштан ва барќарорсозии сулњ: баъзе мағњумњои муфиди СММ

Амалиёти сулњъёна

Амалиётњои сулњъёна маънои истифодаи воситањои дипломатии бовар қуондани тарафйои низоњ дар масъалаи қатъи амалиётњои ланѓи ва оғоз намудани ъалли сулњъёнаи низоњ мебошад. СММ чунин амалиётњоро танњо бо розигии тарафйои низоњ истифода бурда метавонанд. Амамлиётњои сулњъёна, ъаммин тариќ, имконияти истифодаи ќувва ба муќобили душманро бо маќсади қатъи амалиётњои ланѓи хориль мекунад.

Нигоњ доштани сулњ

Аз соли 1948 СММ барои нигоњ доштани сулњу оромї 54 амалиёт гузаронидааст, ки 41 тои онро Шурои амният дар 12 соли охир ташкил кард. Айни замон дар тамоми ланъон



Иттињоди байнипарламентӣ ва назорати демократии ӯзванањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амнијат, 2003

15 амалиётњо оид а нигон доштани сулъ гузаронида шуда истодааст. Аввалан, амалиётњо барои нигон доштани сулъ ӯзмун восита барои ба танзим овардани низоњои байни давлатњо тањия мегардидаанд ва густурдани ӯзмун юарбиро аз як қатор давлатњо зери фаромондении СММ пешбинӣ менамуданд. Айни замон амалиётњо барои нигон доштани сулъ баъри ӯзмун низоњои байнидавлатӣ ва ӯлангњои шањрвандӣ истифода мешаванд. Вазифаи аскарони сулъљӯи СММ (ӯзайати шахсии юарби, политсия ва як қатор шахсони ғайринизомӣ) – нигон доштани тарафњои душман аз ӯлангу низоби минбаъда ва расонидани кӯмак дар гузаронидани гӯфтушунидњои сулъљӯна мебошад.

Ин маъни лорӣ намудани созишинонајои оштӣ, назорати риояи шартномањо оид ба қатъ намудани оташ, таъсиси минтаќањои буферӣ ва ӯзарҷӯи тезтар таъсиси муассисањои сиёсӣ мебошад, ки бо ӯзумат, созмонњои ғайридавлатӣ ва гурӯйњои ањолии мањаллӣ бо маќсад расонидани кӯмак дар рафъ намудани ӯзлатњои фавқуллодаи демобилизатсияи собиќ низомиён ва муттањидгардонии онњо ба ӯзмеи шањрвандӣ, гузаронидани амалиётњо барои тоза кардани заминњо аз минањо, ташкил ва гузаронидани интихобот, ӯзмунин таъмини мустақилона инкишоф ёфтани, кор мекунанд. Давлатњои СММ ӯзшун ва техникии юарбири ихтиёри пешнињоид мекунанд (СММ ӯзванањои мусаллањ ва политсияи шањрвандӣ надорад). Назоратчиёни гузаронидани интихобот ва риояи ӯзкуќињои инсон ӯзмунин дигар шахсони ғайринизомӣ аксаар вакт бо либоси юарби кор мекунанд. «Яроқи» зӯргарини афсарони сулъљӯ ин беѓаразона иљро намудани ӯзрзи худ мебоашд, лекин сулъоварӣ кори нињоят хатарнок аст: аз соли 1948 беш аз 1650 шахсони низомӣ ва ғайринизомӣ, ки зери роњбарии СММ кор мекарданд, фавтидаанд.

Барќарорсозии сулъ

Нангоми гузаронидани амалиёт оид ба барќарорсозии сулъ Шӯрои амнијат ба давлатњои СММ ваколат медињад, ки барои ба даст овардани маќсад аз ӯзмун воситањо истифода барад. Дар ин ӯзлат розигии тарафњо даркор нест. Чунин амалиётњо якчанд маротиба истифода гардидаанд. Мисоли равшан ӯзгир дар халилии Форс, Самали, Руанда, Гаити, Босния ва Герсеговина, Албания ва Тимори Шарқӣ мебошанд. Чунин амалиётњо аз тарафи СММ назорат бурда намешаванд. Баръакс, онњо аз тарафи як давлат ё гурӯйни давлатњо ба монаанди Австралия дар Тимори Шарқӣ (1992) ТШАШ дар Босния ва Герсеговина (1995) ва Косово (1999) ки ТШАШ миссияро роњбарӣ мекард, СММ бошад, барои таъсиси маъмурияти муваққатӣ масъул аст, идора карда мешаванд.

Муќаррапоти Низомномаи СММ оид ба масъалањои нигондории сулъ ва амнијат дар тамоми ӯзмун ба сифати асос барои амалиётњо оид ба нигон доштани сулъ ва барќарорсозии сулъ истифода мешаванд.

Бунёди сулъ

Бунёди сулъ фаъолиятеро пешбинӣ менамояд, ки ба пешнињоид кӯмак дар соҳтмони сулъ баъди низоби равона гардидааст. Чунин амалиётњо ваколатњои нињоят васеъ доранд, ки аз вазифањо оид ба барќарорсозии инфраструктура ва азnavsозии мамлакат бармеояд.

Миссияњои гуманитарӣ

Чунин миссияњо пешнињоид кӯмаки гуманитарӣ дар мавриди ӯзгир, турснагӣ ва оғратњои табиӣ – обхезӣ, гирбод, заминъунбӣ пешбинӣ менамояд. Сохторњо зиёд – ӯзумат, созмонњои ғайридавлатӣ, оълонсињои СММ ӯзшиш мекунанд ба ӯзлатњои фавқулода, ки дар натиљаи он баъзан кӯмаки маводӣ – техникии ӯзванањои мусаллањ ӯзмун роњи ягонаи иљрои барномањои оид ба пешнињоид кӯмак талаб карда мешавад, тез ӯзгир ӯзмун.

Сарчашма : сайти СММ: <http://www.un.org>

Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии құвваńо мусаллаń – назорати парламентті сохтори амният, 2003

Нъамино қайд кардан мүмкін аст, ки лъалб намудан парламент ба раванди фиристоданы қисмъюи њарбі ба манфиати ňукумат ва шањрвандон аст, чунки муњокимаронињо ва овоздињии парламенті ќонуні буданы миссияро таъмин менамояд ва дастирии лъамъиятиро баланд мебардорад.

Иштироки парламент дар равандай ќабули ќарор дар бораи фиристоданы қисмъюи њарбі ба хорилья

Гарчанде фиристоданы қисмъюи њарбі ба хорилья шароити таъдидъи нав ва вазъияти бўйрони байнапарламенти масъалаи муњим мегардад, дар баъзе давлатъю наќши парламент мањудуд аст, дар дигар давлатъю умуман вуљуд надорад, ваќте гап сари иштирок дар миссияюи сулъъёна раванд. Ин њолатро мүмкін аст ва бояд тагири дод бо маќсади таъмини назорати демократии соњаи амният. Вобаста ба ин се вазъиятро метавон ќайд кард ва дар њар кадоме аз он наќши парламент ва иштироки бевоситаи он бо назардошти зарурати роњбарияти мувофиқ бењтар шуда метавонанд.

Тасдики пешакии парламенті ё постфактум (баъд аз вуќойи воеа)

Агар розигии пешаки зарур бошад, құвваńо мусаллаń бе тасдики ќарор аз тарафи парламент ба хорилья фиристода шуда наметавонанд байнин њолате, ки парламент ваколат дорад ин масъаларо муњокима намуда, онро ба овоздињи монад (ИМЖ ва њолате, ки ќабули ќонун, ки сабаб ва ваколати чунин миссияро муайян мекунад, (Швейцария) зарур аст, фарќиятъю вуљуд доранд. Њарду њолат ќонуні будани дахолати гуманитарї ва гузаронидани миссияюи сулъъёнаро талаб мекунанд.

Дар коръои мудофиа ваќт омили муайянкунанда ба њисоб меравад, тартиби парламенті бошад, баъзан тўл мекашад. Аз ин рў, на њама ваќт меъёръю тасдики пешакиро бо осони риоя кардан мүмкін аст. Мањз барои њамин дар аксар ваќт парламент ба њалли масъалаюи фиристоданы қисмъюи њарбі ба хорилья пастфактум, баъди ќабули ќарор лъалб карда мешавад. Масалан, мувофиқи ќарор «дар бораи құвваи њарбі» – и ИМА, конгресс бояд бо пастфактум дар давоми 92 рўз бо њамаи мавридию истифодаи ќонунъю дар хорилья рози шавад. Ин ба њодисањое дахл дорад, ки қушунъю аллакай то тасдики ќарор аз тарафи парламент ба хорилья фиристода шудаанд. Дар Нидерландия моддаи 100 Конститутсия ба њамкории пешакии байнин парламент ва ňукумат њангоми зарурати фиристоданы қушунъю ба хорилья дайват мекунад. Дар баробари ин пешбини карда мешавад, ки ба парламент пешаки маълумоти зарур дар бораи фиристодан ва лъобальокунии қисмъюи њарбии құвваńо мусаллаń барои баркарорсозии сулъ ё кўмак ба њуќуќъю байнапарламента ва тартибот пешнињод карда мешавад: ин њамчунин ба амалиётъю оид ба пешнињоди кўмаки гуманитарї њангоми ба вуљуд омадани низоъи мусаллаń дахл дорад.

Наќши мањудуди парламент дар муњокимаронии масъалаи фиристоданы құвваńои њарбі ба хорилья (наќши мањудуд)

Конститутсия ё ќонунгизори наќши парламентро мањудуд мекунанд. Ба парламент ильозат дода мешавад, ки масъалаи фиристоданы қисмъюи њарбира дар њар њолатио алоњида муњокима кунад, аммо ильозат дода намешавад, ки

Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии ќуввањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амнијат, 2003

ба ёароръо аз тарафи юкимияти иљроия ёабулгардида таѓирот ворид созад. Ба ѓайр аз ин юкуќি надорад, ки оид ба масъалаи зикргардида овоз динъад. Дар ин юлат юкумат танъо парламентро оиди ёабули ёарор хабардор мекунад. Гарчанде парламент оиди ин масъала юкуќи овоздинъи надошта бошад ъам, гузаронидани муњокимаронињо ќонунї будани раванди фиристодани ќушунњоро ба хориль баланд мебардорад.

Дар юолатиње, ки ваколати парламент мањдуд аст, охирин метавонад расман ба тартиби фиристодани ќушунњо ба хориль ъамроњ нашавад. Аммо таърибаи маъмулӣ ба парламент ва юкумат зарурати муқоламањои парламенті ва ѡатто овоздинъиро оид ба ин масъала талаб мекунад.

Парламентъое, ки аз раванди ёабули ёарор мањрум мебошанд (вульуд надоштани наќш)

Парламент юкуќи надорад, ки масъалаи фиристодани ќушунњоро ба хориль муњокима намояд ва розигии парламент умуман даркор нест. Фиристодани ќушунњо ба хориль дар чунин юлат масъалаи сиёсати хорилӣ ба шумор меравад, аз ин рӯ юкуќи ёабули ёарор пурра ба маќомоти юкимияти иљроия мансуб аст. Далели он ки парламент дар раванди ёабули ёарор иштирок намекунад, ёобилияти ўро дар амаликардани назорати гузаронидани амалиёти сулъльёна хеле мањдуд мекунад.

Воситањои дигаре, ки ба парламент дастрас аст

Ҷатто агар парламент аз рафанди ёабули ёарор хориль гардида бошад ё наќши на онќадар муњимро бозад, он метавонад бо 4 усул фишор оварад:

- ✓ Парламент метавонад маљбур созад, ки юкимияти иљроия ба ў оид ба ёарори ба фиристодани ќушунњои ъарбӣ даҳлдор фаъмонад. Агар парламент дар бораи созишинањои байнамилалии аз тарафи юкумат ба имзо расида пурра хабардор нашуда бошад, он ёарори юкуматро зери шубъя гузашта наметавонад.
- ✓ Парламент, ваќте ки ба ў барои баррасӣ таѓирот ба буљет пешнињод мешавад, аз юкимияти иљроия оиди ин масъала ахборот гирад. Ѝянгоми миссияњои сулъльёна ба наќша нагирифташуда ё ногањонӣ парламент метавонад лъудо намудани маблаѓиои иловагиро, ки ба буљети мављуда даҳл нагардида буданд, тасдиќ намояд. Ѝёмин тариќ парламент имкон дорад, ки фикри худро тавассути юкимияти пул изњор намояд (масалан, дар Фаронса).
- ✓ Даҳолати парламент на танъо дар кори муњокимаронӣ ва овоздинъи оид ба фиристодани ќушунњо ба хориль зарур аст. Дар давраи гузаронидани миссияњои сулъльёна аъзои парламент метавонанд масъала гузоранд ё дигар воситањоро истифода бурда аз юкумат дар бораи миссия маълумот гиранд. Дар баробари ин аъзои парламентъо имкон доранд, ки кисмињои ъарбиро дар хориль ташриф оваранд. (ниг. бобби 17).
- ✓ Тобеиятро ба назар гирифта парламент метавонад баъди гузаронидани миссия тафтишоти парламенті гузаронад ва аз юкумат талаб намояд, ки ба миссия сулъ бањо дода, онро ба парламент пешинњод намояд.

Блоки № 48

**Раванди пай дар пайи амалигардонии амалиётњои
сулњъёна тањти роњбарии СММ**

СММ ќуввањо мусаллањи шахсӣ надорад. Нэр як амалиёт бо назардошти талаботи ъюдисањои алоњида бояд ба наќша гирифта шавад, ва ъамма ваќте ки Шўрои амният давлат мекунад, ки амалиёти нав гузаронида шавад, он бояд бејон хотогӣ кор карда шавад.

Шўрои амният, ки аз намояндағони 15 давлат иборат аст, бо амалигардонии амалиёти сулњъёна иљозат медињад ва ваколатњои онро муайян мекунад. Чунки қарорњо 9 овози «тарафдор» ва имконияти гузаштани вето аз тарафи яке аз аъзои доимии Шўрои амнияти СММ-ро пешбинӣ менамоянд (Чин, Фаронса, Россия, Британияи Кабир ва ИМА). Муниши кулл оид ба оѓоз ва ва гузаронидани амалиётњо тафсияњо пешнињод мекунад, ъамчунин дар бораи юлатњои кор ъисобот медињад. Департаменти амалиётњои сулњъёна барои роњбари ъамарӯза, пешнињоди дастурњо ва таъмини ақибгони амалиётњои сулњъёна зери роњбари СММ дар тамоми ёланон маълум аст.

Муниши кулл фармондењи қушунњои ъарбира интихоб мекунад ва ба давлатњои – аъзои СММ мурољиат намуда, аз онњо хоњиш менамояд, ки қушунњои ъарбюї, политсияи шаървандӣ ва дигар ъайати шахсӣ пешнињод намояд. Таъвил, техника, наќлиёт ва таъминӣ маводи техникӣ ба зиммаи давлат иљо – аъзои СММ ё ширкатњои хусусӣ аз рӯи шартнома гузашта мешавад. Ъайати техники ғайринизомӣ аз шахсоне иборат аст, ки ки дар системаи СММ кор мекунанд, ки аз тарафи давлатњо – аъзои СММ фиристода мешаванд, ё ъамчунин аз шахсони алоњида, ки аз ъар давлат ё аз ъисоби ањолии мањалӣ барои иљрои корњои маҳсус интихоб карда шудаанд.

Ваќти даркорӣ барои фиристодани қонунњо барои ъар як амалиёт гуногун аст ва аз ироджай давлатњои иштирокӣ барои лудо карданни қонунњои ъарбӣ барои амалиёти алоњида вобаста аст. Сари ваќт гирифтани захиранои молиявӣ ва воситањои наќлиёти ъавої ъамчунин ба суръати амалигардонии миссия таъсир мерасонад. Масалан, соли 1973 ъайати ќуввањои фавории СММ эшелони дуюм (UNF-II) дар муддати 24 соат ба Шарқи Наздик пардохта шуд. Бо вуљуди ин, барои батъзе миссияњо, ки мандати нињоят душвор доранд, ё дар таъмини маводи техникӣ таќқисӣ мекашанд, ъамчунин ъангоми хатари маҳсус барои ламъ ва партофтани ъамай лузъиёти зарурӣ моњою лозим мешаванд.

Сарчашма : сайти СММ: <http://www.un.org>

Блоки № 49

**Ќоидањои истифодаи ќувва/яроќ дар раванди кори
миссияњои сулњъёна**

Ваќте ки парламент барои фиристодани қисмъои низомӣ ба хориља иљозат медињад, он метавонад ъамчунин сатњи истифода ќувва ва шароити истифодаи ќувваро муайян кунад. Ба ибораи дигар ў метавонад ќоида гузаронидани амалиёти ёланиро муайян созад. Зери мағиуми гузаронидани амалиёти ёланӣ мо мањудияти истифодаи ќувваро дар доираи амалиёти муайян мефањем он бояд барои ъар як ъюдиса алоњида муайян гарда два аз рӯимконият дараљаи максималии истифодаи ќувваро мањуд созад ва ъамзамон ба аксари барои худмуњофизаткунӣ озодии зарурӣ амал карданро иљозат динъад. Қоида истифодаи худмуњофизаткунӣ омили дастгирии солдат ба ъисоб меравад, дар баробари бузургии амалиёти тактика. Онњо бояд талаботъои фаворӣ ва сиёсӣ, ъамчунин ќоидањои байнамилалӣ аз он ѡумла қарори Шўрои амният СММ-ро ба назар гирад.



Иттињоди байнипарламентӣ ва назорати демократии ӯзванањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амнијат, 2003

Қоидањо гузаронидани амалиётњои љанѓ дар худ бояд меърьоеро дар бар гиранд, ки меъери истифодаи ӯзвава барои мањуд кардан ё ќатъ кардани низоњои зарурро дуруст муайян мекунад. Муайян намудани ин қоидањо нисбати истифодаи ӯзвава муайян барои лавоб додан ба зўроварии гуногун имкон медињад, ки ки бо истифода аз ӯзвва шумораи ӯрбонињои бегуноњро кам кунад. Дар чунин маврид қоидањои амалиётњои љанѓ дараљањои зерини истифодаи ӯзвваро пешбинӣ менамояд (аз дараљаи максималӣ то минималӣ):

- танъю барои худмуњофизати ӯшуннью;
- барои худмуњофизаткунни ӯшуннью, муњофизати ањолӣ ва иншоотњои интихобӣ (яъне, беморхонањо, купрукњо ва гайра);
- барои истифодаи ъамаи ӯзванањо ва воситањои зарурӣ барои иљрои вазифањои гузашташуда.

Нъамзамон қоидањои амалиётњои љанѓ бояд маълумотро дар бораи истифодаи яроќи муайян барои гузаронидани амалиётњои маҳсус дар бар гирад – аз амалиёт бе истифодаи яроќ то амалиётњо бо истифодаи таълимоти љангии вазнин, аз он љумла киштињои љанѓ, таёрано ва ракета.

Тайёр намудани хидматчиёни ъарбӣ барои иљрои вазифањо дар доирањои миссияњои сулњъёна

Иштирок дар амалиёти сулњъёна вазифаи маҳсусет барои қисми ъарбӣ ва чунин вазифа ба ғайр аз омодагии маъмӯлӣ, ъамчунин омодагии иловагӣ ва дастурњоро талаб мекунад.

Њангоми иљрои амалиётњо ба қисмњои ъарбӣ донишњои маҳсус оид ба тоза кардан аз минањо, гузаронидани гуфтушунидњо (аз он љумла малакаи миёнаравӣ ва донистани забони ъамон мањал), донистани урфу одати ъамон мањал, дуруст фаънидани ӯнунњои инсон, ъамчунин дониши мукаммали қоида гузаронидани амалиёти љангӣ дар доираи амалиёт муайян даркор мешавад. Нисбати масъалаи охирин қайд кардан зарур аст, ки дар амалиётњои сулњъёна истифодаи ӯзвва одатан мањуд аст, дар баъзе мавридињо бошад, ӯзванањо мусаллањ бо худ ягон яроќ надорад.

Дар масъалаи банаќшагирӣ низ талабот ба омодагии маҳсус зарур аст, чунки ӯшуннњои ӯзванањо мусаллањ ки барои иљрои миссияи сулњъёна љалб карда мешаванд, аксаран аз давлати худ нињоят дур љойигир мешаванд, дар љойњое, ки пештар барои љойигршавӣ имконпазир ъисобида мешуд. Дар чунин шароити ъамлу наќл ва таъмини қисмњои ъарбӣ вазифаи мушкил мегардад, дар баъзе ъолатњо имконияти молиявии баъзе давлатњоро нињоят афзун мегардонад.

Дар охир, дар сатњи фармондењӣ ва ақибгој низ таълимот ва омодагии иловагӣ зарур аст. Аз нуќтаи назари он ки ӯшуннњои бештари давлатњо дар ноњили умумӣ зери фармондењии муттањида амал карда метавонанд, тартиби маъмулии тобеият ва тайириёбии сохтори маќоми идоракунанда меорад, ъамоњангозии байни ӯзванањо мусаллањ гуногун ва созмонњо, ба монанди Иттињодияи байнамиллалӣ Салиби Сурх, ањамияти калон пайдо мекунад.

Дар давраи миссияи сулњъёна СММ фармондењии ӯнунњо на танњо бо ќарори Шўрои амнијат, балки бо шарту шароити қоида истифодаи ӯзвва/яроќ, қоидањои фаврии СММ ва Кодекси рафтори СММ, ъамчунин бо ъамаи меъёрњои маъмурӣ нисбати ӯзванањои бисёрмиллати СММ мањуд карда мешаванд.

Блоки № 50

Омодагии афсарони сулњъёйи СММ

Идоракуни омодагии афсарони сулњъёй, ки дар Департаменти амалиётвои сулњъёна Котиботи СММ таъсис дода шудааст, роњбариятро амалї мегардонад, кўмак ва маълумот ба давлатъои СММ оид ба омодагии ъайати кормандони сулњъёна пешнињод мекунад. Ин қисми ъарбї модуљои машкї ва дигар маводъое, ки барои пањн намудани ба муддати чандин солъюи ламънамудаи таърибаи сулњъёна, дониш ва стандартъои тартиботи фаврї пешнињод гардидааст, кор карда мебарояд. Қисми ъарбї бо коллељои ъарбї, дошишадаюи миллї ва минтаќавии бисёр давлатъо ва миссияњои сулњъёна ъамкорї мекунад. Гурӯни СММ оид ба расонидани кўмак дар давраи машкью ва курсъои маҳсус бо маќсади расонидани кўмак ба давлатъои аъзои СММ дар тањия ва иърои барномањои сулњъёна оид ба гузаронидани машкью таъсис дода шудааст. Кодекс ва низомномањои гуногун бо маќсади расонидани кўмак барои ба даст овардани якрангї дар стандартъои асоси тањия гардидаан.

Сарчашма : сайти СММ: <http://www.un.org>

**Меъёрњо барои фиристодани ќўшунњо бо
миссияњои байналмилалии гуманитарї**

Парламент ва юкумат барои фиристодани қонунњо ба хориља меъёрњо тањия менамоянд. Истифодай меъёрњои аниќ муайянгардида ошкорбаённи раванди қабули қарорњоро баланд мебардорад ва бо ъамин дастгирии ламъиятии амалиётвои сулњъёнаро пурзур мегардонад. Ду намуди критерияњо вульду дорад. Намуди якум бо асосноккунии асоси ва намудњои амалиётњо алоқаманд аст. Категорияи дуюм ба худи миссия, мандати он, сохтори фармондадињ-штабї, давомнокї, намуд ва шаклъои қисмъои ъарбии лъалбшаванда равона гардидааст.

**Шумо ъамчун аъзои парламент чї
кор карда метавонед?**

**Меъёрњои умумие, ки ба таркиб ва намудњои миссияњои сулњъёна
дахл доранд**

- ▷ Боварї юосил намоед, ки парламент ё кумитаи салоњиятдор лъанбањои зайлро назорат мекунад:
- ўъндаорињои байналмилалии давлат;
 - қобили қабул будани роњхат/ қабули ќўшунњо ъамчун қисми миссияи сулњъёна;
 - асосноккунии мантиќї ё сабабъю барои ъама гунна намуди интервенсия (масалан вайрон намудани юкуќъои инсон дар давлати мувофиқ);
 - майл намудани вазифањои асоси барои миссияњои сулњъёна минтаќавї ва лъаёнї;
 - қоидањои асосии истифодай ќувва/яроќ барои хизматчиёни ъарбї дар ъайати миссияњои сулњъёна минтаќавї ва лъаёнї;



Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии құвваńо мусаллаń – назорати парламентии сохтори амният, 2003

- истифодаи пропорсионалии құвваńи ńарбі;
- самаранокии раванди қабули қароръо сиёсі;
- дастирии լамъияті ё танќиди худи Принципи լалб намудани давлатъо ба миссияńо сулњьўёна;
- тартиби арзебіи ва ńамагуна принципію бо назардошти масъалаńо имконпазири լօրі;
- зарурати аз тарафи парламент гирифтани маълумот баъди аньоми миссия бо маќсади таńлили пурра натиљаńо он.

Меъёръои маҳсус барои миссияи муайян сулњьўёна

- ▷ Боварї пайдо намоед, ки парламент ё комитети салоњиятдор лаъзаńои зеринпро назорат мекунад:
- муайян намудани миќёс ва ваколатъои миссияи сулњьўёна;
 - намудъои қисмъои ńарбии լաлбушда;
 - оқибатъои ńарбии миссия;
 - зарурат ва дастраси қисмъои ńарбіи ва техника;
 - тањидъои имконпазирии амалиётъо ва меъёръо барои боздоштани онњо ńангоми зарурат;
 - масъалаńо буљет;
 - լавоби լомеа.

Истифодаи тартиботи парламенті нисбати миссияńо сулњьўёна

- ▷ Боварї пайдо намоед, ки ńангоми зарурат парламент имкон дорад:
- оид ба масъалаńои миссияи сулњьўёна гушкунинъои լамъияті гузаронад;
 - бо маќсади давом додани миссияи сулњьўёна пурсишинома гузаронад;
 - аз болои он назорат барад, ки ńар як корманди миссия, ки дар вайрон намудани ńукуўъои инсон гүмонбар аст, ба լавобгарі кашида шавад.
- ▷ Қайд кардан зарур аст, ки оид ба амалигардонии тартиботи ба гушкунинъои парламенті оид ба миссияńо сулњьўёнаи լօրі дахлдор ба ягон шўъба роњ додан даркор нест.

Қисми VI

Захирањои молиявӣ:

мукаррар намудани назорати самараноки бульетии соњаи амният

АМНИЯТ ВА ЊОКИМИЯТИ ПУЛ

Парламент ва раванди ташаккулёбии бульет дар соњаи амният

Дар тамоми лъяњон мувофики ќонунгузорї ба парламентњо дар тасдиќ ва назорати бульети муайянкардашудаи соњаи амният наќши асосї voguzor карда мешавад, гарчанде дараљаи њавасмандини сиёсї ва имконияти ин наќшро бозидан вобаста аз давлат фарќ мекунад. Аммо дар амал аксар ваќт парламентњо барои амалигардонии таъсири худ имкониятњо кам доранд, амалиётњо онњо бошад, минбаъд ба сабаби маҳфият ва дастнорасии маблаѓу碌окуни муйян дар соњаи амният душвор мегарданд. Анъанаи чандин солњо барќароршудаи бартарият доштани ъокимијати иљроия дар соњаи амният аксар ваќт парламентро нигон медорад. Парламент қариб ъамаи ташаббусњои ба ташаккулёбии бульети соњаи амният дахлдорро ба ихтиёри намояндагони ъокимијати иљроия ва ќуввањои мусаллањ медињад.

Њамин тариќ, аъзои парламентњо набояд ќувва ва наќши бульети миллиро ъамчун воситаи назорат ва испоњоти соњаи амният мувофики талаботи лъомеа қадрдонї кунанд. «Њокимијати пул» метавонад ва бояд барои таъмини истифодаи бењтари маблаѓњо бо тариќе, ки ъисобот дар назари лъомеа пешбинї мекунад, истифода шавад.

Блоки № 51

Бульет: ўзъзи асосии амалигардонии роњбарии демократї

«Бульети миллї ин на танњо юлъяти техникист, ки таносуби фоида ва ҳаролотњои пешбинишударо инъикос менамояд. Ин изњороти муњимтарини сиёсие мебошад, ки аз тарафи ъокимијати иљроия барои соли оянда гузашта тартиб дода шудааст. Он арзишњои асосиро инъикос намуда, самти смёсати миллиро муйян месозад ва нуктаи назари ъукуматро оид ба вазъияти иљтимої – иќтисодии мамлакат нишон медињад. Он изњороти маќсади ъукумат дар соњаи иќтисодиёт ва молия ба ъисоб меравад, ъамчунин бартариятнои иќтисодӣ ва иљтимоиро инъикос мекунад (...). Минбаъд бульет имкон медињад, ки ниятьои ояндаи ъукумат ва комёбонъи гузаштаи он, ъамчунин самараноки фатъолияти ъукумат арзёб гардад».

«Бульет муњимтарин юлъяtest, ки ошкорбайёни, ъисобот додан, пурраѓи ва самаранокии идоракуниро таъмин менамояд. Пешнињоди муфассали ҳаролоти оянда ба парламент ва лъомеа барои муаяин кардани он, ки «пулъо куљо мераванд» имкон медињад, ки ин билохира ошкорбайёниро афзун мегарданд. Ба замми ин, бульет бояд пеш аз он ки ъукумат пулро сарф мекунад ё фоида ба даст меорад, ки ин дар навбати худ вазиронро тобеи парламент ва комитетони он мекунад, аз тарафи парламент тасдиќ карда шавад». «Ошкорбайёни ва ъисоботдиње бояд талаботњои конститутсионї бошанд, маҳсусан агар ин ба раванди ташаккулёбии бульети миллї дахл дошта бошад. Якъю ба ошкорбайёни тамоми ташаккулёбии бульет тобеият мањаки, дили демократия ба ъисоб меравад.

Сарчашма: Њисоботи умумї оид ба натиљањои семинари

Иттињоди байнипарламенттї оид ба наќши парламент дар раванди ташаккулёбии бульет, Найроби, май, 2000c

Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ќуввањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амнијат, 2003

Воќеан парламент ба масъалаи амнијат ва бахши амнијат хангоми 4 марњилаи асосии ташаккулёбии бульет диќкат дода метавонад:

Давраи омодай: дар ин раванд ъюкимијати иљроия ъаљми маблаѓњоро барои эњтиёлоти гуногун муайян мекунад. Дар баробари ин парламент ва аъзои он имкон доранд тавассути механизмио гуногуни расмї ва ғайрирасмї ба ин раванд даҳолат кунанд.

Тасдики бульет: дар ин давра парламент бояд имконият дошта бошад, ки манфиатњои лъамъиятиро, мувофиқатии маблаѓњои дархостшавандаро омӯзад ва муайян намояд ва дар шароитъои муайян метавонад маблаѓњудокунињоро, ки барои бахши амнијат лъудо карда шудаанд, зиёд кунад.

Иљрои бульет ё истифодаи маблаѓњои лъудушуда: дар ин давра парламент харољоти ъукуматро назорат мекунад ва кўшиш мекунад, ки ошкорбаён ва тобеият таъмин бошад (ниг.ба қисми ба ин мушкилот алоқаманд). Дар мавриди ба амал омадани талаботи иловагї ба бульет, парламент назорат ва таълили пурраи онро бо маќсади роњ надодан ба харољоти зиёдатӣ амалӣ мегардонад.

Аудит ё тафтишот: дар ин давра парламент истифодаи маблаѓњои бульетро аз тарафи ъукумат пурра назорат мекунад ва чи тавре ки аз бобъои минбаъда маълум мегардад, ба нишондодъои миёдорӣ ва маълумотъо оид ба вазъияти иљрои бульет такъя мекунад ва барои оянда хулоса мебарорад. Ба замми ин парламент тамоми бульетро давра ба давра ва раванди аудитро бо маќсади таъмини ошкорбаёнӣ, самаранокӣ ва дуруст истифодабарии маблаѓњои таълил менамояд.

Блоки № 52

Барои чї парламент дар таъияи бульет бояд иштироки фаъол дошта бошад?

Барои пешнињоди таклифњои алтернативї намояндагони оппозитсия аз тартиби мұнъокимаронњо дар вакти ташаккулёбии бульет истифода бурда метавонанд.

Аќкалият, ки барои қабули бульет овоз медињанд, яъне ба бульет додани маќоми қонунӣ, бо ин боварии ҳудро ба ъюкимијати иљроия изъор мекунанд, ва таъкид мекунанд, ки маъз боварӣ ва робитаи байни изъорот ва амалигардонии сиёсати омили ъалқунандай интихоби аќкалият ба нысоб меравад.

Назорати иљрои бульет яке аз роњиои мұнъимтарини таъсир расонидан ба сиёсати ъукумат мебошад.

Баъд аз ба имзо расидани санади тафтиши бульет парламент масъулиятро аз ъюкимијати иљро мегирад ва бо ин роњ ба давраи бульет хотима мебахшад.

*Сарчашма: Иктибос аз ысыботи үмумии семинарии
ИП дар мавзӯи: «Парламент дар раванди таълили бульет», Бамако, Мали, ноябр, 2001*

Харољот барои мудофиа

Дар блоки навбатї маблаѓњое инъикос гардидаанд, ки дар минтаќа ва давлат-њои гуногун лъањон бо маќсади мудофиа харољот мегарданд. Дар натиљай анъом ёфтани лъангси сард харољот ба мудофиа камтар шуд, ки ин шањодати он аст, ки бештари давлатњо аз дивидендњои сулъ фоида ба даст меоранд. Аммо баъзе давлатњои Осиё ва Африқо дар давоми ъамин солњо сатњи харољотро ба мудофиа зиёд карданд.

Блоки № 53

**Таносубияти фоизнокии хароъот ба мудофиа ва ММД
дар минтаќањои гуногуни ѡањон ва баъзе мамлакатњо**

	1985	2000	2001
ТШАШ	4.0	2.2	2.2
ИМА	6.5	3.0	3.2
Британияи Кабир	5.2	2.4	2.5
Фаронса	4.0	2.6	2.6
Олмон	3.2	1.6	1.5
Давлатњои Аврупо, ки Аъзои ТШАШ нестанд	4.3	2.8	2.3
ИЛЬСС/Россия	16.1	5.0	4.3
Шарқи Наздик ва Африқои Шимолӣ	11.9	6.7	7.2
Осиёи Миёна ва Марказӣ	4.3	5.2	3.8
Осиёи Шарқӣ ва Австралия	6.4	3.5	3.3
Люпон	1.0	1.0	1.0
Нъавзаи Кариб ва Америкаи Лотинӣ	3.2	1.7	1.7
Африқои ёланубӣ аз Сахара	3.1	3.8	3.4
Эритрея	n.a.	30.0	20.9
Нишондоди миёна	6.7	3.6	3.5

Сарчашима: Тавозуни Ҷаҳон 2002-2003, Лондон

Самаранокии ташаккули бульет дар бахши амният

Њисобу китоб ва ошкороӣ шартъюн лъудонашаванди ташаккули бульети самаранок ба њисоб меравад. Беътарин усули амалӣ кардани ќисобу китоб ин таъмини ошкороӣ ташаккули бульет ба ќисоб меравад. Њисобот ва ошкор-баёни кофӣ бо принсипињо ташаккули самараноки бульет алоқаманд аст:

Ягонағӣ – ќамаи хароъоту даромадњо бояд ба парламент дар шакли юъльъати ягонаи бульетӣ пешнињод гарданд.

Даврият – намояндағони ќокимијати иљроия бояд лъадвали пешнињоди солонаи бульетро барои баррасӣ ба парламент риоя кунанд. Даврият ќамчунин ба зарурати нишон додани ваќте, ки дар давоми он маблаѓињои пулӣ хароъот карда мешаванд, даҳл дорад.

Муайянӣ – индекс ва тавсифи ъаҷар як моддаи хароъот бояд тасавурути аниқро дар бораи он ки ќукумат чӣ тавр маблаѓињоро сарф карданист, дињад. Яъне тавсифи моддањои бульет бояд муайян, хазинањое, ки бо моддањои бульет алоқаманд, на он қадар калон бошанд.

Қонуният – ќамаи хароъот ва фаъолият бояд дар доираи қонун амалӣ гардад.

Дастрасии сохтор – намояндағони ќокимијати иљроия парламентро бояд ба наќшаи хароъотъои таҳминӣ дар шакли қабули қарор ва барои аъзо фаъмо шинос намоянд.

Фарогирї – бульети давлатї бояд ба тамоми лъанбањои гуногуни соњаи амният дахл дошта бошанд ва анљом дода шаванд. Нъамаи харольтоњо бояд ба ъисоб гирифта шаванд, аз он лъумла бульети нъамаи хадамоти амният, яъне бульети қуввањои мусаллањ, дигар қисмъои нъарбї, политсия, иктишоот, нъамчунин созмонъои хусуси нъарбї, ки аз тарафи намояндагони ъюкимиияти илроия киро гирифта мешаванд.

Ошкорбаёйї – нъар як шањрванд (шахсан ё дар нъайати созмон) бояд имкон дошта бошад, ки дар бораи бульет фикру айдаи худро дошта бошад ё онро тартиб динъад. Ин талаб мекунад, ки нъамаи ъульъатъои ба бульет дахлдор барои шањрвандони оддї дастрас бошад ва нъамчунин барои шинос шудан ба он дар қисматъои гуногуни кишвар дастрас бошад (масалан тавассути пешнињоди нусхай он ба китобхонањои мањаллї).

Мутобиќат – байни сиёсати бульет, банаќшагирї, пурра намудани бульет ва харольто маблагъю бояд алоќаи муайян барќарор карда шавад.

Маблаѓью ва натиљањо – тавзењот ба бульет бояд фањмиши онро бо назардошти бузургињои зайл таъмин намояд: а) сарчашмаи лъудо намудани маблаг‘; б) маќсадъое, ки ба он ноил шудан лозим аст; в) натиљањои назарраси наќшањо. Бульет фасење бояд имкон динъад, ки ба бузургињои (мафъумъои) нишондодашуда таѓирот ворид карда шавад.

Принципъои зикргарди дар метавонад нъамчун меъёри сифатї барои тањияи мусосири бульети мувофиќ ъисобид. Дар он давлатъое, ки аъзои парламент дар бораи бахши амният маълумоти нокифоя доранд, онъо наметавонанд дар ваќташ масъалањои иғтимої-иќтисодї ва инкишофро дар давраи тамоми силсилии бульетї бардоранд.

Шароити тањияи бульети зарурї дар бахши амният

Лъузъюи гуногуни тањияи бульети зарурї вулъуд доранд, ки назорати парламентии бахши амниятро таъмин менамоянд. Дар байни онъо муњимтаринашон инъоянд: асоси сарењи конститутсионї – қонунгузорї, арзиши пулъо, интизоми бульетї, бамавќеъ будан ва нъамкорї бо намояндагони лъомеаи шањрвандї.

Базаи сарењи конститутсионї – қонунгузорї

Нъуќуки аъзои парламент ба назорати соњаи амният бояд дар конститутсия ва дигар қонунъои иловагї равшан муайян гарданд. Ба замми ин, парламент метавонад қонунъоеро мавриди амал қарор динъад, ки ваколатъоро барои гирифтани маълумот аз нъкумат муайян мекунад ва чунин ваколатъо мувофиќи қоидањои зикргардида ильро карда шаванд. Назорати парламентии бахши амният тавассути бульет минбаъд бояд ба анъанаи сиёсии парламент ворид гардад, ки зањмати зиёдеро талаб мекунад.

Дар раванди бульет бояд 2 қоидаи асосии ба арзиши пулъо дахлдор истифода шаванд:

- ✓ Таъсирбахшї: ба даст овардани маќсадъои сиёсї («нъамаи корро дуруст анљом додан»);
- ✓ Самараноќї: ба даст овардани маќсади сиёсї бо харольтои камтарин (нъама чизро бо назардошти харольто ильро кардан, яъне сарфакорона).

Блоки № 54

Низоми банаќшагирї, барномасозї ва ташаккули бульет (НББТ)

«(...) Низоми банаќшагирї, барномасозї, ташаккули бульет аввалин маротиба аз тарафи ИМА (авали солъю 1960) барои тањияи бульети мудофиа истифода шуд (имрӯз бештари давлатъю ин низомро истифода мебаранд). (...) Силсила маъмули НББТ аз зинаи ибтидои банаќшагирї, ки дар давраи он чї шароити амният ва чї манфиатъюи мулкї бо маќсади муайян намудани вазифа, њайат ва сохтори құвваńо мусаллаń, тањилил мегарданд, иборат аст. Бо назардошти ин талабот барнома тањия мегардад. Барнома, ки шакли наќшаш кориро дорад, маќсадъои аниќро муайян мекунад, ки ба он ноил шудан даркор аст ва лўзъи њалкунанда пайвасткунанда дар давраи тамоми силсила ба юисоб меравад, чунки он ба тавозуни маќсадъои муайян ва имкониятъюи молияві равона гардидааст. Ба ин маъно НББТБ аз таърибаи лудо намудани бульет ба талабъюи дарҳостшуда фарќ мекунад, ва ба тањияи наќшаву барномањо мувофики маъндудиятъюи молиявии вуљуддошта ва тахминӣ равона гардидааст. Инак, зарур аст то ки тањияи барномањо ба бартариятъю асос ёбанд, яъне бо назардошти он соњањое, ки дар онъю зарурат ба миён меояд. Барои муайян намудани афзалиятнокї низоми арзёбии хатарро истифода бурдан мумкин аст, ки бо ёрии он оқибатъюи имконпазир њангоми ба маќсад нарасидан пешгӯй карда мешаванд. Силсила бо тањилил њолати иљро ба анъом мерасад, ки ба вазорат, аз лўмла, ва ба лъомеа, умуман, имкони муайян намудани дараљаи ба даст овардани маќсад дар охири сол медињад. Йамин тарз ба даст овардани таќсими самараноки захирано имконпазир аст».

*Сарчашма: Кейт Старки ва Энди Ван Мени, Оикоробаён бульети
њароӣ дар Интернет // Матъумот ва амният, 2000, №. 5. – с. 4.*

Мувофики назарияи мусири бульет барои арзёбї намудани самараноки истифодаи маблагъюи бульети мудофиа, харольот бояд бо барнома ва маќсадъю (ниг.блоки 54) муайян гарданд, яъне харольот бояд ба самти сиёsat ва маќсади он мувофиқат кунад (масалан, ба вазифањо дар давраи осоишта, ба монанди тањсилот ва г.). Њамчунин муттањид кардани њамаи харольотъю ба гурӯњьюи функционалӣ зарур аст (ниг.боби навбатї). Ин пешбини менамояд, ки ъюкумат ба парламент бульети њинъиро не, балки пешакиро пешнињод мекунад. Истифодаи барномањо мураттаб барои тањияи бульет, ба монанди НББТБ тањю ба шарте имконпазир аст, ки агар сохторъю құдраті оиди наќшањои худ то он дараѓае, ки ба талаботи маҳфият лъавобгӯ аст, ошкор сухан мекунанд.

Интизоми бульетї

Интизоми бульетї барои њис намудани боварї ба он лозим аст, ки ъюкумат, ки бульетро барои тасдиќ ба парламент пешнињод кардааст, њангоми тањияи он талаботи қонунгузориро риоя намудааст. Парламентъю лъузъюи зерини интизоми бульетиро бояд ба назар гиранд:

- ✓ Таносуби байни бульети њарбї (харольотро ба назар гирифта) ва афзоиши суръати нарҳ;
- ✓ истифодаи меъёр барои назорат ва муайян намудани маъндудиятъю оид ба харольоти зиёdatї ва кам;
- ✓ дар лъараёни иљрои бульет андешидани чорањо бо маќсади пешгирии харольоти кам ва зиёdatї;
- ✓ њангоми харольоти кам ва зиёdatии бульети њарбї маълумот додан ба вазорати молия ва ъюкумат;

- ✓ ќоиданьои лъуброни харольотъо зиёдатии бульети мудофиа: лъуброни хоръоти зиёдатї ба талаботи мудофиа аз ъисоби худи бульети мудофиа ё аз ъисоби моддањои дигари бульети давлатї.

Рояи мўјлат ва даврият

Ба даст овардани самараноки бештари тањия ва истифодаи бульети бахши амният барои тафтишот ва арзёбии пешнињодъо пеш аз пешнињод намудан ба овоздињ ўакти ваќти зиёдеро талаб мекунад. Барои гузаронидани тањили или пурраи тамоми бульети мудофиа ба аъзои парламент аз 45 рӯз то 3 моњ лозим аст.

Пешнињоди маълумоти пурра, даќик ва сариваќтї дар бораи сиёсати бульетии соњаи амният бо сабабъои зерин зарур аст:

- ✓ Ин маълумот барои маълумотдињии минбаъдаи лъомеа ва муњокимаронї лозим аст;
- ✓ Он имконият медињад, ки тарафъои суст, талабот ба гузаронидани ислоњот ва дигар харольоти ъукумат муайян карда шавад;
- ✓ Идоракуни ошкорои бульети соњаи амният тобеияти онро дар назди парламент ва лъомеа бењтар мекунад, ъамчунин боварии лъомеаро ба ъукумат пурзур мегардонад.

Муносибатъои мутаќобила бо намояндагони лъомеаи шањрвандї

Парламент барои банаќшагирии бульет ва арзёбии молиявї ва назорати ин раванд мутахассисонро лъалб карда метавонад: ин маҳсусан дар даврае муғифд аст, ки ваќте тањияи бульет дар соњаи амният шурӯй мешавад, ки на ъама ваќт кори оддию осон аст. Ошкорбаённи раванди тањияи бульет бояд ба озодии маълумоти юнунгузорї асос ёбад.

Омодагї ва соњибиҳтиёри

Хайрият, ки бештари парламентњо соњибиҳтиёрии боз ъам васеъи чї худи аъзои парламентњо ва чї ёрдамчиёнашонро талаб мекунанд ва омодагии мувофики шахсони ба масъалаи бульет машгулро пешбинї менамояд. Бо ин мақсад барои кўмак расонидан ба идораи демократї ва кори самараноки парламентњо Иттињоди байнипарламентї семинаръои минтаќавї ва мањаллї мегузаронад, ки барои аъзои парламентњо ва ёрдамчиёни онњо (ниг. www.ipu.org) равона гардидаанд ва ба наќша гирифтааст, ки дастуръо омода намояд.

Блоки № 55

Љузъи асосии бульети мудофиа: бульети мудофиаи Испания барои соли 2002

Мањсулот ва хидматрасонї

Мањсулоти хўрока;
Таъмини инфраструктура;
Сўзишворї;
Хидмати комуналї; ќувваи барќ, об, телефон ва ғайра;
Пўшоки расмї;



Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии құвваńо мусаллаń – назорати парламентии сохтори амният, 2003

Пул
Наќлиёт
Омодаї
Хидматрасонии тибőй
Дигар харольтюе, ки бо фаъолияти соңаи амният алоќаманд аст
Дигар харольти молияві
Ныисобу китоби маблаѓьюи лъорї
Созмонъои байналмилалї
Сохторъои худмухтор
Дигар ныисобу китоб
Сармоязуринъои асосї
Азnavkunii құвваńо мусаллаń
Хидматрасонии таънзоти њарбї ва техника
Таъќикот ва коркард
Дигар сармоязуринъои асосї
Молия

Сарчашма: Бульети мудофиаи Испания барои соли 2002, Вазорати мудофиаи Испания.

Ошкорбаёнї ва ъисоботдињии бульет дар бахши амният

Ошкорбаёнї ва мағфият

Ошкорбаёнї ъянгоми қабули қарор шарти лъудонашавандай он ъисоб меравад, ки натиљаńои ин қарор ба манфиати лъомеа ва маќсади сиёсї лъавобгү мебошанд. Ошкорбаённи раванди таъния ва истифодаи бульети њарбї ба аъзои парламентъо имкон медињад назоратро самаранок амалї кунанд ва ин дар наўбати худ ба пурзўр намудани боварии лъомеа ба њукумат кўмак мерасонад. Вуљуд надоштани ошкорбаёнї дар соңаи бульети мудофиа аксаран бо воситањои кўннаи таънияи он ва муайянни нокифояи маќсади амният алоќаманд аст. Ин њамчунин бо соњибихтиёрии маънуди мутахассисъои созмонъои миллии аудиторї, суст будани шарту шароитъои конститутсионї оид ба пешнињод намудани маълумот барои тафтишоти лъамъияти дурусти қароръо, њамчунин бо афзалият додан ба мағфияти ъисоботъо алоќаманд аст. Созмонъои аудиторї ва намояндагони ъюкимияти ильроия бояд тарафьюио сустро муайян созанд ва ба он диќкати бештар динъанд (ниг.боби наўбатї).

Блоки № 56

Мамониатъои асосї барои шаффофиати бульети соңаи амният

«Мавъуд набудани шаффофиат ва масъулиятнокї мушкилоти маҳсусро дар он лойњое, ки шахсони масъули интихобии ъюкимияти ильроия оид ба сиёсат ва захираю дар соңаи амният қабул мекунанд, ба миён меорад. Шахсони масъули асосї аз вазорати молия, њамчунин аз дигар сохторъои давлатии ъюкимияти ильроия аксар ваќт аз раванди қабули қарор хориъ карда мешаванд ё қароръо онъю ба инобат гирифта намешаванд. Сохторъои парламентї, наатто онъюе, ки мувофики Сарқонун ваколат доранд, ки назорат баранд, њамчунин ВАУ ва лъомеа шаървандї дар амал одатан бехабар мемонанд»...



Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ёувањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

«Намаи харольот барои хадамоти гуногунии амният – барои њайати шахсӣ фаъолияти фаврӣ, таљњизот – бояд ба буљети онњо дохил карда шаванд. Дар чунин буљетъю њамчунин бояд муайян карда шавад, ки моддаи муайян аз њисоби чӣ маблаѓузорӣ карда мешавад. Аммо булети њарбии бештарӣ давлатъю ба ягон аз ин талаботъю лавобгӯ нест, сохтори дохилии буљет норавшан мемонад, маблаѓи умумии харольот бошад, ки маблаѓъо дигар вазоратъоро дар бар дошта метавонад, - номуайян мемонад. Дар давлатъое, ки фаъолияти гайрибуљетӣ инкишоф ёфтааст, худи њукуматъю аксар вакт маълумоти нодуруст доранд. Аз ин рӯ механизми асосии масъулиятнокӣ ва њисоботдињ – мукоисаи наќшањо ва иљрои њаќиќии буљет – истифода шуда наметавонад. Ба шахсони масъули вазорати мудофиа ва дигар муассисаи њокимияти иљроия зарур аст, ки дар соњаи сиёсати мудофиа, буљет ва фармоишњои мудофиа донишњои маҳсусуњои техники доштта бошанд. Њали мушкилоти соњаи буљет ин њамаи вакт вазифаи сиёсист, ки таѓиротро дар муносабатъои шањрвандӣ – њарбӣ дар доираи наќшањои дарозмудат талаб мекунад»

Сарчашма: Матъруза оид ба инкишофи башарӣ, 2000, с.89-91

Харольоти назоратшаванда ва назоратнашаванда, ки бо амният ва мудофиа алоќаманданд

Барои назорати бахши амният ва донистани роњхат ба харольоти кулли хадамоти амният ва дигар соњањои њукуматӣ, ба парламент зарур аст, ки ба њуљъатъои мувофиқӣ буљетӣ, бо маќсади таъмини беѓаразонаи харольот дастрасӣ дошта бошанд. Ба парламент пешнињод намудани танъо маблаѓъои умумӣ принципи муайяниро вайрон мекунад, ки яке аз принципњои дурусти раванди буљет ба њисоб меравад (ниг.бобоҷои пешин). Дар њолати нокифоя будани маълумот парламент имконият надорад, ки ӯарзи конститутсионии худро адо намояд – амалӣ гардонидани назорат аз болои тањия ва истифодаи буљети мудофиа.

Парламент бояд ба њами њуљъатъои бо буљети њарбӣ алоќаманд дастрасӣ дошта бошад. Дар баъзе давлатъо (масалан, Дания ва Люксембург) ба парламент маълумот оид ба њар як моддаи харольоти буљет пешнињод карда мешавад. Дар дигар давлатъо (ба монанди Фаронса, Гретсия в Полша) кумита оид ба масъалаи мудофиа – ягона сохтори парламент аст, ки ба он оид ба харольоти мудофиа маълумот дода мешавад. Барои идораи дуруст кафолат зарур аст, ки ё комитет (дар мавриди зарурӣ бо даръо пӯшида) ё парламент ба њуљъатъои буљети дастрасӣ доранд ё не. Чунин тартибот нисбати сохторњои дигар, ки барои амнияти давлат масъуланд, маҳсусан ба хадамоти иктишофи истифода бояд гардад.

Тавсифи буљети хадамоти маҳфӣ бояд ба қонунгузорӣ мувофиқат кунад, маҳсусан ба қонун дар бораи озодии иттилоот (ниг. блоки №57.).

Дар рафти муњокимаронињо ва овоздинӣ бо маќсади тасдики буљети соњаи амният озодии парламент бо харольоти зарурӣ (масалан, шартномањо оид ба хариди таљњизоти њарбӣ, ки солњои пеш басташудаанд) ва барномањо иљтимоӣ (масалан, нафаќа ва табобати низомиён) мањудуд аст. Ин маблаѓъо танъо дар доираи наќшањои дарозмуддат таѓир дода мешаванд.

Блоки № 57

Се дараљаи махфиятнокии маълумот ъянгоми тавсифи буъети мудофиа

Азъои парламентъ бояд дар мавъуд будани тавозун байнι зарурати маҳфияти маълумот (њангоми шароитъю маҳсус) дар бораи лудо намудани маблағ ба буъети мудофиа ва нъисботиды (масъулиятнок) боварӣ пайдо намоянд. Яке аз роњою ба даст овардан ин тақсимоти буъетӣ мувофики дараљањои зерини маҳфиятнок буда метавонад:

- ▶ бульети умумии нъарбӣ, ки барои баррасӣ ба парламент пешнињод мешавад;
 - ▶ маълумоти барои истиғфодаи маъндуд дар бораи хароҷоти асосӣ ва фаврӣ, ки аз тарафи зеркумита оид ба масъалаи бульети мудофия ва хароҷоти нъарбӣ мумкин аст тафтиш карда шаванд;
 - ▶ хароҷоте, ки нишонаи олии «маҳфӣ» доранд ва мумкин аст аз тарафи гурӯъи намояндагии аъзои кумитаи аудиторию тафтиш карда шавад. Ин гурӯъ бояд ба маълумоти маҳфӣ мувофиқӣ механизми мӯкарраргардида, қонуни тасдиқгардида дар бораи сирри давлатӣ иъозат дошта бошад.

Сарчашма: Равиндер Парл Сингх. Раванди қабули қарор оид ба ҳариди таъњизоти њарбӣ. Оксфорд.

Ошкорбаёні зидди истифодаи ғайримақсадноки маблағьюи лъамъиятӣ ва коррупсия

Парламентъ дар таъмини истифодай мақсадноки хазинаюъ лъамъияті аз тара-
фи њукумат наќши њалкунанда мебозанд. Тальриба нишон медиňад, ки чунин
көнунвайронкунимъ аксар ваќт нисбати воситаюъ буљеті, ки барои эътиёльоти
соњаи амният бо назардшти талаботи маҳсуси он – маъсалаюъ душвори техникиї
ва талаботи амният дар сатни стратегї – йўло карда мешаванд. Ўйордоранд.

Ошкорбаёні ва тобеяти соъни бульети амният sine qua non- назорати самараноки баҳши амният мебошад. Ошкорбаёні замина барои њисоботдињи аст, ки дар навбати худ асоси идоракунни дуруст ба њисоб мераવад. Њамин тариқ, ду концепсия дар тамоми силсилаи бульет лъои асосиро ишғол мекунанд.

«Агар нокифоягии умумии тобеяят ва ошкорбаёни бульети мудофиа метавонад (...) нисбати ъялъм, қувеа ва маблағъю, ъяльми ъамчунин ниятью қувваю мусаллаға ташвишор бошад, ошкорбаёни калон диккатор ба харольоти ъарбї ъялб мекунад ва имконияти ба миён омадани нобоварї ва нофа-мошнъоро, ки метавонистанд ба низъօ օваранд, кам мекунад».

Сарчашма: Пол Йоръ. Харолъоти юарбӣ дар солъюн 1990: буҷет ва мусикилоти сиёсати молиявӣ дар мамлакатоон тарафкӣёфта. 2002,

Ба юама маълум аст, ки хароъоти нињоят зиёд ба энтиёти юарбӣ ба азнав-таќсимкунии воситањо, ки онъоро мумкин аст барои раффи камбизоатӣ ва инкишофи иљтимоӣ истифода шаванд, оварда мерасонад. Интихобшудагони мардумӣ оиди наќшаи таъмини амнияти лъомеа аз тарафи њокимияти иљроия бояд маълумот дошта бошад, чунки он аз њисоби андозсупорандагон маблағ-гузорӣ мешавад. Истифодай ғайримаќсадноки маблағњо дар давлатъои тараќиё-фтаистода маҳсусан хатарнок аст. Њукумат низ њангоми таъияи баҳши амният фикру ақидаи лъамъиятиро ба назар бояд гирад. Парламент бояд боварӣ пайдо намояд, ки дар бульети мудофиа рушди иќтисодӣ ва талаботи амният мувофиқӣ карда шудааст. Як қатор омилињое вуљуд дорад, ки ба назорати самаранокии парламентии соњаи амният халалрасонида метавонад. Ин омилињо дар блоки навбатӣ пешнињод гардидаанд.

Блоки № 58

**Мушкилоти асосие, ки ба назорати самараноки
истифодаи буљети соњаи амният халал мерасонад**

- ▷ **Набудани базаи конститутсионї.** Мушкилоте вулӯд доранд, ки аз сабаби мавъуд набудани базаи муайяни конститутсионї, ки ба аъзои парламент ваколати амали гардонидани назорати фаъолияти бахши амниятро пешнињод мекунад, ба вулӯд меоянд.
- ▷ **Набудани маълумот.** Набудани баъзаи қонунгузории озодии маълумот, ки бо номукаммалии базаи конститутсионї алоказанд аст, ба ошкор намудани маълумоти маҳфӣ мусоидат мекунад. Нъамин тариқ, номукаммалӣ ва номуайяни базаи қонунгузорӣ ба қӯшишъои парламент дар масъалаи амалигардонии назорат таъсири манғӣ расонида метавонад.
- ▷ **Фаъолияти ғайрибуљетї** ва сарчаашмаи фоидаи бахши амният барои гузаронидани фаъолияти маҳсус (маҳсусан фаъолияти тильоратии ширкатъои нъарбӣ ё хадамоти таъминотї) на ъама вақт ба парламент маълум аст ё ғъатто бо шахсони расмии вазорати мудофиа. Фаъолияти мазкур бояд ба парламент, нъамчунин дигар роъьои маблагузории бахши амният нъисбот динад.
- ▷ **Пинъон намудани харољоти нъарбӣ.** Харољоти бахши амният барои нафаќа, инфраструктура, нақлиёт ва ғайра аксар вақт дар буљети дигар вазоратъо/бахшъо, ба монанди вазорати таъминоти ильтимоӣ, роъи оънан ва ғайра мавъуданд. Чунин таъриба буљети мудофиаро таъриф мекунад ва ба парламент ва ъомеа имкон намедињад, ки харољоти нъакиқии мудофиаро арзёбӣ намоянд.
- ▷ **Суст будани ВАУ.** Бештари кишваръо воситањои ахбори умумии суст доранд (дар назар дошта мешавад норасони салоният ва захирањо), ки пурра ва дуруст нъодисањои бахши амниятро назорат бурда наметавонад, дар натиља, ъомеа аз гирифтани маълумот оид ба фаъолияти интихобкунанҷагон ва бахши амният маърум аст.
- ▷ **Норасони вақт барои тафтиши ъиддӣ.** Ҷӣ тавре, ки дар боло қайд гардида буд, норасони вақт барои тафтиши буљети мудофиа ба самаранокии назорати парламентї таъсири манғӣ расонида метавонад.
- ▷ **Норасони инфраструктура, салоният ва юйати кормандон.** Бештари парламентъо норасони омиљоеро нъис мекунад, то ки ба ъамаи талаботни барои таъмини масъулияти юқимимиати ильроиа дар назди одамон, ки ба онъо он бояд хидмат кунад, лавобогӯ бошад.

Назорати буљет дар давлатъое, ки раванди демократизатсияро мегузаронанд

Мавъли демократї, ки солъои 1990 асри гузашта тамоми Аврупоро гирифта буд, нишон дод, ки инкишофи назариявӣ ва амалии фикри назорати парламентї барои давлатъое, ки роъи демократизатсияро интихоб кардаанд, ањамияти калон дорад. Блоки № 59. имкон медињад, ки ба лъанбањои амалии соњаи буљети мудофиа дар давлатъои Аврупои Ёланбу Шарқӣ аз наздик шинос шавем. Ин давлатъо барои ба даст даровардани ошкорбаёнӣ ва нъисботдињо дар доираи муттањидии системањои сиёсии худ саъю қӯшиши зиёде ба харъ медињанд.

Блоки № 59

Намунаи бульети мудофиа дар бázze кишварњои Аврупои Љанубу Шарќї (то соли 2001)

Албания. Дафтари оид ба идоракунни бульет моњи октябрри соли 2000 таъсис дода шуд. Њуљлатњо дар соњаи сиёсати мудофиа, ки дар он талаботи бахши мудофиа то соли 2008 муайян гардидаанд, ба табъ расиданд. Вазорати мудофиа барои раванди бульет масъул аст.

Болгария. Дар давоми 10 соли охир бульети мудофиа дар Ассамблеи миллӣ муњокима мегардад (парламенти Болгария). Дар натиља Ассамблея оњиста-оњиста имкониятњои худро дар масъалаи назорати бахши амният бентар мекунад.

Хорватия. Бульет аз тарафи ъкумат тањия мегардад ва барои тасдиқ ба парламент пешнињод карда мешавад, баъд дар «Китобчай расмї» чоп карда мешавад. Раванди тањияи бульет аз моњи июл то ноябр тӯл мекашад ва он аз тарафи вазоратњои молия ва амният низ баррасӣ мегарданд. Парламент танњо доир ба маблаги умумии хароъот барои мудофиа қарор қабул мекунад, аммо ваколатдор нест, ки ба сохтори бульет даҳолат кунад.

Љумпурини Македония. Вазорати мудофиа таклифью омода мекунад, ки ба вазорати молия пешнињод мегардад. Дар ин маръила муколама бо дигар вазоратњо барќарор мегардад, ки маќсади он баробар намудани бульет бо имкониятњои давлат мебошад. Баъди ин бульет ба ъкумат пешнињод карда мешавад. Њукумат баъди ворид намудани эзоњот ва иловањо онро ба парламент пешнињод мекунад. Вазири мудофиа бульетро ба Кумита оид ба масъалањои сиёсати дохилї ва мудофиа пешнињод мекунад. Баъди овоздинї лоињаи Фармони президент омода мегардад. Бульет 2,12% аз ММД ташкил медињад.

Руминия. Аз соли 2000 инъониб вазорати мудофиа аз системаи банаќшагирӣ, барномасозӣ ва ташаккули бульет ва арзёбӣ истифода мебарад. Яке аз маќсадњои ин барнома таъмини ошкорбаённи ъамаи намудњои фаъолияти бахши амният мебошад. Ба ъайати парламент якчанд комитетњо шомиланд, ки ба раванди ташаккули бульет Ҷалб мегардаданд: мудофиа, тартиботи ламъияти, бульет, молия ва фаъолияти бонкӣ. Дар вазорати мудофиа ъамчунин департаменти мувоғиќ мавъужд аст, ки Департаменти оид ба алоқа бо парламент ва масъалањои конунгузорӣ, ъамоњантгї ва муносабатњои ламъияти ном дорад. Њуљлати асосӣ дар соњаи банаќшагирии мудофиа дар Интернет љой дода шудааст.

Шумо ъамчун аъзои парламент чї кор карда метавонед?

Бахши амният дар доираи силсилаи бульетї

- ▷ Боварӣ пайдо намоед, ки парламент ба бахши амният дар чор маръилаи асосии силсилаи маъмулии бульетӣ дикќат медињад: тањияи бульет, тасдиқи бульет, илро ва тафтиши хароъот (аудит).



- ▷ Назорат аз тарафи муассисањои мувофиќи аудиторї таъмин карда шавад.
- ▷ Тафтишоти парламент ва дигар муассисањои назоратї бояд маќсадњои сиёсиро бо талаботи буљет ва натиљаи нињої (тафтиши иљрои буљет) бояд пайваст намоянд.

Самаранокии фаъолияти парламент дар таъмини ошкорбаёнї дар соњаи буљети мудофиа

- ▷ Талаб намоед, ки буљет мувофиќи принципњои ташаккули буљет, ки дар ин ќисм тавсиф дода шудааст, тањия гардад.
- ▷ Кӯшиш намоед, ки аз коршиносони мустаќил, ки ба парламент ва шумо кўмак расонида метавонанд, мадад гиред. Онњо метавонанд мансубият ва мувофиқатии харољотро дар соњаи амнијат арзёбї намоянд ва аниқ кунанд, ки пешнињодњо дар шакли кушода пешнињод гардидаанд ё не.
- ▷ Боварї юосил намоед, ки хадамоти амният методњои њозиразамони банаќшагирии молиявї ва тањияи буљетро истифода мебаранд, ки ба парламент иљозат медињад арзёбии ъакиќии харољоти мудофиаро амалї гардонанд ва алоќаи байни маќсад, маблаѓио људокарда ва истифодаи онњоро фанъманд.
- ▷ Ёюлати парламенти худро дар асоси принципњои, ки дар блоки №58 оварда шудаанд, тафтиш намоед ва бо ташаббусъои барои шароити сиёсии шумо мувофиќ бо маќсади бењтар намудани вазъият баромад намоед.

Назорати харольоти миллии бульеті барои амният

Парламент ва нозироти миллі

Масъулияти парламент барои бульет дар соňаи амният дар маръилаи тас-дикшаві ба анъом намерасад. Парламент бояд оид ба назорат ва тафтишот ваколатъо шахсии худро муаяйн намояд бо назардошли он, ки пешнињоди ъисоботъои пурра тафтишшуда лъузъи таркибии раванди демократі ба ъисоб меравад ва раванди аудит бояд ъам тафтишоти нишондодъои миќдорі ва ъам тафтишоти ъюлати иљрои онро дар бар гирад. Ўисобиyo ва ъисоботъои солонаи хадамоти амният сарчашмаи муњум барои аъзои парламентъо барои арзёбии харольот дар соли молиявии лъорі ба ъисоб мераванд.

Вазифаи худро оид ба назорат иљро карда истода, парламент бояд кўмаки институтъои мустақил, муассисаиои миллии аудиторі (баъзан ин аудитори генералї, муассисаи миллии тафтиштоті, идора оид ба масъалаюи бульет ё палатаи ъисоботі буда метавонанд) истифода барад, ки бояд мувофиқи юнунни конституцсионі ъамчун институти мустақили тобеи ъюнимияти иљроия, юнунгизор ё суді набуда, таъсис дода шавад.

Парламент бояд эътимод дошта бошад, ки аудитори генералї:

- ✓ Аз тарафи парламент таъин карда мешавад ва мўълати муаяйни адои хизмат дар ин вазифаро дорад;
- ✓ восита ва захираюи юнунгизор ва амалї барои иљрои мустақили вазифаюи худ дорад;
- ✓ ваколат дорад, ки ба парламент ва комитети бульет дар бораи мушкилоти харольот ъама вакт ъисобот дода мешавад.

Парламент бояд боварї ъосил намояд, ки ильзатномаюи юнуні мавъуданд ва онъо дар ъюлатъои ришвахўрі ва истифодай ғайримаќсадноки захирано аз тарафи шахсони масъул ва сохторъои сиёсӣ истифода мешаванд. Парламент бояд бинад, ки дар мавриди содир намудани хато кадом чорањо андешида мешаванд.

Блоки № 60

Аудитори генералї

«Дар мавриди хато, ки аз тарафи ъюнимияти иљроия, юнунгизор ё суді содир карда мешаванд, аниқ маълум аст, ки аудитор бояд комилан мустақил бошад. Вай барои иљрои вазифаюи худ, ки аз се маръила иборат аст, захираюи зарурӣ дошта бошад:



Назорати молиявї

Аудитор бояд дурустї, рост будан ва пурра иљро намудани корњои молиявиро аз тарафи маќомоти љокимијати иљроиа ва муассисањо ламъиятї тафтиш намояд. Вай бояд боварї ъосил намояд ки њамаи амалиётњои молиявї мувофики нуљлатњои роњбарикунанда дар бораи истифодай хазинањои ламъиятї амалї гардидаанд. Аудитор љамчунин бояд вазифаи назорати таќсимкунандагони хазинањои ламъиятиро амалї гардонад, ки онњо бояд барои воситањои пулие, ки дар ихтиерї онњо њастанд дар мавриди аз вазифа рафтан ё озод шудан аз иљрои ўњадоринњои худ, лъавобгў бошанд. Дар мавриди тасарруфи ғайриконун ё коррупсия аудитор бояд дар бораи ин ба љокимијати судї маълумот динъад.

Назорати мувофиќатї ба ќонун

Аудитор бояд мувофиќатии њамаи ќарољот ва фоидаи ламъиятиро ба маќомоте, ки соњаи фаъолияти бульетиро ба танзим медарорад, тафтиш намояд.

Таъмини истифодай дурусти ќамаи хазинањои ламъиятї

Дар замони мо вазифаи аудитор аз таъмини истифодай дурусти хазинањои ламъиятї дар асоси метъёрњои зерин иборат аст:

- i) **Арзиши пул:** таъмини истифодай маблаѓњои лъудошуда мувофиќи нишон-додњои чї миќдорї ва чї сифатї;
- ii) **Таъсирабхашї:** мувофиќатии маќсадњои гузашташуда ба вазифањои иљрошуда;
- iii) **Самаранокї:** муайин намудани иситфодай дурусти захирањо барои ба даст овардани натиљањо.

Чунин тафтишот бо ташабуси аудитор ё бо дарҳости парламент гузаронида мешавад.

Сарчашма: Иктибос аз маърӯзаи сеесинари Иттињоди байнинпарламентї оид ба маълаљањои парламент ва наќши он дар раванди таънијаи бульет, Бамако, Мали, ноябр, 2001

Назорати аудитории бульети соњаи амнијат дар амал

Дар амал барои парламент назорати бульети соњаи амнијат раванди мушкил аст. Вай таънили натиљањои тафтиши соњањое, ки бевосита ё бавосита ба амнијат дахл доранд, дар бар мегирад: савдо, саноат, алоќа, созишномањои молиявї. Мушкилоти асосї барќарорсозии алоќаи байни соњањои фаъолияте мебошанд, ки ба ќам дахл надоранд.

Вазоратњое, ки чун анъана нисбати бахши амнијат асосї ба ќисоб мераванд – мудофиа, корњои дохилї, сиёсати саноат, алоќа, молия – бояд мунтазам ба парламент маърӯзаи муфассал дар бораи харољоти маблаѓњои лъудошуда пешнињод намоянд. Тартиби аз тарафи парламент истифодашуда дар бар мегирад: ќисоботњои солонаи департаментњо, аз тарафи кумитањои парламентї таънил намудани ќар як созишномаи молиявї, тафтишоти солонаи ќисобињои ќар як вазорат, муњокимаранињои парламентї оид ба ќар як вазорат ва муассисањо.

Раванди аудиторї бояд ба парламент имконияти арзёбї намудани силсилаи бульетиро аз рӯи меъёрњои зерин таъмин намояд: ќонуният, муносибати дуруст дар истифодай маблаѓњои лъудошуда ва самаранокии ба даст овардани маќсадњои муаяйн.

Блоки № 61

Наќши Идораи аудитории миллии Британияи Кабир дар назорати парламентии баҳши амният

Идораи аудитории миллии Британияи Кабир њамчун сохтори мустаќил соли 1983 таъсис дода шудааст ва аз тарафи аудитории генералі идора карда мешавад ва ба парламент дар бораи њарољоти њукуматі њисобот медињад. Идораи мазкур назорати молиявиро назорат мекунад ва дар бораи мувофиқатии истифодай маблаѓьюои пулі њисобот медињад.

▷ **Аудити молияві**

Мувофиќи ќонун нозир ва аудитории генералі якъю ба Идораи аудитории милли барои тағтишоти њисобоюи њамаи сохторьои њукуматі ва муасисањо лағобгү мебошад ва ба парламент њисобот медињанд. Ба мисли дигар аудиторио Идораи аудитории милли (ИАМ) барои арзёбии дурустии натиљањои тағтишоти гузаронидашуда лағобгү мебошад. ИАМ њамчун тасдиќ мекунад, ки њамаи додугирифтњо, ки дар њисоботъо нишон дода шудаанд ба маблаѓьюои тасдиќнамудаи парламент мувофиқат мекунад. Агар ИАМ њодисањои номувафиқатинњоро ошкор намояд, нозир ва аудитории генералі бояд фикри худашро изъор намояд. Дар он лойњое, ки далели истифодай маблаѓьюо аз рўи таъиноташон вуљуд надошта бошад, нозир ё аудитории генералі бояд маърӯза барои парламент оид ба дигар мушкилоти муњум омода намояд. Чунин маърӯзанъо аз тарафи кумитаи оид ба њисобоюи умумии палатаи община баарасї шуда метавонад.

▷ **Аудити истифодай мувофиқи маблаѓьюои пулї**

Њар сол ба парламент қариб 50 маърӯзай нозирон ва аудиторони генералі оид ба масъалаи истифодай маблаѓьюои пулї пешнињод мегарданд, ки бо ёрии онъю њукумат ва дигар сохторьои ламъияті натиљањои муаяйнеро ба даст овардаанд. ИАМ тағтишот гузаронида, оид ба сарфакорӣ, самаранокӣ ва маќсаднокии харољоти ламъияті њисобот медињад. Дар маърӯза мисольюи чї истифодай нодурусти пулью ва чї муваффакиятњо қайд шуда метавонанд: њамзамон ба пешнињоди тавсияњо, ки ба ба даст овардани натиљањои бентарин равона гардидаанд, диккати асосӣ дода мешавад. ИАМ чунин њисоб мекунад, ки агар њукумат њамаи тавсияњои онро, маълумотъи се соли охирро иъро намояд, пас 1,4 миллиард фунт стерлинг сарфа карда мешавад, арзёбии маблаѓьюои пулї, ки солъюи охир ба мудофиа харъ гардидаанд, чунин лоињаро ба монанди, таъмин бо ҷарҳолњо, барқарорсозӣ ва таъмири таъњизотӣ болоизамиනӣ, ихтизори захира ва таъмири бинои асосии вазорати мудофиаро дар бар мегирад. ИАМ њамчунин оид ба рафти 30 лоињањои нави қалонта-рин оид ба харид њисобот медињади.

▷ **Муносибатъои мутаќобила бо парламент дар доираи силсилаи њисоботдињ**

Муносибатъои мутаќобила бо парламент, махсусан бо Комитети оид ба њисобоюи ламъияти палатаи общинањо асосӣ мебошад. Аз рўи маќом, нозир ва аудитории генералі намояндагони расмии палатаи общинањо ба њисоб мераванд ва њамаи коръои муњуми онъю ба парламент пешнињод карда мешаванд. Силсилаи њисоботдињ низ њамин тарз амал мекунад. Баъди он, ки сохтори муаййни ламъияті маблаѓьюои пулї сарф кард, аудитории генералі ё нозир ба парламент дар бораи ќонун් будани он, дурусті ва бало будани ин харољотъо њисобот дода метавонад. Комитет оид ба масъалаи њисобоюи ламъияті ба маълумоти шахсони расмии асосӣ хулоса ва тавсияњои худро мерасонад, ки ба онъю њукумат бояд лағоб динъад. Ба замми ин, ИАМ ба беш аз 400 дарҳостъои шахсӣ аз номи аъзои парламент оид ба мушкилоти харољоти ламъияті лағоб медињад.

*Сарчашма: Том МакДоналд,
аудитории қалон оид ба масъалаюи мудофиа, ИАМ, Британияи Кабир, 2002*

Љузъњои асосии идорањои аудиторї

Идораи аудиторї яке аз маќомъои асосии назорати парламентї ба юисоб меравад. Бо маќсади самаранок будан он бояд фаъолияти зеринро амалї гардонад:

- ✓ Ба комитети парламентї оид ба масъалањои юисобъои лъамъиятї , ки аз комитети буљет бояд лъудо бошад, юисобот дињад;
- ✓ Бояд ба ъульъатъои маҳфї дастрасї дошта бошад, то ки дар бораи ќароръои дар ин соња ќабулгардида маълумот дошта бошад, лекин ин маълумотро на бояд фош кунад;
- ✓ Дар ихтиёри худ барои гузаронидани экспертиза дар соњањои гуногун мутахассис дошта бошад, аз он лъумла дар соњаи амнијат, идораи захирањои мудофиа, лъанбањои техники, молиявї ва ъуќуї.

Блоки № 62

Парламенти Гуръистон ва назорати буљет

Дар охири соли 2001 аъзои парламенти Гуръистон ќарор ќабул намуданд, ки мұйыкимаронии лоињаи буљети соли 2002-ро аз сабаби розі набудан бо рақамъои асосї, ъамчунин аз сабаби норасоии ваќт барои мұйыкимаронинъ то як моњ дароз кардан, чунки нұкумат ба парламент лоињаи буљетро дер пешнињод намуд. Дар баробари ин, Вазорати мудофиаи Гуръистон бо кўмаки экспертони ИМА барномаи аввалини буљети мудофиаро танъия намуданд. Аъзои парламент имкон доштанд, ки лъузъњои сохтории асосиро арзёбї намоянд ва фикру ақидаи худро оид ба ҳарољоти ъарбї баён намоянд. Ба замми ин, лоињаи буљет ба стандартъои ТШАШ мувофиқат мекард – вай ба се қисми асосї тақсим карда шуда буд; таъмини ъайати шахсї, нигон доштани омодагии лъангї, сармоягузорї.

Аз нұқтаи назари назорати парламентї, мушкилоти асосї дар он буд, ки парламент буљетро дар охири моњи январи соли 2002 тасдиќ намуд, ва: А) президент, вазири молия ва вазири мудофиа оид ба масъалаи ъарољоти мудофиа нұқтаи назари гуногун доштанд; б) дар лаъзан охир ба ъальми ҳарољоти буљетї тағирият ворид гардид, ки ба қонунгузорон фанъмонида нашуда буд; в) аъзои парламент дар бораи ихтисори ъайати шахсии Вазорати мудофиа ва таъсири молиявии он маълумот надоштанд. Дар баробари ин пешнињодъои буљетии он вазорату корхонањое, ки ба лоињаи қонун дохил карда нашуда буданд, аз назорати парламентї дар канор монданд.

Дар натиља барномаи буљети мудофиа қатъї вайрон гардид, чунки парламент ба ҳарољоти ъарбї танъю 38 миллион лари турлї тасдиќ кард, нөл он ки аз рўи барнома 71 миллион пешбинї шуда буд. Вобаста ба ин президент ва Шўрои амнијати миллии Гуръистон ќарор ќабул мекунад, ки хазинањои буљетиро дар байни сохторъои гуногуни нұкуматї чї тавр тақсим намоянд. Парламент аз ин имконияти хуб барои амалигардонии назорати демократї тавассути механизми парламентии мұйыким ва тасдиќи буљет истифода бурда метавонист.

*Сарчашма: Давид Дарчиашвили,
роињбари шўѓбаи тадқиқотъои парламентии парламенти Гуръистон, 2002*

Шумо њамчун аъзои парламент чі кор карда метавонед?

Аудити самараноки мустақил ва назорат

- ▷ Эътимод дошта бошед, ки таъсиси муассисай олии нозироті бө конститутсия ё конунгозрі пешбіні шудааст, ки дар он бояд пешбіні гардан:

 - хусусият ва мақсади муносибатъои мутакобилаи муассисай миллии нозироті ва парламент;
 - даралай зарурини мустақилияты муассисай миллии нозироті, аз он лўумла мустақилияти молиявии кормандони он ва роњбаријат;
 - парламент бояд љавобъюи ъукумат ва љорањои андешидаро, баъди он ки аз тарафи муассисай нозироті ва комитети парламентті оид ба масъалаи нысоботъои лъамъияті нысоботъои мувофиқ омода гардидаанд, аз нав дида барад юнад ва назорат кунад.

- ▷ Тафтиш намоед, Ки дар қонунгузории Миллии шумо ва фаъолияти амалӣ принципъи Изњороти Лима оид ба таъсиси фаъолияти аудитори ињиќос ёфтаанд ё не. Ин изњорот дар вараќаи электронии Созмони байнамилалии муассисањои олии аудитори дастрас аст: www.intosai.org.

Тафтишоти дурустї, мувофиқатии қонун ва иљро

- ▷ Боварї дошта бошед, ки муассисай миллии назоратті њамаи се љанбаро дар бар мегирад, ваќте ки сухан дар бораи масъалаи амният меравад.
- ▷ Боварї дошта бошед, ки њатто агар раванди тафтиши харољот дар соњаи амният баъди вуќӯи ъодиса ба амал ояд њам, парламент худосањои даркори мебарорад ва онъоро дар мұнжымаронињои нави харољоти соњаи амният ба инобат мегирад.
- ▷ Бештари нысоботъои аудит танъо бо масъалаюи молияві мањуд мебошанд. Шахсони масъули аудит бояд, агар сохтор дар масъалаи мутахассисон танкисі қашад, ўњадорињои худро аз рўи лоињањои маҳсус иљро кунанд ё барои арзёбии мустақил азхидмати мушовирон истифода намоянд.
- ▷ Шахсони масъули аудит бояд муассисањои молиявии ҳадамоти маҳфири тафтиш намоянд.

Кисми VII

Захирањои инсонӣ дар соњаи амният:

таъмини кордонӣ ва
назорати демократӣ

Мусоидат намудан ба тасдиќи арзишњои демократӣ дар сохтори амният

Ба таълимоти демократӣ ъамалъониба мусоидат намуда, бо ин роъ ба ташаккулёбии мафкураи њарбиён таъсир расондан лозим аст, то ин ки њарбиён бо љомеа ба таври муќаррарӣ муттањид гардида тавонанд ва њолате ба миён наояд, ки њарбиён ба демократия бо хавфе тањид оранд. Дар њаќиат, таѓрибаи мамлакатиои љањон аз он шањодат медињад, ки ъангоми идоракуни нокифоя ва мављуд набудани назорати демократӣ, яъне дар мавриди муттањидии нопурраи љомеа, њарбиён бо роњњои зайл ба демократия тањид карда метавонанд:

- ✓ бо роњи амалиёти ғайриконститутсионӣ, ъяатто ташкили табаддулоти њарбӣ;
- ✓ љорӣ намудани фаъолияти ғайриконунии тильоратӣ;
- ✓ истеъмоли миќдори зиёди беасоси захирањо, ки барои соњањои дигари љомеа заруранд;
- ✓ сунистифода аз ҳазинањои љамъиятӣ;
- ✓ вайрон намудани њуќуќиои инсон (аз он љумла, ғоратгарӣ, дуздӣ, берањмии аз ъяд зиёд ва зўроварӣ).

Механизмњои тасдиќи арзишњои демократӣ дар байни намояндагони бахши амният

Ташакулёбии тамоюли демократии намояндагони ӯквавањои мусаллањ таъсиси механизмњоро дар доираи ташкилотъои њарбӣ пешбинӣ менамояд, ки ба зиёд шудани њурмату эътиром нисбати арзишњои демократӣ ва институтъо, ъамчунин принципъои бо њуќуќиои инсон алоқаманд мусоидат менамояд. Чунин механизмњои дохилӣ барои пуррагардонии назорати парламентӣ, њукуматӣ ва шањрвандии ӯквавањои мусаллањ заруранд. Ўзъзъиои зайл барои тасдиќи муносабатъои демократӣ нисбат ба љомеа дар байни њарбиён кўмак расонидан метавонанд.

Содик будан ба конститутсия ва муассисањои давлатӣ

Роњбарии дуруст дар бахши амният – љорӣ намудани арзишњои ъидмат расонидан ба љомеа ва этикаро дар бар мегирад, ки ба волоияти ќонун, њурмати конститутсия ва муассисањои давлатӣ асос меёбад. Њарбиён ва дигар муњофизони асосъои демократии љомеа бояд қасам ёд қунанд, ки на ба ин ё он пешвои сиёсӣ, балки ба конститутсия ва муассисањои давлатӣ, содик мемонад. Чунин қасамъои «бешахси» садоқат аз он шањодат медињанд, ки сохторъои барои амнияти давлат масъул на ба ягон њукумати муайян, балки ба конститутсия ва ќонунъое, ки аз тарафи намояндагони ваколатдори ҳалқ қабул шудаанд, содиканд. Назорати шањрвандии бахши амният њамчунин дарки табиати маҳсус доштани қасами њарбира ва барои таъмини иљрои он чї кор анълом дода шудааст, пешбинӣ мекунад.

Таркиби дурусти дохилии баҳши амният

Аз нүктаи назари назорати демократї тақмили базаи қонунгузорї ањамияти њалкунанда дорад, ки он таркиби дохилии баҳши амниятро ба танзим медарорад. Он чорањои зайлро дар бар мегирад:

- ✓ мањудияти њуќуќъои конститутсионии афсарон;
- ✓ ќабул кардан ё аз нав баррасї намудани ќонун дар бораи хизмати њарбї, ќонун дар бораи адои хизмат, кодекси њарбии лъиноятї бо назардошти доираи ќонунии созишномањои Женева;
- ✓ вазифадор будани њайати шаҳсї барои иљро накардани фармонњое, ки бар хилофи ќонунанд.

Дар вакте ки конститутсиюи аксари мамлакатъо њуќуќ ва озодињои асосии њамаи шањрвандонро кафолат медињанд, ќонунъои дахлдор метавонанд чунин њуќуќъоро барои хизматчиёни њарбї мањуд гардонанд, агар инро иљрои вазифањои муайянни њарбї талаб намояд. Њамин тарик, умуман, хизматчиёни њарбї дорои њуќуќъое мебошанд, ки шањрвандон чунин њуќуќъоро доранд, чунки онъо низ шањрванд мебошанд, аммо дар либоси њарбї. Аммо, мањудияти њуќуќъои онъо метавонад ба озодии сухан дахл дошта бошад, чунки хидматчиёни њарбї ба маълумотї маҳфї; озодии таѓири макон дастрасї доранд, зеро дар ин њолат сухан дар бораи дастирии амният ва омодагии њарбї меравад; ва њамчунин њуќуќъои ба вазифаи сиёсї интихоб шудан низ ба ин дахл доранд. На њамаи давлатъои демократї якзайл њуќуќъои шањрвандии хизматчиёни њарбииро мањуд мекунанд. Масалан, дар давлатъои Скандинавия, Олмон ва Нидерландия хидматчиёни њарбї њуќуќ доранд, ки иттифоќъои касаба таъсис динъанд ва ба он шомил гарданд. Дар дигар кишварњо ба хизматчиёни њарбї танъо њуќуќи таъсис додани иттињодияњои намояндагї ва ба онъо шомил шудан дода мешавад. Дар њама гуна њолат мањудиятъо дар ќонунъои мувофиќ ва дигар њуљъатъои меъёрї, ки бевосита ба маќоми маҳсуси хизматчиёни њарбї ва системаи амнияти миллї дахл доранд, аниќ муайян гардидаанд.

Иттињодия ва иттифоќъои њарбии намояндагї

Дар аксари мамлакатъо њарбиён (ки ба хизат даъват шудаанд ё ба таври ихтиёрї ба он шомил гардидаанд) њуќуќ надоранд, ки иттифоќъои касаба таъсис динъанд ва ё барои њифз намудани манфиатъои худ ба онъо дохил шаванд. Далели оддии зидди иттифоќъо барои њарбиён њамин чиз ба њисоб меравад, ки онъо метавонанд интизом ва тартибро дар ќуввањои мусаллањ вайрон кунанд. Баъзе давлатъо шарту шароити моддаи 11 созишномаи Аврупо оид ба масъалаи њуќуќъои инсон ва озодињои фундаменталиро риоя намуда, ба њарбиёни худ иљозат медињанд, ки иттињодияњои намояндагї ё њатто иттифоќъо барои њарбиён таъсис динъанд ва ба онъо дохил шаванд (Австрия, Белгия, Дания, Ирландия, Люксембург, Олмон, Нидерландия, Лъумъурини Чехия, Финляндия, Венгрия, Норвегия, Португалия, Федератсияи Россия, Словения, Словакия, Шветсия ва Швейцария). Иттињодияњои намояндагї ё иттифоќъо барои њарбиён дар ин мамлакатъо њуќуќ доранд, ки бо вазири мудофиа маслињат кунанд, баъзе онъо бошанд њатто њуќуќ доранд, ки шарту шароити адои хизматро муњокима намоянд. Дар њама гуна њолат ин созмонњо ва иттифоќъо дар зоњир намудани ғамхорї нисбати саломатї ва амнияти њарбиён ва њар як хизматчиюи њарбї

*Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ќуввањо мусаллань –
назорати парламентии сохтори амнијат, 2003*

кўмак мерасонанд, масалан, дар ваќти ба миён омадани бањсъю юќуќи байни хизматчиёни ѡарбї ва роњбарияти онъо. Дар Аврупо ду созмоне, ки ба масъалаи љифзи љукукъио хидматчиёни ѡарбї машгуланд, фаъолият мекунанд. Дар Брюсел созмоне зери увони «Euromil» вуѓуд дорад. Ин ягона созмони аврупоие мебошад, ки ба масъалаи љифзи љукукъио хидматчиёни ѡарбї, новобаста аз маќоми онъо машѓул аст. Созмони дуюми аврупої ки дар Стокголм лъойгир аст, «Шўрои Аврупої оид ба масъалаи ташкили даъватшудагон» ном дорад.

Блоки № 63

**Тавсияњои Шўрои Аврупо оид ба љукукъио
иттињодияњо барои ѡарбиёни кадрї**

1. Ассамблеяи парламентї даъват ба амал меорад (...), ки дар шароити мўътадил љукукъи ѡарбиёни кадрї ба иттињодияњо, бо манъ намудани љукукъ ба корпартой (...) эътироф карда шаванд...
4. Дар солюни охир баъзе давлатњо-аъзои иттињод ба системаси пуррагардони ќуввањи мусалланы худ аз рӯи шартнома гузаштаанд. Дар натиљаи чунин гузарипи хизматчиёни ѡарбї ѡарчӣ бештар хизматчиёни «касой» ва назорати мудофиа – корфармои онъо гардидаанд. Ѝёмин тарик, хизматчиёни ѡарбї љукукъ доранд, ки аз ъамай љукукъио хизматчиёни ѡарбии аз тарафи созишномањои Аврупо оид ба масъалаи љукукъио инсон ва хартияи иљтимоии Аврупо мўкарраргардида истифода баранд.
5. Дар ъюлате, ки ќуввањои мусаллань дар амалиёти ёланӣ иштирок намекунанд, намояндагони ќуввањои мусаллань ъамчун «шањрвандон дар либоси ѡарбї» дар давраи адои ўндузорињои ѡарбии худ бояд аз љукукъю барои таъсис додан, дохил шудан ва фаъолона иштирок намудан дар иттињодияњои маҳсус, ки барои љифзи манфиатњои касбии онъо дар доираи муассисањои демократї таъсис дода шудаанд, истифода баранд.
6. Хизматчиёни ѡарбї бояд ба монанди дигарон аз ъамай љукукъю истифода баранд, аз он Ѽумла љукукъи дохил шудан ба ъизбъои ёконунии сиёсӣ.
7. Ассамблея ба кумитаи вазирони Шўрои Аврупо тавсия медињад, ки бо намояндагони давлатњо-аъзо вохӯрињо гузаронанд:
 - i. дар бораи ба намояндагони ќуввањои мусаллань ва хизматчиёни ѡарбї иљозат додан барои таъсис додани созмонию намояндагӣ бо љукукъи гузаронидани гуфтушунидњо оид ба масъалаи пардохтани музди меънат ва шароити кор;
 - ii. барои бекор кардани мањудиятњои зиёдатӣ дар бораи љукукъио таъсиси иттињодияњо барои намояндагони ќуввањои мусаллан;
 - iii. барои ба намояндагони ќуввањои мусаллань ва хидматчиёни ѡарбї иљозат додан барои ворид шудан ба ъизбъои ёконунии сиёсӣ;
 - iv. барои ворид намудани љукукъио мазкур ба ъульжатњои роњбарикунданаи ѡабӣ ва кодексиои давлатњо-аъзо;
 - v. барои аниқ кардани имконияти таъсис додани идораи Омбудсмен, ки ба он Ѽо хизматчиёни ѡарбї дар ъюлате ба миён омадани нофаъмињо бо шароити кор ва дигар масъалаиои хидматӣ алоқаманд муроъиат карда метавонанд.
8. Ассамблея ъамчунин бо кумитаи вазоратњо бо маќсади ворид намудани таѓијорот ба матни аз сари нав баррасишуудаи хартияи иљтимоии Аврупо вохӯрињо мегузаронад, аз он Ѽумла моддаи 5 дар таърири зайл ифода ёбад : « бо маќсади таъмин ва мусоидат намудан ба кормандон ва хидматчиёни барои озодона таъсис додани созмонию мањаллӣ, миллӣ ё байнамиллӣ барои љифзи манфиатњои иќтисодӣ ва иљтимоӣ, ъамчунин дохил шудан ба чунин созмонио, тарафю кафолат медињанд, ки ёконун-гузории миллӣ онъоро аз чунин озодӣ мањуд намекунад. Кафолате, ки аз рӯи моддаи мазкур нисбати намояндагони политсия ва ќуввањои мусаллань дода мешавад, бо ёконунгузории миллӣ ва ъульжатњои роњбарикундана муйян мегарданд».

Сарчашма: Тавсия 1572 (2002) Ассамблеяи парламентии Шўрои Аврупо, 3 сентябр 2002

Тањсилот ъамчун раванди ташаккулёбии мутахассисон (коршиносон)

Тањсилот ва омодагии хидматчиёни ъарбија ба ташаккули мутахассисони содик ва омодаи ильрои вазифањои худ бояд равона гардад. Тањсилот бояд аз лъинјати сиёсї беѓараз бошад ва набояд ба ъель вальъ идеологияи сиёсї ва лъузъњои ташвиќотро дар бар гирад. Он бояд курсњои демократия, ъуќуќиои конститутсионї, байнамилалї ва умумибашарї, ъамчунин ъуќуќиои инсонро дар бар гирад. Ворид намудани масъалањои ъуќуќиои байнамилалии умумибашарї ва ъуќуќиои байнамилалии инсон ба барномањои таълим ва омодагии мутахассисон дар соњаи амният барои кўмак расонидан ба пањн намудани арзишњои демократї дар ин бахш нињоят муњум ба ъисоб меравад. Барои ошно шудан бо ъуќуќи байнамилалии умумибашарї ба аъзои парламент дастур барои аъзои парламентю «Энтиром нисбати ъуќуќи байнамилалии умумибашарї», ки аз тарафи Иттињоди байнипарламентї ва Кумитаи байнамилалии Салиби сурх (Дастур №1) ба табъ расидааст, кўмак расонида метавонад. Чї кумитаи байнамилалии Салиби сурх ва чї намояндагии ваколатдори СММ оид ба ъуќуќиои инсон ба мамлакатњое, ки хоњиши таъкими имкониятњои худро дар таъмини ъурмату энтиром нисбат ба ъуќуќиои байнамилалї ва ъуќуќиои инсон доранд, кўмаки техники мерасонад.

Бетарафии сиёсї ва дахолати суст

Сохторњое, ки барои амнияти давлат лъавобгў мебошанд, бояд аз лъинјати сиёсї бетарафиро ишғол намоянд, яъне ба ъизбъюи сиёсї иљозат дода намешавад, ки ба таблиғот дар қаламрави ёшуунњои ъарбија машғул шаванд. Агар дар байзэ давлатњо ба ъарбиёни кадрї дохил шудан ба ъизбъюи сиёсї иљозат дода шавад, пас дар дигар давлатњо, маҳсусан дар давлатњои собиќ коммунистї, ин кор барои хидматчиёни ъарбија манъ аст. Масалан, дар Полша ба хидматчиёни вазорати корњои дохилї, хадамоти иктишофї ё политсия ба ъизбъюи сиёсї дохил шудан манъ аст. Дар бештари давлатњо ъарбиён ба ъайати парламенти миллї дохил шуда наметавонанд. Аммо дар байзэ давлатњо, масалан Олмон ва Нидерландия, хидматчиёни ъарбие, ки дар хидмати ъакикии ъарбија ъастанд, метавонанд аъзои ассамблеяњои мањаллї ё минтаќавї бошанд.

Хадамоти амният ъамчун оинаи лъомеа

Умуман, ъамаи вазифањо дар сохтори хидматие, ки барои амният лъавобгў мебошанд, барои ъамаи шањвандон бояд кушода бошад, новобаста аз лъинс, эътиќоди сиёсї, мансубияти синфї, најход ё дин. Меъёри лъудо намудани хидматчиёни ъарбија принсипи зерин буда метавонад: бењтарин мард ё зан дар бењтарин лъой. Дар бештари давлатњо ъамииро дарк мекунанд, ки ъайати шахсии хадамоти амният, маҳсусан политсия ва ќуввањо мусаллањ бояд сохтори лъомеаро инъикос намояд. Чунин давлатњо сиёсати маҳсусро бояд бо маќсади ъавасмандгардонии он ёкисми аюolie, ки дар хадамоти зикргардида ба таври нокифоя нишон дода шудаанд, пеш баранд. Давлатњо ба онњо дар бо кор таъмин шудан кўмак мерасонанд.

*Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ќуввањо мусаллањ –
назорати парламентии сохтори амният, 2003*

Ќонунигардонии итоат накардан ба амрњое, ки ќонунгузориро вайрон мекунанд

Маќом, миќес, фаъолият, ъамкорӣ, вазифа, ўњаддорӣ ва назорати ъамаи хадамоти амният аз рӯи ќонун ба танзим дароварда мешавад. Агар гап сари хидматчиёни ъарбӣ равад, ъуљъатъои мувофиқи ќонунгузор, ба монанди ќарор дар бораи ъайати кормандони ъарбӣ ё кодекси лъинони ъарбӣ саръади фармонњоро муаяйн мекунанд, ки онъоро бояд аскарон (хидматчиёни ъарбӣ) иљро намоянд. Дар бештари давлатъо ин ќонунњо ъар як командирро ўњаддор менамояд, ки ъукуќи ќонунро бо додани фармон риоя намоянд ва бо ъамин роњ ваколати командирро маъндуд мекунад. Аз ин бармеояд, ки хидматчиюи ъарбӣ ъуќӯк дорад фармони ғайриконуниро (лъиноиро) иљро нақунад; ягон хидматчиюи ъарбӣ амалиёти худро бо истинод ба фармоне, ки ба ў командир додааст, такя намуда, амалиёти худро сафед карда наметавонад; хидматчиюи ъарбӣ ўњаддор нест фармонњоеро иљро кунад, ки ба хидмат алоқаманд нест ё шаъну шарафи инсонро паст мезанд. Ин маъни онро дорад, ки хидматчиюи ъарбӣ ъама ваќт барои амалиёти худ масъул аст, ъатто агар ўаз командир фароми гирифта бошад.

Ниятьои роњбарияти олии ъарбиро оид ба пањн намудани маълумот дар бораи он, ки ба фармонњо ва амалиётъои ғайридемократӣ, ғайриконститутсионӣ, бадаҳлоќонаи хидматчиёни ъарбӣ иљозат дода нашавад, дастгирӣ кардан зарур аст. Ин барои ќуввањои мусаллањи собиќ давлатъои диктаторӣ ањамияти маҳсус дорад. Масалан, баъди он, ки Аргентина ба принципиои демократӣ баргашт, генералъои олимакоми Аргентина эълон намуданд, ки «натиља ба сарфи маблағ дуруст намеояд», «ъамаи он касоне, ки амрњои бадаҳлоќона медињанд ё ба чунин фармонњо тобеъ мешаванд – ќонунро вайрон мекунанд».

Бо чунин изъорот роњбарияти олимакоми фаъмонд, ки ъар як хидматчиюи ъарбӣ барои лъиноят ва ъукуќвайронкунињо шахсан масъул аст ва ба он такя намуда, ки вай фармони (ғайриконуни) роњбарияти худро иљро кардааст имконияти худро сафед кардан надорад.,

Ба замми ин, барои пешгири намудан ва мубориза бурдан бар зидди бе лъазо мондан, ба он боварӣ пайдо намудан зарур аст, ки ъар як вайронкунии фаъолияти касбиё ва дигар вайронкунињои ъукуќи байналмилалии башарӣ ва ъукуќиои инсон аз тарафи маќомоти салоњиятдори маъмурӣ ё судӣ лъазо дода мешавад.

Муаяин намудани меъёр барои таъин намудани роњбарияти олимаком дар соњаи амнияти давлатӣ

Вазифањои олӣ дар хадамоти амният, аз ќабили сарфармондењи ќуввањои мусаллањ ё директори хадамоти иқтишофӣ аз тарафи кабинети вазирон ё Вазири мудофиа таъин мегардад. Дар баъзе давлатъо чунин вазифањои баланд мавзӯи мунъокимаронихо ва/ё тасдики парламент мебошанд. Гарчанде ки роњбарияти олӣ аз тарафи намояндағони ғайринизомии ъокимијати сиёсӣ таъин гардад ъам, меъери аз ъама муњум дар давраи таъин бояд сифатъои касбиё бошад.

Хидматчиёни давлатӣ дар вазифањои баланди соњаи амният

Дар кори амалигардонии идоракуни мувофиқ яке аз омилъои асосӣ бояд он бошад, ки сохторъое, ки барои амнияти давлат лъявобгӯ ъастанд, аз ќабили ќуввањои мусаллањ, бояд дар байни роњбари олии худ хидматчиёни давлатиро низ дошта бошанд. Сабаби асосии чунин талабот он аст, ки вазири дахлдор бо-

яд аз маслињатъо на фаќат генерал, балки шахсони ғайринизомї низ истифода барад, ки ин раванди боз ъам мувофики ќабули ќарорро таъмин менамояд.

Ахлоќи касбї

Ахлоќи касбї ба фаъолияти касбї ва сиёсати мувофиќ асос меёбад. Ўарбиён бояд бо мароќи том бо муассисањои давлатї ъамкорї намоянд ва мувофики конститутсия фаъолияти худро амалї гардонанд: онњо ъамчунин бояд ба хидмат содиќ бошанд, ўњадорињо худро самаранок иљро намоянд, аз ваколатъои худ суистифода накунанд ва воситањои давлатиро аз рӯи таъиноташон истифода баранд. Зарур аст, ки ахлоќи касбї на маљбурї, балки бо розигии ихтиёрї муаяйн гардад. Розигии ихтиёрї маънои онро дорад, ки юарбиён нисбати конститутсия ва муассисањои миллї муносибати мусбї доранд, чунки онњо арзишъои демократии лъомеаро ќабул кардан.

Бештари давлатъо Кодекси рафтторро тасдиќ кардан, ки рафтори юарбиёнро муаяйн менамояд. Таърибаи олмонї дар блоки № 64 оварда шудааст.

Блоки № 64

Роњбаријат ва тањсилоти шањрвандї дар ќуввањои мусаллањи Олмон: принципъои «роњбарикуни дохилї»

«(...) Маќсади «роњбаријати дохилї» ба ќадри имкон паст намудани дараљаи шиддатнокї ё низотъо, ки байни ъуќуќу озодињои шахсии хидматчиёни юарби ъамчун шањрвандан аз як тараф, ва талаботи аз тарафи онњо иљрои ўњадорињои хидматї аз тарафи дигар, ба миён меоянд, мебошад. Рафтори афсарони олимаќом бояд пур аз њурмату эътироми инсон бошад, ки принципи асосии тартиботи конститутсионии мо мебошад (...).

Моњияти дохилии ин муќаррапот – мусоидат ба муттањидии бундесвер бо давлат ва лъомеа ъамчун муассиса умуман, ва ъамчун ъар як хидматчиюн юарби ъамчун шањрванди алоињада мебошад. (...) Маќсади ин раванд ба бундесвер имкони «давлат дар дохили давлат» шуданро надодан аст, ки ин хатарест, ки ба ќуввањои мусаллањи ъар як давлат хос аст (...).

«Роњбаријати дохилї» маќсадъои зерин дорад:

- ▷ Аз тарафи ъайати кормандони шахсї пурра дарк намудани базаи сиёсї ва қонунгизории бундесвер, ъамчунин маќсад ва моњияти миссияњои юарбии он;
- ▷ Мусоидат намудан ба ъамгирии бундесвер ъамчун муассиса ва ъайати кормандони шахсии он бо давлат ва лъомеа, ъамчунин кўмак расонидан ба боҳабарї ва маълумотнокии шањрвандан дар бораи вазифањои бундесвер;
- ▷ Ўлавасманѓардонии хоњиши юарбиёне, ки нисбати ўњадорињои худ боадолатона муносибат мекунанд, ъамчунин дастигирӣ интизом ва муттањидї дар ќуввањои мусаллањ;
- ▷ Боварии комил доштан, ки сохтори дохилии ќуввањои мусаллањ дар асоси њурмату эътироми инсон, сохти қонунї ва конститутсионї таъсис дода шудааст, бо ъаммин тарз ба иљрои самараноки вазифањои он аз тарафи ќуввањои мусаллањ мусоидат мекунад (...)

Сарчашма: www.bundestag.de

Дар сатъи байнамилалї ду Кодекси рафтор тањия гардидаанд, ки дар онњо низомнома дар бораи ахлоќи касбии хидматчиёни юарбии давлатъои демократї муаяйн гардидаанд. Якум, дар соли 1996 Ассамблеяи генералї Кодекси байнамилалиро борои шахсони мастьули маќомоти юифзи ъуќуќ (ниг. Блоки

Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии қуввањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амнијат, 2003

№ 65) тасдиќ намуд. Кодекс характери умумі дошта, онро на танъю нисбати шахсони низомї, балки нисбати тамоми хидматчиёни ъарбї, ки дар маќомоти ъифзи ъуќук кор меќунанд, истифода бурдан мумкин аст.

Блоки № 65

Кодекси рафтори кормандони маќомоти ъифзи ъуќук бо ќарори

Ассамблеяи генералии СММ 34/169 аз 17 декабря соли 1979 ёабул гардидааст

Моддаи 1 – хидматчиёни маќомоти ъифзи ъуќук бояд ъама ваќт ўњадорињо худро иљро намоянд, ки барои онњо бо ќонунгузории амалкунанда муайян гардидаанд ва хидмат ба љомеа ва ъифзи шањрвандон аз амалиётъои файриќонунӣ, бо назардошти даралаи баланди масъулиятнокӣ барои амалиётъои худ, пешбинӣ мекунад.

Моддаи 2 – ъангоми иљрои ўњадорињо хидматӣ хидматчиёни маќомоти ъифзи ъуќук бояд ёадурии инсонро ўрмат ва муњофизат намоянд ва ъуќукъои инсонро таъмин ва дасттириї намоянд.

Моддаи 3 – хидматчиёни маќомоти ъифзи ъуќук боранд, ки дар ъолатъои зарурӣ ё дар доираи иљрои ўњадорињо хидматии худ аз ќувва истифода баранд.

Моддаи 4 – ъульъатъои характери маҳфидашта, ки дар ихтиёри хидматчиёни маќомоти ъифзи ъуќук ъастанд, бояд маҳфӣ нигоҳ дошта шаванд то он даме, ки зарурати хидматӣ ба миён наояд ё барои амалигардонии адолат чунин ъульъатъо барои маќомоти судӣ зарур башанд.

Моддаи 5 – ягон хидматчиини маќомоти ъифзи ъуќук ъадорад, ки ягон намуди зўроварӣ ё таъќирро истифода барад, фитна ангезад, ба зўроварию таъќирро динъяд ё муносабати таъќиромез кунанд ё лазо истифода барад. Хидматчиёни маќомоти ъифзи ъуќук ъамчунин ъуќук надорад барои сафедкунии зўроварӣ ё таъќир, муносабати дағал ё таъќиромезона ё лазо ба фармон аз боло ё чунин шароитъо истисноӣ, ба монаанди вазъияти ъарбї ё таъдиди ъарбї, таъдиди амнияти милли, мутташанийи сиёсии дохиил ё ъолатъои фавқулодда истиинод намоянд.

Моддаи 6 – хидматчиёни маќомоти ъифзи ъуќук бояд муњофизати пурраи шахсони дар зиндан бударо таъмин намоянд ва дар ъолатъои зарурӣ барои расонидани кўмаки тиббӣ чорањо андешанд.

Моддаи 7 – хидматчиёни маќомоти ъифзи ъуќук набояд амалиётъои бо коррупсия алоқаманд содир намоянд. Онњо бояд бо чунин амалиётъо муборизаи қатъи баранд.

Моддаи 8 – хидматчиёни маќомоти ъифзи ъуќук бояд ёонун ва кодекси мазкурро ўрмат намоянд. Онњо бояд тамоми саъю кўшиши худро баъри бартараф намудани ќонунвайронкунињо равона кунанд. Хидматчиёни маќомоти ъифзи ъуќук, агар асос дошта башанд, ки ќонунгузории амалкунанда вайрон карда шудааст, бояд фавран ба роњбарияти олимаком ва аз рӯи зарурат ба хадамот ва маќомоти дахлдоре, ки ваколатъои мувофиқ боранд, маълумот динъанд.

*Эзоњот: ъар як моддаи Кодекси рафтор эзоњотро дар бар мегирад, ки дар қисми мазкур љой дода нашудаанд.
Барои маълумоти иловагӣ шумо ба сайти зерин муроъишат карда метавонед: www.UN.org*

Кодекси дуюм ин Кодекси рафтори САЊА оид ба лъанбањои ъарбї-сиёсии амнияти мебошад (ниг. Блоки № 66). Он ба хидматчиёни ъамаи созмонњо ва муасисањои бахши амният равона гардидааст ва шарту шароити роњбарикунандаи ъайати шахсии қуввањои мусаллањро ифода мекунад. Мувофики Кодекси мазкур хидматчиёни ъарбї бояд принципъои ќонуният, демократия, бетарафӣ, энтироми ъуќукъои инсон ва ъуќукъи байналмилалии башарӣ риоя кунанд. Дар Кодекси мазкур таъкид карда мешавад, ки хидматчиёни ъарбї барои вайрон намудани ъуќукъи башарӣ шахсан лъавобгӯ мебошад. Њамин тариќ, ин ъуѓльяят ба он масъалањое дахл дорад, ки одатан ба ъуќукшиносии дохиили давлат

Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии ёуввањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

дахл доштанд. Аз ин рў, Кодекси мазкур ёадаме ба пеш дар он соњаи юки-мияти давлатї аст, ки то айни замон аз дахолат муњофизат карда мешавад. Аз лањзаи ба имзо рассидани Кодекси мазкур аз тарафи давлатњо-аъзи САЊА соли 1994 тањия ва муќаррапот оид ба интихоби юайати шахсии ёуввањои мусаллањ, таъсиси он ва омодагї, юамчунини идораи ёушунњо давом меёбад. Ёзузи аз юама муњум дар доираи Кодекси мазкур изњорот дар бораи он, ки професионализатсияи минбаъдаи ёуввањои мусаллањ бояд бо назорати демократии мувофиқ ба мувофиқа оварда шавад, ба шумор меравад.

Блоки № 66

Кодекси рафтори САЊА оид ба љанбањои њарбї-сиёсии амният (1994): муќаррапоти асосӣ

- ▷ Консепсияи ёушунњои дохилї ѓадамоти иктилофиро, ташаккули ќарбуки-нонидашуда ва политсияро дар бар мегирад. Ин муќаррапоот ўњадорињои давлатро оид ба амалигардонии назорати демократии ин ёуввањо тавассути маќомоте, ки ваколатњои мувофиқ доранд ва ин ваколатњо бо ќонунгузории амалкунандаи мувофиқ (банди 20-21) пешбинӣ шудааст, эълон мекунад.
- ▷ Қабули бульети ќарбї ва муайян намудани мањуддиятњо ба харољоти мудо-фия. Ошкорбәёнӣ, равшании дастрасии умумии маълумот оид ба ёуввањои мусаллањ (банди 22).
- ▷ Бетарафии сиёсии ёуввањои мусаллањ.
- ▷ Њар як хидматчиёни ќарбї барои вайрон намудани юкуќињои байнамилалии башарӣ (банди 31) լавобуг мебошанд.
- ▷ Ёуввањои мусаллањ дар давраи осоишта ва Ѽанг мувофиқи муќаррапорти юкуќи байнамилали (банди 34) идора карда мешаванд, пурра карда мешавад ва мульъањазонида мешаванд.
- ▷ Ёувва ва воситањои ёуввањои мусаллањ барои иљрои вазифањо оид ба амнијати дохилї бояд ба мейрӯни маќомоти юниси юкуќ լавобуг бошад. Ёуввањои мусаллањ бояд баъри зарар наовардан ба аъёлӣ ё моликияти шахсии он (банди 36) чорањои мувофиқ андешад.
- ▷ Истифодай ёуввањои мусаллањ наметавонад иљрои осоишта ва юкуќињои юкуќињои конституционии инсонро мањуд созад ё комилии миллӣ, динӣ, фаръянгӣ, забонӣ ё этникии онњо (банди 37) тааруз кунад.

*Сарчашма: иктибос аз Кодекси рафтори САЊА. Їисмњои VII, VIII.
Маълумоти иловатӣ дар сайти САЊА: www.osce.org ва сайтии Кодекси рафтори САЊА:
http://www.osce.org/docs/english/1990-1999/summits/budapest94e.htm#Anchor_COD_65130*

Доираии юкуќии ќарбї

Талаботи интизоми ќарбї бо муњути максус асос ёфтааст, ки дар он хидмати ќарбї амалӣ мегардад. Нӯктаи назари шахсони низомї ва ғайринизомї оид ба далелњои рафтори ғайримеъёри (љинони) мувофиқат намекунанд. Корманди ғайринизомї барои холї моондани лъои кории худ ё иљрои бесифати кори худ ба љавобгарӣ кашида намешавад. Соњибкор коргарро барои иљро накардани ўњадорињояш аз кор пеш карда метавонад ва барои минбаъд ба кор таъмин шудан метавонад тавсия надињад, лекин дар чунин ъюлат ба суд мурољиат намекунад. Дар навбати худ, хидматчиёни ќарбї мумкин аст барои холї моондани лъои кори худ ё иљро накардани вазифаи худ мувофиқи талабот ва стандартњои мављуда ба љавобгарии лъиної кашида шавад. Чунин рафтор на

танъю вайронкунни ўњадорињо ба њисоб меравад, балки ба амният ва не-күаňволии дигар хидматчиёни ъарбї тањид мекунад. Ба дигар вайронкуниньои ъарбї, ки дар лъомеаи шањрвандї эътироф намегарданد, дурўг гуфтан ъангоми ба кор ќабул шудан, гурехтан аз хидмати ъарбї, худсарона ќисмьюи ъарбири тарк намудан, дур шудан аз роњи пешакї муаяиншуда, бењурматтї нисбати афсанони калон, корпартой, ќумак ба душман ва хоб кардан дар лъои навбатдорї ба њисоб меравад.

Масъалаи асосї дар ин соња муайян намудан, ки қадом лъиноятњо ба доираи ъуќукии ъарбї ва қадом лъиноятњо ба доираи ъуќукии шањрвандї дахл дранд. Умуман, судъои ъарбї бояд ба таври мањуд истифода шаванд, судъои шањрвандї бошанд, дар он лъое ки имкон аст, бояд наќиши пеешбаранда дошта бошанд. Соњаи масъулиятнокии ъуќукии ъарбї бояд бо он лъиноятњое мањуд бишад, ки ъангоми иљрои ўњадорињо содир карда шуда буданд.

Ќайд кардан зарур аст, ки дар бештари давлатњо судъои ъарбї ќисми на маќомоти судї, балки маъмурини құвваńо мусаллаń ба њисоб мераванд ва ба ъокимиият иљрои таалук доранд. Ин он мањноро дорад, ки судъои ъарбї мувофики мұкаррапорт ва талаботи конституционї дар бораи таъини судъо таъин карда намешаванд. Аммо дар ёд доштан зарур аст, ки дар ъама мавридњо судъои ъарбї бояд аз тарафи ъокимияти судї назорат карда шаванд. Дар бештари давлатњо чунин натиља бо ќумаки таъсис додани судъои шањрвандии шикояттї ъамчун маќоми шикояттї барои доираи ъуќукии ъарбї ба даст оварда мешавад.

Шумо ъамчун аъзои парламент чї кор карда метавонед?

Эътимод дошта бошад, ки:

- Хидматчиёни ъарбї қасам ёд мекунанд, ки на ба шахсони алоњида, балки ба конституция, қонун ва муассисањои давлаттї содиќ ҳоњанд буд.
- Ба тањсилот ъамчун мезёр ва арзиши муњими демократия, ъуќуќиои шањрвандин ва башарї ъамчун ќисми зарурии омодагии ъарбї ќумак расонида мешавад.
- Ба афсанон иљозат дода намешавад, ки узви парламент бошанд.
- Ќабули аскарон ва афсанони нав мувофики мезёръои кордони амалї мегардад.
- Ўњадорињои хидматчиёни ъарбї амр накардан ба фаромньюи ғайриқонунї (лъиної) ба расмият дароварда мешавад.
- Ахлоќи ъарбї бо иљрои ихтиёрии мезёръои ъуќуќи тавсиф мейбанд, ва бо кодекси мувофики рафтор таъмин мебошанд.
- Соњаи масъулияти судъои ъарбї аз роји имкон мањуд аст, қароръои онъо ъама вакт аз нав суди лъинои шањрвандї баррасі шуда метавонад.
- Хадамоти ъарбї ъам аз роји қонун ва умуман, ба ъар яке лузъи таркибии давлат (ниг. боби дар бораи тобеияти хидматчиёни ъарбї) њисобот медињад: механизмиюи дохилии њисоботдини барои хадамоти амният аз роји қонун амалї мегардад, ки имкон медињад тафтишоти дохилии вайронкорињо гузаронида шавад ва шикоятъои ламъияттї баррасі гарданд, ъамчунин тұнаңкорон лазо гиранд; назорати самаранокии истифодай ин механизмию амалї мегардад. Ба назар гирифтап зарур аст, ки парламент тафтишоти мустаќилро талаб мекунад ва эътимод дошта бошад, ки гумонбаршудатон ба лъавобгарї қашидা мешаванд.



Хуќуќьои шаҳрвандии хидматчиёни ъарбї

- ▷ Аз тарафи қонун мањуд карда шудани њуќуќьои шаървандии хидматчиёни ъарбї маќсади таъмини омодагии љантї ва бетарафии сиёсии ҳадамоти амнијатро дорад.
- ▷ Ба назар гирифтан зарур аст, ки ъама гуна мањудияти њуќуќьои шаървандї бояд бевосита бо характер ва вазифаюи ҳадамоти амнијат алоќаманд бошанд, яъне бо монополияи ќувва дар љомеа.
- ▷ Мањудияти њуќуќьои шаървандї бояд бо мављуд будани воситаюи самараноки баррасии шикоятно пурра карда шаванд.

Ба фармон итоат кардан

- ▷ Таъмини ќонунгузории њуќуќьои хидматчиёни ъарбї , аз он љумла даъватшудагон ба хидмати ъарбї, оид ба итоат накардан ба фармонњои гайриконунї ва бемаъни, ъамчунин ба фаромнњое, ки хилофи њуќьои инсон ва башарі ҳастанд зарур аст.
- ▷ Боварї пайдо намоед, ки ин ўњадорї мувофики низоми интизомї дар доираи ҳадамоти амнијат мӯкарра мегардад.

Суистифода аз ваколатњо ва коррупсия

- ▷ Дар мавриди ба миён омадани низоъю дар ҳадамоти амнијат ё агар дар ҳадамоти амнијат ъодисаюи суистифода аз ваколатњо, коррупсия ва дигар вайронкунинњо љой дошта бошанд, фавран лорањои таълилі андешед.
- ▷ Боварї пайдо намоед, ки тафтишоти пурра ва мувофиќ гузаронида шудааст ва дар ъюлатњои зарурї мульозот (љазо), ки аз тарафи сохтори салоњиятдор муайян гардиданд, дода шудааст.
- ▷ Қонунгузорие ќабул намоед, ки ба хидматчиёни ъарбї ва намояндалогони дигар ҳадамоти амнијат дар дигар љой кор кардан ё ба фаъолияти тиљоратї шахсан ё дар ъайати турӯй/созмон машғул шуданро иљозат намедињад.

Сиёсати кадрі дар соњаи амният

Хизмати њаrbі шакли фаъолияетст, ки дорой аломатъои маxсуси корї, ба мисли хатари льонї, лъойивазкунни доимї, бештари вакт дур будан аз оила ва монанди инњо мебошад. Намояндагони парламент бояд эътироф намоянд, ки хидмати њаrbі ин фаќат «як шакли дигари фаъолият» нест. Идораи дурусти њайати шахсі бо назардошти даъват ба хидмат, интихоб, пуррасозї, пардохти музди мењнат, тањсилот ва низоми њавасмандгардонї барои инкишифи касбият дар соњаи амният наќши њалкунанда дошта, ба принципъои демократия ва эътироми волоияти ќонун мувофиќ мебошад.

Намояндагони парламент бояд ташкил ва нигоњдории хадамоти амнияти касбиро назорат намоянд. Онњо бояд барои таъмини тањия ва наќшаи тарбияи њайати шахсі дар рўњияи демократї ва хидматчиёни касбї мусоидат кунанд. Онњо бояд минбаъд назорат намоянд, ки давлат нисбати хизматчиёни њаrbі дар масъалаи музди мењнат, шароити кор, пардохтои пули дахлдор, нафаќа ва монанди инњо њамчун корфармои бовильдон рафтор менамояд ё не.

Блоки № 67

Идоракунии њайати шахсі : масъалањои асосї барои намояндагони парламент

Намояндагони парламент оид ба пешнињодоти зайлар њукумат дар самти сиёсати кадрии хадамоти амният бояд иттилоъ дошта бошанд.

Масъалањои сиёсати умумї

- ▷ Оё ба парламент дархост оид ба тақдики низоми сиёсати кадрии хадамоти амният њамчун ќисми таркиби низоми њарсолаи бульетї ва ё њульъати лъульудогона ирсол мегардад?
- ▷ Оё сиёсати кадрі ва сохтори құвваńо мусаллаń ба нишондињандањои воќеии бульет ва иќтидори иќтисоди миллї мутобиќат мекунад?

Шумора ва шароити умумї

- ▷ Оё парламент барои сохторњое чун құвваńо мусаллаń, политсия ва ё хадамоти иктишофи шумораи њадди нињоиро муайян мекунад?
- ▷ Оё парламент мўњлати нињоии дар рутбаи муайян буданро муќаррар менамояд?
- ▷ Оё оммаи васеъ барои шиносої пайдо намудан бо тамоми роњюи њалли масъалањои сиёсати кадрі имконият доранд?
- ▷ Оё парламент тамоми доир ба шумораи умумии хидматчиёни њарбии рутбаюи гуногун, музди мењнат, ўњадоринъ, лъойнои холї ва монанди инњо иттилоғи заруриро мегирад?
- ▷ Оё омиљои иљтимоие ба монанди таќдири минбаъдаи хидматчиёни њаrbі пас аз ба њайати эътиётї рафтан њангоми ислоњоти сиёсии соњаи амният ба назар гирифта мешаванд?



Даъват ва интихоб

- ▷ Барои ишғоли ъама гуна мансаб тамоми шаървандон, аз лўмла занон, имконияти баробар доранд ё не. Агар ъа, пас дар қонунгузорӣ муқаррар гаштааст ё не?
- ▷ Оё низоми интихоби ъайати касбї барои хадамоти амният бар хилофи низоми пӯшида, ки дар доираи он танъо қишири муайяни аյолї метавонанд ба сафъои сохторъои қудратӣ доҳил шаванд, вуъуд дорад?
- ▷ Оё ъангоми интихоби номзадњо меъёри касбї ба назар гирифта мешавад?
- ▷ Оё дар хадамоти амният мансабъои холї бисёранд?
- ▷ Оё фоизи онъое, ки аз давои аввали интихоб намегузаранд, зиёд аст?

Пурра кардан

- ▷ Оё принсипи асосї, ки мутобики он хидматчиёни ъарбии ба хидмат даъватшуда ъангоми хидмат барои хидматњо ва сифатъои шахсї ба вазифаъои баландтар гузаронида мешаванд, воќеан амал мекунад?
- ▷ Оё низоми баъдионин даврии хидматчиёни ъарбї амал мекунад?
- ▷ Оё низоми мазкур озод, воќеї ва одилона аст?
- ▷ Оё хадамоти амният барои болоравии мансабї имкониятъои диккательалб-кунанада ва рафбатовар фароъам меоварад?
- ▷ Оё барои хидматчиёни ъарбї машбул шудан ба кори дигари музденок манъ аст?
- ▷ Оё фармондеъин олї дорои таърибаи амалии хизмат дар воҳидъои ъарбї ва таърибаи иштирок дар миссияни сулъовар берун аз қишвар мебошад?
- ▷ Оё вазири мудофиа (ва ё дигар вазирони даҳлдор) бо парламент ва ё кумитаи даҳлдори парламент оид ба масъалаи таъини мансабдорони олии фармондеъи машварат меороянд?

Пардоҳти музди меънат

- ▷ Оё маоши хидматчиёни ъарбї дар мукоиса бо дигар касбъо барои мусоидат бо рақобат бо ширкатъои хусусӣ дар бозори меънат басанд мебошад?
- ▷ Оё маош сари ваќт пардоҳт мешавад?
- ▷ Оё хизматчиёни ъарбї барои хизматњо ва сифатъои шахсї подош мегиранд?
- ▷ Оё сифати иљрои ўйдадорињо аз ѡониби хидматчиёни ъарбї ба андозаи музди меънати онъо таъсир мерасонад?
- ▷ Оё низоми ъавасманѓардонї барои иштирокчиёни он ва ѡомеа ошкорост?
- ▷ Ҷї дар низоми нафаќа ва механизми ба ъайати эътиётї баромадан боиси ташвиш аст?
- ▷ Оё низоми маош ва имтиёзњо дар ъайати эътиётї барои онъое, ки дар хидмат ёарор доранд, қаноатбахш ъаст?

Шумо нъамчун аъзои парламент чі кор карда метавонед?

Вазифаńо ва шумораи нъайати шахсии хадамоти амният

- ▷ Эътимод дошта бошед, ки вазифаńои құвваńо мусаллаń ва нъам шумораи онъю լաвобгүи захираńо иктиисоди миллі мебошанд.

Музди меңнати нъайати шахсии хадамоти амният

- ▷ Эътимод дошта бошед, ки маоши хидматчиёни нъарбі լաвобгүи имкониятъюи иктиисоди мамлакат мебошанд (вале дар айни замон вай бояд дар бозори меңнат нъар чі бештар ба ракобат тобовар ва барои таъмини шароити арзандаи нъаёт басандা бошад).
- ▷ Эътимод дошта бошед, ки музди меңнат мунтазам пардохта мешавад.
- ▷ Дар ёд дошта бошед, ки музди меңнати нокифоя метавонад хизматро дар сохторъои құдратті ғайри լъолиби таваъллұń намояд ва барои аз хидмат даст кашиданы լавонони ихтисосманд мусоидат кунад.
- ▷ Дар ёд дошта бошед, ки дар чунин мұнъит музди меңнати номувофиқ ва/ә пардохти номунтазам метавонад боиси коррупсия ва ё нъатто ришвахүрі вә зўроварі гарداد.
- ▷ Афзалияти молияві ва имтиёзъои хидматчиёни нъарбі ва роњбарони онъю набояд ончунон бошад, ки боиси таваъллұń пайдо намудани онъю барои барқарор ва нигондории нуфузи сиёсі гарداد. Иттилоот дар бораи ин имтиёзъои бояд дастраси нъамагон бошад ва худи онъю бояд бо афзалиятъю ва имтиёзъои дигар хидматчиёни давлатті баробар карда шаванд.
- ▷ Имтиёзъю бояд ба шароити маҳсус ва хатари хидмат, ки њангоми анъом додани амалиёт ба вұлуд меоянд, լавобгү бошанд.
- ▷ Барои мављудияти механизми қанаатбахши гузаронидан ба нъайати эңтиётті эътимод бояд пайдо намуд.

Ўњадории ъарбї ва бинобар эътиқод саркашї кардан аз адои хизмат

Таќрибан конститутсияњои ъамаи кишварњо дорои дастуроте мебошанд, ки дар онњо дар бораи ъимояи давлат ќарзи ъар як шањрванд аст, сухан мера-вад. Дар баъзе мамлакатњо ин вазифа бо ќонуни лозима оид ба ўњадории ъарбї тасдиќ шудааст. Агар ъукумати он кишвар зарур ъисобад, ъар як шањрванд барои хизмат дар ќуввањои мусаллањ дар ъар лаъза бояд омода бошад. Даъват ба хизмати ъарбї ва иљрои ўњадории ъарбї (асосан барои мардон) одатан мутобики консититутсия муаяйн карда шуда, ъамеша бо ќонуни лозимае, ки ќоидањои зеринро муќаррар менамояд, тасдиќ карда мешавад:

- ✓ Кі бояд хизмати ъарбии ъатмиро иљро кунад;
- ✓ Давомнокии хизмат;
- ✓ Шароит барои тамдиди мӯълати даъват/аз хизмат озодкунї;
- ✓ Тартиботи давъат;
- ✓ Мульозот барои саркашї аз хизмат;
- ✓ Ўадди поёнї ва нињоии синнусоли даъватшаванда.

Ба ғайр аз ин, дар ќонунњои лозимаи бисёре аз мамлакатњо њуќуќи бинобар эътиқод саркашї кардан аз адои хизмати ъарбї, инчунин имконияти адои хизмати ъарбии алтернативї эътироф карда шудааст.

Манфиат ва матлубияти даъват

Зиёда кишварњо сиёсати доштани артиши иборат аз аскарони даъватшавандаро давом дода истодаанд. Яке аз сабабњои асосии ин падида аз он иборат аст, ки онњо даъватро ъамчун лъузъи боарзиши демократї ва маданияти миллї меъисобанд, ъарчанд имрӯз дар бисёри аз кишварњои дуне маќсаднокии даъват дар зери шубъя ќарор дорад. Масоиле, ки дар баррасии манфиат ва матлубияти даъват пешнињод мегарданд, бо маҳсусиятъои нави низоњои ъарбї сабаб шудаанд. Баъзе кишварњо аллакай ин тарзи даъватро барњам додаанд ва ё дар давраи дар ояндаи наздик барњамдињ ќарор доранд. Њатто Фаронса, ки дар таърихи мусосир оид ба даъват ба артиш нахустин аст, онро дар соли 2001 бекор кард. Баъゼњо фарорасии ќуввањои мусаллањи аз лъињати андоза бузургро, ки лъои онњоро ќушунњои мобилии начандон калони бо дастовардњои илму техникии мусосир мульяњаз ва ба таври ихтиёрӣ мураттабшударо ишѓол менамоянд, пешбинї кардаанд.

Боби № 68

Шароити хизмати ъарбї дар мамолики гуногун

Синнусоли даъватї: дар аксар кишварњо синнусоли даъватї аз 18-солагї, лекин дар байзë аз кишварњо аз синни 16, 17, 18, 19 ва 20 оѓоз меёбад. Алон дар байзë мамолик занъоро низ ба хизмати ъарбї даъват мекунанд.

Мўълати хизмат: одатан он аз шаш моњ то се сол давом меёбад.

Саркаш ёз хизмат ва хизмати алтернативї: ёариб нисфи давлатиои дуне маќоми чунин шахсонро эътироф намуда, дорои низоми хизмати алтернативї мебошанд.

Дар бисёр маврид мулоzот барои саркаш ёз хизмати ъарбї маъкумият аз озодї (њабс) ба њисоб меравад.

*Сарчашима: Матърӯзаи котиби генералї,
ки мутобиќ бо қарори Комиссияи 1995/83, UNHCR, 1997. E/CN.4/1997 омода карда шудааст*

Љанбањои мусбат ва манфии даъват

Њангоми таълими лъонбањои мусбат ва манфии ўњадории ъарбї вакилони парлумон бояд ба масоили зерин диќќати лъиддї динъанд:

Барои чї ўњадории ъарбї љифз нигоњ дошта мешавад?

Ин асосњо ба нафъи ўњадории ъарбї мебошанд:

- ✓ Одатан даъват бо ғояњои демократї тарѓиб карда мешавад, зеро ин вазифаи қонунї ва лъавобарии маънавии ъар як шањрванд (асосан лъинси мард) ба њисоб меравад ва инчунин аз он сабаб, ки даъват баробарии ъамаи он касонеро, ки ба онњо таалуќ дорад, таъмин менамояд: ъама ўњадоранд хизмат кунанд, новобаста аз табака, эътиқод ва ё најод (дар байзë мамолик ин ўњадорї ъам ба занъю ва ъам ба мардњо таалуќ дорад).
- ✓ Даъватшудагон чунин шањрвандон дар либоси ъарбї мебошанд, ки будани онњо барои «давлат дар дохили давлат» нашудани онњо ёрї мерасонад. Ўњадории ъарбї метавонад ъамин тариқ ъялќа дар байни лъамъият ва ќуввањои мусаллањ бошад.
- ✓ Дар маъмӯй артиш, ки дар он даъватшудагон адои хизмат мекунанд, аз аскарони шартномавӣ арзонтар аст, чуноне ки маоши аскарони даъватшуда аз маоиши аскарони кироя паст аст.
- ✓ Даъват одамонро аз ъамаи қиширњои ањолї лъамъ мекунад. Њамин тавр, даъватшудагон бо худ ба ќуввањои мусаллањ гуногуни асосњои таълимї ва таърибаи корї, аз муњосиб ё муњандис то чelonгар ё фермерро меоранд. Қуввањои мусаллањ метавонанд мутахассисњои таълимдида ва ќувваи кориро ъам њангоми иљрои взифањои даврони осуда ва ъам дар он лъое, ки онњо барои барќароркуни инфраструктура ва ободонии кишварњои аз таъсири низоъ зарардида лъал мешаванд, хеле хуб истифода баранд.

Барои чї аз ўњадории ъарабї саркашї меқунанд?

Тадќиќоти мо вобаста ба масоили даъват дар тамоми лъяњон аз сабабњои асосии зайлӣ баохиррасии давраи артишњои бузург, мутобиќан низоми ўњадории низоми ъарабї, башорат медињад:

- ✓ Дар давоми 25 соли охир, маҳсусан пас аз итноми «љанги сард» ќуввањои мусаллањи бисёр кишварњо ихтисор шуданд, ки ба камшавии шумораи даъватшудагон барои адои хизмат дар артиш зарар расонд. Кишварњои минтаќаи Аврупо ва Атлантика ъарчанд ќуввањои мусаллањи худро ихтисор карда бошанд ъам, кишварњои Осиёю Африко шароитњои замонавиро бобати кам кардани шумораи артишњояшон пас аз «љанги сард» нокифоя истифода мебаранд.
- ✓ Ќуввањои мусаллањ рӯз то рӯз касбї ва бо технологияи мусоир мульяњњаз мегарданд. Бо маќсади он, ки аскарон низоми мураккаби мусоири аслињаро аз худ кунанд, омӯзиши бардавом талаб карда мешавад. Азбаски аскари навдаъватшуда маъмулан он ќадар дер хизмат намекунад, ки ин низомњоро аз худ кунад, артиш ъамарӯза ба аскарони касбии кироя талабот пайдо мекунад.
- ✓ Вазифањои сулъљўёна на танъо мањорати касбї, балки малакаи маҳсусро дар гуфтушунидњо ва ғайра таќозо менамояд. Бисёре аз даъватшудагон барои аз худ кардани малакаю мањорати зарурӣ бобати иљрои вазифањои ъимояни сулъ дар мамолики низоъ вуљуддошта, хизматро дар муддати хеле кўтоъ адо мекунанд.
- ✓ Дар байзе кишварњо конститусия барои ъифзи ъудуди миллї истифодаи даъватшудагонро комилан бо мањи густурдани лъузъюи онњо дар хориљи кишвар мањуд мекунад.

Блоки № 69

Таъќиби даъватшудагон

Одатан дар байни даъватшудагони хурду калонсол дараљаи мартабаи ғайрирасмӣ (иерархия) вуљуд дорад. Ана ъамин дараљаи ғайрирасмӣ ањамияти калон дорад, зеро даъватшудагони калонсол ба даъватшудагони хурдсол қоида ва аньанањои ъарабиро меомӯзанд. Ин ъамчунин ба сохтори иљтимони ъарабиён таъсир мерасонад. Лекин дар ъолатњои зиёд даъватшудагони калонсол дараљаи мартабавии ғайрирасмиро ба манфиати шахсии худ истифода намуда, даъватшудагони хурдсолро барои иљрои корњои шахсӣ ва ўњадорињояшон маљбур карда, онъиро таъќиб мекунанд.

Агар афсарон ба таври лозима ъолати зикршударо назорат накунанд, минбаъд ин ъолат аз назорат дур шуда, ъолате ба вуљуд меояд, ки даъватшудагони хурдсол мавриди таъќиботи, фишори ѡисмонӣ ва тарсондан қарор мегиранд. Мувофиқи маълумоти Шўрои аврупои ташкилоти даъватшудагон, таъќиботи дъватшудагон аз масоили умда барои онњо ба ъисоб меравад. Чунин таъќибот байзан ба заари вазнини ѡисмонӣ оварда мерасонад, ки дар навбати худ мумкин аст ба маъёбӣ, марг ва ё ъатто ба худкушӣ оварда расонад. Бо маќсади ъимояни даъватшудагон ва баландбардории шаъни хизмати ъарабї таъќибот бояд бо ёрии назорати қатъї аз ѿниби афсарон тасдиқ карда шавад. Ба ғайр аз ин, ташкилоти назораттари дохила ва беруна бояд бо тартиби судӣ ъолатњои фавќуллодаро таъќиб намуда, юкми қонунро дар доираи хизмати ъарабї барќарор кунанд.

Сарчашма: Илона Кисс.

Нюкуќињои даъватшудагон дар ъолатњои осуда, 2001, дар сайти www.dcaf.ch, www.xs4all.nl/ecco/

Саркашї кардан аз хидмати ъарбї бинобар эътиќод ва хидмати алтернативї

Ба дигар талаботъо ахлоќї , ба монанди дин (накуш) ё эътиќоди шахсї (ќабул накардан зўроварї) такя намуда, баъзе одамон муќобили ўњаддорињои худ дар масъалаи ъифзи ватан баромад меқунанд. Дар натиља, чунин одамон барои иљро накардани фармонњои давлат ба лъавобгарї кашида намешаванд, аз лъумла ъукми ёатл.

Дар нимаи дуюми аспи гузашта фикр дар бораи ъуќуќ ба саркашї кардан аз хидмати дар ќуввањои мусаллањ ва аз бо худ нигоъ доштани яроќ ба миён омад ва васеъ истифода мешуд; дар баъзе давлатъо чунин ъуќуќ бо санадъои қонунгузории мувофиќ мустањкам гардид. Тамоюли ъарбии ъатмї бо хатми хидмати ъарбии ъатмї дар баъзе давлатъо аз рӯи ваќт рост омад (Британия Кабир, Оллмон, Ирландия, Нидерландия, Белгия, Люксембург, Фаронса, Италия ва Португалия).

Шахсонеро, ки аз хидмати ъарбї саркашї меқунанд, ъамчун шахсоне, ки зидди бо худ гардонидани яроќ, омодагии ъарбї ва хидмат ъастанд, муайян кардан мумкин аст. Гарчанде бештари онњо шуурона амал кунанд ъам, онњо сабаб-њои гуногуни динї, фалсафї ё сиёсї барои чунин эътиќод дошта метавонанд.

Ќарори парламент

Аз сабаби он ки саркашї кардан аз хизмати ъарбї висеъ пањн гардида истодааст, парламентъои баъзе давлатъо ќарор доданд, ки шартъое, ки мувофиќи он шањрвандон аз хидмати ъарбї озод шуда метавонанд, дар асоси қонун пешбинї намоянд. Чунин қонунњо дар ИМА ва ъамаи давлатъои Аврупои Ѓарбї, аз он лъумла дар Юнон ќабул гардиданд. Юнон соли 1997 маќоми чунин шахсонро эътироф намуд.

Дар давлатъо, кки маќоми шахсони аз хидмати ъарбї даст кашидананд, эътироф нагардидааст, онњо бо тартиби судї барои фирор ё хиёнат ба лъавобгарї кашида мешаванд.

Барои ин ду лъиноят лъазоњои саҳт пешбинї шудаанд. Дигар давлатъо барои чунин шахсон категорияи маҳсуси лъиної (саркашї) ворид кардаанд, ки одатан дар кодексъои ъарбї муаяйн шудаанд.

Эътирофи маќоми шахсоне, ки аз хидмати ъарбї даст кашидананд: кї ва дар кадом асос ъал менамояд?

Тартибот барои таснифи саркашї аз хидмати ъарбї бинобар эътиќод одатан чунин далелъоро дар бар мегирад: чї тарз шахс ба чунин фикр омад, чї тарз чунин эътиќод ба ъаёти ў таъсир мерасонад, чї тарз чунин эътиќод бо хидмати ъарбї мувофиқат намекунад. Одатан, ќарор дар бораи ба шахси даъватшуда додани чунин маќом аз тарафи Комиссияе, ки ба вазорати мењнат (Швейцария, Болгария), вазорати корњои дохилї (Словения) ё вазорати адлия (Хорватия) тобеъ аст, ќабул мешавад.

Саркаші кардан аз хидмати нъарбі бинобар эътиќод нъамчунњуќуќи инсон

Моњи априли соли 2000 мутобиќи принсипъю дар ќарори 1998/77 муаяингардида, Комиссияи СММ оид ба нъуќуќыои инсон бе овоздињи ќарори 2000/34 ќабул намуд, ки нъуќуќи нъар як шахср ба саркаші кардан аз аз хидмати нъарбі бинобар эътиќод нъамчун амалигардонии ќонунији нъуќуќ ба озодии сухан, номус ва дин мутобиќи Изњороти умумии нъуќуќыои инсон ва Конвенсияи байналдилалии нъуќуќьои сиёсї ва шањрвандон эътироф менамояд. Соли 1993 Комитети СММ оид ба нъуќуќьои инсон эътироф намуд, ки саркаші кардан аз хидмати нъарбі бинобар эътиќод аз моддаи 118 конвенсия бармеояд, чунки «ўњадории истифодаи қувваи марговар ба озодии сухан, номус, эътиќоди динї ва мазњаб мухолиф аст». Кумитаи мазкур изњор намуд: «Ваќте ки нъуќуќ бо ќонун ё дар амал эътироф гардидааст, тањќири онъюе, ки аз хидмати нъарбі бинобар эътиќод даст кашидаанд, мањ аст».

Блоки № 70

Ќарори Комиссияи СММ оид ба нъуќуќьои инсон 1998 /77: саркаші кардан аз хидмати нъарбі бинобар эътиќод

Комиссия (...),

бо назардошли он, ки дар Изњороти умумии нъуќуќьои инсон ва конвенсияи байналдилалии нъуќуќьои сиёсї ва шањрвандї эътироф гардидааст, нъар шахс ба нъаёт, озодї, нъуќуќ ба озодии сухан, номус ва дин нъамчунин нъуќуќ ба поймол накарданни нъуќуќ дорад (...).

бо эътирофи он, ки саркаші кардан аз хидмати нъарбі бинобар эътиќод бо принсип ва сабабъюи номус асос ёфтааст, аз он лўмла эътиќоди комил, ки аз маќсадъюи динї, этиќї, башарї ё ба ин монанд бармеоянд, (...)

1. диккатро ба он љалб менамояд, ки нъар шахс сабабъю бошуурона барои саркаші кардан аз хидмати нъарбі нъамчун истифодаи ќонунији озодии сухан, номус ва динро дорад ва он дар моддаи 18 Изњороти умумии нъуќуќьои инсон ва моддаи 18 изњорорти умумии нъуќуќьои инсон ва 18 Конвенсияи байналдилалии нъуќуќьои шањрвандї ва сиёсї муаяин гардидааст;
2. он даледро дастгири мекунад, ки баъзе давлатъю ќонунї будани рад кардан аз адои хидматро ќабул кардаанд ва нъуќуќьои чунин шањрвандонро маъдул намекунанд;
3. ба давлатъое, ки чунин низом надоранд, тавсия медињад, ки сохторъюи мустаќил ва бонуфуз, ки қодир бошанд ќарор ќабул қунанд ва дар мавридъюи алоњида майян намоянд, ки дасткаші аз хидмати нъарбі ба эътиќоди ахлоќи мувофиқат мекунад ё не (дар баробари ин талаботро оид ба роњ надодан ба тањќир аз рўи эътиќод ба инобат гирифтган зарур аст) таъсис динъанд;
4. ба давлатъое, ки дар он низоми юатмии хидмати нъарбі вулуд дорад ва дар онъю муќаррарати зикргардида тасдиқ нагардидаанд, тавсияюи худро дар бораи ба чунин шахсон пешинъюд намудани шаклъюи гуногуни имконпазири хидмати характери шањрвандї доштаро, ки ба сабабъюи саркаші аз хидмат лъавобгў мебошанд, ёдрас менамояд.



Иттињоди байнипарламентӣ ва назорати демократии ӯзванањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амнијат, 2003

5. таъкид менамояд, ки давлатњо бояд аз зиндонӣ намудани шахсоне, ки бинобар эътиқод аз хидмати ъарбӣ даст кашидаанд, худдорӣ намоянд ва ёдрас менамояд, ки ягон қасро дубора барои вайронкорӣ лазо додан мумкин нест, агар чунин шахс аллакай лазо гирифт ё мувофиќи ӯнун ва тартиби линони ъар як давлат бегуноњ нысобида шуд (...)

Сарчашма: Ҷарори 1998/77, Комиссия СММ оид ба ӯзгуќињо инсон

Хидмати алтернативӣ

Бештари давлатњо, ки маќоми шахсони аз хидмати ъарбӣ абинобар эътиқод саркашӣ карадро эътироф кардаанд, аз рӯи ӯнун ба љои хидмати ъарбӣ хидмати алтернативиро пешнињод мекунанд. Хидмати алтернативӣ ду модели асосӣ дорад:

- ✓ Хидмат дар ӯзванањо мусаллањ бо манъи бо худ нигоњ доштани яроќ;
- ✓ Кор дар муассисањои таъминоти ильтимоӣ, ба монанди беморхонањо, кӯдакистонњо, муассисањо барои маъюон ва ғайра, ъамчунин баъзан дар созмонњи ғайридавлатӣ ё байнињукуматӣ.

Одатан, хидмати алтернативӣ нисбат ба ъарбӣ дарозтар аст. Масалан, дар Фаронса он то 20 тӯл мекашад, ъарбӣ бошад – танъо 10 моњ; дар Австрия 12 ва 7 мутаносибан; Дар Болгария хидмати алтернативӣ 24 ва ъарбӣ аз 6 то 9 моњ давом мекунад.

Блоки № 71

Хидмати алтернативӣ: таърибаи Швейтсария

Швейтсария яке аз он давлатњои ками Аврупои ғарбист, ки то ъозир дар он даъват ба хидмати ъарбӣ амал мекунад. Он аз рӯи конститутусия (моддаи 59.1.), Ӯнун «Дар бораи созмони ъарбии давлат» (1995) ва Ӯнун «Дар бораи хидмати ъарбӣ» (1995) муайян мегардад. Ин ўњаддорӣ ба ъамаи мардони синнашон аз 20 то 42 ва онъое, ки узвони ъарбӣ доранд то 55 сола даҳл дорад. Хидмати ибтидоии ъарбӣ чор моњ давом мекунад, ъамъ се ъафта ъар ду сол, ъамъ тирпаронињо нямасола.

Мувофиќи Ӯнун «Дар бораи хидмати алтернативӣ» 1996 ӯзгуќ барои даст кашидан аз хидмати ъарбӣ бинобар эътиқод, сабабњои этиқӣ, ахлоқӣ-фалсафӣ ва динӣ муайян гардида. Вазорати саноат ва меънат аризањоро қабул мекунад, ки онъо аз тарафи комиссия иборат аз 3 нафар баррасӣ мегарданд. Ин се нафар тавассути эълон дар газетањо аз байни 120 нафар интихоб карда мешаванд. Маќоми дасткашида аз хидмати ъарбира тоқрибан 5 фоизи мардони синнашон ба хидмати ъарбӣ расида мегиранд. Он шахсоне, ки ба онъо чунин маќом дода намешавад, лекин зидди хидмати ъарбӣ баромад кардан мегирад, мумкин аст ба муддати 4 ё 5 моњ зиндонӣ карда шавад.

Онъое, ки чунин маќомро соњиб гаштаанд, бояд ба љои хидмати ъарбӣ хидмати шањрвандӣ гузаранд. Чунин хидмат дар ъама гуна муассисаи ъамъиятӣ ё ҳусусӣ, ки ба манфиати ъамъият хидмат мекунанд, масалан, дар беморхонањо, марказињои լавонон, муассисањо илмӣ-тадқӣ, сохторни иктиносӣ ва ғайра 450 рӯз давом мекунад.

Сарчашма: Бюрои Аврупо оид ба даст кашидан аз хидмати

Шумо ъамчун аъзои парламент чї кор карда метавонед?

Даъват: «тарафдор» ё «зид»?

- ▷ Шароити давлатро ба назар гирифта, ъамай пешнињодро хуб дига бароед: «тарафдор» ё «зид».
- ▷ Вобаста ба ин ъамай навиштаљоти ин бобро дар ёд гирифтани ва роњиои истифода бурданиро онро дар давлати шумо лустан зарур аст.
- ▷ Масъалаи пешнињоди тавсияњо оид ба таъсиси чунин сохтор ва ба он додани ваколат, масъалаи зўроварї ё муносибати паст бо даъватшудагон баррасї карда шавад.

Маќоми дасткашидагон аз хидмати ъарбї бинобар эътиқод

- ▷ Маќоми юкукии шахсонеро, ки аз хидмати ъарбї бинобар эътиқод дасткашидаанд, тафтиш кунед ва дар ъюлатњои зарурї имконияти таъния ва қабули қонунгузорї ё таъкими қонунгузории мављударо баррасї намоед.
- ▷ Вобаста ба ин таъмин намудани маълумот дар бораи муносибатњо, базаи қонунгузорї ва шароити кор дар дигар давлатъо.

Хидмати алтернативї

- ▷ Маълум намоед, ки қонунгузории давлати шумо хидмати алтернативиро пешбинї мекунад ё не ва дар ъюлатњои зарурї имконияти таъния ва қабули чунин қонун ё таъкими қонунгузории мављударо баррасї намоед.
- ▷ Вобаста ба ин таъмин намудани маълумот дар бораи муносибатњо, базаи қонунгузорї ва шароити кор дар дигар давлатъо.

Муносибати паст ва таъкирomez бо навдаъватшудагон

- ▷ Агар даъватшудагон ба муносибати дағалона, таъкир ё зўроварї дучор гардида бошанд, фавран чорањои амалї андешидан зарур аст.
- ▷ Эътимод дошта бошед, ки тафтишоти пурра гузаронида мешавад ва ъянгоми зарурат, аз тарафи маќомоти салоњиятдор лъазои мувофиқ муайян карда мешавад ва он зуд амалї мегардад.

Кисми VIII

Захирањои маводӣ:
амалигардонии назорати самараноки
интиқол ва хариди яроқ

Хари迪 яроќ ва техникаи њарбі

Сиёсат дар соњаи хариди яроќ бояд аз рўи манфиатъои болої ва самтъои асосии сиёсат, ба монанди консепсияи амнияти миллі ё доктринаи ќарбі амал кунад. Њамаи масъалањои оид ба яроќъои нав ва техникаи ќарбі бояд бо назардошти таъсири онъо ва маќсаднокии он дар соњаи сиёсати амнияти миллї таълили карда шаванд.

Консепсияи амнияти миллі дар ба даст овардани устувории раванди идоракуни мудофиа кўмак мерасонад ва пешгүйноро дар қабули ќароръои дарозмуддат оид ба мушкилоти мудофиа баланд мебардорад. Зарур аст, то ки маќсадъои сиёсати миллии соњаи мудофиа ба захиранье, ки барои соњаи амният лъудо карда шудаанд, мувофиќ кунанд ва ъамчунин зарур аст тавозуни байни бахши мудофиа ва лъамъиятї риоя гардад.

Ошкорбаёнї ъянгоми хариди яроќ

Дар ќар як давлати тараќкӣёфта раванди коркарди бульет умуман, ва хариди яроќ аз он лъумла бояд күшода бошад ва ба лъомеа ъисибот дода шавад. Аз нуќтаи назари ъисиботдињои ба лъомеа бояд алоқаи оқилонаи байни сиёсат, банаќшагирӣ, бульет ва хариди яроќ вульуд дошта бошад. Мутаасифона, дар бештари давлатъо парламент ъуќуки мањуди овоз дар масъалаи хариди яроќ дорад, агар умуман дошта бошад.

Ъянгоми лъудо намудани маблағ ё додани ильозат барои хариди яроќ зарур аст, ки парламент юнунияти амалиётро тафтиш кунад, махсусан юнунъои байнал-милалї ва шартномањо, ки истеъсол, харидуfurӯш ё истифодаи намудъои алоњидаи яроќъоро мањуд мекунад, ба монанди шартнома дар бораи пањн накарди яроќ (1968), Конвенсияи Оттава дар бораи манъи истифода, лъамъ намудан, истеъсол ва интиқоли минањои зидди аскари пиёда ва барбоддињии онъо (1997, ќарори Шўрои Амният СММ ва файра, ба назар гирад).

Парламентъо ъамчунин ъянгоми зарурати гузаронидани банаќшагирии анъанавии хароъот барои ба даст овардани таълизиоти зарурии ќарбі барои давраи дарозмуддат ба мушкилињо дучор шуда метавонанд. Ин мамлакатъои тараќкӣ ёфта истода ва кишваръоero, ки низоънро аз сар гузаронидаанд, ба имконнапазирии мұқобилият нишон додан ба интиқолчиёни дохила ва берунни яроќъо, ки ба фурӯши мањуслоти худ ба нархи нињоят баланд манфиатдоранд ва онъоро талаботъои назорати демократі ба ташвиш намеорад, меорад.

Вобаста ба ин парламентъо дар таъсиси кумита ва зеркумитањо оид ба масъалањои хариди яроќ манфиатдор мебошанд. Њамин тариќ, онъо метавонанд ошкорбаёниро дар соњаи хариди яроќ бењтар гардонанд ва ъюнимияти ильроијаро малъбур созанд, ки дар назди лъомеа масъул бошанд.

Мушкилоти дар назди парламентъю истода он аст, ки њукуматъю он маълумотъе, ки ба зарурати харида намудъюи асосии яроќъюи oddi (авиатсия, техникии лъудо кардашуда, артиллерия, системањои идорашаванда ва радарӣ, ракетањо ва киштињои лъангӣ) дахл доранд, овоза намекунанд. Илова бар ин, онъю њатто др бораи захираи яроќи калибри хурд (аз 100 мм камтарро), ки њамчун яроќи тирандоз ва сабук маъмуланд, намехоњанд маълумот динанд.

Чунин вазъият хеле ќулаг аст: дар аввали раванди харида яроќъю њукумат бо парламент бо маќсади таъмини он, ки наќшъюи сертакаббур оид ба харида яроќ дар оянда барои давлат аз лъињати молияв мушкилӣ наорад, њамкорӣ мекунад. Барномањо оид ба харида яроќъю бо назардошти дигар арзишъюи лъамъиятӣ бояд ќабул карда шаванд. Њамин тарик, дар раванди ќабули ќарорњо бояд на танъю афзалиятъюи њарбӣ, балки дигар афзалиятъю низ ба ионбат гирифта шаванд. Парламент бояд таъсир ва сарбории молиявиро ба ѡомеа њангоми харида яроќ арзёбӣ кунад.

Блоки № 72

Барои чї аъзои парламентъю бояд аз болои харида яроќ назорат баранд

- ▷ Сухан дар бораи љалби маблаѓъюи лъамъиятӣ (давлатӣ) меравад.
- ▷ Қарор дар бораи низоми аслиња – на танъю маъсалаи экспертизаи техникии амният, балки њамчунин интихоб мебошад; пудро ба чї сарф кунем – ба «тӯп» ё ба «равған», - ва агар борои туп, пас ба қадом миќдор ва борои чї.
- ▷ Харида яроќ борои давлат набояд захмати молияв дар доираи перспективањои кӯтоњмуддат ва дарозмуддат (аз он լўмла дар давоми њамаи мӯълати истифода гардад) бошад.
- ▷ Назорати парламентӣ бояд тавозуни байни хароъот ба яроќ ва хароъот ба эътиёъоти иътимоиро таъмин намояд.
- ▷ Ошкорбаёни раванди харида яроќъю, њисботдињи он ба парламент коррупсия, масрафкорӣ ва аз рӯи таъин истифода нагардидан маблаѓъюи лъамъиятиро, пешгири мекунад.
- ▷ Назорати парламентӣ ва лъамъиятӣ ба паст рафтани хатари босуръати афзоиши њаъми харида яроќъю дар минтаќа оварда расонида метавонад.

Шароитъои маҳсус асоси маҳфият мегарданд ё не?

Тиимді басқарудың қағидаттары, өсіресе жариялышық қағидасы қару сату немесе сатып алуды қосқанда қоғамдық шешим қабылдаудын әрбір тұс-тұсына бағыт-бағдар беруі тиіс. Сондықтан, қандай жағдайлар қорғаныс жөніндегі шешімдерді ерекше және құпия болуын керек ететінін тексеру қажет.

Қару-жарақ сату және сатып алу һұсқаулары жариялышық пен қоғам алдында жауаптылық қағидаттарына негізделуі керек. Шешим қабылдау үдерісінде қару сатып алушы немесе қару сататын елдердің талабы бойынша істің құпия болу себептері айқын көрсетілуі тиіс. Егер сондай себептер істе сыйбайлас жем-қорлыққа жол беру мүмкіндігін тудырса, онда ондай қатер екі тарап арқылы анықталып, оның алдын алу шаралары белгіленуі қажет.

Блоки № 73

**Сиёсати беасос ё духўра дар соњаи харида яроќ,
њамчунин харида маҳфии яроќ метавонанд ба
оқибатњои зайл расонанд ...:**

- ▷ Тафтиши нокифояи сабабъои асосии низоми аслиња;
- ▷ носамаранокии қарорњои њукуматӣ бо оқибатњои ноҳонъ барои амнияти миллий ва минтақавӣ;
- ▷ хатар барои давлатњои њамсоя;
- ▷ коррупсия вобаста ба харида яроќ ё дигар қарорњои соњаи њарбӣ, ки ба њаrid алокаманданд;
- ▷ зарари љиддии боварии љомеа ба ќуввањои мусаллањ, ки натиљаи бадномкуни онњо ва мавзӯи бањсъои ноҳонъ мебошанд.

**Раванди њаматарафаи ќабули ќарор дар
бораи харид**

Њангоми ќабули ќарор дар бораи ба даст овардани низоми асосии аслиња методњоеро, ки дар чунин лъланбањо истифода мешаванд, муайян намудан ва муттањид кардан зарур аст:

- ✓ Раванди бањои хатар;
- ✓ Консепсияи дарозмуддати сохтмони ќувва ва воситањои мудофиа (ќобилияти мудофиавӣ);
- ✓ муайян намудани маводњо барои таъњизонидан зарур;
- ✓ људо намудани маблағ барои харида яроќњо;
- ✓ ҳарољот дар муддати тамоми давраи истифодабарӣ, аз он љумла ҳарољот барои хидмати техники, модернизатсия ва ғайра;
- ✓ арзёбии пешнињодњо дар бораи љубронпулї ва подошдињ.

Барќарорсози раванди назорати парламентӣ ва арзёбӣ дар њамаи даврањо имконияти ҳарољот, ќаллобӣ ва сунистифода њангоми ќабули ќарорро аз тарафи маќомоти њокимияти иљроия кам мекунад. Бо маќсади амалигардонии самаранокии назорат парламентњо бояд талаб намоянд, ки њукуматњо онњоро дар бораи њамаи зинањои раванди харида яроќњо хабардор кунанд. Ба замми ин парламентњо бояд њуќӯк дошта бошанд, ки оид ба њамаи шартномањо дар бораи харид ќарор ќабул намоянд. Парламенти Нидерландия мисоли он шуда метавонад, ки чӣ тавр њукумати ќонунгузор њамаи зинањои раванди ќабули ќарор дар бораи харида яроќњоро назорат мекунад (ниг. Блоки № 74).

Блоки № 74

**Сиёсати Нидерландия дар соњаи дарҳости њарбӣ:
нуќтаи назари назорати парламентӣ**

Нидерландия анъанаи пойдор ва таърибаи бойи назорати парламентӣ аз болои харида таъњизоти њарбиро дорад. Умуман, њамаи ќарорњо дар бораи харид, ки аз 25 миллион евро (такрибан 25 миллион доллар) зиёд аст, бояд бо иштироқи парламент ќабул карда шаванд. Барои ин ба ном механизми бадасторӣ таъия гардид.



Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии қувањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

Њукумат (дар амал муншии давлаті оид ба масъалаи мудофиа) мактуб мөфиристад, аз 4 намуди он якero вобаста аз харид интихоб мекунад (А,Б,В,Г). Назорат дар ъамаи давра амалї мегардад, аз муйян намудани талабот дар системаи нави мусаллањ-гардонї (ё ивази аллакай мављуда) сар карда то пешнињодьо аниќ дар бораи ба даст овардани системаи X аз истењесолкунанда Y.

Парламент имконият дорад, ки дар доираи ъамаи марњилањои харид ба ёарор таъсир расонад. Њамин тарік, вакте ки ъукумат дар борои зарурат ё ба даст овардани системаи яроќ мълумот медињад, парламент метавонад зид барояд ё тафирот ва пешнињодъо ворид намояд, гарчанде ки дар амал чунин ъодиса на он юнадар зиёд рӯй медињад. Аксаран нияти ъукумат дар давраи ъамаи раванд бо чор давра (А,Б,В,Г), ки дар парламент мұньокима мегарданд, муйян мегарданд.

Борои лоињањое, ки арзишашон аз 100 миллион евро зиёданда, тартиботи маҳсус (лоињањои калон) таъия карда шуда буд, ки маърӯзанои муфассал ва мунтазамро ба парламент пешбинї менамояд. Намунаи одии чунин лоиња нияти ъукумати Нидерландиз борои иштирок кардан дар марњилай таъияи лоиња ёиркунандай ъамлавари умумӣ, вориси самолети F-16 амрикоӣ мебошад. Дигар лоињањо низ мављуданд, ба монанди лоињањои «бригадаи аэромобили».

Умуман, фикр мекунем, чунин вазъиятро дар Нидерландияи қаноатбахш ъисобидан мумкин аст. Мұньокимаронињо оид ба масъалаи молияві ва маќсаднок будани тафтиши пурраи парламентї, баъзан оид ба раванди соф техники гузаронида мешаваданд. Вобаста ба ин масъала дар бораи сифат ва эътимоднокии мълумоти ъукумат ва хоњиши «исботи мутақобила» аз тарафи институти мустақил оид ба проблемаи амният ва мудофиа ба миён меояд. Билохира, наќши истеъмолкунандагон ва лобистон, ъамчунин дастрасии онъю ба узвияти кумита оид ба масъалаи мудофиа, одатан мавзӯи мұньокима мебошад. Аммо, агар воќеањои на он юнадар калонро ба назар нагирем, хархашањои калон оиди ин масъала ба амал наомадааст.

Эдебиет: Иан Хоекема, Парламенттїң бўрынгы мушеси, Нидерланды, 2002

Шумо ъамчун аъзои парламент чї кор карда метавонед?

Назорати хариди яроќ

- ▷ Назорати парламентии хариди яроќ бояд ёнунаш ба танзим дароварда шавад;
- ▷ Назорати ъаматарафаи парламентии бахши амният ва фарогирии ъамаи лъянбањои хариdro таъмин намоед, ба масъалаи зайл диккати маҳсус дийед:
 - зарурати амният;
 - оқибатъои минтаќавии сиёсӣ, маҳсусан дар масъалаи ѡавоби манғӣ, ки ба мусаллањшавии бошитоб дар минтаќа оварда мерасонад;
 - сарборӣ ба буълет (дар перспективаи кўтоњумуддат ва дарозумуддат);
 - таъсир ба саноати миллии бахши хусусӣ ва ѡамъият.

Ошкорбаён ва ъисоботдињ ъангоми хариди яроќ

- ▷ Ба парламент дар доштани ъуќӯк ба раванди хариди яроќ ва техникаи ъарбої мусоидат намоед.



Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии құвваńо мусаллаń – назорати парламентии сохтори амният, 2003

Талаб намоед, ки ба парламент ва ё кумитаи салоňиятдори (манфиатдори) он нысботи муфассал ва фаврі дар бораи мављуд будан ва тавсифи техникик намудькои асоси яроќ (самолет, техникаи зиренпұш, системаи артиллерї, РЛС, системаи ракета ва киштиюо нъарбї, яркгаронии сабук (калибри аз 100 мм камтар), нъамчун асос барои зарурати хариdi намунаюо нав, пешнињод карда шавад.

- ▷ Таъмин намоед, то ки парламент концепсияи дарозмуддати таъсиси низоми мудофиаро ба даст орад.
- ▷ Таъмин намоед, то ки он масъалањое, ки ба маҳфият дар соњаи хариid даҳ доранд, ба паралмент ва ё кумитаи манфиатдори он дар доираи раванди қонунгузорї маълумот дода шавад, ки нысботидиңро нъамзамон бо нигоян доштани сирри нъарбї таъмин менамояд.

Таълили таъсири хариid

- ▷ Мувофиқатии наќшаи хариidро бо сиёсати соњаи амният таълил намоед.
- ▷ Таъмин намоед, то ки парламент сарбории молиявии хариid яроќро дар муќоиса бо дигар талаботи ъламъиятті ва афзалиятъюи ильтимои таълил ва арзбї намояд бо маќсади пешгирии нобаробарї, ки ба инкишоф, нъамчунин устувории иктиносиді ва ильтимоии давлат таъсир расонида метавонад.
- ▷ Тартиботи истифода баред, то ки ба қароръю бењад сертакаббур дар бораи хариid яроќ муковимат нишон дода тавонед. Парламентъю бояд окилнокии наќшаро таъмин намояд, то ки барои мамлакат дар перспективаи дарозмуддат ба мушкилоти нъарбї табдил наёбанд.

Аудит дар соњаи хариid яроќ

- ▷ Мувофиқатии байнин сиёсати соњаи амният ва наќшањо, бульети мудофиаві ва харольоти нъакиќиро барои яроќ ва техникаи нъарбї тафтиш намоед.
- ▷ Тафтиши тавсифномаи эксплуатационии системаи яроќро барьд аз ба даст овардан он ва барьди бастани шартнома (дар муддати мўњлати хидмати яроќ камтар аз се тафтиш) гузаронед.

Кумитаи парламенті оид ба масъалаи хариid яроќ

- ▷ Дар нъолати набудан, кумита ва ё зеркумита оид ба масъалаи хариid яроќ таъсис динъед ва бо нъамин тарз алоќаи байнин ташкили сиёсат, банаќшагирии молияві ва аудит (тафтиш), комплекси мудоғаві-саноатї, ва нъамчунин таъкидот ва инкишофро барқарор созед.
- ▷ Вобаста ба ин, зарур аст маълумот дар бораи ўњдадорињо, процедура ва фаъолияти сохторъю ба ин монанд дар парламентъю дигар давлатъю ба даст овардан ва омӯхтан.
- ▷ Боварї нъосил намоед, ки сохтори парламентии шумо қодир аст маслиниятъюи мутахассисонро арзёбї намоянд ва истифода баранд.

Харидуфурӯш ва интиқоли яроќ

Дар назорати харидуфурӯш ва интиқоли яроќ парламентъю бояд наќши муњум бозанд. Коида ва тартиботи идоракунни хариди яроќ бо назардошти ӯонуни миллӣ дар бораи хариди яроќ, буљети миллӣ ва ӯонунъои молиявӣ ё шартномањо, њамчунин ӯонунъое, ки баъди муњокимаронињо ӯабул гардидаанд, бояд муттасил бошанд. Принципъои идоракунанда дар соњаи сиёсати харидуфурӯш ва интиқоли яроќ ва базаи ӯонунгузорӣ ба принсиби ошкорбаёнӣ ва њисоботдињӣ бояд асос ёбанд.

Блоки № 75

Интиқоли яроќ: равшанӣ андохтан

Зери мағињуми интиқоли яроќ њамаи намуди фаъолият, ки бо он сохторъои давлатӣ ва ғайридавлатӣ бо маќсади ба даст овардан ё фурӯши яроќ машӯуланд, фаъмида мешавад. Интиқоли яроќ фурӯш, савдо, ба даст овардан, харид, њамчунин намоиши яроқро дар бар мегирад.

Сиёсати миллӣ дар соњаи харидуфурӯш ва интиқоли яроќ

Њукумат бояд сиёсат ва ӯонунгузориро дар соњаи харидуфурӯши яроќ ва интиқоли он тањия намояд, ки онро баъд барои таສдиқ ба парламент пешниъод менамояд. Сиёсати зикргардида бояд принципъои роҳбарликунандай фурӯши яроқи оддиро муйян намояд ва бо назардошти омилъои зайл тањия гардад:

- ✓ Воридот ва содироти яроќъои оддӣ бояд мавзӯи назорати мувофики кумитаи парламентӣ бошад;
- ✓ дастуръо дар соњаи харидуфурӯши яроќ бояд ба принципъои Низомномаи СММ, ӯонунгузории байналмилалӣ лъавобгӯ бошанд, риояи эмбаргои СММ ба њамму наќли яроќ таъмин намояд. Дар баробари ин хусусиятъои иқтисодӣ, сиёсӣ, этники ва омилъои амнияти он давлатъое, ки яроќ меҳаранд бояд ба инобат гирифта шаванд;
- ✓ принсиби ошкорбаённи раванди ӯабули ӯарор бо маќсади таъмини усутурврӣ ва њисоботдињии касбӣ;
- ✓ механизмъо барои пешгирии њодисањои ғайриэтикийи фурӯши яроќ бояд ба расмият дароварда шаванд, ба тавсияњои СММ ва дигар сохторъои манфиатдор, њамчунин ба намунањои бењтарини дигар давлатъо
- ▷ асос ёбанд;

Иттињоди байнипарламентӣ ва назорати демократии ӯввањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

- интиќолдињандагон ва харидорон бояд «Кодекси дурусткориро» омода намоянд;
- ✓ парламент бояд имкони боварӣ дошта бошад, ки намуди яроқи фурӯҳташуда ба эътиёльоти мудофиаи давлатњо-харидорон мувофиқат мекунад, чӣ тавре ки аз тарафи парламентъо онъо тасдиқ гардидаанд;
 - ✓ парламенти давлатъое, ки яроқ њамлу наќл мекунанд, бояд имкони боварӣ хосил намудан дошта бошанд, ки давлатњо-харидорон њуќуќњои инсон ва озодињои асосиро њурмат мекунанд ва њамчун назорати самараноки ќарорњоро оид ба хариди яроқи назорат мебаранд;
 - ✓ парламент бояд имкони боварӣ дошта бошад, ки фурӯши яроқ ба лъяњон тањдид намекунад, шидданокии минтаќавиро зиёд намекунад, ба ба амал омадани низоъю намеорад, ба афзоиши фурӯши яроқ дар минтаќа, ба миён омадани ноустуворӣ аз сабаби ба вуљуд омадани системањои таъњизоти њарбӣ, ки вазъиятро ноором месозад ё шумораи муайяни яроқи оташфишон ва сабук, оварда намерасонад. Агар кумитаи парламентӣ оид ба мудофиа муколамаи минтаќавиро дар бораи тањдиди устувории минтаќавӣ, хариди бешумори яроқ ва маҳфият, ки ба коррупсия оварда мерасонад, сар кунад, пас чунин мусоњибаро барои муњо-кимаронӣ дар минтаќа ошкоро кардан даркор аст.

Механизмъоero тањия намудан зарур аст, ки имкон медињанд фурӯши яроқро ба давлати муаяин бо маќсади реэкспорти ё ба дигар касс фиристодан ба маќсадињое, ки муҳолифи шароити дар шањодатнома оид ба воридот изњор гардидааст, пешгири намоянд.

Блоки № 76

Шартномањои минтаќавӣ дар соњаи харидуfurӯши яроқ

▷ Кодекси аврупоии рафтор

8 иуни соли 1998 Шӯрои Аврупо ќароре ќабул намуд, ки мувофики он Кодекси рафтор ба нӯкмиёнун даромад. Ќарор ба манъи ихрои яроқ аз мамлакатъои Шӯрои Аврупо ба минтаќаи ноороми лъяњон, ки дар он лойњо хатари конунвайронкунињои дағали њуќуќњои инсон вуљуд доранд, равона гардидааст. Давлатњо-аъзои ША, байдъз азишиор аз тарафи созмонъои гайридавлатӣ дар давоми ќарип њашт сол ба ќарор дар бораи ќабули сиёсати масъул дар соњаи фурӯши яроқ омаданд. Кодекс номгуи самтъои ноҳоњи интиќоли яроқро ва системаи тафтиши ва таълили таъини охирин, њамчунин системаи мубодилаи маъдумот ва механизми машварат дар бораи пешнињод намудан ва ё рад кардан барои додани иљозатнома ба содиротро дар бар мегирад.

Кодекси Аврупо механизмъоero надорад, ки ќодир бошанд давлатњо молбур созад, ки онро њамчун механизми таъмини маъсулият барои риояи нанамудани ин кодекс, истифода баранд. Њамин тарик, мањдуд намудани содирот ба давлатњое, ки њуќуќњои инсонро вайрон мекунанд, аз давлатъои бо конунгузории нисбатан саҳт, вобаста мебошад, ки ба чунин конунвайронкундандагон дар доираи механизми маслињатъои дутарафа таъсир расонида метавонанд.

Кодекс аз 8 меъёр иборат аст, ки ба онъо давлатъои ША дар њолати содироти яроқ бояд муролъиат намоянд:

1. «Нурмати ўњдадорињои байнамилалии давлатњо-аъзои ША, маҳсусан мульозоти аз тарафи Шӯрои амнияти СММ ворид намуда (...).



Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии қуввањоу мусаллањ – назорати парламентии сохтори амният, 2003

2. Эңтиром нисбати њуќукъоин инсон дар давлати тајини охирини яроќ (...).
3. Вазъияти дохилии дар мамлакати тајини охирин њамчун нишондињанда вүлжуд доштаны шиддапокї ё низой мусаллањ (...).
4. Давлатъои ША дар мавриди барьјало будани хатари зерин иљозатнома ба содироти яроќ намедињанд; давлати воридкунанда ният дорад, ки содироти имконпазирро муќобили дигар давлат истифода барад ё бо маќсади бо ќувва пурзур намудани шикоятъои шахсии марзї (...).
5. Амнияти миллии давлатъои ША, њамчунин амнияти он заминњое, ки муносабатъои дохилии онњо ба соњаи масъулияти њар як давлати ША дохил мешавад, њамчунин амнияти давлатъои дўст ё иттифоќчиён (...).
6. Рафтори давлати харидор нисбат ба љомеаи башарї, муносабати хоси ў ба терроризм ва њурмати њуќукъои башарї (...).
7. Хатари он, ки яроќ ба истифодабарандай дигар дар саръяди мамлакат меѓузарад ё аз сари нав дар шароити ноҳон содир карда мешавад (...).
8. Мувофиқатии содироти яроќ ба имкониятъои техникии давлат-воридотчї (...).»

Сарчайма: <http://europa.eu.int>

▷ Созмони давлатъои Амрико ва интиқоли яроќ

Харидурууushi озоди яроќ (дар минтақаи Амрико) дар сатъи минтақаи байд аз он ки 19 аъзои Созмони давлатъои Амрико (СДА) шартнома дар бораи интиқоли намудъои оддии яроќ бастанд, беътар шуд. Созишномаи байнамирикои дар бораи ошкоро ба даст овардани намудъои оддии яроќ, ки дар иљосияи Ассамблеяи генералӣ дар Гватемала тасдиқ гардида буд, аз давлатъои аъзо талааб мекунад, ки онњо њар сол дар бораи воридот ва содироти намудъои асосии яроќ маълумот нашр намоянд. Мувофиқи маддаи 3, «давлатъои аъзо њар сол ба созмони масъул дар бораи воридот ва содироти яроќкои оддӣ дар соли гузашта њисобот медињанд ва дар он дар бораи давлати содиротчї намуд ва шумораи намуди оддии яроќи фурӯхташуда маълумот дода мешавад. Њар як давлати-аъзои созишнома њисоботи худро бо маълумоти иловайӣ, ба монанди таъинот ва модели яроқ, агар зарур њисобад, пурра мегардонад. (...).» Ба замми ин, давлатъои яқдигарро дар бораи ба даст овардани яроќкои оддии воридшуда, дар корхонаъои миллӣ истеъсолшуда хабардор мекунанд ва агар ягон чиз ба даст наоварда бошанд њам, дар бораи он хабар медињанд. (маддаи 4).

Сарчайма: <http://www.oas.org>, 2002

Риояи эмбаргои байналмилалӣ барои њамлу наќли яроќ

Мульзот њуљъати љомеаи байналмилалӣ барои изњор намудани ғайриканоатмандӣ оиди рафтори ягон давлат мебошад, агар ин давлат ба њуќукъи башарї ё сұлъя ва амният таъидид кунад. Базаи ќонунгузорӣ, ки бо маддаи 41 Низомномаи СММ тасдиқ гардидааст, ба Шурои амнияти СММ имкон медињад, ки давлатъои аъзоро ба ийдоми беяроќ бо маќсади барќарорсозии сұлъни башарї ва амният даъват месозад. Аз соли 1945 то 1990 Шурои Амнияти СММ тањо ба ду давлат мульзот додааст. Дар соли 1990 бошад ин маќомот маъбур шуд, ки 12 маротиба мульзотро истифода барад.

Дар чунин њолат талабот дар бораи шањодатномаи «истифодай охирин» бо фањмонидани дар охир яроќ ба кульо меравад, њуљъати муфид барои парламент ба шумор меравад. Аммо њодисањои зиёди истифодай шањоданомаюи ќалбақии «истифодай нињої» ба ќайд гирифта шудааст.

Фењристи намудъои оддии яроќи СММ

Шашуми декабри соли 1991 Ассамблея генералии СММ қарори 46+/36 L –ро бо номи «Ошкорбаені дар соңаи яроќ» қабул намуд, ки онро муншии қулл бо маќсади ташкил додани фењристи умумі ва ғайритањќиркунанда оид ба яроќ-ъои одді ва хидматрасоні дар штаб-квартираи СММ дар Ню-Йорк талаб намуд. Дар фењрист мәйлумот дар бораи ńамлу наќли байналмилалии яроќ, ńамчунин мәйлумот дар бораи захирањои ńарбї, ҳариди яроќъои истењсоли миллї ва дигар омиљо, ки ба сиёсат дахл доранд, аз тарафи давлатъои СММ пешнињод шудаанд, лъамъ оварда мешавад.

Фењрист аз 7 меѓёри мувофиќ оид ба яроќъои асосии одді иборат аст, аз он лъумла танкањо, мошинъои зирењпүш, системањои артиллерии калибръои калон, самолетъои лъангї, ҷархболъои зарбазан, киштињои лъангї ва ракетањо/даст-гоњъои ба кор андохташаванда. Фењрист аз соли 1992 амал мекунад. Муншии қули СММ ńама вакт ба Ассамблея генералии СММ ńисибот пешнињод мекунад, ки он мәйлумоти аз тарафи 110 ńукуматъои давлат-аъзои СММ пешнињод-шударо дар бораи воридот ва содироти яроќъои одді дар бар мегирад. Маъруза ńамчунин мәйлумотеро дар бар мегирад, ки аз тарафи ńукуматъо дар бораи ҳариди яроќи истењсоли миллї, ńамчунин шумораи яроќи мављудбуدارо дар бар мегирад (ниг.: <http://disarmament.un.org/cab/register.html>).

Зарурати мульозоти оќилона

Муншии умумии СММ мульозоти ńамалъонибаи иќтисодиро «воситаи муомилаи дағалона» номид. Онъю на ńама вакт самара баҳшанд ва дар аксар маврид ба мамлакатъои ńамсој, инчунин ба мардумони оддии мамлакатъо, ки мавриди он қарор мегиранд, таъсири манфї мерасонанд. ńамин тавр, бисёрињо бар ин ақидаанд, ки мульозоти даќиќтаре лозим аст, то ба лъанбањои мањудтаре таъсири расонанд. Эмбарго барои фурӯши силоњо ба ńамин намуди мульозот дар баробари эмбаргои молиявї ва эмбаргои мањи дохил шудан ба қаламрави мамлакат мансуб аст. «Мульозоти оќилона» муќобили режим ва элитай ńокими мамлакат равона гардида, бо шањрвандони қатори ва ё аъзои мухолифин таъсири манфї надорад. Бо вуљуди ин, натиљањо аз он шањодат медињанд, ки онъоро истифода бурдан хеле душвор аст ва комилан таъсирибаш нестанд. Дубора мавриди таъкиќ ва такмил қарор додани онъю низ зарур аст (ниг. ба блоки №77).

Блоки № 77

Такмили мульозот барои таъмини сулъ: намояндагони парлумон чї тадбирњоero метавонанд амалї намоянд

Экспортқа қару-жарақ шыгаратын елдердін парламенттері төмендегілерге кепілдік берудері керек:

- ▷ Конутузорие, ки (хусусан усулью вакт ńамудани эмбаргои СММ-ро барои таъмини силоњо лыноят менисабад;
- ▷ ńамоњангсозї дар дохили ńукумат, ки вазорати роњбарикунандаро, ки барои иљрои эмбарго маstryул аст, муайян мекунад;
- ▷ мубодилаи иттилоот ва мәйлумоти иктишофї дар дохили департаментъои ńукуматї ва миёни ńукуматъо барои муайян намудани ńаллу наќши шубъянок, нұктаи таъниот, роњюо транзитті ва миёнравьо;



- ▷ рўйхати назорати молъое, ки эмбарго ба онъю даҳл дорад;
- ▷ ваколати боздошти боръю, ки бе шакку шубъю мавриди эмбарго қарор гирифтаанд ва ба нуќтаи аввала барнагардонидани онъю;
- ▷ мукаррапоти ёонунгизорӣ, ки барои боздоштан ва ё мусодираи молу мулк ва ё таъминоти пинъонии силоњ иљозат медињанд;
- ▷ таъќиб ва санъиши таъвили силоњ, ки метавонад ба лъои дигар равона гарданд.

Сарчашма: сайти www.bic.de, 2002

Мероси «ъланги сард»: муњимоти ълангии зиёдатї ва интиқоли он

Хотимаи «ъланги сард» ба камшавии ёуввањо мусаллањ дар тамоми дунё оварда расонд. Дар натиља миллионњо агад силоњ нолозим шуданд ва зиёдатї ба юисоб мераванд. Нарасидани таъриби зарурї лъињати истифодаи силоњи зиёдатї дар тамоми дуне боиси он гардид, ки миллионњо агад силоњ аз як давлат ба давлати дигар, инчунин аз лъониби давлатъю ба гурӯњио зиддињукуматї интиқол ёфта, бар замми ин силоњио мазкур аз юама гуна назорати Ѽомеа дур мондаанд. Равшан аст, ки миќдори бештари ин силоњио бо роњиои пинъонї интиқол мейфтанд ва ё ба таври ошкоро аз анборъюи силоњ, ки ба таври даҳлдор муњофизат намегаштанд, рабуда шудаанд.

Аз панъ ду юиссаи тамоми намуди силоњи мукаррариро, ки солъои 1990-ум фурӯхтаанд, аз анборъюи силоњио зиёдатї гирифта шудаанд. Сабаби асосии мавъудияти силоњио зиёдатї ъамчун намунаи беназири фурӯши силоњ дар солъои 1990-ум ин буд, ки анборъюи (захирањои) калони силоњ, ки ба блоки шурӯрави собиќ тааллуќ доштанд, яку якбора аз таъти идоракуни марказӣ баромаданд. Бо назардошти шароити мураккаби иќтисодї ва мавъудияти миќдори бузурги силоњи зиёдатї захирањое, ки дар он лъо ин гуна силоњ нигоњ дошта мешуд, ба сарчашмаи асъори устувор барои қонеъ гардонидани талаботи фавқуллодай иќтисодї мубадал гаштанд. Аз дигар тараф мусаллам аст, ки фурӯши бештар тавассути шабакањои лъиноятпеша, ки бо роњбарияти сиёсии мањаллӣ алоќаманд набуданд, сурат мегирифт. Бар замми ин, мамлакатъои собиќ шурӯрави дар масъалаи фурӯши силоњ аз анборъюи худ ягона набуданд. Баъзе аз мамлакатъои мутараќќи ва рӯ ба инкишоф юам ба ин кор машгул буданд.

Блоки № 78

Фурӯши силоњи зиёдатї: натиљањои манғии халъи силоњ

«Новобаста аз кам шудани ъаљми фурӯши силоњи навтарин нишондињандањои оморӣ аз сатъи баландтарини фурӯши силоњи зиёдатї шањодат медињанд. Афзоиши ъаљми фурӯши силоњи зиёдатї ба мубодилаи дульонибаи итилоот мусоидат намуд. Созишномаи дар бораи халъи силоњ, хотима ёфтани амалиётъои ъаљроӣ ва кам кардани нерӯъои ъаљроӣ, ба он оварда расонд, ки миќдори силоњи зиёдатї дар ъаљон 165 000 воњид расид, ки аз он зиёда аз 18000 аз солъои 1990 то 1995 содирот ва интиқол шудаанд. Дар робита бо афзоиши захирањои силоњи зиёдатї арзиши онъю мунтазам паст мешавад ва ё ъатто силоњ дар доираи барномањои мададрасонї ройгон интиқол мейбанд. Ин гуна фурӯш натиљаи манғии халъи силоњ буда, дар баробари муноќишањо боиси мусаллањшавии минтаќавӣ метарданд».

Сарчашма: сайти www.bicc.de

Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии құвваńо мусаллаń – назорати парламентии сохтори амният, 2003

Маълум аст, ки бадастоварандай силоњ мамлакатъо камтар аз њадди миёна буданд, ки маъмулан сохторъо сусти назорати парлумоні доранд. Дар давоми солъои 1990-ум на камтар аз 90 мамлакат воридоти навъњои асосии силоњ зиёдатиро анљом доданд. Баѓоят мұнъим аст, ки силоњи оташвишон тањти назорати катыї қарор гирифта, мутобиќи қонунгозорі давлат ва њарбиён њар сол ба парламент дар бораи гум шудан, талафот ва рабудани силоњи оташвишон ва мұнъимоти дигари лъангі ńисибот пешниъод мекунад. Дар бораи таѓирдињи (конверсия) заводъое, ки силоњ истењсол мекунанд, бояд иќод намуд. Дар мұнълати 5 сол сатыи миёна интиќоли лъањонии силоњ дар давраи солъои 1997-2001 паст шуд. Сабаби асосии инро дар камшавии таъминоти силоњ аз лъониби ИМА мебинанд, ки дар давоми солъои 1997-2001 аз таъминкунандагони бузургтарин ба шумор мерафт, новобаста аз 67% паст кардани њаљми таъмини худ дар соли 1998. Россия дар ин давра аз дувумин кишвари таъминкунандай силоњ ба шумор мерафт. Зиёд кардани њаљми таъминот ба андозаи 24% дар соли 2001 дар мұкоиса бо соли 2000 Россияро ба кишвари таъминкунандай асосии силоњ табдил дод (сарчашма: ńисиботи солонаи СИПРИ барои соли 2002).

Дар натиљаи афзоиши воридоти силоњ ба андозаи 444 дар мұкоиса бо соли 2000 Чин дар соли 2001 ба кишвари бузургтарини воридкунандай силоњ мубаддал гашт. Њиндустон њаљми хариди силоњро ба андозаи 50% вусъат баҳшида, маќоми сеюмро миёни кишваръои воридкунандай асосии силоњ ба даст овард. Ба њайати кишваръои асосии воридкунандай силоњ дар давраи солъои 1997-2001, ҳамчунин Арабистони Саудӣ, Тайван ва Туркия дохил шудаанд (сарчашма: ńисиботи солонаи СИПРИ, 2002).

Блоки № 79

Нишондињандањои таҳминии њаљми фурӯши силоњи оташвишон

«Имрӯз њарчанд њаљми истењсоли силоњи оташвишон назар ба давраи солъои охири «Ланги сард» камтар аст, vale њамасола миллионњо аداد чунин силоњ њану́з истењсол мешавад. (...) Мутобиќи тањлилъои пешакї (...) дар соли 2000 њаљми лъањонии истењсоли силоњ, бо назардошти лавозимоти лъангі 4 миллиард доллари ИМА-ро ташкил дод. Агар бо нишондињандањои миќдори іфода намоем, дар соли 2000 (...) таҳминан 4,3 миллион аداد силоњи оташвишон истењсол гардид, ки ин ба андозаи 30% аз њаљми солонаи истењсол дар мұкоиса бо нишондињандањои миёнаи солонаи айёми «ланги сард» камтар буд.

«Дар он замоне, ки талабот ба силоњи нав метавонад кам шавад (...) шумораи таъминкунандагони он дар ин бозор меафзоянд». (...) Дар зарфи камтар аз 20 сол тезъоди ширкатъо зиёда аз се маротиба афзуд – аз 196 агади солъои 1980-уми асри гузашта то ба 600 агади имрӯз расид.

«(...) Афзоиши миќдори ширкатъо ва кишваръо, ки силоњи оташвишон истењсол намуда, барои онро аз рўи манфиатъояшон ба њар касе ва дар њар кульое, бо чї арзише, ки набошад фурӯхтан талош меваrzанд, аз он далолат медињад, ки барои њукуматъои авторитарї, ташкилотъои гайридавлатї, террористъо ва лъинояткорон дастёй ба силоњи марговари таҳнологияи баланд њоло аз пештара диди хеле њам осонтар гаштааст. Талабот нисбати назорати давлатии истењсоли силоњи оташвишон ба масъалаюи мурбами амнияти байналмилалтабдил ёфтааст»

Сарчашма: Тањќикот оид ба силоњи оташвишон, нацирети Донишгонои Оксфорд, 2001

Блоки № 80

**Барномаи амали СММ зидди фурӯши ғайриқонунии
силоњи оташфишон ва силоњи хурдкалибр: ъињатњое,
ки бояд намояндагони парламентњо ба он таваљъуњ
намоянд**

«Бо маќсади пешгирии муомилоти ғайриқонунии силоњи оташфишон ва силоњи хурдкалибр мамлакатњою иштирокчии конфронси СММ оид ба масъалањои муомилоти ғайриқонунии силоњи оташфишон ва силоњи хурдкалибр дар ъама гуна шакли зуњуроташ (иули соли 2001, Ню-Йорк) доираи васеи тадбирњои миллї, минтаќавї ва сатњи лањониро тасдиќ намуданд. Ўамин тавр онњо ўњадор шуданд:

Дар сатњи милли

- ▷ Дар мамлакатњое, ки то ъюл ёабул нагардидааст, ёонунъо, юидањо ва расмиёти маъмурни мувофиқро барои амалї намудани назорати самаранок аз болои истењсоли силоњи оташфишон ва силоњи хурдкалибр, инчунин аз болои содирот, воридот, транзит ва ё интиқоли такрории чунин силоњо дар доираи салоњияти юуќукии худ ёабул намоянд;
- ▷ Гурӯњуњо ва шахсони инфиродиеро, ки ба истењсол, фурӯш, нигондорї, интиқол, соњибї, инчунин маблаѓузорї барои ғайриқонунї ба даст овардани силоњи оташфишон ва силоњи хурдкалибр машгуланд, мушаххас намуда, ба муќобили онњо мутобики ёонунгузории миллї тадбирњо андешанд;
- ▷ истифодаи тамѓањоро барои ъар як адади силоњи оташфишон ва силоњи хурдкалибр дар тамоми раванди истењсолот ба таври даҳлор ва боэътином таъмин намоянд;
- ▷ қайди ѡузыиёт ва аниқи истењсол, нигондорї ва интиқоли силоњи оташфишон ва силоњи хурдкалибрро аз рӯи имконият ъар чї бештар тањти масъулияти худ ёарор динъанд; – маълумотро барои тамоми силоњи оташфишон ва силоњи хурдкалибр, ки аз ѡониби давлат нигондорї ва истењсол мешаванд, таъмин намоянд, инчунин оид ба тафтиши таќдири минбаъдаи чунин силоњо чорањои самаранок пешбинї намоянд;
- ▷ бо маќсади назорати самаранок аз болои содирот ва интиқоли силоњи оташфишон ва силоњи хурдкалибр, аз ҷумла ъаммонандсозии сертификати ёабулкунандай нињои ёонунъо, нишондодњо ва расмиёти маъмуриро тасдиќ ва иљро намояд;
- ▷ бе ғалатфањмї нисбати юуќуки мамлакатњо силоњи оташфишон ва силоњи хурдкалибрро, ки онњо ворид намуданд, таќороран содир намоянд, барои он кӯшиши намоянд то ба таври даҳлор мамлакати содиркунандай аввалро мутобики созишномањои мављудаи дуљониба то лаъзаи интиқоли такрории силоњо хабардор созанд;
- ▷ механизмњои маъмурї ва ёонунъои миллии даҳлорро оид ба танзими фаъолияти онњое, ки ба миёнаравӣ ъангоми интиқоли силоњи оташфишон ва силоњи хурдкалибр машгуланд, таъния намоянд;
- ▷ ба муќобили ъама гуна фаъолияте, ки эмбаргои барои силоњо мукаррарнамудаи Созмони Милали Муттаъидро вайрон менамояд, тадбирњои даҳлор андешанд;
- ▷ нобуд сохтани силоњи мусодирашуда, гирифташуда ва лъамъоваришударо таъмин намоянд;



Иттињоди байнипарламентӣ ва назорати демократии ӯкввањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амнијат, 2003

стандартъои якхелау даќиќ ва расмиёт нисбати идоракунӣ ва амнияти захиранои силонъ барои ӯкввањои мусаллањ, политсия ва дигар сохторное, ки иъзозати истифодади силонъ оташфишон ва силонъ хурдкалибрро доранд, муќаррар намоянд;

- ▷ дар мањальюо имконпазир барномаи самара баҳаш халъи силонъ, демобилизация ва реинтегратсияро тањия ва татбиќ намоянд;
- ▷ ба эътиёљоти кӯдакон, ки дар натиљаи мунюқиша зарар дидаанд, таваъљӯни маҳсус зоњир намоянд (...)

Сарчашма: Департаменти СММ оид ба масъалањои халъи силонъ

Қазияни ошкорро будан ва масъулият дар соњаи назорати силонъ, ки баъди «љанги сард» шиддат гирифт, дар парламентъои бисёре аз кишваръо боиси баргузории муњокимањо гардиданд.

Дар блоки № 81 мисолъю аз фаъолияти анъомдодаи давлатъои Иттињоди Аврупо дар ин самт оварда шудааст. Таќвияти дарки ањамияти ошкорро будан ва масъулият ба хеле ъам бењтар шудани назорати парламентии содироти силонъ дар ин мамлакатъо сабаб гардид, аммо дар бисёре аз кишваръо вазъият ъамоно мувофиќи матлаб нест.

Блоки № 81

Наќши парлумон дар назорати содироти силонъ: ошкорро будан ва масъулият дар мамлакатъои Иттињоди Аврупо

Белгия: Қонуни соли 1991 қабулшуда ъукуматро ўњадор менамояд, ки ъар сол дар назорати парламент оид ба интиқоли силонъ нисбото динъад. Қонун санъиши ва муайян намудани додани иъзознатномаро барои содироти силонъ пешбинӣ намекунад.

Дания: Муќаррапот дар бораи баррасии масъалаи содироти силонъ ва ё дигар механизми расмиии ъуќуќии назорати соњаи мазкур вулууд надорад. Аммо бо назардошти таваъљӯни афзоњандай ѡомеа вазири адлия кӯшиш менамояд оид ба содирот нисботи аввалияро интишор намояд, ки дар он масъалањои назорати содирот, арзиши содирот ва мамлакатъои таъингардида шаръ дода мешаванд.

Финляндија: Айни замон Вазорати мудофиа ду нисботи солонаро оид ба содирот дар соњаи мудофиа мутобиќи Кодекси рафтори Иттињоди Аврупо нашр намуд. Нисботот доираи хеле васеи масъалањо дар бар мегирад, ки ошкорро будани онро тасдиќ менамояд. Новобаста аз ин, нокифоя будани муњокима оид ба масъалањои интиқоли силонъ дар сатни парламент эънос мегардад.

Фаронса: Парламенти Фаронса аз ъукумати мамлакат бо маќсади тавзеъ ва пешнињоди бештари иттилоот дар ъисботи солона, хусусан оид ба силонъ оташфишон, таънизиот барои политсия ва дигар хадамоти амнијатӣ, молњои таъиноти дугона, инчунин оид ба ъамкорињои ъарбӣ талаботи ъарчи бештареро таќозо менамояд. Ба файр аз ин, тавсеи мунюқимањои парлумон оид ба масъалаи ъисботи солона дар назар аст.

Олмон: Аввалин ъисботот дар бораи содироти силонъ соли 2000 нашр гардид. Иштироки кумитањои зерини парламент ъангоми таънили ъисботот навбатӣ дар назар дошта шудааст: оид ба масъалањои мудофиа, оид ба масъалањои хориљӣ, оид ба масъалањои савдо ва эътилоб, оид ба масъалањои ъуќуќи инсон. Наќши парламент барои баргаштан ба масъалањои содироти давлатӣ мандуд аст.



Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии ќувањо мусаллањ – назорати парламентии сохтори амнијат, 2003

Юнон: Дар мамлакат механизми пешнињод ба парламент ва дар миёни льомеа интишор намудани иттилоот оид ба тасдиќи содироти силонъ вулуд надорад. Ягона иттилооти расмии дастрас ба номгӯи силонъюи муќаррарии СММ пешнињод мешавад.

Ирландия: Дар ќонунгузории Ирландия муќаррапоте, ки њукуматро барои додани њисибот оид ба содироти силонъ ўъдадор намояд, вулуд надорад. Бо вулуди ин, Департаменти корњои хориљӣ, ки дар асоси Кодекси рафтори Иттињоди Аврупо амал менамояд, соли 2002 ду њисиботи солона омода намуд. Дар парламент анҷанӣ муносибати ъарчи бештар бо њукумат дар соњаи иљозатномадиинии содироти ташаккул мейбад.

Италия: Љукумат бояд дар назди парламент оид ба масъалањои тасдиќ ва анъом додани амалиёт оид ба содирот, воридот ва транзити молњои таъиноти ъарби њисибот динъяд. Муќаррапоти мазкур дар ќонуне, ки соли 1990 тасдиќ гардидааст, муайян шудааст, ки дар он шарњу тавзъе ба лўзийёташ оварда шудааст. Бо вулуди ин, парламент дар назорати содирот наќши расмӣ надорад.

Люксембург: Мамлакат дорои иќтидорњои саноати мудофиавӣ нест, ки ин боиси лъой надоштани низоми назорати парламентӣ гардидааст.

Нидерландия: Аввалин њисиботи ъамалониба оид ба ин масъала октябри соли 1998 дода шуд. Дар мамлакат шакли назорати ёйрирасмии парламентӣ аз болои низоми содирот амал меқунад: ќукумат ба таври маҳфӣ ба комиссия оид ба масъалањои мудофиа ва захиранъо зиёдатӣ иттилоот пешнињод менамояд.

Португалия: Замоне, ки соли 1998 њисиботи аввалин интишор гардида, дар мамлакат муќаррапот оид ба санъиши парламентии ёарорњо дар бораи додани иљозатнома барои содирот вулуд надошт. Њамчунин дар бораи мунюқиманъи парламентӣ муќаррапот вулуд надорад. Намояндагони парламент оид ба иљозатнома барои содирот метавонанд фаќат ба таври баргашт (тарзӣ) масъалагузорӣ намоянд.

Испания: Аз соли 1998 то инъониб як њисибот омода шудааст. Содироти силонъ наметавонад мавриди санъиши пешакӣ ёарор гирад. Фаќат кумитаи парламент оид ба масъалањои сирри расмӣ (давлатӣ) дар ин лъараён иштирок менамояд, valee sol to sol ба ин соња тавалъуњи бештар зонир мегардад.

Швейцария: Ваќте, ки парламент Шўрои машваратиро оид ба масъалањои содироти таънизиоти ъарби таъсис дод, аввалин њисибот соли 1984 интишор гардида, ки он барои дигар мамлакатњои аврупоӣ асоси пешрафт дар ин баҳш гардида. Парламент њисиботро ъар сол баррасӣ меқунад.

Британияи Кабир: Низоми бритониёвӣ дар ин соња аз ъама ошкортар аст. Аз замони интишори њисиботи аввалин дар соли 1999 Кумитаи муштарак бо иштироки намояндагони Вазорати мудофиа, робитањои берунӣ, рушди байналмилалӣ ва савдо, инчунин саноат таъсис дода шуд. Кумита бо палатай обшина гузориш медињад ва салоњияти санъиши даќиќи содиротро дорад.

Сарчашма: www.saferworld.co.uk, 2002

Экспертизаи парламентӣ

Чӣ тавре ки зикр гардида, экспертизаи парламентӣ дар таъмини амалисозии назорати даќиќи фурӯши силонъ ва раванди интиќоли он омили асосӣ мебошад. Нокифоя будани мањорати касбӣ, яке аз сабабъои асосии он ба њисоб рафта, лъараёни ёарор махфӣ мебошад. Омода намудани аъзои парламент, хусусан онъое, ки ба ъайати кумитањои масъули парламентњо дохил мешаванд, аъзамияти ъалқунанда дорад. Илова бар ин, омода наму-

Иттињоди байнипарламентті ва назорати демократии құвваńо мусаллаń – назорати парламенттіи сохтори амният, 2003

дани намояндагони парламенттю дар соňаńо ба монанди фурұши силоń, масъалаи харид, таńкыоти фаврі, идоракуни захираńо, ńисобу китоби аризиши таńьизот ва назорат аз болои молу мулк барои ба вұлуд омадани доираи эксперттю, ки имконияти лъавоб додан ба дархосттю кумитаńо парлаентти масъули соňаń мудофиаро доранд, күмак мерасонад. Ба ғайр аз ин, таъсиси сарчашмаńо иттилооті дар соňаńо мухталифи амният ба кумитаńо оид ба масъалаńо амният имконият медиńанд, ки аз ńокимияти ильроия ва ńарбиён барои амалисозии санъиш ва таńлили қароръо мальумоти дахлдорро талаб намоянд.

Шумо ńамчун аъзои парламент чї кор карда метавонед?

Назорати фурұши силоń

- ▷ Намеша барои ворид намудани масъалаи назорати фурұши байнамилалии силоń ба рўзномаи кори парламент кўшиш намоед;
- ▷ барои татбиќи тавсияńо дар блоки №80 овардашуда таńти унвони «Барномаи амали Созмони Миллали Муттаńид бар зидди фурұши ғайриқонунни силоńи оташфишон ва силоńи хурдкалибр мусоидат намоед: лиňатъое, ки бояд намояндагони парламент ба онъо тавалъйўн намоянд.»;
- ▷ Давлатро барои риояи талаботи зерин лъалб намоянд:
 - ńисоботдин ўтибоби номгўи муњимоти лъангии СММ барои намудньюи силоńи мұкаррапрї;
 - қабули воситаńои стандарти СММ барои ńисоботдин ўтибоби оид ба масъалаńои харољоти ńарбї;
 - риояи созишинаńои минтаќавии дахлдор дар соňаи намудньюи муњимоти лъангии мұкаррапрї;

Сиёсати миллї дар соňаи фурұши силоń

- ▷ таńияни сиёсати муосирро дар соňаи фурұши силоń таъмин намоед ва эътимод дошта бошпел, ки он сари ваќт барои тасдиќ ба парламент пешнињод гардидаст;
- ▷ ба мавъудияти механизме, ки ńукуматро барои ńисобот додан дар назди парламент оид ба масъалаи фурұши силоń үйладор менамояд, боварї ńосил намоед;

Эмбарго нисбати таъмини силоń

- ▷ барои тавалъўни парламентиро ба масъалаńо эмбарго лъалб намудан боло назардошли маќсаднокии шароити маҳсус ва таъсири онъо эътимод намоед;
- ▷ барои муњокимаи «мульозоти оќилона» дар парламент, маҳсусан боло назардошли омильюе, ки дар блоки №77 оварда шудаанд, мусоидат намоед;
- ▷ барои эмбаргоро нисбати таъмини силоń љонибдорї намудани парламент мусоидат намоед, инчунин ислоń ва қабули мульозотро ńянгоми вайрон кардани эмбарго таъмин намоед.



Силоњи зиёдатї

- ▷ барои аз парламент ва ё кумитањои дахлдор, аз љумла онњое, ки ба масъалањои гумрук машгуланд, талаб намудани диккати маҳсус нисбати силоњи зиёдатї ва ќабули тадбирњо бо маќсади назорат аз болои вазъият ва ё пешгирии:
 - њама гуна интиқоли силоњи зиёдатї аз мамлакат ва ё ба воситай он;
 - њама гуна хариди силоњи зиёдатї муваффаќ бошед.
- ▷ барои таваъљӯни маҳсус зонир намудани давлат љинъати бањисобигирї ва аньюм додани нобудзории силоњи зиёдатї муваффаќ бошед;
- ▷ минбаъд аз давлат барои муайян намудани ширкатњое, ки ба интиқоли силоњи зиёдатї машгуланд, андешидани чорањоро талаб намуда, фъолияти онњоро назорат намоед.

Силоњи оташвишон

- ▷ барои аз љониби парламент ва ё кумитањои дахлдор њамасола гирифтани иттилоот оид ба истењсол ва фурӯши силоњи оташвишон мусоидат намоед;
- ▷ боварї дошта бошед, ки фурӯши силоњи оташвишоне, ки дар мамлакаташон истењсол мегардад, лаъвобгӯи нишондодњое њастанд, ки дар ин фасл тавсиф гардидаанд.

Иттињоди байнипарламенті чиست?

Иттињоди байнипарламенті ташкилоти байнапарламенти парламентъю давлатъю мустаќил буда, соли 1989 созмон ёфтааст. Вактъю охир дар арсаи байнапарламенті аз льониби Иттињоди байнипарламенті њаљми зиёди корњо оид ба тавсейи ањамияти овозъюи вакилони дар раванди гуфтушунидъюи байнапарламенті ба анљом расонида шуд, ки маќоми Иттињоди байнипарламентиро ба сифати мушоњиди СММ тасдиќ намуд.

Аз рўйи ъолати то январи соли 2003 ба ъайати Иттињоди байнипарламенті 144 парламенти миллї дохил шудааст, ташкилот тавалъўњашро ба соњањои зайл равона месозад:

- ▷ баррасии масъалањое, ки дар арсаи байнапарламенті мавриди тавалъўњ ва нигарони юарор мегиранд;
- ▷ сањми намояндагони парламент дар ъимоя ва дастирии ъуќуки инсон;
- ▷ кўмак ба муттањидшавии ташкилотъюи намояндагї дар тамоми лањон.

Дар рўзномаи кори Иттињоди байнипарламенті масъалањои сулъ ва амният ъамеша дар мадди аввал меистанд. Аъзои он дар чорабинињои муњими байнапарламенті, ба мисли масъалањои амният, халъи силоњ, эмбарго ва мульозоти байнапарламенті, суди байнапарламенти лъиної ва терроризм иштирок менамоянд. Соли 1994 кумитаи маҳсуси масъул барои риояи меъеръюи ъуќуки байнапарламенти гуманитарї тъисис ёфт. Дар ъамкори бо Кумитаи байнапарламенти Солиби Сурх соли 1999 маълумотнома оид ба масъалањои ъуќуки байнапарламенти гуманитарї барои намояндагони парламент нашр гардид.

Иттињоди байнипарламенті барои расонидани кўмак лъињати рафъи ташаннуз дар гуфтушунидъюи байнапарламенті ъамеша манфиатдор аст. Ёъаласањои Иттињоди байнипарламенті барои фароњам омадани фазои гуфтугўи ва эътимод, пастравии шиддати авзоз мусоидат менамояд. Ба ъайати Иттињоди байнипарламенті кумитаи маҳсуси парламенті, ки барои ъалли низъ дар Шарқи Наздик ёрї мерасонад, инчунин гурӯни миёнаравњо оид ба пуштибони гуфтугўи миёни намояндагони ду ъизби сиёсӣ дар Кипр дохил мешаванд. Дар иттињоди байнипарламенті, инчунин механизми мусоидат барои амният ва ъамкори дар минтаќаи Бањи Миёназамин тањия гардидааст.

Штаб-квартираи Иттињоди байнипарламенті

Inter-Parliamentary Union
Chemin du Pommier 5
Case Postale 330
CH-1218 Grand Saconnex, Geneva
Switzerland
Тел.: 41 22 919 41 50
Факс: 41 22 9919 41 60
e-mail: postbox@mail.ipu.org
Веб-сайт: www.ipu.org

Намояндагии нозираи доимии ИБ дар назди СММ

Inter-Parliamentary Union
220 East 42nd Street
Suite 3102
New York, N.Y. 10017
USA
Тел. (212) 557 58 80
Факс: (212) 557 39 54
e-mail: ny-office@mail.ipu.org

Маркази назорати демократии ќуввањо мусаллањи Женева

Айни замон дигаргуниньо демократі дар муносибатъо ъярбию граждані барои бисёре аз давлатъо ъямчун мушкилоти мубрам бої мемонад. Хусусан ин ќазия дар он ъое барьalo эъсос мегардад, ки онъю дар ъюлати гузариш ба демократия ќарор доранд, гирифтори низоъю мусаллањона гаштаанд ва ё оқибатъо низоъро паси сар мекунанд. Дар аксари мамлакатъо ќуввањо мусаллањ ва сохторъо ќисман ъярбї, ба монанди политсия, ќўшунъо саръядї ва дигар сохторъо, ки вазифаи таъмини амниятро иъро менамоянд, ъянгуз наќши асоси доранд. Бештари маврид онъю ъямчун «давлат дар дохили давлат» фаъолият намуда, захирањо миллиро хароб месозанд ва хатари низоъю мусаллањо дохилию байнамилалиро афзун менамоянд. Аз ин рӯ, чї тавре ки амалия нишон медињад, маън назорати демократии шаървандии хадамоти амният воситай рафъи муноќиша, пуштибонї аз сулъ ва демократия, инчунин таъмини рушди мунтазамї иљтимоио иктиносид мебошад.

Таъкими назорати демократии шаървандии хадамоти амниятї ба масъалањо муюими лъомеаи башарї табдил ёфтааст. Октябрьи соли 2000 Ўкумати Швейтсария дар якъоягї бо Департаменти Федералии мудофиа, мудофиаи граждані ва варзиш, инчунин Департаменти Федералии корњои хорилї Маркази женевагии назорати демокрали ќуввањо мусаллањро созмон доданд, ки барои кўмаку дастгирии ин тамоили мусбї саъни воќеи арзандае ба ъисоб меравад.

Вазифањо

Марказ ташаббуси муассисањо давлатї ва ғайридавлатиро лъињати таъкими назорати демократі ва граждани ќуввањо мусаллањ ва хадамоти амниятї дастгири мекунад, инчунин барои ъамкорињо байнамилали дар ин соъна мусоидат намуда, ба минтақаи аврупои Атлантика диққати асоси медињад.

Марказ бо маъсади иљрои ин вазифањо тадбиръои зеринро амалї менамояд:

- барои ошкор намудани мушкилот, истифодаи таърибаи андўхташуда ва пешнињоди ќарори муносиб дар соъни назорати демократии ќуввањо мусаллањ ва дар соъни муносибатъо ъярбию граждані иттилоот лъамъ меоворад, таъкид анъоми медињад ва муносибатъо барќарор менамояд;
- ба ъамаи тарафъои манфиатдор дар юкуматъо, парламентъо ва дигар муассисањо давлати ғайридавлатї, ташкилотъои байнамилали, доира-њои академї кўмаки экспертї ва мадад пешнињод мекунад.

Назорати демократии ќуввањо мусаллањ бо ъюкимиятъо миллї, ташкилотъои байнамилали ва ғайридавлатї, институтъои академї ва экспертеръо алоњида ъамкории зичро ба роњ мемонад. Марказ ъянгоми кори амалию таълилии худ ба дастгирии юкуматъои 42 давлате, ки ба ъайати Шўрои муассисони он шомиланд, ба Шўрои байнамилалии машваратї, ки наздики 50 эксперти машњур ба он шомиланд, инчунин ба шўъбаи тадќикоти худ ва гурӯъю корї такя дорад. Марказ бо як қатор институтъои илмию тадќикотї, ташкилотъои гуногуни байнамилали ва ассамблеяњои байнипарламентї ъамкорї барќарор намуда, созишнома оид ба ъамкорї имзо намудааст.

Барномаи корї

Бо маъсади таълили амиќ ва ъамалъонибаи пањлуњои алоњида назорати демократии ќуввањо мусаллањ Марказ 12 гурӯъи кори маъсаддор аз рӯи проблемањои

Иттињоди байнипарламентӣ ва назорати демократии ӯввањо мусаллањ – назорати парламентии соҳтори амният, 2003

зайл: исплојоти соњаи амният; назорати парламентии ӯввањо мусаллањ; ошкоро будан ъянгоми таънияти бульети ъарбӣ ва таъминоти муњимоти лъангӣ; наќши экспертьои гражданӣ дар сиёсати миллии амниятӣ; назорати демократии политсия ва дигар хадамоти амнияти ғайрињарбӣ; муносабатъои ъарбию гражданӣ дар рафти таѓирдињ (конверсия) ва ихтизори ӯввањо; ъарбиён ва лъомеа; бунёди лъомеаи шањрвандӣ; муносабатъои ъарбию шањрвандӣ дар мамлакатъое, ки муноќишаро пушти сар намудаанд; меъберъои муваффақият ва талафот дар соњаи назорати демократии ӯввањо мусаллањ; муносабатъои ъарбию шањрвандӣ дар мамлакатъои Африқо. Банаќшагирӣ, роњбарӣ ва ъамоњангозии фаъолияти гурӯйњои корӣ аз лъониби гурӯйњо мушовирон ба амал бароварда мешавад.

Назорати демократии ӯввањо мусаллањ дар доираи ъамкорињо дуљониба ва бисёръониба ба дигарон таъриби худро меомӯзонад, ичунин аз манфиатъои васеи лъомеа пуштибонӣ мекунад. Як қатор лоињањо дар бахши исплојоти соњаи амният ва назорати парламентии ӯввањо мусаллањ бо мамлакатъои Аврупои Ёлануби Шаркӣ ва Аврупои Шаркӣ амалӣ мегарданд. Дар сатни бисёръониба назорати демократии ӯввањо мусаллањ якчанд лоињањо дар доираи Гракти сулњу оромӣ ва Созмони амнияти ъамкорӣ дар Аврупо мавриди амал қарор мегирад. Марказ мунтазам маълумотномањо нашр менамояд, конфронсъо, семинаръо ва дигар чорабинињо баргузор мекунад. Он иттилооти технологибо мебарад.

Ташкил ва маблаѓузорӣ

Қазорати демократии ӯввањо мусаллањ фонди байналмилалиро, ки мутобикий қонунгизории Швейтсария таъсис ёфтааст, намояндагӣ мекунад. Дар Шўрои муассисон 42 мамлакат* намоянда дорад. Ба ъайати Шўрои байналмилалии машваратӣ экспертьои бењтарини дуне дар соњаи мудофиа ва амният, ки ба директор оид ба стратегияи умумии Марказ машварат медињанд, дохил мешаванд. Штати кори назорати демократии ӯввањо мусаллањ наздики 40 мутахассисро аз 23 мамлакати лъањон дар бар мегирад, ки онъю дар чор департамент ба фаъолият машгуланд: маркази таълили; робитањо берунӣ ва ъамкорӣ; захиранои иттилоотӣ; маъмурӣ.

Департаменти швейтсарияги федералӣ оид ба масъалањои мудофиа, мудофиаи гражданӣ ва варзиш бештари лоињањои назорати демократии ӯввањо мусаллањро маблаѓузорӣ мекунад. Дар соли 2002 ъялми воситањои барои энтиёъоти назорати демократии ӯввањо мусаллањ лъудогардида ъашт миллион франки швейтсариро ташкил дод. Дар маблаѓузории Марказ Департаменти Федералии корњои хориљии Швейтсария сањми арзанда дорад. Баъзе мамлакатъои Шўрои муассисон низ фаъолияти Марказро дастгирӣ карда, барои иљрои лоињањои муйян маблагъ ва мутахassis лъудо менамоянд.

Тамос

Барои гирифтани маълумоти иловагӣ ба суроғаи зайл муролъиат намудан мумкин аст:

Маркази назорати демократии ӯввањо мусаллањи Женева

Rue de Chantepoulet 11, P.O. Box 1360, CH-1211 Geneva 1, Switzerland

Tel: +41(22) 741-7700; Fax: +41 (22) 741-7705;

E-mail info@dcaf.ch; Website: www.dcaf.ch

* Австрия, Албания, Озарбойжон, Армения, Белоруссия, Босния ва Герсоговина, Болгария, Британия, Кабир, Венгрия, Олмон, Кот Деувар, Хорватия, Лъумъурини Чехия, Дания, Эстония, Финляндия, Фаронса, Гуръистон, Гретсия, Ирландия, Италия, Латвия, Литва, Молдова, Нидерландия, Нигерия, Норвегия, Полша, Португалия, Руминия, Россия, Сербия ва Монтенегро, Лъумъурини Словакия, Слования, Африқои лъанубӣ, Испания, Швецсия, Швейтсария, собиќ Лъумъурини Югославия – Македония, Украина, Шоњигарии муттањида, ИМА ва кантон Женева.

Нишондоди алифбої

A

Аз як лъой ба лъои дигар гузаронидани
ќушун – 73, 114

Азобу азият – 80

Амният – 12-33, 57, 60-78, 80-97, 117-
129, 152-174

Амнияти дастальамыї – 13, 14

Амнияти дохилї – 96, 101-103, 109

Амнияти инсон – 40, 102, 118, 126, 137,
149, 160

Арзиши пул – 112, 122

Арзишњои демократї – 5

Ассамблеяи парламентии Шўрои Аврупо
– 38, 131

Ассамблеяњои парламентї – 64, 152

B

Бејроќгардонї – 36, 148, 152, 164

Бонки умумильяњонї – 20

Бульет – 13, 14, 16, 19, 26, 29, 41, 51, 56,
59, 63, 65, 82, 104, 108, 113-117, 120-
128, 130, 157

Бульети ъарабї – 114, 116-119, 155, 174

Бунёди сулъ – 10

V

Воситањои ахбори умум – 15, 22, 27-29,
32, 71

D

Даст кашидан аз хидмати ъарабї аз рўи
эътиқод – 120-127

Демократизатсия – 41

Демократия – 11, 25, 28, 37, 45, 49-50,
58, 97, 101, 117, 129, 136-137, 168

Дигар созмонњои давлатии
њарабикуонидашуда – 47, 168

3

Занон – 34-36, 40

Занон дар хидмати ъарабї – 37, 39-40

Зиндоњо – 142, 144

I

Идораи аудиторї – 17, 99, 101-102

Идоракуни демократї – 17, 90, 101

Идоракуни дуруст – 127, 136

Интернатсионализатсия – 42

Интернет – 53, 99-100, 103, 116, 120, 173

Интиқоли ярќ – 156, 158

Исплоњоти бахши амният – 161-162

Исплоњоти ъарабї – 26, 40-41, 43, 46, 133

Истеъфо (ниг. нафаќа)

Иттињоди байнипарламентї – 69, 78,
132, 169

Иттињодияњои намояндагї – 130-140

Иттињодияњои ъарабї (ниг.
Иттињодияњои намонядагї)

Иттифоќчї – 160

Иштирокчиёни хусусї дар бахши соњаи
амният – 52-55, 102, 174

K

Кодекси рафткор – 48

*Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии құвваńо мусаллаń –
назорати парламентии сохтори амният, 2003*

Комитет – 24, 30, 33, 36-39, 42, 46, 52, 61
– 63, 76, 77, 79, 81-87, 90, 94, 116,
124, 129, 136, 161, 166, 172, 176-178

Комитети амният – 122

Комитети иктишофі – 53, 55, 71, 98

Комитети мудофиа – 72, 164

Коррупсия – 20, 49, 56, 101, 137, 141,
142, 155, 159, 162, 173, 179

Қ

Қабули қарор – 20, 66, 71

Қисмъои нимъарбі (ниг. Дигар
созмонъои давлатии
њарбикуонидашуда)

Қоидаńои байналмилалӣ – 73, 122, 123,
125, 132, 178

Қоидаńои истифода – 102, 105

Қонуният – 30, 88, 121, 123, 152

Құшунъо (ниг. низомиён)

М

Маслињатдиыń – 36, 58, 62, 67, 80, 159,
160

Махфият (ниг.Хадамоти иктишофі)

Миллат – 12, 24, 48, 51

Миссияи сулъльўёна – 48, 49, 119, 121,
125

Миссияńои байналмилалии сулъ (ниг.
Миссияи сулъ)

Миссияńои башарӣ – 119

Мудофиа – 11, 12, 18-25, 28, 32, 34, 37,
40, 46, 55, 57, 63-69, 70-86, 116-128,
130, 152-172

Музди мењнати хидматчиён – 160, 162,
164

Муколамаńои парламенті – 25, 34, 36,
37, 63, 67, 120, 186

Мульозот – 60, 81, 84, 108, 121, 139-142,
149

Муносибатъои ъарбі ва ғайриъарбі –
148, 149

Мушкилоти лъинсі (ниг. Занъо)

Н

Назорат – 14, 15, 18, 21, 25, 32, 34, 36,
37, 53, 55, 57, 61, 63, 64, 72-76, 81,
82, 84, 90, 96, 99, 103, 105, 106, 109,
110, 118, 120, 129, 130, 132, 135, 136,
138-144, 149, 152, 158, 173

Назорати демократї – 17, 36, 57, 61, 66,
162

Назорати парламентї – 70, 116, 118

Назорати саръадї – 49, 100

Нафаќањо – 136, 137, 160, 162

Нигондзории сулъ (ниг. Миссия сулъ)

Низомиён – 45, 49, 68, 74, 83, 89, 93,
108-114, 142

Низор – 11-14, 25, 30, 36-39, 45, 60-62,
86, 102, 107-110, 125, 134, 143-147,
152, 159-160, 163, 166, 170, 172

О

Озодии қонунгузории иттилоотї – 101

Омбудсмен – 15, 16, 32, 34, 50, 55, 78,
79, 101, 126, 149

Оппозитсия – 20, 80, 82, 94, 101, 108,
129, 182

Ошкорбаёнї – 34, 65, 69, 124, 129, 131,
137, 156, 172, 173, 180, 181, 186, 187,
192, 163, 164, 166, 168, 170

П

Принципъо – 20, 22-27, 97, 99, 100, 123,
131, 153, 174, 178

Р

Расонидани кўмак ъангоми оғатъои
табиї – 50, 119

*Иттињоди байнипарламентї ва назорати демократии қувањо мусаллањ –
назорати парламентии сохтори амнијат, 2003*

Роњбаријати дохилдї – 56

X

Хадамоти иктишофи – 58, 61, 62, 73, 87,
123, 130-132, 166, 167, 169

Хариди яроќ – 37, 152-157

Харолът (њарбї) – 59, 71, 82, 84, 124,
125, 126, 128, 130-135, 137-140

Хидмати алтернативї (ниг. Шахсоне, ки
аз хидмати њарбї аз рӯи эътиқод даст
mekashand)

Хидмати њарбии њатмї – 90, 136-148,
150, 162-167

Хидматчиён – 72 79, 87, 143-148

Њифзи њуќуќ – 48, 50, 59, 68, 103, 109,
111, 154-156

Њ

Њисоботдињии дохилї – 65, 135, 173,
176

Њисоботдињии сиёсї – 18

Њисоботдињї (назорат) – 18, 31, 53, 56,
63-69, 74, 103, 121, 135-139, 144, 152-
166

Њолати вазъияти фавқуллода (ниг.
Шароити истисної) – 20, 25, 50, 74,
77, 96-100, 108, 118, 119

Њолатъои истисної – 51, 96, 97, 174

Њуќуќио инсон – 23, 27, 32, 35, 39, 50-
58, 60, 63, 78, 88, 93, 96, 98 -101, 104-
111, 115, 118, 125, 126, 150-159, 167

Њукумат – 17, 19, 22, 25, 29-37, 46, 57-
59, 69, 74, 81-88, 106, 111, 120-124,
175-179

Њуќуќи байнапарламентї – 27, 28, 52, 120,
151, 156, 178

Њуќуќи шањрвандї – 111, 149, 158

Њуќуќи башарї – 96, 99

Њамкорї – 27, 28, 60, 64, 104-108, 110,
114, 152, 174

C

Саркашї – 152, 166

Сентябри 11 – 35, 60, 104-106

Созишномањо (байнапарламентї) – 14, 28-
30, 37, 41, 45, 76, 84, 85, 110, 117,
118, 121, 169

Созишномањо (ниг. Ањдномањо,
шартномањо)

Созмони Амнијати Њамкории Аврупо
(САЊА) – 20, 28, 156, 157

Созмони милали муттањид (СММ) – 22,
28, 41-49, 59, 68, 73, 92-98, 101-110,
112, 115, 118-124, 167, 168, 172

Созмонъои байнапарламентї (ниг.
Њамчунин бо номгӯи созмонъо) – 45,
113, 114, 134, 172

Судњо – 157, 158

Судяњо – 157

T

Тальњизоти лъангї – 37, 111, 123, 135,
148, 158-160, 168-171

Тањсилоти шањрвандї – 153

Тафтишот – 63, 74, 110, 129, 140, 142,
146, 174

Тафтишоти аудиторї – 25, 86, 129, 140,
142, 143, 167, 168

Ташаббусъои ғайрирасмї – 41, 57

Ташкилоти шартномаи Атлантикаи
Шимолї (ТШАШ)- 13, 14, 28, 41, 43,
44, 48, 49, 115, 129, 139

Терроризм (ниг. Амнијати дохилї) – 13,
22, 23, 25, 35, 49, 60, 65, 104-113, 150,
170

F

Фурӯши яроќ – 84, 154, 157, 160-166

*Иттињоди байнипарламенті ва назорати демократии құвваńо мусаллаń –
назорати парламенттің сохторы амният, 2003*

Љ

Лъиноятъо кибернетикі – 114, 116

Лъомеа (ниг. Лъамъияти шаńрванді)

Лъомеаи шаńрванді – 4, 17, 32, 33, 35,
76, 135

Шүрои амният – 40, 101, 114, 117, 173

Э

Экспертиза – 64, 188

Эмбарго барои фурӯши силоń – 69, 158,
161, 162, 166, 169, 170

Ш

Шүрои Аврупо – 38, 113-115, 130, 139,
150, 151, 161, 172

Шүрои Аврупо – 179

Я

Яроќи оташвишон – 164-169